

Офариниш




Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикояи 1-ум: Худо ҷаҳонро меофарад

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Худо осмон ва заминро офарид.



Ҳастӣ
1:1-19-ро хон

Оё ту бо дасти худ ягон чиз сохтанро дӯст медорӣ? Оё бо конструктор бозӣ карданро дӯст медорӣ? Ҳангоме ки ту хонаи бозичагӣ месозӣ, ба ту бисёр қисмҳо даркоранд!

Ҳангоме ки Худо ҷаҳонро меофарид, ҳамааш дигар хел буд! Китоби Муқаддас ба мо нақл мекунад, ки “Дар ибтидо Худо осмон ва заминро офарид”. Худо чунон тавоно аст, ки ҳангоми ҷаҳонро офариданаш ба Ӯ ягон чиз даркор набуд – барои ин фақат сухан гуфтани Ӯ кифоя буд.

Расми он чизро каш, ки ту бо дасти худ сохтай!

Худо меҳодад, ки мо аз ҳамаи он чи Ӯ ба вучуд овардааст, ҳаловат барем. Ба атроф нигоҳ кун – гулҳо, дарахтон, баҳрҳо, кӯҳҳо – ҳамаи ин чӣ хел зебо аст!

Ва ҳамаи инро Худо офарид! Офаридгорро дар ёд нигоҳ дор ва Ӯро шукргузорӣ намо!

Калимаҳоро аз Китоби Муқаддас ранг кун!

“Ҳама чиз ба воситани Ӯ ба вучуд омад”.



Ҳастӣ
1:20-2:3-ро хон

Ҳикояи 2-юм: Худо ҳайвонот ва инсонро меофарад

Ин ҳикоя дар бораи инсонии яқум аст.

Оё суратҳои кашидаат ва чизҳои сохтаат ҳамеша ба ту маъқул ҳастанд?
Ҳангоме ки Худо ҷаҳонро офарид, Ӯ дид, ки “ҳама чиз хуб аст”!

Ҷавобҳои нодурустро хат зан

ХУДО ДИД, КИ:

Ҳама чиз бад аст

Ҳама чиз хуб аст


Ҳама чиз нодуруст аст

Агар ту ягон вақт ба боғи ҳайвонот рафта бошӣ, бисёр ҳайвоноти гуногунро дидаӣ. Фақат Худо метавонист чунин мавҷудоти аҷоибро офарад.

Худо ҳайвонотро дар рӯзи шашум ва охирини офариниш ба вучуд овард. Зарофаи гардандарозро, шер ва палангро бо дандонҳои тез, санҷоб ва харгӯшро. Ва ҳамаи онҳо якҷоя дар сулҳу осоиш зиндагӣ мекарданд.

Худо ҳамчунин аз хоки замин аввалин инсонро офарид! Ӯ бо нафаси Худ ба вай ҳаёт дод. Номи инсонии аввалин – Одам буд.

Расмро ранг кун ва номи инсонии яқумро навис.



Номи инсонии яқум

буд.


/ 10



Ҳастӣ
2:4-25-ро хон

Ҳикояи 3-юм:**Аввалин мард ва зан**

Ин ҳикоя дар бораи зани Одам аст.



Одам дар Адан, дар боғи биҳишт, ки Худо шинонда буд, зиндагӣ мекард. Дар ин чо барои Одам ҳама чизи даркорӣ буд. Худо ҳамчунин ба Одам супориш дод, ки боғро нигоҳубин кунад.

Ҳарфҳои партофташудаи калимаро навис.

Одам дар боғи А ____ зиндагӣ мекард.

Оё туро ягон вақт танҳо гузоштаанд? Танҳо будан ба мо на он қадар маъқул аст. Худо намехост, ки Одам танҳо бошад.

Дар атрофи Одам бисёр ҳайвонҳо, парандагон, дарахтон ва растаниҳои зебо буданд, аммо Худо медонист, ки танҳо будани Одам хуб нест.

Худо бар Одам хоби саҳте оварда, як қабурғаи ўро гирифт ва аз он занро офарид. Одам ўро Ҳавво номид. Акнун Одам танҳо набуд. Акнун ӯ Ҳавво - зан ва мададгор дошт.

Ояти Китоби Муқаддасро ранг кун ва аз ёд намо.

“Замин ва ҳар он чи дар он аст, дунё ва сокинони он аз оғзи Худованд аст”.

/10




Ҳастӣ
3:1-24-ро хон

Ҳикояи 4-ум: Офариниши Худо вайрон шуд

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки **чӣ тавр ба ин ҷаҳон гуноҳ омад.**

Худо ба Одам ва Ҳавво гуфт, ки онҳо аз меваҳои ҳамаи дарахтони боғ хӯрда метавонанд, ғайр аз меваи як дарахт. Аммо боре шайтон, душмани Худо, дар шакли мор ба боғ омад.



Расмро ранг кун

Кӣ душмани Худо аст?

Ш _____.

Шайтон ба Ҳавво гуфт, ки агар \bar{u} аз меваи дарахти манъшуда хӯрад, монанди Худо доно мешавад! Ҳавво ба гапе ки Худо гуфта буд, гӯш надод ва меваро канда, хӯрд. Баъд ба одам низ аз он дод, ва Одам низ хӯрд.

Беитоатӣ ба Худо - гуноҳ аст!

Худо Одам ва Ҳавворо барои ин қорашон аз боғи Адан пеш кард. Гуноҳи онҳо офариниши Худоро вайрон кард ва дӯстии онҳоро бо Худо барҳам дод.

Аммо Худо ваъда дод, ки замоне шайтон мағлӯб мешавад, ва одамон назди \bar{U} бозгашта метавонанд. Ин он вақт иҷро шуд, ки Худованд Исо ба ин замин омад, ва дар салиб барои мо мурд.

Худованд Исои Масех ҷазоро барои гуноҳҳои мо ба Худ гирифт. Ту ҳам метавонӣ бахшида шавӣ, агар

ба \bar{U} бовар кунӣ.

/10

Калимаҳоро ранг кун.

САТҲИ 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-УМ: _____

ҲИКОЯИ 3-УМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____


Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:


Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Худо ҷаҳонро меофарад



Ҳастӣ
1:1-19-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Ҳастӣ 1:1

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Ба ту ягон чизро бо дасти худ сохтан маъқул аст? Ту бо конструктор бозӣ кардари дӯст медорӣ? Ҳангоме ки ту хонаи бозичагӣ месозӣ, ба ту бисёр қисмҳои он ва вақт даркор мешавад!

Ҳангоме ки Худо ҷаҳонро меофарид, ҳамааш дигар хел буд!

Ояти якуми Китоби Муқаддас ба мо мегӯяд, ки:

“Дар ибтидо Худо осмон ва заминро офарид”. Ҳастӣ 1: 1



Ин маънои онро дорад, ки Худо ҷаҳонро аз ҳеч чиз офарид. Ӯ чунон бузург аст, ки ҳамгоме ҷаҳонро меофарид, ба Ӯ ягон чиз даркор набуд – барои ин танҳо суҳан гуфтани Ӯ кифоя буд.

Рӯзи 1-ум

Дар рӯзи якум Худо гуфт: "Рӯшноӣ бишавад". Ва дарҳол рӯшноӣ пайдо шуд. Худо рӯшноиро "рӯз" номид, торикиро бошад "шаб". Акнун ба ҷои торикии доимӣ, рӯзу шаб якдигарро иваз мекарданд.



Рӯзи 2-юм

Дар рӯзи дуюм Худо боз гап зад, ва осмон ва атмосфераро дар атрофи замин офарид. Боз шаб фаро расид, ва рӯзи дуюм ба охир расид.

- **Худо дар рӯзи дуюм чиро офарид?**


_____ ва _____ ро .

/4

Рӯзи 3-юм

То ин лаҳза тамоми замин бо об пӯшонида шуда буд, аммо акнун хушкиро офаридан даркор буд. Худо боз гап зад, ва об ба ду тараф чудо шуд, ва хушкӣ пайдо гардид. Ва ӯ оби атрофи хушкиро баҳрҳо номид.

Худо гуфт: "Бигузор дар хушкӣ ҳар гуна растаниҳо ва дарахтон бирӯянд". Ва Худо дид, ки ин хуб аст.



Рӯзи 4-ум

Дар рӯзи чорум Худо нурдиҳандаҳои махсусро офарид, то ки дар осмон дурахшанд – офтобро, то ки рӯзона нур диҳад, ва мохро бо ситораҳо, то ки шабона нур диҳанд. Худо ба нурдиҳандаҳои ки офарид, нигариста, аз офаридаи Худ шод шуд.

- Бубин, ки Худо то рӯзи чорум чӣҳоро офарид, ва навис, ки дар кадом рӯз ин чизҳо офарида шуданд:

хушкӣ, растаниҳо ва дарахтон.

Рӯзи

нурдиҳандаҳои осмон.

Рӯзи

/4

- Ҳарфҳои намерасидаро навис ва сурати нурдиҳандаҳоеро, ки Худо офарид, каш.

/6

О _____

М _____

С _____

Худо мехоҳад, ки мо аз ҳамаи он чи ӯ офаридааст, ҳаловат барем. Ба атроф нигоҳ кун – гулҳо, дарахтон, баҳрҳо, кӯҳҳо – ҳамаи ин чӣ хел зебо аст! Ва ҳамаи инро Худо офаридааст! Мо бояд Офаридгорро дар ёд дошта бошем ва ӯро шукргузорӣ намоем.


- Дар ояти якуми Китоби Муқаддас ҳарфҳои намерасидани калимаҳоро навис.

"Дар ибтидо Худо _____ ва _____-ро офарид."

/6

Ҳастӣ 1: 1

НАТИҶА



Ҳастӣ
1:20 - 2:3-ро хон



Ояги тиллоӣ:
Ҳастӣ 1: 31

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Худо ҳайвонҳо ва одамро меофарад

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Оё суратҳои кашидаат ва чизҳои сохтаат ҳамеша ба ту маъқул мебошанд? Худо офаридаҳои Худо аз назар гузаронда, дид, ки “ҳамааш хуб аст”!

Рӯзи 5-ум

Дар рӯзи панҷум, мувофиқи сухани Худо, дар осмон парандаҳо дар парвоз шуданд, ва дар баҳрҳо ҳар гуна моҳиён сокин гардиданд.


- **Ҷавобҳои нодурустро хат зан.** Худо дид, ки:

ҲАМААШ БАД АСТ.

ҲАМААШ ХУБ АСТ.

ҲАМААШ НОДУРУСТ АСТ.

/4



Рӯзи 6-ум

Агар ту ягон вақт ба боғи ҳайвонот рафта бошӣ, бисёр ҳайвонҳои гуногунро дидаӣ. Фақат Худо метавонист чунин мавҷудоти аҷоибро офарад. Худо ҳайвонотро дар рӯзи шашуми офариниш офарид. Зарофаро бо гардани дароз, шер ва палангро бо дандонҳои тез, санҷоб ва харгӯшро. Ва ҳамаи онҳо дар сулҳ ва осоиш зиндагӣ мекарданд.

- **Чиро фақат Худо карда метавонад?**

Фақат Худо метавонист чунин

м _____ ч _____ и

а _____ ро офарад.



/4

Агарчи Худо бисёр чизҳои хубро офарид, ӯ бояд боз як кори муҳимро ба ҷо меовард. Ва ӯ қарор дод, ки инро ба таври махсус кунад.

Худо хоки заминро гирифта, аввалин инсонро офарид! ӯ бо нафаси Худ ба вай ҳаёт бахшид. Инсон зинда шуд, ва Худо ӯро Одам номид.

- Дар гирди ҷавобҳои дуруст хат каш.
Худо инсонро аввалинро аз чӣ офарид?

ХОК ОБ МАЙМУН

Инсонро аввалин чӣ ном дошт?

БАХТИЁР ОДАМ ҲОБИЛ



/6

Мард ва зан офаридаҳои хеле махсус мебошанд, онҳо аз ҳама чизи дигар, ки Худо офаридааст, фарқ доранд. Китоби Муқаддас ба мо меӯяд, ки Худо моро ба сурат ва шабоҳати Худ (ба монандии Худ) офарид. Ин маънои онро дорад, ки мо низ эҷодкорона фикр кардан, таҳлил намудан, некиро аз бадӣ фарқ кардан метавонем!

Рӯзи 7-ум

Худо тамоми ҷаҳонро ва ҳамаи он чиро, ки дар он ҳаст, дар шаш рӯз офарид. Дар рӯзи ҳафтум ӯ истироҳат карда, он чиро ки офарид, тамошо мекард. Худо на танҳо ҷаҳонро офарид, балки ӯ онро нигоҳ дошта истодааст!

Одамон чизҳои хеле хуб сохта метавонанд, масалан, мошинҳо, киштиҳо ва компютерҳо.

Аммо одамон чизи ғайризиндари зинда карда наметавонанд. Фақат Худо ҳаёт бахшида метавонад.

Худо ба одамон ҳаёт додааст, ва интизори он аст, ки онҳо ӯро дӯст доранд.



- Суханонро аз Китоби Муқаддас ранг кун

Ҳама чиз ба воситаи ӯ
ба вуҷуд омад

/6

Юханно 1:3

НАТИҶА



ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

Аввалин мард ва зан



Ҳастӣ
2: 4-25-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Ҳастӣ 2: 18



Аз ягон кас хоҷиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Одам дар боғи зебӯе зиндагӣ мекард, ки Адан ном дошт. Худо ба Одам ҳама чизи барои зиндагӣ даркорино дод. Ё ҳамчунин ба Одам супориш дод, ки боғро нигоҳубин кунад.

Худо ба Одам ҳама чизҳои офаридаашро нишон дод, ва Одам ба ҳамаи офаридаҳои зинда ном гузошт.

- Одам дар кучо зиндагӣ мекард?

Б _____ А _____.

 /4

Одам ба кичо ном гузошт?

О _____ з _____.


Оё туро ягон вақт танҳо гузоштаанд? Танҳо будан на он қадар хуш аст. Худо намехост, ки Одам танҳо бошад.

Дар атрофи Одам бисёр ҳайвонҳо, парандагон, дарахтон ва растаниҳои зебо буданд, аммо Худо медонист, ки барои Одам як шахси махсус даркор аст.

Худо ба Одам хоби саҳте овард ва яке аз қабурғаҳои ўро гирифта, зани аввалинро офарид.



- Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки номи вай чӣ буд.

 /4

Акнун Одам танҳо набуд. Ё зан ва мададгор дошт; онҳо якҷоя боғеро, ки Худо онҳоро дар он ҷойгир карда буд, нигоҳубин мекарданд.

- Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Ҳавво

ДУШМАНИ

ҒУЛОМИ


ЗАНИ

Одам буд.

/3

Дар боғ бисёр дарахтони гуногун буданд. Дар маркази боғ ду дарахти махсус буд. Яке аз онҳо "Дарахти ҳаёт" ном дошт, ва дигаре – "Дарахти маърифати некӣ ва бадӣ". Худо ба Одам ва Ҳавво гуфт, ки онҳо метавонанд аз меваи ҳар дарахти боғ хӯранд, ғайр аз "Дарахти маърифати некӣ ва бадӣ".

- Дар гирди дарахте ки аз меваи он Одам ва Ҳавво набояд меҳӯрданд, хат каш.



Дарахти себ



Дарахти маърифати
некӣ ва бадӣ



Дарахти ҳаёт Дарахти кокос

/4

Ҳамин тавр, Худо олами хеле зеборо офарид. Аввалин мард ва зан, Одам ва Ҳавво, онро нигоҳубин мекарданд. Дар дарси оянда мо дар бораи он мефаҳмем, ки чӣ тавр гуноҳ ба ҷаҳон омад. Аммо бо вучуди ин, он чи Худо офаридааст, бо зебоии худ ҳоло ҳам моро ҳайрон мекунад.

Худо меҳонад, ки мо ба Ё барои офаридаҳои шукр гӯем ва ба онҳо муносибати хуб дошта бошем.

- Суханонро аз ояти Китоби Муқаддас ранг кун ва аз ёд намо.


Замин ва ҳар он чи
дар он аст, аз они
Худованд аст

/6

Забур 23: 1

Худоро барои он чи Ё офаридааст, ташаккур гӯй – барои дарахтон, ҳайвонот ва парандагон, барои оила ва дӯстонат.


НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 4-УМ: Чаҳони Худо вайрон карда шуд

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Ҳангоме ки чаҳон офарида шуд, ҳама чиз комил буд.
Бемориҳо, ғаму андӯҳ ва марг набуд.

Аммо боре душмани Худо, шайтон, дар шакли мор ба боғ омад. Шайтон ба Ҳавво мурочиат карда гуфт, ки агар ӯ аз меваи дарахти маърифати некӣ ва бадӣ хӯрад, монанди Худо бофаҳм мешавад!



- Душмани Худо кист? _____ .

ӯ ба кӣ мурочиат кард? Ба _____ .

 /4

Ҳангоме ки Ҳавво ба гапи шайтон даромада, меваи дарахти манъшударо чинда хӯрд, ӯ бо ин қораш ба Худи Худо беитоатӣ кард. Баъд ӯ аз ин мева ба Одам низ дод ва Одам онро хӯрд.

- Дар зери он чи Ҳавво кард, хат каш.

ҲАВВО БА ШАЙТОН ГҶШ НАДОД.

ҲАВВО БА ХУДО БЕИТОАТӢ КАРД.

ҲАВВО МЕВАРО БА ОДАМ ДОД.


 /4

Ғуноҳ – беитоатӣ ба Худост.

Мо, чун Одам ва Ҳавво, бояд байни некӣ ва бадӣ интихобе кунем. Ва мутаассифона – бисёр вақт интихоби нодуруст мекунем.

Дар ҳамон рӯз Худо, чун ҳарвақта, барои бо Одам ва Ҳавво сӯҳбат қардан омад. Аммо онҳо мефаҳмиданд, ки ба Худо беитоатӣ қардаанд, бинобар ин аз ӯ пинҳон шуданд.

Худо Одамро чеғ зада гуфт: «Қучой ту?» Худо медонист, ки онҳо ғуноҳ қардаанд. Лекин ӯ дӯст доштани онҳоро бас накард. Аммо ғуноҳ барои ҳамеша муносибатҳои онҳоро вайрон қард. Худованд Одам ва Ҳавворо барои ин қорашон аз боғи Адам пеш қард.

Гуноҳи онҳо офариниши Худоро пурра вайрон кард ва дӯсти одамро бо Худо барҳам дод. Гуноҳ ҳамеша ҳама чизро вайрон мекунад. Он ғамҳо меоварад ва осоиштагии Худо додари барҳам медиҳад. Аз сабаби гуноҳи Одам ва Ҳавво алафҳои бегона ва хорҳо рӯидан гирифтанд, одамон ва ҳайвонот бемор мешуданд ва мемурданд. Ба ҷаҳон марг омад.



● **Ҷумлаҳоро пурра кун:**

Гуноҳ ҳамеша ҳама чизро в _____ м _____ .

Аз сабаби гуноҳ ба ҷаҳон м _____ о _____ .

/6

Аммо Худованд ваъда дод, ки ягон вақт шайтонро нобуд мекунад ва ба одамон имкон медиҳад, ки назди Худо баргарданд.

Ҳамаи ин он вақт имконият пайдо кард, ки Худованд Исо ба ин ҷаҳон омад. Ӯ ҳеҷ гоҳ фармудаҳои Худоро вайрон накарда, ҳаёти комил ба сар бурд. Ва ҳангоме ки дар салиб мемурд, ҷазоро барои гуноҳҳои тамоми ҷаҳон ба Худ гирифт ва одамро бо Худо оштии дод.

Ту ҳам метавонӣ бахшида шавӣ, агар бовар кунӣ, ки Худованд Исо инчунин барои гуноҳҳои ту ҷазо дид ва мурд. Он гоҳ Худо Падар ва Дӯсти ту мешавад ва ту метавонӣ Ӯро барои ин шуқр гӯӣ.

● **Суханони ояти Китоби Муқаддасро ранг кун ва аз ёд намо:**

Мо ба воситаи
Худованди мо Исои
Масеҳ бо Худо сулҳу
осоиштагӣ дорем.

Румиён 5:1

/6

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:


Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A1

Омӯзиши Китоби Муқаддас

ДАРСИ 1-УМ: Дар ибтидо
Худо ҷаҳонро офарид



Оё ту ягон вақт шабона ба осмони соф нигариста, фикр кардаӣ, ки миллионҳо ситораҳо ва сайёраҳо барои чӣ офарида шуда буданд? Ё шояд ту пурсида будӣ, ки барои чӣ одамон ва ҳайвонот дар замин зиндагӣ мекунад?

Ҷавобро дар китоби якуми Китоби Муқаддас – Ҳастӣ ёфтан мумкин аст.

Дар китоби Ҳастӣ дар бораи пайдоиши ҳаёт дар замин нақл карда мешавад.

- Дар кадом ояти матни Китоби Муқаддас оид ба ин дарс дар бораи ибтидо гуфта мешавад? Ояти: /1
- Дар ибтидо замин дар чӣ гуна ҳолат буд?
 /1
- Худо дар рӯзи якуми офариниш чӣ гуфт? Чоркунҷаи назди ҷавоби дурустро бо аломати (X) қайд кун.
“Об Офтоб Ҳаёт Рӯшноӣ бишавад”.
 /1
- Аз матни Китоби Муқаддас оятро навис, ки ба расми зерин мувофиқат мекунад.

ТОРИКӢ РӢШНОӢ

/2

САТҲИ 3

МУАММО

Дар муаммо ҳашт калима аз матни Китоби Муқаддас пинҳон карда шудааст. Онҳо аз боло ба поён, аз поён ба боло, аз чап ба рост, аз рост ба чап ҷойгир карда шудаанд. Ба ту ҳарфҳои аввали ҳар як калима дода шудаанд.

- Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис ва калимаҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. Ду калимаи аввал аллақай навишта шудаанд.

О	Ф	А	Р	И	Д	И	Л
Х	Ф	Ӣ	О	Н	Ш	Ӯ	Р
У	Л	Ч	У	Ғ	Я	Б	О
Ш	С	К	Г	Ч	Л	Е	Н
К	С	А	Ҳ	А	Р	Г	И
Ӣ	П	А	Ҷ	В	Ӯ	О	М
М	И	Т	Е	Б	З	Ҳ	А
Н	О	М	С	О	Ф	А	З



- О Ф А Р И Д
- С А Ҳ А Р
- Б
- Р
- Х
- О
- З
- Р

/6

- Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки чӣ тавр Худо хушкӣ ва баҳрҳоро офарид. (Оятҳои 9 ва 10)

/2

- Дар катакҷаҳои поён рақами ҳамон рӯзро навис, ки Худо чизи дар расм тасвирёфтаре офарид.



Рӯшноӣ

Баҳрҳо

Нурдиҳандаҳо

Фалак/Осмон

Хушкӣ

/5

Худо заминро, оламро, ва ҳамаи он чиро, ки дар он ҳаст, офарид. Ӯ ҳар як инсонро дар рӯи замин медонад, Ӯ туро низ медонад ва мешиносад. Ту дар муқоиса бо офариниши Худо хеле хурд ҳастӣ, аммо барои Худо ту махсус мебошӣ. Ӯ туро офарид, ва Ӯ туро хеле дӯст медорад. Ба Ӯ дар дуо “ташаккур” гӯй.

Китоби Муқаддас мегӯяд, ки Худо тамоми оламро дар шаш рӯз офарид.

- Охири ояти 10-ро навис. Дар он ҷо навишта шудааст, ки чӣ тавр Худо кори Худо баҳо дод.


/2

ҲАМАГӢ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

Дар ибтидо

Худо одамро меофарад



Оё ту ягон вақт фикр кардаӣ, ки барои оташфишон намудани вулқон чӣ қадар қувват даркор аст, ё бод бояд чӣ қадар пуриқтидор бошад, то тундбод гардида, ҳама чизи дар пеши роҳаш бударо рӯфта партояд? Ҳамаи инро тасаввур кардан душвор аст. Дар бораи он қувваи ҳайратовар фикр кун, ки чаҳони моро офаридааст. Ин ҚУВВАИ ХУДОИ ТАВОНОСТ. Оиди ин қувва мо дар китоби Ҳастӣ хонда метавонем. Худо ҳангоми офаридани ҳайвонот бо тамоми ҷалоли Ҳуд зоҳир мешавад. Аммо олитарини офаридаҳои Ӯ – инсон аст.

- **Қадам ду офарида пештар ба вучуд оварда шудаанд? Ҷавобро дар поён навис.**



_____ ва _____

/2

- **Ҳангоме ки Худо ин мавҷудотро офарид, Ӯ онҳоро баракат дод. Ӯ чӣ гуфт?**

/2

- **Оятҳои 24 ва 25-ро хон ва ҷумлаҳоро пурра кун.**

Ва Худо гуфт: “ _____ ”

Ва Худо ҳайвонҳои _____

Ва Худо дид, ки _____

/2

(Ҳайратовар нест, ки ҳамаи он чи офарида шуд, ба Ӯ маъкул буд!)

- **Ҳангоме ки усто ягон чизро месозад, одатан ӯ намунаро истифода мебарад. Худо ҳангоми офаридани инсон чиро ҳамчун намуна истифода бурд? (Ояти 27-ро хон)**

/2

- **Худо ба кӣ супориш дод, ки офаридаи Ӯро нигоҳубин кунад ва ниғаҳдорӣ намояд? _____**

/2

- **Худо ҳангоми баракат додани инсон чӣ гуфт? (Ояти 28-ро хон)**

/2

- **Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки ҳайвонот ва инсон бояд чӣ мехӯрданд.**
(Оятҳои 29 ва 30-ро хон)

Инсон

Ҳайвонот

/3

- **Худо офаринишро дар чанд вақт ба охир расонд? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.**

1 моҳ

10 рӯз

6 рӯз

1 ҳафта

2 ҳафта

1 сол

/1

Офаридани садҳо ҳайвоноти гуногун ба Худо маъкул буд. Офаридаи бехтарини \bar{U} инсон буд. Худо ба инсон рӯҳи ҳаётро дамид, ва инсон чони зинда шуд! (Ҳастӣ 2: 7). Ин чиз Одамро аз дигар офаридаҳои зинда фарқ мекунонд. Худо барои Одам боғи зебоне шинонд ва барояш дӯстери - занро офарид. Худо назди онҳо ба боғ меомад, то ки бо онҳо сӯҳбат кунад. Ин хеле хуб буд!



- **Зани Одам чӣ ном дошт?**
(Ҳастӣ 3:20-ро хон)

/1

Шояд ту ягон вақт кӯшиш карда будӣ, ки ягон кори махсусро ба ҷо оварӣ. Ҳангоме ки туро таъриф мекарданд, ту чиро ҳис мекардӣ? Бе шубҳа, ту хушҳол будӣ. Худо низ хушҳол аст, ҳангоме ки мо ба офариниши \bar{U} нигариста, хурсанд мешавем. Агар ту ин муамморо ошкор кунӣ, мефаҳмӣ, ки Худо боз аз чӣ шод мешавад.

- **Ҳарфҳои аввали чизҳои дар поён тасвиршударо навис.**

Худо ҳамчунин он вақт хурсанд мешавад, ки мо ба офариниши \bar{U} нигариста,



/2

Худо – Офаридгори олам аст. Ту метавонӣ ба табиати атроф нигариста, ҷалони Худоро бинӣ. Ҳеч қуввае аз қувваи Офаридгори олам зиёдтар нест!


**Худо туро на ба монанди ҳайвонот, балки ба сурат ва шабоҳати
Худ офаридааст!**

Ҳангоме ки дафъаи оянда ба оина менигарӣ, ба ёд овар, ки ту махсус ҳастӣ.
Худоро барои ин шукр гӯй!

ҲАМАГӢ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

Дар ибтидо
Чаҳон вайрон шуд



Оё дар ёд дорӣ, ки чӣ тавр дар кӯдакият ба даст гирифтани корд ва бо гӯгирд бозӣ карданро манъ мекарданд? Дар ҳаёти мо манъҳо ҳастанд. Онҳо барои бехатар намудани ҳаёти ту даркоранд.

Гуноҳ – беитоатӣ ба фармудаҳои Худо аст.

- **Худо ба инсон озодии зиёд дод. Яммо як чизро манъ кард. Ин чӣ буд?**

/2

- **Дар гирди ҷавобҳои дуруст хат каш.**
Худо гуфт: Агар Одам ва Ҳавво аз он мева хӯранд, ...

касал мешаванд маҷбур мешаванд раванд

мемуранд ҷазо дода мешаванд

Мор гуфт: агар Одам ва Ҳавво аз он мева хӯранд, ...

намемуранд табъашон хира мешавад

ҷазо дода мешаванд бемор мешаванд



/2

Дар симои мор душмани Худо – шайтон ниҳон буд.

- **Дар бораи мор чӣ гуфта шудааст? (Ҳастӣ 3:1-ро хон)**

/2

Ҳавво ҳангоми шунидани суҳанони мор ба хусусиятҳои махсуси дарахт аҳамият дод ва қарор кард, ки аз меваи он хӯрда бинад.

- **Ҳавво ба чӣ аҳамият дод? (Ҳастӣ 3:6)**

1.

2.

3.



/3

- Дар рӯ ба рӯи баёнот ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Одам аввалин шуда аз меваи дарахт хӯрд.

Онҳо фаҳмиданд, ки луч ҳастанд.

Онҳо аз баргҳои анҷир барои худ либос сохтанд.

Одам овози Худоро шунида, хурсанд шуд.

/4

- Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор, ва мефаҳмӣ, ки Одам ва Ҳавво дар боғ гаштани Худоро фаҳмида, чӣ кор карданд.

Н О О Х

П Н И Х Н О

У Ш А Д Н Д

— — — —

— — — — — — — —

— — — — — — — —

/2

- Худо онҳоро ҷеғ зад, чунки онҳо пинҳон шуданд. Одам ба Худо чӣ ҷавоб дод?

/2

- Одам чӣ тавр худро сафед мекард?

Ҳавво киро айбдор кард?

/2

Ҳангоме ки ту ягон кори бад мекуни, оё худро сафед кардани мешавӣ ё шояд ягон каси дигарро айбдор мекуни? Одам ва Ҳавво маҳз ҳамин тавр карданд.



Мо ҳама гуноҳкорем, аммо набояд худро сафед кунем ё дурӯғ гӯем. Мо наметавонем гуноҳамонро аз Худо пинҳон кунем. Ё ҳама чизро медонад. Ё меҳаҳад, ки мо бахшиш пурсем ва гуноҳ қарданро бас кунем!

Худо ба Одам гуфт, ки аз сабаби гуноҳи ӯ акнун тамоми ҷаҳон вайрон шудааст, дар рӯи замин алафҳои бегона ва хорҳо мерӯянд. Одам ва Ҳавво бояд аз боғ мерафтанд ва меҳнати зиёд мекарданд, то ки хӯрокворӣ дошта бошанд.


Акнун онҳо аз сӯхбат бо Худо ҳаловат бурда наметавонишанд, ва замоне бояд мемурданд. Аз сабаби гуноҳи онҳо акнун ҳар як шахс бо табиати гуноҳкорона ба дунё меояд. Дар Китоби Муқаддас нома ба Румиён 5:12-ро хон.

ҲАМАГӢ:


ДАРСИ 4-УМ:

Дар ибтидо

Мувофиқи қоидаҳои Худо амал намудан



Ҳангоме ту ба ҷое сафар мекуни, ки пештар нарафта будӣ, ту бояд доништа гирӣ, ки чӣ тавр ба он ҷо рафтан мумкин аст. Барои ин ту бо худ харитаро мегири ё аз касе ки пештар ба он ҷо сафар карда буд, мепурсӣ. Агар ту ба кучо рафтанатро аниқ накарда, равона шавӣ, роҳгум мезанӣ!



Ба сӯи Худо роҳе ҳаст. Ва ин роҳро Худи Ӯ муқаррар намудааст.


Қобил кӯшиш кард, ки бо роҳи худ назди Худо ояд.

- **Қобил ва Ҳобил бо чӣ кор машғул мешуданд?**

/2

- **КРОССВОРД**

- 1) Кӣ ба Қобил гуфт: “Чаро ту ғамгин шудай?”
- 2) Бародарон ба Худо чӣ оварданд?
- 3) Номи бародари калонӣ.
- 4) Номи бародари хурдӣ.
- 5) Бародари калонӣ хеле ба омад.



/5

- **Ҳадияи кӣ ба Худо писанд омад?**

/1

- Қобил аз Худо хеле хашмгин шуд, чунки Худо ҳадияи ӯро қабул накард. Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор, ва мефаҳмӣ, ки баъд Қобил чӣ кор кард.

Ӯ дарбароарош шкту.

/2

Ӯ _____.

- Қобил ба кадом чазо гирифта шуд? (Ояти 12-ро хон)

/2

Қобил гуфт, ки ӯ ба чунин чазо тоб оварда наметавонад.

- Оятҳои 13 ва 14-ро хон ва фикри Қобилро дар бораи ин чазо навис.

1.

2.

3.


4.

/4

Қобил барраеро ба Худо ҳадия кард, ва ин ба Худо маъқул шуд. Ҳозир бисёр одамон кӯшиш мекунад ба таври худ ба Худо писанд оянд. Аммо ба назди Худо танҳо аз рӯи шартҳои ӯ омадан мумкин аст. Мо бояд аз Худо барои ҳамаи корҳои баде ки кардаем, бахшиш пурсем. Ва бовар кунем, ки Худованд Исо тайёр аст моро бахшад. Қурбонии ӯ дар солиб ба мо имконият медиҳад, ки назди Худо оем.

Қасоне ки ба Исо бовар мекунад, бахшида мешаванд!

- Дар ишораи роҳ номи маҳаллоро навис, ки Қобил дар он ҷо сокин шуд.



/1

- Ояти тиллоиро навис, то фаҳмӣ, ки чӣ тавр назди Худо омадан мумкин аст.

/3

Худо Қобилро қабул намуд, зеро Қобил ба ӯ имон дошт, яъне бовар мекард. Ибриён 11:4-ро хон.

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҶАМАҒӢ:

ДАРСИ 1-УМ: _____

ДАРСИ 2-ЮМ: _____

ДАРСИ 3-ЮМ: _____

ДАРСИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Дарсро ба адреси зерин баргардон:


Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:



Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ДАРСИ 1-УМ: Офарида шудани дунё



Ба Худо ҳамагӣ шаш рӯз даркор шуд, то ки ҳама чизро офарад!

- Дар поён рӯйхати он чи ки Худо офарид, оварда шудааст. Он чиро, ки Худо дар ҳар яке аз рӯзҳо офарид, навис.

баҳрҳо офтоб дарахтон ҳайвонот парандагон моҳ
рӯз хушкӣ шаб ситорагон одам осмон (ояти 8)

Рӯзи 1-ум :

Рӯзи 2-юм :

Рӯзи 3-юм :

Рӯзи 4-ум :

Рӯзи 5-ум :

Рӯзи 6-ум :

/ 6

Дар боби 1-уми китоби Ҳастӣ баъзе калимаҳо ҳастанд, ки гаштаву баргашта такрор мешаванд. Ин маънои онро дорад, ки онҳо хеле муҳиманд.

- Ин бобро бо диққат хонда, ду ибораеро, ки доимо такрор мешаванд, навис.

/ 4


Боби якуми китоби Ҳастӣ хеле муҳим аст, чунки:

1. Ба Худо лозим омад, ки фақат сухан гӯяд, ва аз рӯи сухани Ӯ чаҳон ва тамоми ҳаёт дар замин пайдо шуд. Ин аз он сабаб аст, ки Худо Тавоно аст.
2. Ҳамаи он чи Ӯ офарид, комил буд, ва Худо дид, ки ҳамааш хуб аст.
3. Ба Худо ҳамагӣ шаш рӯз даркор шуд, то ки ҳама чизро офарад.
4. Ҳар як шакли ҳаёт фақат мавҷудоти монанди худро ба вуҷуд оварда метавонад. Суханон аз боби якуми Ҳастӣ бисёр назарияҳо ва идеяҳо оиди пайдоиши чаҳон ва ҳаёт дар замин рад мекунанд. Ҳар як шакли ҳаётро Худо алоҳида офарида буд.

• **КРОССВОРД**

АЗ БОЛО БА ПОЁН:

1. "..... Худо бар рӯи об дар парвоз буд" (ояти 2).
2. Ва Худо гуфт: "Замин бирӯёнад". (ояти 11)
3. Ва Худо гуфт: "Парандагон болои парвоз кунанд". (ояти 20)



/6

АЗ ЧАП БА РОСТ:

4. "Ва Худо онҳоро дод" (ояти 28).
5. Он чизе ки Худо дар рӯзи якум офарид (ояти 3).
6. Он чизе ки ҳар як паранда ва ҳар як ҳайвон дорад (ояти 30).

- **Лаҳзаи муҳимтарини офариниш лаҳзаи офарида шудани одам буд. Ҳарфҳои калимаҳои ҷо ба ҷо гузор ва он чиро, ки Худо гуфта буд, ба охир расон:**

ИМӢОӢИН УСИАРТ ШАОӢИБАТ ПАГАНИДРАНО

Худо гуфт: "Одамро ба _____ Мо, ба _____ Мо биофарем; ва онҳо бар _____ баҳр, ва бар _____

осмон, ва бар чорпоён, ва бар тамоми замин, ва бар тамоми ҳайвоноте

ки бар замин меҳазад, ҳукм ронанд".

/2

Бисёр одамон гумон мекунанд, ки бобҳои аввали китоби Ҳастӣ – ягона ҷой дар Китоби Муқаддас мебошанд, ки дар он оид ба офариниши чаҳон гуфта шудааст. Аммо ин тавр нест. Ҳам дар Аҳди Қадим ва ҳам дар Аҳди Қадид бисёр оятҳои гуногун ҳастанд, ки дар онҳо оид ба офариниш гуфта мешавад. (Ту метавонӣ матнҳои "Ҳониши иловагӣ"-ро хонӣ).




Ҳониши иловагӣ: • Забур 24:1-2 • Қулассиён 1: 15-19 • Ибриён 11: 1-3

- **Оятҳои тиллоиро хон. Дар ояти дуҷум Худо мегӯяд, ки Ӯ ягона Худост. Суханонро, ки Худо дар ин оят барои гуфтани ин истифода мебарад, навис.**

/2

НАТИҶА:


ДАРСИ 2-ЮМ: Офариниш анҷом ёфт



Хониши иловагӣ: • *Хуруҷ 20: 8 -11* • *Забур 102: 14* • *Қулассиён 1: 16*

Чуноне ки мо дидем, якум китоб аз Китоби Муқаддас “Ҳастӣ” номида мешавад. Дар бобҳои аввал мо дар бораи рӯзи якум, ҳаёти якум, дар бораи одами якум ва суҳанони аввали Худо ба одам мехонем.

• КРОССВОРД



АЗ БОЛО БА ПОЁН:

1. Худо дар рӯзи чандум офариниширо ба анҷом расонд?
2. Худо дарахтонро офарид, то ки онҳо биёранд (ояти 29).
3. Худо ва занро офарид.

АЗ ЧАП БА РОСТ:

4. Он чизе ки бар акси субҳ аст.
5. Худо дар рӯзи чандум дам гирифт?
6. Худоро ба сурат ва шабоҳати Худ офарид.

/6

Ҳамин тариқ, Худо – Офаридгори ягонаи тамоми замин аст. Ҳеч як қувваи дигар дар ин иштирок накардааст, ва маҳз аз ҳамин сабаб ҳама чиз КОМИЛ ва пурра АНҶОМЁФТА офарида шуда буд!

- Дар кадом оят дар бораи он гуфта мешавад, ки Худо рӯзи ҳафтумро ҷудо кард, ё тақдис намуд?

ояти : /1

- Чаро Ҷ чунин кард?

/1

- *Хуруҷ 20:8-11-ро хон ва ҷумлаҳои аввали фармонро, ки Худо ба Мусо дод, навис. Ин фармон ба мо муҳим будани рӯзи ҳафтумро хотиррасон мекунад.*

/1

Дар китоби Ҳастӣ 2:1-9 чузъиёти офариниш аниқ карда мешаванд.

- Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис ва онҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. Калимаҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

В	А	Х	О	Л	Ҷ	К	Б
Н	Д	Е	О	Е	В	О	О
У	А	А	Г	К	Д	В	Ғ
Қ	Н	З	М	В	И	Ш	Е
К	Е	Л	В	И	Д	А	Т
О	Ф	А	Р	И	Д	О	Ё
Л	Д	Н	О	Н	И	Ш	А
Д	А	Р	А	Х	Т	И	Ҳ

1. Ва Худованд Худо одамро
2. Ӯ инсонро аз замин офарид.
3. ва 4. Ӯ ба бинии вай рӯҳи
- 5, 6 ва 7. Ва Худованд Худо дар ба тарафи машриқ (ояти 8)
8. Ва Худованд Худо ҳар гуна хушнамуद ва хушхӯрро аз замин рӯёнид.

/4

- Дар ояти 9 кадом ду дарахт номбар мешаванд?

1:

2:

/2

- Оятҳои тиллоиро хон ва аҳамият деҳ, ки Инҷили Юҳанно ҳам ба монанди боби якуми китоби Ҳастӣ сар мешавад. Дар ин ҷо фаҳмонда мешавад, ки Каломи Худо, ки Писари Худост, Офаридгор буд. Калимаҳои партофташудаи оятҳои тиллоиро дар ҷои дуруст навис:

Худо Калом вучуд наёфт ибтидо Худо ёфт

Дар Калом буд, ва бо буд,
ва Калом Худо буд. Он дар ибтидо бо буд. Ҳама чиз ба воситаи Ӯ
ба омад, ва ҳар он чи вучуд, бе Ӯ вучуд

/4


- Дар ин оят кӣ “Калом” номида шудааст?

/1

Ин ба мо бузургии офаринишро ёдрас менамояд. Худо Писар ҳама чизро офарид. Мо бояд Худоро барои офариниши мӯъҷизаосояш: гулҳо, ҳайвонот, ҷангалҳо ситоиш кунем, ва онҳоро ҳифз намудан ва дар ҳаққи онҳо ғамхорӣ карданро ёд гирем.

НАТИҶА:

ДАРСИ 3-ЮМ: Пайдоиши гуноҳ



Хониши иловагӣ: • Румиён 5:12-14, 18 ва 19 • 1 Тимотиюс 2:13 ва 14
• Яъқуб 1:14 ва 15

Ин дарс барои фаҳмидани он чизе ки пас аз офариниш рӯй дод, ёрӣ медиҳад.

- **Ҳастӣ 2:15 дар бораи ду супорише мегӯяд, ки Худо ба Одам дар боғи Адан дод. Инҳо кадом супоришҳо буданд?**

/2

- **Дар рӯ ба рӯи баёнот ҷавоби ҲА ё НЕ навис.**

- Худо гуфт, ки Одам метавонад аз меваҳои ҳар дарахти боғ хӯрад.
- Худо гуфт, ки пас аз хӯрдани меваи дарахти дониши некӣ ва бадӣ онҳо мемиранд.
- Худо ба Одам имконият дод, ки ҳамаи ҳайвонот ва парандагони боғро ном гузорад.
- Худо гуфт, ки барои Одам беҳтар он аст, ки дар боғи Адан танҳо зиндагӣ кунад.


/2

- **Калимаҳои партофташударо дар ҷумла, ва баъд дар кроссворд навис.**

1. Ҳавво гуфт, ки онҳо метавонанд аз ҳама дарахтон хӯранд, ғайр аз як дарахт.

2. Одам ва Ҳавво дар зиндагӣ мекарданд.

3. Одам Ҳавво буд.



/7

- **Калимаеро, ки дар кроссворд аз боло ба поён ҳосил шуд, навис, ва мефаҳмӣ, ки кадом мавҷуд занро дар боғ васваса мекард.**

/1

Иблис дар шакли мор ба назди одамон омад.

- Дар зери ду чумла хат каш, ки он чиро, ки шайтон бо аввалин марду зан кард, беҳтар аз ҳама тасвир менамоянд.

Ў онҳоро баракат дод. Ў онҳоро фиреб дод. Ў ба онҳо ёрӣ дод.

Ў бар зидди онҳо макру ҳиларо истифода бурд.

/1

- Юҳанно 8:44-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Худованд Исо шайтонро чӣ гуна тасвир менамояд.

/1

Мо аз марду зани аввалин фарқ надорем, чунки ба фармудаҳои Худо беитоат ҳастем ва мувофиқи хости худ амал менамоем, чунон ки онҳо карданд.

- Ояти тиллоии якумро навис ва дар зери калимаҳои ХАТ КАШ, ки Худо барои фаҳмондани натиҷаи гуноҳҳои ки мо мекунем, истифода мебарад.

/3

- БЕҲТАРИН маънидоди гуноҳро бо аломати (X) ишора кун.

Гуноҳ – ҳамаи он чизҳои мебошанд, ки инсонро ба ҳабсхона оварда метавонанд.

Гуноҳ – ҳамаи амалҳои баде мебошанд, ки одамон дар замонҳои навишта шудани Китоби Муқаддас мекарданд.

Гуноҳ – беитоатӣ ба Худо ва дуршавӣ аз меъёрҳои ӯ мебошад.

Гуноҳ – хатоҳои хурде мебошанд, ки мо дар зиндагӣ содир менамоем.


/1

- Ояти тиллоии дуюмро навис ва дар бораи он чизе ки дар он гуфта шудааст, бо диққат фикр кун. Баъд дар гирди калимаҳои ХАТ КАШ, ки ба мо дар бораи ҷазои одилонае ки мо сазовор мебошем, мегӯянд. Ин оят ба мо ҷазои Худоро, ки мо бояд барои гуноҳҳои мон гирем, хотиррасон мекунад.

/2

Мо бояд ё музди (ҷазои) гуноҳҳои монро, ё бахшоиши Худоро интихоб кунем.


Ту чиро интихоб мекуни?



НАТИҶА:

ДАРСИ 4-УМ:

Натиҷаҳои гуноҳ



Хониши иловагӣ: • Воиз 12:1 • Румиён 5:12-23

Гуноҳ ҳамеша бояд ҷазо дода шавад, ва аввалин гуноҳи Одам ва Ҳавво истисно набуд.

"Ва чашмҳои ҳар дуи онҳо воз шуд" (ояти 7). Ин маънои онро надорад, ки пеш аз ин онҳо доимо бо чашмони пӯшида мегаштанд! Худо дар ояти 22 мефаҳмонад, ки чӣ тавр онҳо он чиро, ки пештар наметоданд, акнун "дида" метавонистанд.

- Мувофиқи суҳбатҳои Худо, онҳо акнун чиро медонанд? (ояти 22)

/1

- Ҳангоме ки чашмони Одам ва Ҳавво кушода шуданд, онҳо чӣ карданд? (ояти 7)

/2

- Ҳангоме ки онҳо садои қадамҳои Худованд Худоро дар боғ шуниданд, чӣ карданд?

/1

- Саволи аввали Худо ба Одам чӣ буд?

/2

- Худо ин саволро на аз он сабаб дод, ки ҷавоби онро наметодист. Худо мехост, ки Одам ва Ҳавво худашон ба он чи карданд, иқро шаванд. Аммо онҳо ҷавобгариро барои рафтори худ ба гардан гирифтанд наметоданд.

Одам киро айбдор кард?

Ҳавво киро айбдор кард?



/2

Баъзан, мо ҳам мисли Одам ва Ҳавво, кӯшиш мекунем ягон каси дигарро барои амалҳои худамон айбдор намоем. Онҳо Худоро фиреб дода наметавонистанд! Ў ҳам барои Одам, ҳам барои Ҳавво ҷазоро эълон намуд, ва ҳатто барои мор, чунки ҳамаи онҳо рафтори бад карданд.

• **Ояти 23 ва 24-ро хон ва калимаҳои партофташударо навис.**

Ва Худованд Худо ӯро аз боғи Адан , то ки заминро, ки аз он гирифта шудааст, Ва бадар ронд, ва ба тарафи шарқии боғи Адан , ва оташбори чархзанандаро гузошт, то ки роҳи дарахти нигахбонӣ кунанд.

/7

Оятҳои тиллоӣ мефаҳмонанд, ки чӣ тавр гуноҳи Одам ва Ҳавво ҳозир ба мо таъсир мерасонанд.

• **Бо онҳое ки “дар Одам” мебошанд, чӣ рӯй медиҳад?
(1 Қӯринтиён 15: 22)**

• **Бо касоне ки “дар Масеҳ” мебошанд, чӣ рӯй медиҳад?
(худи ҳамон оят)**

/2

“Дар Одам” ё “дар Масеҳ” будан маънои ба Одам ё ба Масеҳ монанд буданро дорад.

• **Мувофиқи Румиён 6:23 марг чӣ аст?**

/1

“Музд” маънои “ҷазо, подоши амал”-ро дорад.

• **Ҳаёти ҷовидонӣ чӣ аст?**

• **Ягона Шахсияте ки ба мо ҳаёти абадӣ дода метавонад, кист?**

/2



Ин дарсҳо ба мо нишон медиҳанд, ки ҳамаи мо чун Одам ва Ҳавво, ки барои гуноҳи худ ҷазо دیدанд, гуноҳ кардаем.

Худованд Исо барои мо дар салиб мурд, то ки мо барои гуноҳҳои мо ҷазо дода нашавем. Ва агар ту хоҳӣ – аз ӯ хоҳиш кун, ки Наҷотдиҳандаи шахсии ту шавад, ва бахшида шуда, ҳаёти абадӣ ба даст меоварӣ!

“Ба Исои Масеҳи Худованд имон овар, ва ту наҷот хоҳӣ ёфт” Аъмол 16:31

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ДАРСИ 1-УМ: _____

ДАРСИ 2-ЮМ: _____

ДАРСИ 3-ЮМ: _____

ДАРСИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Нӯҳ ва тӯфон

Ҳобил, Ҳанӯҳ, Нӯҳ



Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A2

Омӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикояи 1-ум: Ба Худо итоаткор будани Нӯх

*Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки **чӣ тавр Нӯх кишти месохт.***




Ҳастӣ
6: 5-22-ро хон

Ҳангоме ки Худо ҷаҳонро офарид, Ҳама чиз хуб ва зебо буд. Аммо ҳангоме ки Одам ва Ҳавво ба Худо беитоатӣ карданд, ӯ аз он афсӯс хӯрд, ки онҳоро офарид. Баъди солҳои зиёд шахсе мезист, ки Худо аз ӯ қаноатманд буд. Номии ӯ Нӯх буд.

Шахсе ки Худо аз ӯ қаноатманд буд, чӣ ном дошт? _ _ _ _

Боре Худо ба Нӯх гуфт:

"Одамон ҷунон бадкирдор шудаанд, ки лозим меояд онҳоро ҷазо диҳам. Киштии калоне бисоз. Ман ба замин тӯфон мефиристам. Ҳама чизи зинда дар рӯи замин нобуд мешавад, аммо ту ва аҳли оилаат дар кишти наҷот меёбед".



Расмро ранг кун. Дар он баъзе ҳайвонҳо тасвир ёфтаанд, ки Худо ба Нӯх фармуд, то онҳоро бо худ ба кишти гирад.

Ҳангоме ки Нӯх бо аҳли оилааш ва ҳайвонҳо ба кишти даромаданд, Худо дари киштиро маҳкам кард. Нӯх медонист, ки онҳо дар бехатарӣ мебошанд, зеро Худо дар ҳаққи онҳо ғамхорӣ мекунад. Афсӯс, ки бисёр одамоне ки ба Нӯх гӯш надоданд, дар берун монданд.

/10

САТҲИ 1

Ҳикояи 2-юм: Бехатарӣ дар киштӣ*Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр тӯфон сар шуд.**Ҳастӣ
7: 1-16-ро хон*

Ҳангоме ки Нӯҳ киштӣ месохт, ӯ ба одамон мегуфт, ки Худо тӯфон мефиристад. Аммо ҳеч кас ба Нӯҳ бовар намекард. Онҳо, эҳтимол, ба суханони ӯ механдиданд!

Нӯҳ ва аҳли оилааш ба киштӣ дароманд. Ба зудӣ борон сар шуд. Борон чандин рӯз беист меборид! Дарёҳо ва баҳрҳо торафт бештар аз об пур мешуданд. Ҳамаи дарахтон ва кӯҳҳо дар зери об монданд.

Акнун одамон медиданд, ки Нӯҳ рост гуфта буд, аммо аллақай дер шуда буд, онҳо ба киштӣ даромада наметавонистанд. Худи Худо дари киштиро маҳкам карда буд!


Дари киштиро кӣ маҳкам кард? _ _ _ _

Аммо Нӯҳ ва аҳли оилааш ва ҳамаи ҳайвонҳо дар даруни киштӣ дар бехатарӣ буданд!


Худо онҳоро нигоҳ дошт, чунки онҳо ба ӯ бовар мекарданд ва ба ӯ итоаткор буданд.

Расми Нӯҳ ва аҳли оилаашро ранг кун.

Калимаҳоро аз Китоби Муқаддас ранг кун ва аз ёд намо.



Касе ки ба Худованд
таваккал кунад, аз
хатар эмин аст



Ҳастӣ
8: 1-19-ро хон

Ҳикояи 3-юм: Ҳама чиз аз нав мешавад

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки **чӣ тавр тӯфон ба охир расид.**




Қариб пас аз ним сол об кам шуд. Киштӣ дар болои кӯҳи баланде истод, аммо тамоми замин ҳоло ҳам дар зери об буд.

Боре Нӯҳ зоғро аз киштӣ сар дод, то фаҳмад, ки оё об аз рӯи замин фуromaдааст ё не. Аммо зоғ баргашта омад. Ҳамин тавр чандин бор такрор шуд. Баъд Нӯҳ кабӯтарро сар дод.

Баъди як ҳафта ӯ кабӯтарро боз сар дод. Кабӯтар баргашт ва дар нӯлаш барги тозаи дарахт буд. Ин маънои онро дошт, ки нӯги дарахтон аллақай аз об боло мебошанд. Боз баъди як ҳафта Нӯҳ кабӯтарро сар дод. Ин дафъа кабӯтар барнагашт. Нӯҳ фаҳмид, ки об боз бештар пас гаштааст, ва кабӯтар барои худ хонаи нав ёфта тавонист.



Ҳамаи расмҳо ва номи кӯҳеро, ки киштӣ бар болои он истод, ранг кун.




Аророт

Ҳангоме ки замин пурра хушк шуд, Худо ба Нӯҳ гуфт: "Аз киштӣ баро ва ҳамаи дар киштӣ будагонро берун барор". Нӯҳ ва аҳли оилааш аз тӯфон начот ёфтанд, зеро ба Худо бовар карданд. Агар мо бовар кунем, ки Худованд Исо ба ҷои мо ҷазо дода шуд, аз ҷазо барои гуноҳоямон начот меёбем.

Кӣ барои гуноҳҳои мо ҷазо дода шуд?

Х _____ И _____ .

/10



Ҳастӣ 8: 20-22
ва 9: 8-17-ро
хон

Ҳикояи 4-ум:

Ваъдаи Худо

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки **чӣ тавр Нӯҳ Худоро шукргузорӣ намуд.**

Нӯҳ ва аҳли оилааш наҷот ёфтанд! Онҳо муддати зиёд дар кишти буданд, аммо акнун онҳо ва ҳамаи ҳайвонот боз дар рӯи замин мегаштанд. Нӯҳ Худоро барои он ки ӯ ҳамаи онҳоро нигоҳ дошт, шукргузорӣ намуд.

Нӯҳ Худоро _____ .

Ваъдаеро, ки Худо ба Нӯҳ дод, ранг кун.


Бори дигар оби тӯфон
барои ҳалок кардани
ҳар офарида рӯй
нахоҳад дод.

Ҳастӣ 9 : 15

Баъд Худо гуфт, ки рангинкамон ба онҳо дар бораи ваъдаи ӯ хотиррасон хоҳад кард.

Расмро ранг кун ва расми рангинкамонро каш.

Ҳар бор ки Нӯҳ ва аҳли оилааш рангинкамонро медиданд, ваъдаи Худоро ба ёд меоварданд.



/10

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

САТҲИ 1

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:


Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Нӯҳ ба Худо итоаткор аст



Ҳастӣ
6: 5-22-ро хон




Ояги тиллоӣ:
Аъмол 16: 31

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Ҳангоме ки Худо ҷаҳонро офарид, ҳама чиз хеле хуб буд. Аммо баъди чанде Одам ва Ҳавво ба Худо беитоатӣ карданд. Ва аз ҳамин сабаб ҳамаи одамон худпараст ва бадкирдор ба воя мерасиданд. Ва Худо афсӯс хӯрд, ки одамро офарид.

- Даврачаҳои нуқтачадорро ранг кун, ва мефаҳмӣ, ки ҷаҳони олидараҷаи Худоро чӣ вайрон кард.



/3

Тамоми ҷаҳон гуноҳолуд шуд. Аммо як шахсе буд, ки ба Худо писанд омад!

- Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи ӯро мефаҳмӣ.




ӯ

/2

Ин шахс росткорона зиндагӣ мекард ва бадӣ намекард, чунон ки Худо инро мехост. Дигар одамон бошанд, он чиро, ки худашон мехостанд, мекарданд ва тамоман Худоро фаромӯш карда буданд.

Боре Худо ба Нӯҳ гуфт:

"Ҷаҳон чунон пургуноҳ шудааст, ки ба Ман лозим меояд онро ҷазо диҳам. Ман мехоҳам, ки ту киштии калон сози. Ва ҳангоме ки он тайёр мешавад, Ман ба замин тӯфони калон мефиристам. Тӯфон ҳамаи мавҷудоти зинда ва ҳамаи одамонро нобуд мекунад, аммо **ту** ва **оилаат** дар киштӣ **наҷот меёбед**".



- **Қадоме аз одамон, ғайр аз Нӯҳ ва зани ӯ, дар киштӣ наҷот ёфтанд?**

Се п _____ Нуҳ ва з _____ онҳо.

/4

Нӯҳ мувофиқи гуфтаи Худо амал намуд. Эҳтимол, қариб 100 сол даркор шуд, то ки киштии калоне сохта шавад. Пас аз меҳнатҳои зиёд ва ғайратмандона, сохтмони киштӣ ба охир расид.

- **Дар расми ҳар киштӣ ҷавоби дурустро ба савол ранг кун:**

Чӣ қадар одамон дар киштӣ наҷот ёфтанд?

Нӯҳ чанд писар дошт?



/6

Худо ба Нӯҳ гуфт, ки аз ҳар намуди ҳайвонот ва парандагон ба киштӣ гирад. Онҳо бояд бо Нӯҳ ва оилаи ӯ дар киштӣ наҷот меёфтанд. Ҳангоме ки ҳама дар дарун ҷамъ шуданд, Худо дари киштиро баст.

- **Кӣ дари киштиро баст?**

/2

Нӯҳ боварӣ дошт, ки дар тӯфон ҳалок намешавад, чунки ба ваъдаи Худо умед мебаст. Агар ту фарзанди Худо бошӣ, ҳамчунин метавонӣ ба ҳамаи ваъдаҳои ӯ умед бандӣ. Яке аз ваъдаҳои Худо – наҷот аз гуноҳ ва ҳаёти абадӣ бо ӯст.

- **Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҶА ё НЕ навис.**


Нӯҳ ва писарони ӯ бадқирдор буданд.

Нӯҳ ҳамаи он чиро, ки Худо ба ӯ гуфт, ба ҷо овард.

Ҳангоме ки ҳама ба киштӣ даромаданд, Нӯҳ дари киштиро баст.

/3

НАТИҶА

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Кишти - ягона ҷои бехатар

Ҳастӣ
7: 1-16-ро хон



Ояи тиллоӣ:
Масалҳо 29: 25

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

То даме ки Нӯҳ кишти месохт, эҳтимол, бисёр одамон аз ӯ мекурсиданд, ки чаро ӯ ин корро карда истодааст. Нӯҳ онҳоро огоҳ мекард, ки Худо тӯфон мефиристад. Аммо ҳеҷ кас ба Нӯҳ бовар намекард. Онҳо ӯро масҳара мекарданд!

Аммо Нӯҳ сохтани киштиро давом меод, зеро ба суханоне ки Худо гуфт, бовар мекард.

Акнун Нӯҳ ва оилаи ӯ дар дохили кишти дар бехатарӣ буданд.

- **Чаро Нӯҳ кишти месохт?**

 /1

ӯ ба суханоне ки Худо ба ӯ гуфт, б _____ м _____ .

Ҳафт рӯз пас аз он ки Нӯҳ ва оилаи ӯ ба кишти даромаданд, борон борид. Борон ҳар рӯз беист меборид! Дарёҳо ва баҳрҳо пури об шуданд. Тамоми алафҳо ва гулҳо зери об монданд.

Акнун одамон ба он чизе ки Нӯҳ дар бораи ҷазои Худо мегуфт, бовар карданд, аммо аллакай дер шуда буд. Худо дари киштиро баст!

Об баландтар мебаромад. Хонаҳо, дарахтон ва ҳатто кӯҳҳои баландтарин зери об монданд. Ҳамаи онҳое ки дар кишти набуданд, ғарқ шуданд. Чӣ хел андӯҳовар аст, хангоме ки одамон Худоро фаромӯш карда, бадкорӣ мекунанд!


- **Калимаҳоро бо расми мувофиқ пайваст кун.**

ҲАЁТ

ҒАРҚ ШУДАНД

НАҶОТ ЁФТАНД


МАРГ


 /4

Нӯҳ, оилаи ӯ ва ҳамаи ҳайвонот дар кишти дар бехатарӣ буданд. Нӯҳ ба Худо боварӣ кард ва ба ӯ итоаткор буд, аз ҳамин сабаб Худо ҳамаи онҳоро ҳимоя кард.

- Дар ҷумлаҳо калимаҳоеро ёб, ки ба кроссворд мувофиқат мекунад.

Худо ба Нӯҳ гуфт, ки ӯ одамонро барои гуноҳхояшон ҷазо медиҳад. Нӯҳ ба Худо бовар кард ва кишти сохт, ки дар он ӯ ва аҳли оилааш наҷот ёфтанд.



/10

- Ояти тиллоиро ранг кун ва аз ёд намо.

КАСЕ КИ БА ХУДОВАНД
ТАВАККАЛ КУНАД,
АЗ ХАТАР ЭМИН АСТ.

Масалҳо 29: 25

/1

- Дар рӯ ба рӯи баёноти дуруст аломати (V), ва нодуруст аломати (X) гузор.

Нӯҳ ба Худо итоат кард.

Нӯҳ дари киштиро баст.

Нӯҳ дар вақти тӯфон ғарқ шуд.


Нӯҳ дар кишти наҷот ёфт.

/4

Ба Худо итоаткор будан на ҳамеша осон аст, хусусан ҳангоме ки дӯстонат туро масҳара мекунад. Аммо Худо ваъда додааст, ки касонеро, ки ӯро дӯст медоранд ва ба Худованд Исои Масеҳ хизмат мекунад, ниғаҳбонӣ мекунад.

НАТИҶА:


ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Ҳама чиз аз нав мешавад



Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.


Ниҳоят борон катъ гардид. Аммо об ҳоло ҳам рӯи заминро пӯшида буд.

Ҳангоме ки киштӣ бозистод, баъди муддате Нӯҳ зоғро сар дод. Ӯ донистан мехост, ки оё об пас рафтааст ё не, аммо зоғ баргашт.



Андаке дертар Нӯҳ кабутарро сар дод, ва он низ ба зудӣ баргашт. Баъди як ҳафта ӯ кабутарро бори дигар сар дод, ва ҳангоме ки кабутар бо барги тозаи зайтун дар нӯлаш баргашт, ҳама хеле хурсанд шуданд. Ин маънои онро дошт, ки як қисми хушкӣ аллакай бе об буд.

- Дар гирди парандае ки Нӯҳ онро аввал аз киштӣ сар дод, хат каш.



/2

Кабутар дар нӯлаш чиро овард?

/2

Баъди ҳафт рӯз Нӯҳ кабутарро боз як бор сар дод. Ин дафъа кабутар барнагашт. Нӯҳ фаҳмид, ки об пас рафтааст, ва кабутар ба худ хонаи нав ёфтааст. Киштӣ бар кӯҳи баланд истода буд.

- Номи кӯҳро ранг кун.

А Р О Р О Т

/2

Ҳангоме ки замин хушк шуд, Худо ба Нӯҳ гуфт:

"Аз киштӣ берун баро, ва ҳамаи ҳайвонотро бо худ барор".

Ин барои ҳама хабари бисёр хуш буд! Онҳо муддати дароз дар киштӣ буданд!

- Дар зери анҷомёбии ДУРУСТИ ҷумла хат каш.

Худо ба Нӯҳ гуфт, ки

... дар киштӣ бимонад.

... аз киштӣ барояд

... ҳамаи ҳайвонотро дар киштӣ гузорад.

/2

Акнун Нӯҳ, оилаи ӯ ва ҳамаи ҳайвонот метавонистанд дар ҷаҳони нави пок сокин шаванд, ва Худо ваъда дод, ки ҳамаи онҳоро баракат медиҳад.

Рафтори нодурусти мо ба Худо маъқул нест. Мо бояд барои гуноҳхоямон ҷазо дода шавем.

Аммо агар мо аз Худо бахшиш пурсем ва бовар кунем, ки Худованд Исо барои гуноҳҳои мо ҷазо дода шуда буд, Худо ваъда медиҳад, ки дилҳоямонро пок мекунад ва барои аз нав сар кардани ҳама ҷиз ёрӣ медиҳад.





- Худо барои мо ҷӣ карданро ваъда медиҳад?

Д _____ моро пок мекунад ва барои аз _____ сар кардани ҳама ҷиз ёрӣ медиҳад.

/2

- Ҷавобҳоро дар Кроссворд навис.

1. Ҷое ки Нӯҳ бо оилааш ва ҳайвонот дар он буданд.
2. Парандае ки Нӯҳ онро аввал сар дод.
3. Аз осмон борид.
4. Ҷое ки киштӣ бар он истод.
5. Парандаи дуюме ки Нӯҳ онро сар дод.



/10

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Ваъдаи Худо

Ҳастӣ 8: 20-22
ва 9: 8-17-ро хонОЯТИ ТИЛЛОӢ:
1 Юҳанно 2: 25*Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёри расонад.*

Нӯҳ ва оилаи ӯ наҷот ёфта буданд! Онҳо муддати зиёд дар кишти буданд, аммо акнун Худо ба Нӯҳ гуфт, ки ӯ ҳамаро аз кишти барорад.


Пеш аз ҳама Нӯҳ мехост ба Худо ташаккур гӯяд, зеро ӯ онҳоро наҷот дод ва Ҳангоми тӯфон нигоҳ дошт! Нӯҳ якчанд санг чамъ карда, болои ҳам гузошт ва қурбонгоҳ сохт.

ӯ бар болои қурбонгоҳ парандагон ва ҳайвонотро қурбонӣ кард. Дар замони Нӯҳ одамон ҳамин тавр ба Худо барои ҳамаи он чизе ки ӯ барои онҳо кардааст, миннатдори худро баён мекарданд.



- Бар сангҳои қурбонгоҳ он чиро, ки Нӯҳ ба Худо гуфтаи мехост, навис.

Худо хеле қаноатманд буд, ки Нӯҳ ва оилаи ӯ миннатдорӣ баён намуданро фаромӯш накарданд. Аз ҳамин сабаб ӯ ба онҳо як ваъдаи хеле хуб дод.

 /5

- Ана он ваъдае ки Худо ба Нӯҳ ва оилаи ӯ дод. Калимаҳои ранг кун.

Заминро бори дигар бо
тӯфон нобуд
намекунам.

Ҳастӣ 9: 15

 /4


Баъд Худо гуфт, ки рангинкамон ба онҳо ин ваъдаи ӯро хотиррасон мекунад.

Ҳар боре ки Нӯҳ ва оилаи ӯ рангинкамонро меиданд, онҳо ваъдаи Худоро ба ёд меоварданд. Оё медонӣ, ки Худо ба касоне ки Худованд Исоро ҳамчун Наҷотдиҳанда ва Дӯсти худ қабул кардаанд, бисёр ваъдаҳои хуб додааст?

Яке аз ваъдаҳои бузурги Худованд ин аст, ки Худо ҳеҷ гоҳ касонеро ки ба Ӯ бовар мекунад ва Ӯро пайравӣ менамоянд танҳо намегузорад. Дар нома ба Ибриён 13: 5 гуфта шудааст:

“Туро тарк нахоҳам кард ва туро нахоҳам партофт”

- Ин калимаҳои аҷоибро дар расми абрҳо навис ва рангинкамонро ранг кун.



/6

- **Чумларо пурра кун.**

Ҳангоме ки р _____ ро мебинӣ, дар хотир дор, ки Худо ҳамеша ваъдаҳояшро ба ҷо меоварад.

/2

Оё ту ваъдаҳоятро ба ҷо меоварӣ?

Бо чунин суханон ба Худо муроҷиат намуда, аз Ӯ хоҳиш намо, ки ба ту ёрӣ диҳад:

“Худои азиз, ба ман ёрӣ деҳ, ки ваъдаҳоямро ба ҷо оварам. Омин”.

- **Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузошта, онҳоро дар чумлаҳо навис.**

Ҳангоме ки тӯфон ба охир расид:

Нӯҳ Қ Р У Б Н О Г Ҳ О _____ сохт.

Нӯҳ ба Худо Т А К Ш А К У Р _____ гуфт.

Худо ба Нӯҳ А Д В Ё А _____ дод.

/3

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:


Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ДАРСИ 1-ум: Нӯҳ ва тӯфон

Нӯҳ кишти месозад



Дар ҳама ҷо қоидаҳо ҳастанд. Дар роҳҳо – қоидаҳои ҳаракат дар роҳ. Ҳангоме ки ронандагон ва пиёдагардон онҳоро риоя намеkunанд, худро ва атрофиёро ба хатар гирифтормекунанд ва сазовори ҷазо мебошанд. Худо муҳаббат аст. Ӯ ҳамчунин қуддус (пок) ва росткор аст, ва қоидаҳои Ӯ – ҳаёт барои инсон мебошанд. Аммо касоне ки ба қоидаҳои Худо итоат кардан намехоҳанд, ба хатари марговар дучор мешаванд. Дар ҳикояи Нӯҳ нишон дода шудааст, ки чӣ рӯй дод, ҳангоме ки одамон аз Худо рӯ гардонданд ва бадӣ кардан гирифтанд.

ҚУДДУС - яъне “беғуноҳ”,
ОДИЛ - яъне “росткор”.

- Дар замони Нӯҳ одамон чӣ гуна буданд?
Дар гирди калимаҳои дуруст хат каш.

Фосид (бадахлоқ) Мехрубон
Хуб Нек Бадкирдор



/3

- Оятҳои Китоби Муқаддасро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки ҳангоме Худо хеле бадкирдор будани одамонро меид, дар дили Худ чиро хис мекард.

/2

- Худо одамонро барои гуноҳояшон чӣ гуна ҷазо додани шуд?
Дар рӯ ба рӯи баёноти ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Худо онҳоро бо бемориҳо ҷазо медихад.

Худо тӯфони умумичаҳони мефиристад.

Худо ҳамаи парандагон ва ҳайвонотро нобуд мекунад.

/3

САТҲИ 3

- Танҳо як кас ба Худо писанд омад.

Номи ӯро дар ҷаҳорҷӯба навис.



/1

Худо ба ӯ муносибати махсус менамуд, зеро ӯ аз ҳамаи одамони рӯи замин фарқ дошт.

- Аз матни Китоби Муқаддас оид ба ин дарс ояти 9-ро хон ва ду маънидод деҳ, ки чаро Нӯҳ ба Худо писанд омад.

1.

2.

/2

- Ҳарфхоро ҷо ба ҷо гузошта, номҳои писарони Нӯҳро тартиб деҳ.


Ҳ М О

М С О

Т Ё А Ф

/3


- Худо ба Нӯҳ гуфт, ки кишти созад. Дар расми кунда навис, ки Нӯҳ бояд кадом дарахтро истифода мебард.



/1

Худо ба Нӯҳ нақша ва андозаи аниқи киштиро дод.

- Дар назди аломати тирчаҳо андозаҳои киштиро навис (“зирӯ”, яъне “оринҷ” – тақрибан 0,5 метр).



/3

- Худо ҳама чизро дар рӯи замин ҷӣ тавр нобуд карданӣ буд?

/2

Ба Худо лозим омад, ки одамонро ҷазо диҳад, зеро онҳо аз ӯ рӯ гардонда, бадкирдор шуда буданд.

Нӯҳ наҷот ёфт, чунки ба Худо бовар мекард.


Нӯҳ ҳеҷ гоҳ на тӯфонро дида буд, на боронро, ва, эҳтимол аз баҳр дур зиндагӣ мекард. Аммо ӯ дар хушкӣ киштии калон месохт, зеро Худо ба ӯ чунин фармуда буд. Аз сабаби гуноҳҳои одамон ба Худо лозим омад, ки ҳама чизро дар рӯи замин нобуд кунад, зеро ӯ пок ва одил аст. Аммо ӯ ҳамчунин дӯстдор аст. Аз ҳамин сабаб ӯ ба Нӯҳ гуфт, ки кишти созад, то ки ӯ ва аҳли оилааш наҷот ёфта тавонанд. Нӯҳ ба Худо бовар мекард. Мо ҳама барои гуноҳоямон сазовори ҷазо мебошем, аммо Худо тайёр аст моро наҷот диҳад, агар мо барои гуноҳоямон бахшиш пурсем ва Худованд Исои Масеҳро ба дилҳоямон даъват намоем.

ҲАМАГӢ:

ДАРСИ 2-юм:

Нӯҳ ва тӯфон

Итоаткорию Нӯҳ ва саршавию тӯфон



Падару модарат муҳаббаташонро ба ту чӣ тавр зоҳир менамоянд? Эҳтимол онҳо дар ҳаққи ту ғамхорӣ мекунанд, туро меҳӯронанд, дуруст рафтор намуданро ёд медиҳанд. Аммо ғайр аз ин, гоҳо ҳангоме ки рафтори нодуруст мекуни, ба ту огоҳӣ ё ҷазо медиҳанд. Барои ба онҳо нишон додани он ки ту онҳоро дӯст медорӣ, ту бояд ба падару модарат итоаткор бошӣ. Нӯҳ ба Худо муҳаббати худро ба воситаи итоаткорӣ нишон дод. Ў айнан ҳамон тавр амал намуд, ки Худо ба ӯ гуфта буд.

- **Ояти тиллоиро навис.**

/2

- **Хат кашида саволҳоро бо ҷавобҳо-рақамҳои дуруст пайваст нам.**
(Агар мумкин бошад, қаламҳои рангаро истифода бар.)

Дар кишти чанд зан буд?

1

Чанд шабонарӯз борон борид?

40

Дар кишти чанд дар буд?
(Ҳастӣ 6:16)

3

8

Нӯҳ чанд писар дошт?

Ҳамагӣ чанд кас ба кишти даромаданд?

4

/5

- **Ҳангоме ки дар замин тӯфон сар шуд, Нӯҳ чандсола буд?**

100 600 200 120 500


Рақамро дар ҷаҳорҷӯба навис.

/1

- **Аз он вақте ки Худо ба Нӯҳ гуфт, ки ба кишти дарояд, то саршавию тӯфон чӣ қадар вақт гузашт?**

/1

- Дар кадом моҳ сар шудани тӯфонро навис ва дар гирди рӯзи сар шудани он хат каш.



/2

- Об ҳангоми тӯфон чанд зироъ (оринч) аз кӯҳҳо баланд шуд?

/1

- Ҷавобҳои дурустро навис, ва баъд онҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. Ҷавобҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Кӣ ба Худо итоаткор буд? _____
2. Борон чанд рӯз борид? _____ рӯз
3. Аз осмон _____ борид.
4. Борон _____ у шаб меборид.
5. Номи бародари Сом ва Ёфат чӣ буд? _____
6. Нӯҳ чӣ сохт? _____



- Ҳарфҳои боқимондари навис, то бидонӣ, ки чиро бояд доимо ба ҷо оварӣ.

/6

Нӯҳ ба Худо итоат намуд ва аз ҳамин сабаб наҷот ёфт. Нӯҳ кишти сохт ва ба он дохил шуд, чунон ки Худо ба ӯ гуфт.

Худо туро ҳам наҷот додан меҳаҳад. Чунон ки Худо Нӯҳро даъват намуд, ки ба кишти дарояд, то ки аз тӯфон наҷот ёбад, туро низ даъват мекунад, ки ба Худованд Исо бовар кунӣ, то ҳаёти абадӣ дошта бошӣ.



- Дар бораи он фикр кун, ки чӣ тавр Худо муҳаббати Худо ба ту нишон дод.


Ҷавоби худро дар поён навис.

/2

ДАРСИ 3-юм:


Нӯҳ ва тӯфон

Касоне ки дар кишти наҷот ёфтанд




Оё ту ягон вақт шабона тарсида аз хоб хестай? Шояд ту аз он шод будӣ, ки ягон каси дӯстдор ва ғамхор дар наздат буд. Одам ба муҳаббат ва ҳимоят эҳтиёҷ дорад. Китоби Муқаддас ба мо мегӯяд, ки Худо дар ҳаққи касоне ки ба Ӯ боварӣ мекунанд, ғамхорӣ менамояд. Ва албатта, Ӯ дар ҳаққи Нӯҳ хангоми тӯфон ғамхорӣ намуд.

- Баъд аз чӣ об фуру нишаст? Расми мувофиқро ранг кун.



/1

- Ҳарфхоро пурра кун, ва мефаҳмӣ, ки баъди 150 рӯз, хангоме ки об аз рӯи замин фаромад, чӣ рӯй дод.




/1

- Матро аз Китоби Муқаддас истифода бурда, кроссвордро пур кун.

АЗ БОЛО БА ПОЁН

1. Нӯҳ чанд рӯз интизор шуд, пеш аз он ки кабутарро бори дуюм сар диҳад?
2. Парандаи дуюм, ки Нӯҳ онро сар дод.
3. Парандаи аввалине ки Нӯҳ сар дод.



АЗ ЧАП БА РОСТ

4. Кӯҳе ки кишти бар он истод.
5. Парандаи дуюм дарахти зайтунро овард.

/5

- Калимаҳои партофташударо аз ояти 13 навис.

Ва дар соли _____, дар моҳи _____,
дар рӯзи _____ моҳ, оби рӯи замин хушк шуд.

/3

- Дар кадом ояти матни Китоби Муқаддас гуфта шудааст, ки оби рӯи замин хушк шуд?

Ояти:


/1

- Ҳангоме ки тӯфон ба охир расид, Худо ба Нӯҳ чӣ кор карданро фармуд?

/1

- Нӯҳ чӣ кард, ҳангоме ки ӯ ва аҳли оилааш аз кишти баромаданд? Баёноти дурустро бо аломати (V) ва баёноти нодурустро бо аломати (X) ишора кун.


- ӯ барои аҳли оилааш хона сохт.
- ӯ барои Худованд қурбонгоҳ сохт.
- ӯ ба чустучӯи хӯроқворӣ сар кард.
- ӯ ба Худованд қурбонии сӯхтани овард.



/4

Нӯҳи росткор аз тӯфон, ки ҷазо барои гуноҳҳои одамон буд, дар кишти наҷот ёфт. Мо низ метавонем ба шарофати Худованд Исо аз ҷазо барои гуноҳҳои одамон наҷот ёбем. ӯ дар солиб ҷазои одамони гуноҳкорро ба худ гирифта, ба ҷои онҳо мурд.

- Ваъдаи Худоро дар ояти 22 хон ва дар зери ҳар як расм қисми ояти ба он мувофиқро навис.



/4


Худо Нӯҳро, ки дар пеши ӯ росткорона мезист, наҷот дод. Ояти тиллоиро хон ва аз ёд намо.

ҲАМАГӢ:

ДАРСИ 4-ум:

Нӯҳ ва тӯфон

Наҷотёфтагон аз киштӣ мебароянд



Ваъда додан чӣ маъно дорад? Одатан ҳангоме ки мо гуфтахоёмро иҷро карданӣ мешавем, мо мегуем, ки “Ман ваъда медиҳам”. Оё ягон кас ба ту ваъдаҳо карда буд? Ҳангоме ки чунин мешавад, хеле аламгез аст.

Худо ҳамеша ваъдахошро ба ҷо меорад.

Дар ин воқеаи Китоби Муқаддас дар бораи ваъдаи Худо ба Нӯҳ ва ба авлодонаш гуфта мешавад.

- **Худо ба Нӯҳ чӣ кор карданро фармуд? ҶА ё НЕ навис:**

Борвар ва афзун шавад.

Барои аҳли оилааш хона созад.

Боз як киштӣ созад.


/3

- **Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки ваъдаи Худо оид ба он ки ӯ дигар заминро бо тӯфон набуд намекунад, бо кадом калима ифода ёфтааст (ояти 9).**




/1

- **Ояти 12-ро хон. Худо бо кӣ аҳд баст? Ҷавобхоро дар зерин расмҳо навис.**



/2

- Дар чаҳорчӯба бо қаламҳои ранга расми он чиро каш, ки Худо ҳамчун ёдрасӣ дар бораи ваъдаи Худ гузоштааст.



/2

- Ояти тиллоиро навис.



/2

- Аҳд бояд то ба кай давом мекард (ояти 12)?
Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

То марги Нӯҳ.

То абад.

Якчанд сол.

/1

- Дар МУАММО дар гирди ин калимаҳо хат каш ва онҳоро ранг кун. Онҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

Баъд ҳарфҳои боқимондари навиштагир, ва мефаҳмӣ, ки Худо ҳамеша чӣ мекунад.

АҲД РАНГИНКАМОН АБР

АБАДӢ ТӢФОН ЗАМИН

ҲАМЕША ҶОН НӢҲ

_____ / _____

_____ / _____

Х	У	Н	Д	О	В
А	А	О	Ъ	А	Т
Ҳ	Д	М	Б	А	Ӯ
Д	Ҳ	А	А	О	Ф
Я	Д	К	Ш	Ш	О
Ӣ	Р	Н	Е	О	Н
И	Н	И	М	А	З
А	Ҷ	Г	А	Р	О
Б	М	Н	Ҳ	Е	Н
Р	К	А	У	Ӯ	О
Н	А	Р	Ҳ	Д	Ҷ

/9

Худо ваъда дод, ки Ӯ дигар ҳеҷ гоҳ чаҳонро бо тӯфон небуд намекунад, аммо гуноҳкоронро ҷазо дода, аз Худ дур мекунад. Ба касоне ки бо Худо будан меҳоянд, ва ба Исои Масеҳ бовар мекунанд, Худо ваъда медиҳад, ки аз гуноҳ начот медиҳад ва абдан назди Худ ба Шаҳри Осмонӣ мегирад.



Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲАМАГӢ:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ДАРСИ 1-УМ: _____

ДАРСИ 2-ЮМ: _____

ДАРСИ 3-ЮМ: _____

ДАРСИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ДАРСИ 1-УМ: Қобил ва Ҳобил

Худоро парастииш кардан



Ҳастӣ
4: 1-16-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Ибриён 11: 4

Китоби Ҳастӣ бо воқеаҳои офариниш сар мешавад. Худо ҳама чизи атрофро офарид, ва ҳама чиз “хеле хуб” буд. Аммо Одам ва Ҳавво гуноҳ карданд, ва Худо офаридаҳои Худро чазо дод. Имрӯз мо дар бораи куштори якум мефаҳмем. Ин дар ҳаёти Одам ва Ҳавво лаҳзаи даҳшатовар буд. Ба Худо беитоатӣ кардани онҳо боиси он шуд, ки писари калонии онҳо Қобил бародараш Ҳобилро кушт.




Хониши иловагӣ: • *Матто 23: 34 ва 35* • *1 Юҳанно 3: 11 ва 12*
• *Яҳудо 11*

• КРОССВОРД

Аз боло ба поён

1. Писари калонии Одам ва Ҳавво.
3. Писари хурдии Одам ва Ҳавво.
4. Қобил дар замини Нӯд, ба тарафи шарқии сокин шуд.
6. Худо ба Қобил гуфт, ки дар сари остона аст.



Аз чап ба рост

2. Худованд бар Қобил гузошт.
5. Вақте ки Худо аз Қобил пурсид, ки Ҳобил кучост, Қобил гуфт, ки ӯ бародараш нест.
7. Худо ба Қобил гуфт, ки бародараш аз замин сӯи ӯ фарёд мезанад.

/8

Дар назари аввал шояд беадолатона метобад, ки тӯхфаи Ҳобил назар ба тӯхфаи Қобил ба Худо бештар маъкул шуд. Ҳар яки онҳо чизеро овард, ки барои он меҳнат карда буд! Аммо агар бо диққат нигоҳ кунем, вазъиятро беҳтар фаҳмида метавонем.

- **1 Юҳанно 3:11 ва 12-ро хон. Мувофиқи ин оятҳо, Қобил аз кӣ буд?**

/1

- Мувофиқи 1 Юҳанно 3:12, чаро Қобил Ҳобилро кушт?

 /2

Аз афташ, Қобил ба Ҳобил ҳасад мебурд. Мо набояд монанди Қобил бошем.

- Мувофиқи 1 Юҳанно 3:11, мо бояд ба одамон чӣ гуна муносибат намоем?

Ҳастӣ 3:17-19-ро хон. Барои гуноҳи Одам Худо бо замин чӣ кард?

Мувофиқи суҳанони Худо, акнун дар замин бояд чӣ мерӯид?

Қадам калимаҳо дар Ҳастӣ 3:19 оиди он мегӯянд, ки одамон акнун бояд бисёр кор кунанд, то ки аз замин ҳосил ба даст оваранд?

 /4

Қобил бисёр кор мекард, ва шояд тӯҳфаи ӯ назар ба тӯҳфаи Ҳобил беҳтар метофт, аммо ин на он чизе буд, ки Худо мехост.

- Ояти тиллоиро хон.

Ҳобил бо чӣ ба Худо писанд омад?

 /1

Ҳобил ба Худо бовар мекард ва ба гуфтаҳои ӯ итоат менамуд, аз ҳамин сабаб тӯҳфае ки ӯ овард, аз тӯҳфаи Қобил беҳтар буд. Ҳобил бо он чи Худо аз вай мехост, назди ӯ омад – бо қурбонӣ дар шакли ҳайвон, ки хуни он бояд барои гуноҳи вай рехта мешуд. Агар мо хоҳем, ки Худо моро қабул кунад, мо бояд назди ӯ бо роҳе биёем, ки Худи ӯ муқаррар намудааст – ба воситаи боварӣ ба Худованд Исои Масеҳ, ки Худро барои мо қурбон намуд.

Дар ояти 7 Худо Қобилро огоҳ намуд, ки боэҳтиёт бошад. Аммо Қобил гӯш надод. Ин боиси боз як гуноҳ гардид!

- Калимаҳои партофташударо навис.

Қобил хеле

Қобил Ҳобилро

Қобил ба Худо дурӯғ гуфт, то худро пинҳон кунад

Худо Қобилро


 /4


Қобил мехост бо шартҳои худ ба Худо писанд ояд. Бисёр касон ҳамин тавр мекунанд. Онҳо ба Худо мегӯянд: “Ба корҳои хуби ман нигар”, ё “Охир, ман ҳеҷ гоҳ ягон кори ҳақиқатан бад накардаам”. Онҳо гумон мекунанд, ки Худо бояд онҳоро ба Осмон қабул намояд. Аммо касе нест, ки ба қадри кофӣ хуб бошад. Мо ҳама гуноҳкорем. Ба ҳамаи мо бо хуни Исои Масеҳ пок шудан лозим аст.

ҲАМАГӢ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

Ҳанӯҳ ва Нӯҳ
Пеши Худо роҳ рафтан





Ҳанӯҳ баъди Одам насли ҳафтум буд. Ӯ аз авлоди Шет буд, ки писари сеюми Одам ва Ҳавво буд. Ҳанӯҳ аввалин пайғамбар буд (Номаи Яҳудо 14 ва 15). Ӯ суханони Худоро ба одамон мерасонд. Ӯ онҳоро огоҳ мекард, ки Худо ҳамаи бадкирдоронро доварӣ мекунад.



Хониши иловагӣ: • Забур 85: 11-13 • Луқо 17: 26 ва 27 • Яҳудо 14 ва 15

ШАҶАРА (АСЛУ НАСАБ)

- Номҳои партофташударо навис.
Якҷумла аллакай навишта шудааст.



- Ҳанӯҳ ба Нӯҳ кӣ буд? □ /1

Писари Ҳанӯҳ, Матушолах, аз ҳамаи одамоне ки дар Китоби Муқаддас зикр шудаанд, зиёдтар зиндагӣ кардааст.

- Матушолах дар чандсолагӣ вафот кардааст? □ /1

Аммо Ҳанӯҳ намурд. Ӯ яке аз ду шахс буд, ки маргро надида, ин ҷаҳонро зинда тарк кардаанд. Пайғамбар Илёс шахси дуюм буд. 4 Подшоҳон 2:11-ро хон.

- Ҳангоме ки ҳаёти Ҳанӯҳ дар замин ба охир расид, бо ӯ чӣ рӯй дод? □ /1

- Дар ояти тиллоӣ мо меҳонем, ки Ҳанӯҳ бо Ҳобил як умумият дошт. Ин чӣ буд? □ /1

- Ҳанӯҳ аз Худо чӣ гуна шаҳодат гирифт? □ /1

“Бе имон (боварӣ) ба назари Худо писанд омадан мумкин нест” (Ибриён 11: 6).

Дар бораи Ханӯх ва Нӯх навишта шудааст, ки онҳо “пеши Худо роҳ мерафтанд”.
Чунин суханон дар Китоби Муқаддас фақат дар ҳаққи ин ду шахс гуфта шудаанд.

- **Навис, ки Нӯх чӣ гуна шахс буд. Ба боби 6 нигар.**

/2

Нӯх аз дигар одамон фарқ дошт. Аммо Худо ҳар як шахсро шахсан мешиносад. Гоҳо мо мехоҳем, ки Худо корҳои мекардамонро набинад, ё гапҳои мегуфтамонро нашунавад. Аммо ӯ ҳар як фикр ва ҳар як хоҳиши моро медонад – ҳама чизро! Дар атрофи Нӯх фақат гуноҳ ва нопокӣ буд. Аммо ӯ аз ҳамаи одамон фарқ дошт – ӯ дигар буд!

- **Худо дар замони Нӯх дар рӯи замин чиро дид?**

/2

- **Ва Худо чиро ҳис мекард?**


/2

- **Худо чӣ кор кардани шуд?**

/1


Хангоме ки Худо ҳозир ба замин менигарад, чиро мебинад? ӯ ҳамон чиро мебинад, ки дар замони Нӯх медид, ва дили ӯ ғамгин мешавад. ӯ ба ҳаёти ту нигариста, чиро мебинад? Оё ту аз дигарон бо он фарқ мекуни, ки дигар ҳастӣ, чунки ба Худо боварӣ дорӣ? Оё мехоҳӣ, чун Ханӯх ва Нӯх, пешаи Худо роҳ рави? Пас бигузур Забур 85:11 дуои ту гардад.

- **Қисми якуми Забур 85:11-ро дар роҳе ки дар расм тасвир ёфтааст, навис.**



/2

ҲАМАГҲ:



ДАРСИ 3-ЮМ:

Нӯҳ ва тӯфон
Қор барои Худо

Худо барои наҷот додани Нӯҳ ва аҳли оилаи ӯ нақшаи махсус дошт. Ӯ ба Нӯҳ дар хусуси сохтани киштӣ дастурҳои муфассал дод.



Хониши иловагӣ: • *Матто 24: 37-39* • *1 Петрус 3: 17-22*
• *2 Петрус 2: 4 ва 5* • *2 Петрус 3: 3-9*



- **Нӯҳ бояд киштиро аз чӯби кадом дарахт месохт?**

- **Нӯҳ бояд ба киштӣ аз дарун ва берун чӣ мемолид?**

/2

Ин амал киштиро обногузар намуд.

- **Андозаи киштӣ чӣ қадар буд?**
Андозаҳоро дар назди тирчаҳо навис.



Ин андозаҳо ба андозаҳои киштии хозиразамони укёнусӣ мувофиқат мекунанд.

/3

Дарозии он аз дарозии майдони футбол бештар буд!

- **Дар киштӣ чанд қабат (ошёна) буд?**

/1

Худо ҳамчунин ба Нӯҳ фаҳмонд, ки киро, кадом ҳайвонот, парандаҳо, хазандаҳо ва кадом хӯроквориро ба киштӣ гирад. Нӯҳ ҳамаашро айнан ҳамон тавре ки Худо ба ӯ гуфта буд, ба ҷо овард.

- **Оятеро аз матни Китоби Муқаддас навишта гир, ки дар он гуфта шудааст, ки Нӯҳ ба гуфтаҳои Худо итоат намуд.**

/1

Нӯҳ киштиро месохт ва ба одамон мавъиза (насиҳат) мекард (2 Петрус 2:5). Аммо ҳеч кас, ғайр аз оилаи худи ӯ, ба гуфтаҳои Нӯҳ бовар накард. Ҳама одамон гуноҳ карданро давом медоданд.

- Дар боби 7 бисёр рақамҳо зикр мешаванд. Навис, ки ин рақамҳо дар кадом оятҳо пайдо мешаванд. Онҳо ба миқдори ҷӣ ишора мекунад?

Рақамҳо	Оят	Ба ҷӣ ишора мекунад ...
7 (3 бор)		
600		
40		
150		

/6

- Кӣ дари киштиро баст?

Дар киштӣ ҷӣ қадар одамон начот ёфтанд?

(Дар ин бора дар матни Китоби Муқаддас оид ба ин дарс ва дар 1 Петрус 3: 20 хон)

Нӯҳ дар киштӣ ҷӣ қадар вақт гузаронд?

(Ба матнҳои Китоби Муқаддас оид ба ин дарс нигар)

/3

- Ояти тиллоиро хон. Дар поён навис, ки Нӯҳ бо Ҳобил ва Ҳанӯх ҷӣ умумият дошт?

/1

Нӯҳ ба Худо бовар кард ва ба суҳанони ӯ итоат намуд, бинобар ин ӯ ва аҳли оилааш начот ёфтанд. Ҳамаи одамони боқимонда Худоро рад карданд. Бинобар ин онҳоро Худо барои гуноҳхояшон ҷазо дод. Агар мо начот ёфтан хоҳем, мо бояд ба Худованд Исои Масеҳ бовар кунем (Аъмол 16: 31).

- Об аз кадом ду сарчашма омад?

/2

Тамоми замин бо оби тӯфон пур шуда буд (ояти 19).


- Об аз нӯғи кӯҳи баландтарин ҷӣ қадар болотар баромад?

/1

Киштӣ бо бори гаронбаҳо дар рӯи об шино мекард.

Худо дар ҳаққи касоне ки ба ӯ боварӣ мекунад, ғамхорӣ менамояд.

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 4-УМ: **Нӯҳ ва аҳли оилаи ӯ**
Худоро парастии кардан

40 рӯз бар замин борон борида, кӯҳҳои баландтаринро низ пӯшонд. Аммо Худо Нӯхро ва ҳамаи онҳоеро, ки дар киштӣ буданд, фаромӯш накард!



Хониши иловагӣ: • Юҳанно 3: 36 • Ибриён 11: 6


• КРОССВОРД

Аз чап ба рост

- Калимае ки маънояш инчунин “шартнома” аст (ба Ҳастӣ 9:11 нигар).
- Аз осмон меборид.
- Нӯҳ инро барои қурбонӣ овардан сохт.
- Кабӯтар баргиро овард.
- Парандаи дујоме ки Нӯҳ онро сар дод.

Аз боло ба поён

- Худо инро ба замин фиристод, то ки онро хушк кунад.
- Номи кӯҳе ки киштӣ бар он истод.
- Парандаи аввалине ки Нӯҳ онро сар дод.
- Нӯҳ ҳайвонот ва парандагониро ба Худо қурбонӣ намуд.
- Ин аломат дар осмон аз ҷониби Худо буд.



/6

- Дар рӯзи 17-уми моҳи 7-ум чӣ рӯй дод?

Дар рӯзи 1-уми моҳи 10-ум чӣ рӯй дод?

Дар рӯзи 1-уми моҳи 1-уми соли 601-уми ҳаёти Нӯҳ чӣ рӯй дод?

Дар рӯзи 27-уми моҳи 2-юми соли 601-уми ҳаёти Нӯҳ чӣ рӯй дод?

/4

Нӯҳ баъди аз киштӣ ба замин фаромаданаҳ пеш аз ҳама қурбонгоҳ сохт, то ки ба Худованд қурбонӣ оварад. Ин нишонаи шукргузорӣ ва парастии Худо буд. Худо Нӯҳ ва аҳли оилаи ӯро аз ҷазое ки тамоми ҷаҳони гуноҳкор ба он гирифта шуд, наҷот дод.

- Худо қурбониеро, ки Нӯҳ овард, дид. Ӯ чиро ваъда дод, ки дигар ҳеч гоҳ намекунад?

/2

- Он чиро, ки мувофиқи суханони Худо, ҳеч гоҳ хотима нахоҳад ёфт, номбар кун?

<input type="text"/>	ва	<input type="text"/>
<input type="text"/>	ва	<input type="text"/>
<input type="text"/>	ва	<input type="text"/>
<input type="text"/>	ва	<input type="text"/>

/2

Худо ҳамеша ба ваъдаҳои вафо мекунад. Худо дар Сухани Худ, Китоби Муқаддас, барои мо низ бисёр ваъдаҳо додааст.

- Юҳанно 3:36-ро хон. Дар ин оят Худованд Исо чиро ваъда медиҳад?

1. Ҳар кӣ ба Писар имон оварад...


2. Ҳар кӣ ба Писар имон наоварад...

/2

- Худо ҳамчунин ба Нӯҳ ва ҳамаи наслҳои минбаъда ваъда дод, ки бори дигар ҷаҳонро бо тӯфон нобуд намекунад. Рангинкамон рамз ё нишонаи чӣ буд?

/2

Танҳо як роҳ буд, ки Нӯҳ ва оилааш ба воситаи он аз тӯфон наҷот ёфта метавонистанд. Худо ин роҳро ба нақша гирифт ва амали намуд. Ӯ ҳамчунин танҳо як роҳро пешбини намуд, ки ба воситаи он мо метавонем аз довари оянда барои гуноҳҳо наҷот ёбем.



Исо гуфтааст:

“Ман роҳ ҳастам” (Юҳанно 14: 6).

“Дар ҳеч каси дигар наҷот нест” (Аъмол 4:11).

- Ояти тиллоиро хон ва ду калимаи партофташударо навис.

“Зеро ки шумо бо

/1

ба воситаи наҷот ёфтаед”.

Наҷоте ки Худо ба мо пешниҳод мекунад, дар ваъдаҳои Худо ва файзи Худо асос ёфтааст. Мо сазовори он нестем ва онро бо қорҳои нек ба даст оварда наметавонем. Ин тӯҳфаи Худо ба воситаи имон (боварӣ) аст. ИМОН – калимаи калидии ҳар чор дарс аст. Он дар ҳамаи чор ояти тиллоӣ воҷӯрад.

Оё ту, монанди Нӯҳ, бо Худо қадамгузор ҳастӣ, ва оё бо иттиқории худ дар амал нишон медиҳӣ, ки ба Худо бовар мекуни?

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҶАМАГӢ:

ДАРСИ 1-УМ: _____

ДАРСИ 2-ЮМ: _____

ДАРСИ 3-ЮМ: _____

ДАРСИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Петрус 1



Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A3

Омӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикояи 1-ум: Исо Петрусро даъват мекунад

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Петрус аз пайи Худованд рафт.



Матто
4:18-22-ро хон

Ба Худованд Исо ёрдамчиёни хуб даркор буданд.

Боре ӯ ду нафар бародарони моҳигирро дид. Номи яке аз онҳо Петрус, ва номи дигаре Андриёс буд.

Номҳои ду нафар моҳигиронро навис.

П _ _ _ _ _

ва

А _ _ _ _ _



Сурати моҳичаҳоро дар об каш ва расми “Исо ва моҳигирон”-ро ранг кун

Худованд Исо онҳоро даъват намуд, ки аз пайи ӯ раванд. Онҳо дарҳол тӯрҳои худро монда, аз пайи Худованд Исо рафтанд. Ҳозир ӯ меҳаҳад, ки писарон ва духтарон ҳам аз пайи ӯ раванд. Аз пайи Исо рафтан – қардани он корҳоест, ки Худованд Исо фармудааст.

Оё ту тайёр ҳастӣ ба ӯ итоат намоӣ?

/10

САТҲИ 1



Луқо
5: 1-11-ро хон


Ҳикояи 2-юм: Исо ба Петрус ёрӣ медиҳад

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Петрус гуноҳкор будани худро фаҳмид.

Боре Исо дар қайқи Петрус нишаста, ба одамон дар бораи Худо гап мезад. Ҳангоме ки Ӯ ба охир расонд, ба Петрус гуфт, ки аз сохил дуртар рафта, тӯр партояд.

Петрус он тавре кард, ки Исо гуфт, ва он қадар моҳӣ сайд намуд, ки тӯр қариб медарид.

Петрус мефаҳмид, ки фақат Худо метавонист чунин мӯъҷизаро ба амал оварад! Акнун ӯ боварӣ дошт, ки Исо – Шахсияти махсус аст, Ӯ Худо аст. Дар ҳузури Худо Петрус гуноҳкор будани худро ҳис мекард.



Бодбонро тасвир намо ва расмро ранг кун.

Номи Шахсияти махсусро навис _____

Кӣ ҳис мекард, ки гуноҳкор аст? _____

Он гоҳ Петрус дар назди Исо ба зону истод.

Қалимаҳоро ранг кун ва ин оятро аз Китоби Муқаддас аз ёд намо.

Худовандо! ... ман
шахси гуноҳкор
ҳастам

Луқо 5: 8

Оё ту мефаҳмӣ, ки гуноҳкор ҳастӣ?

Оё ту аз Исо бахшиш пурсидаӣ?

/10



Матто
8: 23-27-ро хон

Ҳикояи 3-юм: Исо тундбодро ором мекунад


Ин ҳикоя дар бораи тавоноии Худованд Исо аст.

Боре Худованд Исо ва шогирдони Ӯ бо қайқ дар баҳри Ҷалил шино мекарданд.

Ногоҳ тундбодде бархест! Шамол чунон саҳт буд, ки мавҷҳо ба қайқ зада мебароманд. Худованд Исо бошад ба хоби саҳт рафта буд!

Шогирдон чунон тарсиданд, ки зуд Ӯро бедор карданӣ шуданд. Онҳо фарёд намуданд: “Худовандо! Моро наҷот деҳ, ки ҳалок мешавем!”

Худованд Исо ба онҳо гуфт, ки натарсанд. Ӯ инчунин гуфт, ки онҳо сустбовар ҳастанд. Шогирдон бояд боварӣ мепошанд, ки бо Исо онҳо дар беҳатарӣ мебошанд.



Расми қайқ ва мавҷҳои калонро каш.

Исо дар киштӣ бархост ва бо овози баланд гуфт:

Хомӯш шав,
ором бош!

Шамол бас кард, ва мавҷҳо ором шуданд.

Дар қайқ ҳамроҳи Исо кӣҳо буданд? Ш _____ и Ӯ.

Биё, имрӯз ба Худо барои тавоноии Писари Ӯ, Худованд Исо, ташаккур меғем.

/10



Матто
14: 22-33-ро хон

Ҳикояи 4-ум: Исо Петрусро начот медиҳад

Ин ҳикоя дар бораи дуои кӯтоҳи Петрус аст.

Боре шабона, хангоме ки шогирдон дар баҳри Ҷалил бо ҷаиқ шино мекарданд, тундбод сар шуд!


Баҳр чӣ ном дошт? Б _____ Ҷ _____

Ин дафъа Худованд Исо ҳамроҳи онҳо дар ҷаиқ набуд. Ӯ барои дуо гуфтан ба кӯҳ баромада буд.

Ногоҳ дар нисфи шаб шогирдон касеро диданд. Онҳо гумон карданд, ки ин шабах (рӯх) аст, ва хеле тарсиданд! Аммо ин Худованд Исо буд! Ӯ ба мадади онҳо мерафт. Ӯ бар рӯи об қадам зада мерафт.

Бо иҷозати Исо Петрус аз ҷаиқ баромад ва бар рӯи об қадам зада, ба пешвози Ӯ равона шуд. Ногоҳ Петрус аз мавҷҳои калон тарсида, ғарқ шудан гирифт.

Суханонеро, ки Петрус ба Исо муроҷиат карда, фарёд зад, ранг кун.



Худовандо! Маро жалос кун!

Матто 14:30

Худованд Исо дарҳол Петрусро дошта гирифт ва начот дод. Худованд Исо касонеро, ки ба Ӯ бовар мекунанд ва аз Ӯ бахшидани гуноҳхояшонро хоҳиш мекунанд, начот медиҳад.

/10

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

САТҲИ 1

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Исо Петрусро даъват мекунад



Матто
4: 18-22-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Матто 4: 19

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Оё ту дӯсти беҳтарин дорӣ? Исо медонист, ки ба Ӯ мададгори хуб даркор мешаванд, ки ҳамеша дар назди Ӯ буда, дӯстони Ӯ мешаванд. Боре, хангоме ки Исо аз назди баҳри Ҷалил мегузашт, Ӯ ду моҳигирро дид. Онҳо Шимбӯни Петрус ва Андриёс ном доштанд. Онҳо бародарон буданд.

- Номи ин ду моҳигир чӣ буд? /6


Ш _____ П _____ ва А _____.

Моҳигирон дар баҳр тӯр партофта, моҳӣ сайд кардани буданд. Исо дид, ки онҳо ғайратмандона кор мекарданд. Исо медонист, ки онҳо мададгори хуби Ӯ мешаванд.

Ӯ моҳигиронро даъват намуд, ки аз пайи Ӯ раванд. Исо мехост ба онҳо вазифаи махсуси шавқовар диҳад – ёдрамчиён ва шогирдони Ӯ будан.

Ӯ гуфт: “Аз пайи Ман биёед, ва Ман шуморо сайёди одамон мекунам”.


- Исо ба моҳигирон чӣ гуфт? Ҳарфҳои партофташударо навис.



/4

Шимбӯни Петрус ва Андриёс Худованд Исоро пештар дида буданд ва медонистанд, ки \bar{U} чӣ гуна Шахсияти муҳим аст. Ҳангоме ки \bar{U} онҳоро даъват намуд, ҳар ду моҳигир тӯрҳои худро монда, аз пайи Исо равона шуданд.

- Дар гирди он чизе ки Шимбӯни Петрус ва Андриёс дар лаби баҳр монда рафтанд, хат каш.



/3

Ин ду кас аввалин шогирдони Исо шуданд. Онҳо тайёр буданд ба ҳар чое ки \bar{U} равад, ҳамроҳаш раванд, ва ҳамаи он чиро, ки \bar{U} фармояд, барои \bar{U} ба ҷо оваранд. Дар он рӯз \bar{U} боз ду моҳигирро даъват намуд. Номҳои онҳо Яъқуб ва Юҳанно буд. Онҳо дарҳол ба Худованд Исо гӯш дода, қайқро ва падари худро монда, аз пайи \bar{U} рафтанд.

Худованд Исо ҳамагӣ дувоздаҳ касро интихоб намуд, ки бояд мададгори махсус ва дӯстони \bar{U} мешуданд.

- Исо барои Худ чанд шогирдро интихоб намуд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

4 5 10 12

/3

- Дар ин супориш танҳо ду ҷумлаи дуруст ҳастанд. Онҳоро бо аломати (V) ишора нам.

Исо Яъқуб ва Юҳанноро даъват намуд, ки аз пайи \bar{U} раванд.

Яъқуб ва Юҳанно гуфтанд, ки баъдтар аз пайи \bar{U} мераванд.

Яъқуб ва Юҳанно қайқ ва падарашонро монда, аз пайи Исо рафтанд.


Яъқуб ва Юҳанно шогирдони Исо будан намехостанд.

/4

Худованд Исо ҳоло ҳам мехоҳад, ки писарон ва духтарон шогирдони вафодори \bar{U} шаванд.


Оё ту шогирди Худованд Исо ҳастӣ?

Шогирди Худованд Исо будан - пайрави \bar{U} будан ва ба ҷо овардани ҳамаи гуфтаҳои \bar{U} мебошад.



ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Исо ба Петрус ёрӣ мерасонад




Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Дар мактаб ҳама чизро дарҳол намефаҳманд! Бо Шимъӯни Петрус ҳам ҳамин тавр буд.

ӯ боз ба моҳигирӣ рафта буд ва акнун тӯрашро мешуст. Худованд Исо ҳам дар соҳили баҳри Ҷалил буд ва одамонро таълим меод. Дар гирди ӯ бисёр одамон ҷамъ омада, таълимоти ӯро гӯш мекарданд. Мардум аз ҳар тараф фишор меоварданд, ва Худованд Исо аз Шимъӯни Петрус хоҳиш карда, ба кайки вай нишаст ва аз он ҷо ба одамон таълим дод. Акнун ҳама Худованд Исоро беҳтар дида ва шунида метавонистанд.

- **Суханонро ба ҷаҳорҷӯба навис. (Якҷояш аллакай пур карда шудааст).**

кайк одамон Исо баҳри Ҷалил моҳигирон



Ҳангоме ки Исо таълим додани одамонро ба охир расонд, ба Шимъӯни Петрус гуфт: “Ба ҷуқуроб бирон, ва тӯрҳои худро барои сайд андоз”. Шимъӯни Петрус фаҳмонд, ки онҳо тамоми шаб кор карданд ва ҳеҷ чиз сайд накарданд. Онҳо хеле хаста шуда буданд ва таъбишон хира буд. Аммо Шимъӯни Петрус ҳамеша тайёр буд суханони Худованд Исоро ба ҷо оварад. Бинобар ин онҳо аз соҳил дур шуда, тӯрҳои андохтанд.

Моҳигирон пештар ҳеҷ гоҳ чунин сайдро надида буданд! Онҳо он қадар бисёр моҳӣ сайд карданд, ки тӯрҳо қариб мебариданд! Он гоҳ онҳо ба рафиқони худ ишора карданд, ки бо кайки дигар назди онҳо омада, ба онҳо ёрӣ расонанд. Ҳар ду кайк аз моҳӣ пур шуд!



- **Ҳангоме ки Шимъӯни Петрус ба Худованд Исо итоат намуд, чӣ рӯй дод? Др зери ҷавоби дуруст хат каш.**


Ҷ чизе сайд накард.

Тӯрҳои ӯ пури моҳӣ шуданд.

Ҷ фақат андаке моҳӣ сайд намуд.

/3

- **Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки он чизи ҳайратоваре ки Худованд Исо ба амал меовард, чӣ номида мешавад.**



/4

Шимъӯни Петрус аз он чи дид, чунон ҳайрон шуд, ки дар назди Исо ба зону афтод. Акнун ӯ фаҳмид, ки Худованд Исо то чӣ андоза бузург аст, ва ҳуди Петрус то чӣ андоза шахси гуноҳкор аст. Петрус ягон бор мисли Худованд Исо шахсияти бузургро надида буд!

- **Кӣ ин мӯъҷизаро ба амал овард? Ҳарфҳои партофташударо навис ва онҳоро ранг кун.**

Х _ _ д _ _ в _ _ н д И _ _ о

/5

Шимъӯни Петрус ба таври қатъӣ қарор дод, ки моҳигирро тарк кунад ва шогирди Худованд Исо шавад. Ҳамин тариқ, Шимъӯни Петрус, Яъқуб ва Юҳанно қайқҳояшонро ба соҳил бароварда, ҳама чизро монданд ва аз пайи Исо рафтанд.

- **Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис.**


Шимъӯни Петрус, Яъқуб ва Ю _ _ _ _ _ аз ин мӯъҷиза хеле ҳайрон шуданд! Онҳо қ _ _ _ _ _ худро ба соҳил бароварда, ҳама чизро монданд ва аз пайи И _ _ _ _ _ р _ _ _ _ _ .

/4

Худованд Исо меҳоҳад, ки мо ҳам ӯро пайравӣ намоем ва дар хона, дар мактаб ва ҳангоми бозиҳо ба ӯ итоаткор бошем.

ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Исо тундбодро ором мекунад




Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Боре Худованд Исо ҳамроҳи шогирдонаш бо қайқ аз баҳри Ҷалил мегузашт.

Баъзе шогирдон ин баҳрро хуб медонистанд, зеро бисёр вақт дар он ҷо моҳӣ сайд менамуданд.


Ногоҳ тундбод бархест! Шамол чунон сахт буд, ки мавҷҳо ба қайқ зада мебароманд ва он аз об пур мешуд.

Шогирдон хеле тарсиданд, агарчи моҳигирони ботачриба буданд.



- **Ба саволҳо ҷавоб деҳ ва ҷавобҳоро дар Кроссворд навис.**

1. Ҳамроҳи Исо кӣҳо буданд?
2. Шогирдон ҳамроҳи Исо ба чӣ нишастанд?
3. Ҳангоми тундбод қайқ аз чӣ пур мешуд?
4. Шогирдон ҳангоми тундбод чиро ҳис мекарданд?



/8

Пас аз рӯзи душвор Исо дар қайқ хобида буд. Шогирдон чунон тарсида буданд, ки ӯро бедор кардан гирифтанд.

Онҳо фарёд заданд: “Худовандо, моро начот деҳ, ки ҳалок мешавем!”

- **Исо ҳангоми тундбод чӣ кор мекард? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.**

Хӯрок мехӯрд. Хобида буд. Қайқро идора мекард.

/2

- Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис, ва он чиро, ки шогирдон фарёд зада ба Худованд Исо мегуфтанд, пурра кун.



/3

Худованд Исо ба онҳо гуфт, ки натарсанд. Ӯ инчунин гуфт, ки имони (боварии) онҳо сусти аст. Шогирдон бояд бовар мекарданд, ки бо Исо онҳо дар бехатарӣ мебошанд.

- Шогирдон аз кадом ҷиҳат сусти буданд? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.

Имон Хушбахтӣ Далерӣ

/2

Худованд Исо ба шамол ва мавҷҳо муроҷиат намуд. Ӯ дар қайқ рост истода, фармуд: “Хомӯш шав, ором бош”. Шамол вазиданро бас кард, ва мавҷҳо ором шуданд.


- Суханонеро, ки Исо бо онҳо шамол ва мавҷҳоро ором намуд, ранг кун ва аз ёд намо.

“Хомӯш шав,
ором бош”

/3

Ин боз як мӯҷизаи олидарача буд! Одамон хайрон шуда мегуфтанд:

- Ҳарфҳои партофташудаи ояти тиллоиро навис.



/2

Биё, худӣ имрӯз Худоро барои тавоноии Писари Ӯ, Худованд Исо, шукр меғӯем.

ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 4-УМ: Исо Петрусро наҷот медиҳад



Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёри расонад.

Оё ту ягон вақт шабона ҳангоми тундбод дар баҳр бо қайқи хурд шино кардаӣ? Агар чунин бошад, пас мефаҳмӣ, ки шогирдон шабона ҳангоми тундбод дар баҳри Ҷалил чӣ тавр тарсида буданд.



- Номи баҳрро дар бодбони қайқ навис.

/2

Ин дафъа Худованд Исо бо шогирдон дар қайқ набуд. Ӯ дар болои кӯҳ ба Падари Худ дуо мегуфт. Пас аз он ки Исо бо одамон вақти бисёреро гузаронд, Ӯ мехост танҳо бошад.

- Чаро Худованд Исо ба кӯҳ рафт? Қойҳои холиро пур кун.

Барои д _____ г _____ ба Худо, П _____ Худ.

/4



Аҳволи шогирдон дар баҳри пурталотум торафт душвортар мешуд. Ногоҳ дар торикӣ онҳо чизеро диданд, ки ба шабах (рӯҳ) монанд буд! Шогирдон боз бештар тарсиданд.

Аммо ин шабах набуд! Ин Худованд Исо буд, ки ба мадади онҳо меомад. Ӯ бар рӯи об қадам мезад!

Аммо то даме ки Исо бо онҳо гап назад, шогирдон намедонистанд, ки ин Исо буд.


- Исо бар рӯи чӣ қадам мезад? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.

об рег алаф

/2

• **Ҷавобҳои саволҳои зеринро дар КРОССВОРД навис.**

1. Шогирдон Исоро кӣ гумон карданд?
2. Шогирдон “шабах”-ро дида, чиро ҳис карданд?
3. Исо бар рӯи чӣ қадам мезад?
4. Исо ба шогирдон пеш аз ҳама чӣ гуфт? (ду калима)



Исо ба онҳо гуфт: “Ором бошед; ин Манам, натарсед”. Он гоҳ Петрус аз Исо иҷозат хост, ки бар рӯи об ба пешвози Ӯ равад. Исо иҷозат дод ва Петрус бар рӯи об қадам зада, сӯи Исо равона шуд!

Аммо баъд ӯ ба мавҷҳои калон нигариста, тарсид ва ғарқ шудан гирифт.

• **Суханонero, ки Петрус фарёдзанон гуфт, ранг кун.**

Худовандо! Маро
наҷот деҳ.

/4

Худованд Исо дасти Худо дароз карда, Петрусро наҷот дод. Ҳангоме ки онҳо ба қайқ наздик шуданд, тундбод ором шуд. Шогирдон бори дигар боварӣ ҳосил намуданд, ки Худованд Исо то чӣ андоза бузург аст. “Ту дар ҳақиқат Писари Худо ҳастӣ”, – гуфтанд онҳо.

Мо низ бояд фаҳмем, ки Худованд Исо Писари Худо аст, ки барои наҷот додани мо омад. Ӯ Петрусро, ки ғарқ мешуд, наҷот дод. Ту ҳам агар ба Худованд Исо бовар кунӣ ва тамоми ҳаётатро ба ихтиёри Ӯ супорӣ, аз гуноҳҳоят наҷот меёбӣ.

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲАМАГӢ:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-УМ: _____

ҲИКОЯИ 3-УМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A3

Омӯзиши Китоби Муқаддас

ДАРСИ 1:

Ҳаёти Петрус

Исо Петрусро даъват мекунад



Матто
4: 17-22- ро хон



ОЯТИ ТИЛЛОЙ:
Матто 4: 19

Дар соҳили баҳр бисёр вақт моҳигиронро дидан мумкин аст, ки қайқҳо ва тӯрхоро барои сайди моҳӣ тайёр мекунад. Дар матни Китоби Муқаддас оид ба ин дарс мо Исои Масеҳро мебинем, ки лаб-лаби соҳили баҳри Ҷалил мерафт.

- Исо дар бораи чӣ мавъиза (панду насихат) карданро сар кард?
Ҷавобро дар ояти 17 ёб.

/2

ТАВБА КАРДАН – яъне дар назди Худо тавба карда, роҳи гуноҳкоронаро тарк намудан ва аз рӯи фармудаҳои Ӯ зиндагӣ кардан аст.

Дар матни Китоби Муқаддас панҷ моҳигир зикр мешаванд.

- Номҳои онҳоро навис.

- _____
- _____
- _____
- Шимбӯни _____
(Ин шахс ду ном дошт)
- _____



/5

САТҲИ 3


- **Ояти тиллоиро навишта гир, то донӣ, ки Исо ба Петрус ва Андриёс чӣ гуфт.**

 /1

Маънои сайёди одамон будан – ба одамон дар бораи Худо нақл кардан аст, то ки онҳо шогирдон ва пайравони Худованд Исои Масеҳ шаванд.

• **КРОССВОРД**

Калимаҳои матни Китоби Муқаддас ва матни ин дарсро истифода бурда, кроссвордро пур кун.




Аз боло ба поён

1. Маънои ин калима аз рафтору кирдори гуноҳкорона рӯ гардондан аст.
2. Петрус ба Андриёс кӣ буд?
3. Юҳанно ва Яъқубро тарк карда, аз пайи Исо рафтанд.

Аз чап ба рост

2. Моҳигирон дари Ҷалил моҳӣ сайд мекарданд.
4. Петрус аз рӯи касбаш кӣ буд?
5. Исо гуфт: “Маро кунед”.
6. Моҳигирон бо чӣ моҳӣ медоштанд?
7. Оё Шимъӯни Петрус аз пайи Исо рафт?

- **Моҳигирон чиро тарк карда, аз пайи Исо рафтанд?
Ҷавобхоро дар ишораи роҳ навис. (Оятҳои 20 ва 22)**

 /8

 /3

- **Дар гирди ҳамон калимаҳое хат каш, ки то чӣ андоза зуд аз пайи Исо рафтани онҳоро беҳтар тасвир менамоянд.**

Баъди се рӯз Баъди се соат Ҳамон замон Пас аз як ҳафта

 /1

Худованд Исо ҳоло низ одамонро даъват мекунад, ки ӯро пайравӣ намоянд. Барои аз пайи Исо рафтан мо бояд аз гуноҳҳои худ тавба кунем ва ба ӯ итоаткор бошем.

Пайравони Исои Масеҳ – шогирдони ӯ мебошанд.

Дар дарсҳои минбаъда мо дар бораи Петрус ном шахс (ки гоҳо Шимъӯн номида мешуд) маълумоти бештар пайдо мекунем. Китоби Муқаддас ӯро беш аз шогирдони дигар зикр менамояд. ӯ нуқтаи назари ҳамаи шогирдонро ифода намуда, гап мезад. Гоҳо ӯ аввал гап мезад ва баъд фикр мекард, ё андеша накарда амал менамуд. Аммо мо ҳамчунин медонем, ки ӯ Худованд Исоро хеле дӯст медошт.


Оё ту Худовандро дӯст медорӣ? _____

ҲАМАГӢ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

Ҳаёти Петрус

Сайди калон



Барои дидани воқеаи махсус ё шахси машҳур одамони бисёр чамъ мешаванд. Дар ин ҷо, дар соҳили баҳри Ҷалил (ки гоҳо кӯли Ҷинесор меноманд) бисёр одамон барои гӯш кардани суҳанони Худованд Исо чамъ омада буданд.

- **Ў чиро мавъиза менамуд? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.**

Шариати яҳудиёнро

Афсонаҳои халкиро

Суҳанони Худоро

Қонунҳои Румро

 /1

Китоби Муқаддас – Суҳани Худо барои мост.

- **Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:**

Исо се қайқро дар соҳил дид.

Моҳигирон тӯрҳоро соз мекарданд.

Исо ба қайқи Шимъӯни Петрус даромад.

Ў ба қайқ нишаста, аз он ҷо халқро таълим меод.

 /4

Ҳангоме ки Исо таълим доданро бас кард, ба Шимъӯни Петрус гуфт ки қайқро ба ҷуқуроб ронда, тӯр партояд.

- **Ҷавоби Шимъӯни Петрусро навис:**


 /2

Бо вучуди он ки Шимъӯни Петрус хеле хаста ва таъбаш хира буд, ў он чиро, ки Худованд Исо ба ў гуфт, ба ҷо овард.

Гоҳо ба Худованд итоаткор будан душвор аст, аммо баъд мо мефаҳмем, ки ба Ў итоаткор будан – барои мо аз ҳама беҳтар аст.

- **Нигар, чӣ рӯй дод, ҳангоме ки Шинмӯни Петрус ба Худованд Исо итоат намуд!**

Чумлаҳои зеринро ба охир расон.


Онҳо сайд карданд.

Онҳо рафиқони худро .

Онҳо пур карданд.

Қаиқҳои онҳо қариб буд раванд.

/4



Моҳигирон аз сайди худ ҳайрон шуданд, аммо маҳз Шинмӯни Петрус фаҳмид, ки Худованд Исо то чӣ андоза бузург ва тавоност.

- **Навис, ки Шинмӯни Петрус чунин мӯъҷизаро дида, чӣ гуфт.**

/1

Петрус дар ҳузури чунин Шахсияти бузург Худованд Исо фаҳмид, ки гуноҳкор аст. Аммо на танҳо ӯ чунин аст.

- **Чӣ қадар одамон гуноҳ кардаанд? Ояти тиллоиро хон ва дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.**

/1

Аксарият Якчанд Як Ҳама Ҳеҷ кас

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки ҳама гуноҳ кардаанд!



- **Бо истифодаи матнҳо аз Китоби Муқаддас барои дарсҳои якум (Матто 4:17-22) ва дуюм, номҳои моҳигиронро, ки дар ин кӯл кор мекарданд, навис.**


- **Ояти 10-ро хонда, БО СУХАНОНИ ХУД навис, ки машғулияти нави Петрус чӣ хоҳад буд.**

/5

/2

Агар аз гуноҳхоят тавба карда, ба Ӯ боварӣ намоӣ, ту низ ба Худованд Исо Ҷоиданок буда метавонӣ.

ҶАМАҒӢ:



ДАРСИ 3-ЮМ:

Ҳаёти Петрус

Исо Петрусро наҷот медиҳад

Агар ту ягон вақт ҳангоми тундбод дар қаиқ шино карда бошӣ, медонӣ, ки ин чӣ қадар даҳшатовар аст. Тасаввур кун, ки шогирдон шабона ҳангоми тундбод чӣ тавр тарсида буданд.

- Расмҳои дар поён буда матни Китоби Муқаддасро оид ба ин дарс тасвир менамоянд. Оятҳои ишорашудаи Китоби Муқаддасро, ки як ҷуфти суратхоро тасвир менамоянд, хон. Баъд **БО СУХАНОНИ ХУД** ҷумлаҳоро ба охир расон.

ОЯТҲОИ
22 - 24



Исо _____

_____ ОЯТИ: _____

Шогирдон _____

_____ ОЯТИ: _____

/3

ОЯТҲОИ
25 - 27



Исо _____

_____ ОЯТИ: _____

Шогирдон _____

_____ ОЯТИ: _____

/3

ОЯТҲОИ
28 - 31



Петрус гуфт: _____

_____ ОЯТИ: _____

Исо гуфт: _____

_____ ОЯТИ: _____

/3

ОЯТҲОИ
32 - 33



Бод _____

_____ ОЯТИ: _____

Шогирдон _____

_____ ОЯТИ: _____

/3

Ду ҳодисаро аз ҳаёти худ ба ёд овар, ки он вақт ту саҳт тарсида будӣ.

1. _____

2. _____



- Ҳангоме ки Худованд Исо назди шогирдони худ мерафт, ба онҳо, ки тарсида буданд, чӣ гуфт? (ояти 27)

/1

МУАММО

- Ҷавоби саволҳоро навис, ва баъд онҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. Ҷавобҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

М	Ҳ	Ү	К	Қ	А
Р	О	Ғ	А	Р	Қ
Х	А	И	Л	О	С
К	Қ	А	Д	А	М
П	Е	Т	Р	У	С
Б	О	Д	У	Н	!

1. Маконе ки Исо дар он чо дуо мегуфт. _____
2. Шогирдон бо чӣ дар кӯл шино мекарданд? _____
3. Ҳангоме ки Петрус назди Исо равона шуд, ба _____ шудан сар кард.
4. Исо дар рӯи об _____ зада метавонист!
5. Кӣ назди Исо равона шуд? _____
6. Петрус аз чӣ тарсид? _____

/5

- Ҳарфҳои боқимондари навишта гир, ва мефаҳмӣ, ки Петрус ба Худованд чӣ гуфта фарёд намуд.

“ _____ / _____ / _____ !”

/1

Худованд Исо дар ҳаққи шогирдонаш ғамхорӣ менамуд. Мо ҳам, мисли шогирдон дар қаик ва Петруси ғарқ шудаистода, гоҳо бо мушкилоти калон рӯ ба рӯ мешавем. Аммо Худованд Исо холо ҳам дар назди ҳар касе мебошад, ки шогирди Ү шудааст. Ҳангоме ки ба мушкилот рӯ ба рӯ мешавӣ, дарҳол Худованд Исоро фарёд кун, чунон ки Петрус кард.

- Ояти тиллоиро, ки дар ҳаёт ба Худо умед бастанро маслиҳат медиҳад, навис.

/1

ДАРСИ 4-УМ:

Ҳаёти Петрус
Исо кист?



Шимъӯни Петрус меид, ки Исо мӯъҷизаҳо мекард. Акнун ӯ медонист, ки Худованд Исо аз одами муқаррарӣ бештар аст. Аммо бисёр одамони дигар ба ин боварӣ надоштанд.

- **Одамон Худованд Исоро кӣ меҳисобиданд? Номҳои партофташударо навис.**

Баъзе меғӯянд, ки , баъзе меғӯянд, ки ,

ва баъзе меғӯянд, ки ё яке аз . /3

- **Петрус Худованд Исоро кӣ номид? Ҳарфҳои калимаҳои дохили катакҷаҳоро ҷо ба ҷо гузор, ва баъд калимаҳоро дар поён аз рӯи тартиби дуруст навис.**

ХДУОИ

ҲМАЕС

СӢТАҲ

НЗИДА

УТ

ИПИСРА

/7

- **Петрус гуфт:**

/2

Ин изҳороти бузург нишон меидҳад, ки Шимъӯни Петрус ба Писари Худо будани Исо боварӣ дошт!

Хеле муҳим аст, ки мо низ боварӣ дошта бошем, ки Исо Писари Худост.

- **Ояти тиллоиро навишта гир.**

/2

Фикр кун. Агар Худованд Исо аз ту мепурсид:
“Ту Маро кӣ меҳисобӣ?” – ту ба Ӯ чӣ ҷавоб медодӣ?



• **ҲА ё НЕ навис.**

Оё Худованд Исо аз ҷавоби Петрус қонеъ буд?

Оё инро ба Петрус касе аз шогирдон гуфт?

Оё ин ҷавобро ба Шимъӯни Петрус Худо-Падар ошкор кард?

 /3

Пас аз он ки Шимъӯни Петрус кӣ будани Исоро фаҳмид, ӯ бояд мефаҳмид, ки Худованд Исо барои чӣ ба замин омадааст.

• **Ояти 21-ро бо диққат хон ва се ҷизро навис, ки аз рӯи суҳанони Худованд Исо, бояд дар Ерусалим бо Ӯ рӯй медоданд.**

1. _____

2. _____

3. _____


 /3

Суҳанони Петрус ба Худованд Исо (ояти 22) нишон медиҳад, ки ӯ намедонист барои чӣ ин бояд ба амал ояд.

Худованд Исо, Писари Худо, бояд мемурд ва аз нав зинда мешуд, то мушкилиеро, ки аз сабаби гуноҳҳои мо аст, ҳал намояд.

Худо ваъда медиҳад: ҳар касе ки аз гуноҳҳои худ тавба кунад ва ба Худованд Исо бовар кунад – наҷот меёбад.

Китоби Муқаддас мегуянд, ки шахси наҷотёфта дигар ғуломи гуноҳ нест.



Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲАМАГӢ:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ДАРСИ 1-УМ: _____

ДАРСИ 2-ЮМ: _____

ДАРСИ 3-ЮМ: _____

ДАРСИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас


ДАРСИ 1-УМ:

Петрус

Даъват шудани ӯ



Хониши иловагӣ: • 1 Петрус 1: 15, 2: 9-10, 5: 10



Матто 4: 17-22
ва Юҳанно
1: 35-42-ро хон



ОЯТИ ТИЛЛОЙ:
Ишаъё 6:8

Шимъӯни Петрусро бо Худованд Исо бародараш шинос намуд. Ту дар бораи чӣ тавр рӯй додани ин вохӯрӣ дар Инҷили Юҳанно 1: 35-42 хонда метавонӣ.

- **Оятҳоро хон ва баъд ба саволҳо ҷавоб деҳ:**

Яҳё Исоро, ки аз он ҷой мегузашт, кӣ номид?

Шогирдони Яҳё ба Исо мурочиат намуда,
ӯро кӣ номиданд?

Кадоме аз ин суханон маънои “устод”-ро дорад?

Чӣ қадар шогирдони Яҳё аз пайи Исо рафтанд?

Дар ин воқеа номи ЯКЕ аз шогирдони Яҳё зикр мешавад. Номи ӯ чӣ буд?

ӯ ба Шимъӯни Петрус кӣ буд?

- **Шаш навъ анҷомёбии имконпазири ҷумларо хонда, дар назди ҳар кадоми онҳо ҲА ё НЕ навис.**

/6

Он рӯз Андриёс ҳамроҳи Худованд Исо буд, ва баъд ...

... ғамгин ва ноумед шуда, ба хона рафт.

... фаҳмид, ки Исо Ҳамон Касест, ки Худо меномад.

... қарор дод, ки дар ин бора ба ҳеҷ кас нагӯяд.

... дар ин бора ба бародараш гуфт.

... бовар кард, ки Исо – Масеҳ аст.

... бародари худро назди Исо овард.

/6

Мо бояд дар ёд нигоҳ дорем, ки Худо бисёр вақт одамони одиро барои он истифода мебарад, ки мо ӯро ҳамчун Худованд ва Наҷотдиҳандаи худ қабул карда тавонем. Дар ин ҳикоя Худо Андриёсро истифода бурд, то ки Шимъӯни Петрус назди Худованд Исо ояд.

Шояд, Худо дӯсти туро истифода бурд, то ки ту дар бораи Ҷ маълумот пайдо намоӣ! Ҷ туро низ истифода бурда метавонад, то ки ягон кас дар бораи Начотдиҳанда фаҳмад!

- **Он чи Андриёс ба бародараш Шимъун гуфт, навис.**

/1

- **Мо ба ҷои калимаи “Масех” кадом калимаро истифода бурда метавонем?**

/1

Ин ду калима ҳамон як чизро ифода мекунад! Инҳо УНВОНҲОИ Худованд Исо мебошанд, ва онҳо маънои онро доранд, ки Ҷ “МАСХШУДА” аст – Шахсияте ки Худо ба воситаи пайғамбарон ваъда дода буд, ки Ҷро бо вазифаи хеле чиддӣ – НАҶОТДИҶАНДАИ мо шудан - ба ин ҷаҳон мефиристад.

- **Суханонро навис, ки Худованд Исо ба Шимъун гуфт, ҳангоме ки Шимъун ва Андриёс назди Ҷ омаданд.**

/2

Ин суханон ба он ишора мекунад, ки:

1. Худованд Исо аллакай Шимъунро мешинохт.
2. Худованд Исо аллакай барои ҷаёти Петрус нақшае дошт.
(Номи нави Шимъун исботи ин аст!)

Мо набояд фаромӯш кунем, ки Исо ҳар як шахсро мешиносад, ва агар мо ҷаёти худро ба Ҷ бахшем, Ҷ барои ҳар яки мо супориш дорад.

- **Ҷарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис, то ки шаклҳои гуногун ва маънои номи нави Шимъун ҳосил шавад.**

К _ Ф _ = П _ Т _ _ С = “С _ Н _ ”

/2

Пас аз муддате, ҳангоме ки Петрус ва Андриёс моҳӣ сайд мекарданд, Худованд Исо онҳоро даъват намуд, ки аз пайи Ҷ раванд.

- **Он чиро, ки дар он рӯз Исо ба онҳо гуфт, навис. Ҷавобро дар Матто 4:19 ёфта метавонӣ.**

/1

- **Онҳо ба даъвати ӯ чӣ гуна ҷавоб доданд?**

/1


Ин ҷавоб ҷаёти онҳоро барои ҳамеша дигаргун намуд! Дар солҳои минбаъда дар ҷаёти Петрус бисёр “парвоз”-ҳо ва “фурӯ ғалтиданҳо” буданд, аммо ӯ ҳеҷ гоҳ афсӯс нахӯрда буд, ки ҷаёти худро ба Худованд Исо тобеъ намудааст. Ту низ афсӯс намехӯрӣ!

ҶАМАҒӢ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

Петрус

Санҷиш



Матто 14: 22-33-ро хон



Ояти тиллоӣ:
1 Петрус 5:7



Хониши иловагӣ: • Забур 33: 7-9 • Румиён 8: 28 • Яҳудо 24 ва 25

Воқеаҳои ин дарс дар баҳри Чалил рӯй додаанд, ки Петрус дар он ҷо моҳигирӣ мекард. Аз матни Китоби Муқаддас барои ин дарс мо мефаҳмед, ки Петрус боз чиро ёд гирифт!

С	О	Ш	У	Б	Ҳ	А	Я	И
Ш	О	Г	И	Р	Д	О	Н	Ҳ
А	Н	Я	В	О	Қ	О	Б	О
Ў	З	А	Л	А	М	Х	И	Г
Д	У	О	Д	И	Қ	Ё	Ё	Е
О	И	А	Д	В	Т	Е	Р	Б
Г	М	Ч	О	Ҳ	Ҷ	В	А	М

• **Чавобхоро дар ҷумлаҳо навис, ва баъд онҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш (калимаҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд!)**

- Исо ба фармуд, ки ба қайқ шинанд?
- Исо барои гуфтан ба қўҳ баромад.
- Исо дар кадом вақти рӯз дар алоҳидагӣ дуо мегуфт?
- Қайқ аз лат меҳўрд.
- Шогирдон меканданд, ки Исо бар рӯи об мезад.
- Исо ба Петрус фармон дода гуфт: ".....".
- Петрус аз сабаби карданаш ба ғарқ шудан сар кард.
- Худованд Петрусро барои сушт будани вай сарзаниш кард.

/8

Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс навишта шудааст, ки он чи Худованд Исо кард, ҳеҷ як инсонӣ муқаррарӣ ба ҷо оварда наметавонад. Ин исбот мекард, ки Ў махсус аст. Ў ПИСАРИ ХУДОСТ.

• **Ояти 25-ро хон ва дар бораи ЯКЕ аз ин мўъҷизаҳо ҷумлае навис.**

[Empty box for writing]

/1

• **Ин ба қасоне ки дар қайқ буданд, чӣ гуна таъсир расонд?**

[Empty box for writing]

/2

Онҳо тарсиданд, зеро Кӣ будани Ўро наметавонистанд! Исо намехост онҳоро тарсонад. Ў дарҳол шогирдонашро ором кардан гирифт.

• **Ў ба онҳо чӣ гуфт?**

[Empty box for writing]

/2

- Акнун ояти 28-32-ро хон ва воқеахоро аз 1 то 10 рақамгузорӣ намуда, бо тартиби дуруст гузор. Дар рӯ ба рӯи ҳар як воқеа ҳамчунин рақами оятеро, ки он дар он чо зикр шудааст, навис.

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Петрус аз қаиқ баромад. | ояти <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Петрус аз Исо хоҳиш намуд, ки ба пешвози ӯ барояд. | ояти <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Петрус бар рӯи об роҳ рафт. | ояти <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Петрус фарёд намуд: "Худовандо, маро халос кун!" | ояти <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Петрус ба ғарқ шудан сар кард. | ояти <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Исо Петрусро барои суи бодани имонаш сарзаниш кард. | ояти <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Петрус тарсид, чунки шамол саҳт буд. | ояти <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Шамол қатъ гардид. | ояти <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Ҳар дуи онҳо ба қаиқ даромаданд. | ояти <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Исо Петрусро наҷот дод. | ояти <input type="text"/> |

/5

Шояд ту ҳайрон мешавӣ, ки чаро чунин шуд. Чаро Петрус ба ғарқ шудан сар кард? Магар Худованд ӯро ба ин ҳолат расонд? Ё, шояд, шамол хеле саҳт буд, ва мавҷҳо беҳад калон буданд?

Не, тамоман ин тавр нест! Гап дар он аст, ки Петрус шубҳа кард. Агар ӯ ба Худованд Исо боварӣ карданро давом меод, ҳамаш хуб мебуд.

Боварӣ ба Исо барои мо дарси хеле муҳим аст - он барои паси сар кардани "тундбодҳои зиндагӣ", ки ҳар кадоми мо бо онҳо дучор мешавад, ёрӣ мерасонад!



- **Навис, ки Исо ба Петрус чӣ гуфт, ҳангоме ки ӯро наҷот дод.**

/1

Петрус ва ҳамаи шогирдон, ки дар қаиқ буданд, дар бораи Худованд Исо чизи муҳимтаринро фаҳмиданд. Шамол, мавҷҳо, тарс - ҳамаи ин форум набуд. Аммо ҳангоме ки хомӯшӣ фаро расид, шогирдон боз беҳтар фаҳмиданд, ки Исо Худост. Петрус дар номаи худ дар ин бора мегӯяд.

- **Ояти тиллоиро навис.**

/1


Дар зиндагӣ мо бо бисёр мушкилиҳо дучор мешавем. Аммо онҳо як қисми нақшаи Худо мебошанд, то мо фаҳмем, ки Худованд Исо чӣ гуна Шахсияти бузург аст.

ҲАМАГӢ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

Петрус

Масехро эътироф кардани ӯ



Матто
16: 13-28-ро хон




ОЯТИ ТИЛЛОЙ:
Матто 16: 24



Хониши иловагӣ: • Эфсӯсиён 2: 18-22 • Қўлассиён 1: 18 • 1 Петрус 2: 4-8

Дар ин дарс мо баҳри Ҷалилро тарк карда, ба шимол равона мешавем.

- Дар харита номи ҷоеро навис, ки Худованд Исо бо шогирдонаш ба он ҷо рафт.



Дар он ҷо, вақте ки Худованд Исо танҳо бо шогирдонаш буд, ӯ ба онҳо оид ба Худ, Писари Одам, ДУ савол дод.

- Саволи якуми Исоро навишта гир.

[Empty box for writing the first question]

/1

/1

- Онҳо се ҷавоб дода тавонистанд. Онҳоро навис.

1. [Empty box for answer 1]

2. [Empty box for answer 2]

3. [Empty box for answer 3]

/3

Ҳеч кадоме аз одамони зикршуда аллакай дар рӯи замин набуд. Аммо баъзе яҳудиён гумон доштанд, ки яке аз онҳо баргашта омадааст, ва ин Исо аст. Шояд ин ба мо аҷиб метобад, чунки Китоби Муқаддас мегӯяд: одам як бор мемирад (Ибриён 9: 27) ва дар шакли одами дигар баргашта наметавонад!

- Акнун саволи дуюми Исоро навис.

[Empty box for writing the second question]

/1

Ин савол аз саволи якум тамоман фарқ дошт! Он шахсӣ буд. Фақат ЯК шогирд тайёр буд ҷавоби аниқу равшан диҳад.

- Ин кӣ буд? [Empty box for answer]

/1

- Ҷавоби ӯро навис.

[Empty box for writing the answer]

/1

То чӣ андоза эътирофи ҳайратовар! Ин маънои онро дошт, ки Петрус боварӣ дошт, ки Исо Начотдиханда (“Масех”) буд ва ӯ аз ҷониби Худо омад, ки бо ӯ муносибатҳои махсус дошт (“Писари Худои зинда”).

Аз худат пурс: “Ман Исоро кӣ меҳисобам?” Бисёр одамон дар хусуси ӯ фикрҳои гуногун доранд, аммо он чиз муҳим аст, ки ту шахсан дар дили худ эътироф намоӣ, ки Исо Худованди туст. Ҳамин тариқ ту начот меёбӣ!

● **Румиён 10:9-ро хон ва навишта гир.**

/2

Худованд Исо суханони Петрусро шунид ва ба ӯ ҷавоб дод.

● **Оятҳои 17-20-ро хон ва дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҲА ё НЕ навис:**

- Исо Петрусро барои ҷавоби беақлона сарзаниш кард.
- Падари Осмонӣ инро ба Петрус ошкор намуд.
- Исо дар бораи вайрон карда шудани Маъбади Ерусалим гап мезад.
- Исо гуфт, ки калисои (ҷамоати) Худо бунёд мекунад.
- Шогирдон бояд ба ҳама нақл мекарданд, ки Исо кист.

/5

Ҳангоме Исо мегуфт, ки калисои Худо бунёд мекунад, ӯ сохтмони бинои сангинро дар назар надошт. Дар Китоби Муқаддас калимаи “калiso” маънои ҷамоатро дорад, яъне гурӯҳи одамонро. Худованд Исо дар бораи он мегуфт, ки дар оянда бисёр қасон ба ӯ имон меоваранд. Ин одамон, новобаста ба маҳалли зист, ҷамоати ӯро ташкил медиҳанд. Ҳар яки мо бояд фикр кунад: оё ман ба ҷамоати ӯ тааллуқ дорам?

● **Сипас ӯ ба шогирдон тамоман дар бораи чизи дигар гап зад (оятҳои 21). ӯ дар бораи чӣ гуфт?**

/2

- Ин ба мо онро ёдрас мекунад, ки фақат пас аз марг ва эҳёи (зинда шудани) ӯ одамон начот ёфта, як қисми ҷамоати ӯ шуда метавонанд. Баъд боз Петрус гап зад!

Ҳангоме ки Исо дар хусуси азобҳо ва марги Худ сухан ронд, Петрус чӣ гуфт?

/1

- Ин дафъа Петрус ноҳақ буд, аз ҳамин сабаб Худованд Исо ба ӯ ҷавоби хеле саҳт дод.

Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузошта, онҳоро аз рӯи он тартиб навис, ки Исо ба Петрус гуфт.

МНА ЗА УДР ШВА ШЙАТНО ЙЭ.

/2

Ҷавоби Исо ба мо исбот менамояд, ки ӯ тайёр буд барои мо бимирад. ӯ медонист, ки марги ӯ барои нобуд кардани гуноҳҳои мо даркор аст. Ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз ӯро аз ин фикр гардонда наметавонист. Ҳоло ӯ моро даъват менамояд, ки салиби худро (яъне душвориҳои ҳаёти худро) гирифта аз пайи ӯ равам (ба ояти тиллоӣ нигар).

Оё мехоҳӣ ҲОЗИР ин корро бикунӣ? _____

ҲАМАГӢ:


ДАРСИ 4-УМ:

Петрус

Дар болои кӯҳ



Хониши иловагӣ: • Марқус 9: 2-9 • Луқо 9: 28-36 • Юҳанно 1: 14-18



Матто
17: 1-13-ро хон



ОЯТИ ТИЛЛОЙ:
2Петрус 1:16-18

Дар ин дарс ту дар бораи он мехонӣ, ки Петрус ва ду шогирди дигар дар болои кӯҳи баланд чиро аз сар гузаронданд.

- Матни Китоби Муқаддасро барои ин дарс хон ва ҷавобхоро ба калимаи “ДИГАРГУНШАВӢ” навис.

У Номи яке аз он касоне ки ба онҳо намоён шуданд.

Ш Чехраи Исо мисли офтоб

А Чӣ бар онҳо соя андохт?

Р Номи яке аз шогирдон.

Н Либоси Исо мисли чӣ сафед шуд?

И Шогирдон бояд ба кӣ гӯш медоданд?

А Номи яке аз шогирдон.

Д	___
И	___
Г	___
А	___
Р	___
Г	___
У	___
Н	___
Ш	___
А	___
В	___
Й	___

/8

Ин воқеа “Дигаргуншавии Исо” номида мешавад. Ин маънои онро дорад, ки намуди зоҳирии Ӯ дигаргун шуд. Шогирдон Ӯро на чун Одами муқаррарӣ, балки чун Шахсияти осмонӣ диданд, ки пур аз ҷалол ва нур аст.

- Ояти 2-ро хон ва навис, ки Ӯ чӣ тавр дигаргун шуд?

/2

2 Петрус 1:16-18-ро хон. Ин оятҳо хеле муҳиманд! Дар ин ҷо, баъд аз якҷанд сол, Петрус дигаргуншавии Исоро ба ёд меоварад. Ӯ мегӯяд, ки шоҳиди ин воқеа буд.

- Ӯ чиро дид?

/1

2 Петрус 1:17-ро хон. Дар ин оят Петрус мегӯяд, ки Худованд Исо аз Худо чӣ ёфт.

- Маҳз чӣ?

1.

2.

/1

Петрус аниқ медонист, ки онҳо дар болои кӯҳ овози киро шуниданд.

- Ин овози кӣ буд?

/1

- Петрус кадом суҳанонро шунид?

/1

- Петрус ин кӯхро чӣ гуна номид? (ниг. 2Петрус 1: 18)

/2

Дар болои кӯх ду шахс пайдо шуданд, ки чандин сол пеш зиндагӣ мекарданд.

- Онҳоро номбар кун.

1.

2.

/2

Оё доништан мехоҳӣ, ки чаро маҳз онҳо дар болои кӯх пайдо шуданд? Барои ин муҳим аст ба хотир оварем, ки Худо ба воситаи Мусо ба халқи Исроил шариатро дод, Илёс бошад пайғамбари бузурги Худо буд.

- Ҳангоме ки Петрус ин ду шахсро бо Исо дид, чӣ кардани шуд?

/1


Аммо Худо Падар мехост, ки Петрус ва дигар шогирдон фаҳманд, ки Худованд Исо аз Мусо, аз Илёс ва аз ҳамаи одамони рӯи замин БУЗУРГТАР аст! Аз ҳамин сабаб Ӯ ба онҳо аз абр муроҷиат намуда, Исоро “Писари Маҳбуби Ман” номид ва гуфт: “Ӯро гӯш кунед”! Дигаргуншавии Исо эътиборнокӣ ва бемисл будани Ӯро нишон меод.

Шогирдон аз чунин рӯёӣ пурчалол ва овоз тарсиданд. (Ояти 6-ро хон).

- Худованд Исо ба онҳо чӣ гуфт, ҳангоме назди онҳо омада ба онҳо даст расонд?

/1

Ӯ чӣ гуна Шахсияти ҳайратовар аст! Ӯ Писари Худост, Ӯ аз ҳамаи пайғамбарон ва қонунгузoron бениҳоят бузургтар аст. Ва дар айни замон Ӯ ба ҳар кас меҳрубон аст, ва мехоҳад дӯсти ту низ бошад! Ба Ӯ гӯш деҳ (ояти 5), ва бигузор Ӯ дар ҳаёти ту дар ҷои АВВАЛ бошад.



Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲАМАГӢ:

ДАРСИ 1-УМ: _____

ДАРСИ 2-ЮМ: _____

ДАРСИ 3-ЮМ: _____

ДАРСИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Петрус 2



Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикояи 1-ум: Петрус хоб рафт

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки **чӣ тавр Худованд Исо дуо мегуфт.**




Матто
26: 36-46-ро
хон

Оё ягон вақт, ҳангоме аз ту хоҳиш карданд, ки хоб наравӣ, хоб рафта будӣ? Бо Петрус чунин шуда буд!

Петрус яке аз дӯстони наздики Исо буд, вай шогирди Ӯ буд.

Боре шабона Худованд Исо бо шогирдонаш ба боғи Чатсамонӣ рафт. Исо аз онҳо хоҳиш кард, ки то даме ки Ӯ ба Падари Худ дуо мегӯяд, хоб нараванд.



Расмро ранг кун

Ҳарфҳои партофташудаи калимаро навис.

Исо ба Падари Худ д ___ ___
мекард.

Ҳангоме ки Исо баргашт, Петрус ва ҷамаи шогирдони дигар хоб рафта буданд! Исо се бор барои дуо гуфтан рафт, ва ҳар боре ки бармегашт, мидид, ки шогирдонаш хобидаанд. Даре нагузашта ба ин боғ бисёр одамони мусаллаҳ омаданд, ва Исоро ба ҳабс гирифтанд.

Чанд дафъа Исо назди шогирдон баргашт, лекин онҳо хобида буданд?

Ояти Китоби Муқаддасро ранг кун ва аз ёд намо.

Бедор бошед ва дуо
гӯед.



Матто
26: 47-56-ро хон

Ҳикояи 2-юм: Петрус Исоро Ҳимоя мекунад

Ин ҳикоя дар бораи воқеаҳои аст, ки дар шаби таслим кардани Исо рӯй доданд.

Худованд Исо аз Петрус ва шогирдон хоҳиш кард, ки дуо кунанд. Аммо онҳоро хобашон бурд. Яке аз шогирдони Исо, Яҳудо рафтори бисёр бад кард. Ӯ ба боғ одамонеро овард, ки Исоро Ҳабс карданд.

Шахсе ки ба душманони Исо ёрӣ дод, чӣ ном дошт?

Я _____ .

Ҳангоме Петрус дид, ки Исоро Ҳабс карданд, қарор кард, ки Ӯро Ҳимоя мекунад. Ӯ шамшерашро гирифта гӯши яке аз ғуломонеро, ки бо Яҳудо буданд, бурида партофт.

Исо ба Петрус фармуд, ки шамшерро ғилоф кунад ва гӯши ғуломро шифо дод.

Мо низ ба монанди Петрус гоҳо хашмгин мешавем ва нодуруст амал менамоем.

Ҳангоме мо масеҳӣ мешавем Худованд Исо ба мо ёрӣ медиҳад, ки бо одамон ҷанҷол накунем ва аз онҳо хашмгин нашавем.

Расмеро, ки дар он Яҳудо бо сарбозон аст, ранг кун.

Шогирдон гурехта рафтанд. Петрус бошад аз дурӣ аз пайи Исо мерафт, то бинад, ки бо Ӯ чӣ мешавад.

Он чиро ки Худованд Исо аз мо меҷӯяд, ба ҷо овардан на ҳамеша осон аст. Ҳангоме ки мо ба Ӯ боварӣ мекунем, Ӯ ба мо ёрӣ медиҳад, ки дуруст рафтор намоем.





Матто
26: 69-75-ро хон

Ҳикояи 3-юм:

Петрус дурӯғ мегӯяд

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки ба мо баҳшида шудани гуноҳҳоямон даркор аст.

Худованд Исоро ба хонаи саркоҳин бурданд. Петрус низ ба он чо омад.

Петрус дар ҳавлии хона назди гулхан нишаст, то ки гарм шавад. Канизаке назди ӯ омада, гуфт: “Ту дӯсти Исо ҳастӣ”.

Петрус тарсид ва дурӯғ гуфт: “Намедонам, ки ту чӣ мегӯӣ”.

Се бор Петрус гуфт, ки Исоро намешиносад.

Чанд дафъа Петрус гуфт, ки Исоро намешиносад?

С ___ бор.

Афсӯс, ки Петрус иқро шудан намехост, ки дӯсти Исо аст. Ногоҳ хурӯс бонг зад. Исо рӯяшро ба тарафи Петрус гардонда, ба ӯ нигарист. Он гоҳ Петрус он чиро, ки Исо пештар ба ӯ гуфта буд, ба ёд овард. Петрус баромад ва саҳт гиря кард. Ӯ ба баҳшида шудан эҳтиёҷ дошт.

Ба мо низ баҳшида шудани гуноҳҳоямон лозим аст. Шояд, Петрус он шаб дар дуо ин суханонро ба забон меовард.

Тасвири гулханро, ки Петрус дар назди он гарм мешуд, каш ва тамоми расмро ранг кун.



Пеш аз он ки хурӯс бонг занад, ту се бор мегӯӣ, ки Маро намешиносӣ.

Гуноҳи маро бубахш

Забур 24: 11

Ин калимаҳоро ранг кун.

Пас аз ин Худованд Исоро дар салиб мехкӯб карданд. Ӯ барои он мурд, ки ҳар кас баҳшидашавии гуноҳҳоро ба даст оварда тавонад.

/10

Ҳикояи 4-ум: Гуфтугӯи Исо ва Петрус

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки Петрус Исоро дӯст меошад.



Юҳанно
21: 1-19-ро хон

Худованд Исо дар салиб мурд. Бадани Ӯро ба қабре ки дар дохили санги калон тарошида шуда буд, гузоштанд. Аммо пагоҳии якшанбе, ки иди Фисҳ буд, Ӯ зинда шуд!



Сурати Исоро дар соҳил каш ва тамоми расмро ранг кун

Бисёр шогирдон дар он рӯз Ӯро диданд.

Баъди якчанд рӯз Петрус ва дигар шогирдон ба моҳигирӣ рафтанд. Онҳо тамоми шаб тӯр мепартофтанд, аммо ягон моҳӣ дошта натавонистанд. Пагоҳӣ шогирдон дар соҳил касеро диданд. Ӯ худованд Исо буд, аммо онҳо Ӯро нашинохтанд.

Дар соҳил кӣ буд? И _ _ _ .

Худованд Исо ба онҳо фармуд, ки аз тарафи ростӣ қаиқ тӯр партоянд. Шогирдон ба Ӯ гӯш доданд ва он қадар моҳӣ доштанд, ки тӯрро қашида баровардан наметавонистанд! Юҳанно гуфт: “Ин худованд аст!”. Петрус ба об част ва сӯи Исо шино кард.

Исо ва Петрус сӯҳбати дуру дароз доштанд. худованд Исо се бор аз Петрус пурсид: “Оё маро дӯст медорӣ?” Гарчанде ки Петрус Исоро инкор карда буд, ба ҳар ҳол ӯ Исоро саҳт дӯст меошад.

Суханони Петрусро ранг кун.

Худовандо, Ту медонӣ,
ки Туро дӯст медорам.

Худованд Исо ҳар яки моро дӯст медорад.
Бинобар ин Ӯ дар салиб барои мо мурд!

/10

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-УМ: _____

ҲИКОЯИ 3-УМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Нагиҷа: _____

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A4

Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Петрус хоб меравад



Матто
26: 36-46-ро хон




ОЯТИ ТИЛЛОЙ:
Юҳанно 15: 14

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Оё бо ту чунин шудааст, ки ҳангоме бояд бедор мебудӣ, хоб рафта будӣ? Бо Петрус чунин шуда буд!

Петрус се сол инчониб шогирди Исо буд. Ӯ яке аз дувоздаҳ хаввориёни Ӯ буд. Онҳо ба ҳар чое ки Исо равад, бо Ӯ мерафтанд.

Замоне наздик мешуд, ки Исо бояд мемурд. Ӯ шогирдонашро ба боғи Ҷатсамонӣ бурд. Исо аз Петрус, Яқуб ва Юҳанно хоҳиш кард, ки дар назди Ӯ бошанд, то даме ки Ӯ ба Падари Худ дуо мегӯяд.



- **Номҳои се шогирдро, ки бояд дар боғ дар назди Исо мебуданд, бо аломати (V) ишора намо.**

Тумо

Яҳудо

Петрус

Юҳанно

Андриёс

Яқуб

/6

- **Ҷумларо пурра кун:**

Исо ба боғ рафт, то ки ба _____ Худ д _____ гӯяд.

/4

САТҲИ 2



Ў аз се шогирди Худ хошиш кард, ки бедор бошанд. Худованд Исо дар ташвиш буд. Ў медонист, ки ба қарибӣ барои гуноҳҳои ҳамаи одамон мемурад. Ҳайратовар нест, ки Ў ба Падар дуо мегуфт ва ғамгин буд.

Аммо, ҳангоме ки Ў баъди як соат баргашт, дид, ки шогирдон хобиданд! Ҳамагӣ Ў се бор барои дуо гуфтан рафта, баргашт, ва ҳар дафъа медид, ки онҳо хобиданд.

- **Ба саволҳо аз суханони зерин ҷавоб деҳ.**

се кас як соат хобида буданд се бор

Шогирдон чӣ кор мекарданд?

Исо чӣ қадар вақт ғойб буд?

Чанд бор Исо баргашт?

Бо Исо чанд нафар шогирдон буданд?

/4

- **Ҷавоби мувофиқро дар зери расми салиб навис. Исо барои:**

шогирдон мурд.

яхудиён мурд.

гуноҳҳои ҳамаи одамон мурд.



Исо барои

/2

Худованд Исо дуо гуфтанро тамом кард ва омада боз шогирдонро бедор намуд. Ў медонист, ки ҳозир бояд гурӯҳи одамон меомад, ки Ўро гирифта мебаранд, то ки бикушанд. Ў нагурехт, чунки медонист, ки ин хости Падари Осмонии Ў буд. Исо гуфт: "Бархезед, биравем: инак, он ки Маро таслим мекунад, наздик омад!".

- **Суханонero, ки Исо ҳангоми бедор кардани шогирдон гуфт, навис.**

Ҳангоме ки ба Худованд Исо хеле душвор буд, Петрус ва дигар шогирдонро хобашон бурд. Писарон ва духтароне ки Худованд Исоро дӯст медоранд, бояд ҳамеша кӯшиш кунанд он чиро ба ҷо оваранд, ки Ў аз онҳо интизор аст.

Бархезед,
б _____: инак,
о _____ ки М _____
т _____
М _____,
наздик омад!

/4

НАТИҶА:



Матто
26: 47-56-ро хон



Ояги тиллоӣ:
Эфсӯсиён 4:26

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Петрус Исоро ҳимоя мекунад

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.




Шогирди дигари Исо, Яҳудо, тамоман бад рафтор намуд. Ӯ ба душманони Исо ваъда дод, ки агар ба ӯ пул диҳанд, дар кучо будани Исоро меғӯяд. Ин хиёнат ном дорад.

Яҳудо он шаб ба Исо хиёнат карда, гурӯҳи одамонро овард, то ки Ӯро дастгир кунанд

• **Чавоби саволхоро дар кроссворд навис.**

1. Душманони Исо дар боғ Ӯро чӣ кардани буданд?
2. Душманони Исо чӣ карданд, то ки Яҳудо Худовандро таслим намояд? (ду калима)
3. Номи хиёнаткор чӣ буд?
4. Исо кай таслим карда шуд?



Торик буд ва аз ин сабаб Исоро дидан душвор буд. Яҳудо назди Исо омада Ӯро бӯсид. Бо ҳамин вай нишон дод, ки киро дастгир кардан даркор аст.

• **Яҳудо ба Исо чӣ кард? Чавоби дурустро бо аломати (V) ишора нам.**

Дасташро фишурд

Ӯро зад.

Ӯро бӯсид.

Ӯро оғӯш кард.

/4

Ҳангоме Петрус дид, ки Худованд Исоро дастгир карданд, вай хашмгин шуд. Ӯ шамшерро гирифта, ба яке аз одамон ҳучум кард ва гӯши ӯро бурида партофт. Исо дарҳол ӯро боздошт. Худованд Исо ба гӯши он шахс даст расонд ва ӯро шифо дод.

- Қайд кун, ки Худованд Исо кадом қисми баданро, ки Петрус бурид, шифо дод.

 /4

Мо ҳам гоҳо мисли Петрус хашмгин мешавем ва нодуруст рафтор менамоем. Ҳангоме ки мо масеҳӣ мешавем, Худованд Исо ба мо ёрӣ медиҳад, то чанҷол накунем ва аз дигарон хашмгин нашавем.

Ҳангоме ки шогирдон рафти воқеаро диданд, чӣ кор карданашонро надонишанд. Онҳо тарсиданд, ки онҳоро низ дастгир мекунанд.



Шогирдон гурехтанд, ва ҳеҷ кас намедонист, ки онҳо дар кучоянд. Аммо Петрус аз дур аз пайи Исо ва сарбозон равона шуд, то бинад, ки бо Исо чӣ мешавад.

- Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби "ҲА" ё "НЕ" навис.

Шогирдон дар бари Исо буданд.

Шогирдон гурехтанд.

Шогирдон ҳамроҳи одамон рафтанд.

Петрус аз қафо мерафт.


 /4

Ба ҷо овардани он чи, ки Худованд Исо аз мо мехоҳад, на ҳамеша осон аст. Ҳангоме ки мо ба Ӯ боварӣ мекунем, Ӯ ба мо ёрӣ медиҳад, ки дуруст рафтор намоем.

НАТИҶА:



Матто
26 : 69-75-ро хон




ОЯТИ ТИЛЛОӢ:
Забур 50 : 9

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Петрус Исоро инкор мекунад

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёри расонад.

Ҳангоме ки Ҳудованд Исоро дастгир карда, назди саркоҳин бурданд, ҳамаи шогирдон гурехтанд. Онҳо, шояд, метарсиданд, ки онҳоро низ ҳабс карда метавонанд.

Петрус дигар хел амал намуд. Ӯ қарор дод, ки аз дур аз пайи одамоне ки Исоро дастгир карданд, равад.



- Суханони мувофиқро дар ҷойҳои холи навис.



Исоро шогирдон Петрус

Бисёрии ш _____ гурехтанд,

аммо П _____ аз пайи касоне ки

И _____ дастгир карда буданд, рафт.

/6

Петрус дар ҳавлии саркоҳин нишаста буд. Шаб хунук буд, аз ҳамин сабаб ӯ ҳамроҳи дигар одамон дар назди гулхан гарм мешуд. Канизе назди Петрус омада, гуфт: "Ту низ бо Исо будӣ". Аммо Петрус тарсид, аз ҳамин сабаб қарор дод, ки дурӯғ гӯяд. Ӯ гуфт: "Намедонам, ки ту чӣ мегӯӣ".

- Суханонero, ки Петрус ба каниз гуфт, пурра кун.




Н _____,
ки ту ч _____ м _____.

/3

Боз ду бор одамон ба Петрус мурочиат карда, мегуфтанд, ки ӯ шогирди Исо аст. Ҳар дафъа Петрус мегуфт: "Ин шахсро намедонам". Ӯ се бор дурӯғ гуфт. Ҳангоме мо мегӯем, ки Петрус Исоро инкор кард, ин маънои онро дорад, ки ӯ "Исоро намениносам" гуфт.

- **Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки Петрус се бор чӣ кард.**



Афсӯс, ки Петрус ба қадри кифоя далер набуд, то гӯяд, ки ӯ шогирди Исо аст. Ба зӯдӣ хурӯс бонг зад. Он вақт Петрус ба ёд овард, ки Худованд Исо ба ӯ гуфта буд, ки Исоро се бор инкор мекунад.

- **Кӣ суханони Исоро ба ёди Петрус овард?**

Х _____ . /2

- **Чанд бор Петрус Исоро инкор кард? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.**

5 3 1 /2

Исо ба тарафи Петрус нигарист. Ҳангоме ки Петрус кори кардаашро фаҳмид, берун баромада, гиря кард. Ӯ хеле афсӯс меҳӯрд, ки Худованд Исоро инкор кард.

- **Ояти тиллоиро ранг кун ва аз ёд намо.**

Маро шустушӯӣ кун,
ва ман аз барф
сафедтар хоҳам шуд.

Забур 50: 9


/5



Шояд, Петрус ҳамин тавр дуо мегуфт. Ӯ ба баҳшида шудан эҳтиёҷи зиёд дошт!

Пас аз ин Худованд Исоро ба салиб меҳкӯб карданд. Ӯ дар он ҷо барои гуноҳҳои мо мурд, инчунин барои дурӯғгӯиҳои мо. Акнун мо метавонем баҳшида шавем ва бо суханоне ки дар ояти тиллоӣ гуфта мешавад, дуо гӯем.

НАТИҶА:



Юҳанно
21: 1-19-ро хон




ОЯТИ ТИЛЛОӢ:
Юҳанно 15 : 9

ҲИКОЯИ 4-УМ: Петрус Исоро дӯст медошт

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёри расонад.

Худованд Исо дар салиб мурд. Часади Ӯро ба қабре ки дар дохили санги калон тарошида шуда буд, гузоштанд. Дар рӯзи якшанбе, ки иди Фисҳ буд, Ӯ ЗИНДА ШУД. Ӯ аз қабр зинда берун баромад! Баъзе шогирдон дар он рӯз Ӯро диданд!



Онҳо аз зинда будани Ӯ хеле хурсанд шуданд. Аммо Ӯ бо онҳо намонд. Аз ҳамин сабаб онҳо қарор доданд, ки ба Чалил баргашта, боз бо моҳигирӣ машғул шаванд.


- **Чойҳои холиро бо суханони дуруст пур кун.**

Ш _____ шод буданд, ки Исо з _____.


Аммо онҳо қарор доданд, ки рафта м _____ кунанд. /6

Онҳо тамоми шаб сайд карданд, аммо моҳӣ дошта натавонистанд. Пагоҳӣ онҳо дар соҳил Касеро диданд. Ӯ худованд Исо буд, аммо онҳо Ӯро нашинохтанд. Ӯ гуфт, ки онҳо тӯрашонро ба тарафи ростӣ қайқ партоянд ва он гоҳ моҳӣ мегиранд.

- **Суханонеро, ки худованд Исо ба шогирдонаш гуфт, пурра пун.**



/2



Шогирдон он кореро карданд, ки Исо гуфт. Барои онҳо хайратовар буд, ки онҳо он қадар моҳӣ сайд карданд, ки кашида бароварда наметавонистанд. Юҳанно фаҳмид, ки ин Шахс Исо аст, ва инро ба Петрус гуфт: "Ин худованд аст!". Аз ҳамин сабаб Петрус ба об ҷаста, сӯи Исо шино кард.

- **Дар расм сурати тӯри пур аз моҳиро бикаш.**

/2

- **Кадоме аз шогирдон фаҳмид, ки дар соҳил Исо буд?**

Ю _____ .


Кадоме аз шогирдон ба об част?

П _____ .

/2

Пас аз ин шогирдон ҳамроҳи Исо хӯроки саҳарӣ хӯрданд. Исо дар соҳил оташ даргиронда, бар болои он хӯрокро пухта буд. Ӯ ба шогирдон нон ва моҳӣ дод, ва онҳо хӯрданд.


- **Дар меню дар гирди он чизе ки онҳо барои хӯроки саҳарӣ доштанд, хат каш.**



/4

Ҳангоме ки онҳо хӯрокро хӯрданд, Худованд Исо аз Петрус се бор пурсид: "Оё ту Маро дӯст медорӣ?" Ва бо вучуди он ки Петрус се бор Худованд Исоро инкор карда буд, акнун ӯ дилшурона гуфт: "Худовандо, Ту медонӣ, ки ман Туро дӯст медорам".

- **Дар поён он чиро, ки Исо пурсид ва ҷавоби Петрусро навис.**



/4

Худованд Исо ҳар яки моро дӯст медорад. Ҳангоме мо мефаҳмем, ки Ӯ барои гуноҳҳои мо мурд ва боз зинда шуд, ҳамроҳи Петрус мегӯем: "Худовандо, ман Туро дӯст медорам".

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A4

Омӯзиши Китоби Муқаддас

ДАРСИ 1-УМ: Ҳаёти Петрус Намунаи муҳаббат



Юҳанно
13: 1-17-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Юҳанно 3:15

Насиба хеле хашмгин буд! Ӯ дастархон паҳн карда, хӯрдани гузоштан намехост. Инро бояд Собир мекард, аммо ӯ ба касалии “гул” гирифтор шуда, дар чогаҳ хоб буд. Насиба кори Собирро кардан намехост! Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс шогирдон кореро, ки одатан хизматгори мекарданд, ба ҷо овардан намехостанд! Дар замони Исо, агар одамон ба ягон ҷо рафтани шаванд, бояд пиёда мегаштанд. Иқлим гарм ва хушк буд, роҳҳо – пурлой ва пурхок буданд. Пойҳо зуд ифлос мешуданд, зеро одамон шиппак пӯшида мегаштанд. Ҳангоме ки одамон ба хонаи касе меомаданд, соҳиби хона ба хизматгор мефармуд, ки пеш аз он ки меҳмонон ба сари дастархон шинанд, пойҳояшонро шӯяд. Дар он рӯз Худованд Исо кори хизматгори мекард.



- Ба чоркунҷаҳои холи рақамҳои қисми мувофиқи ҷумларо навишта, ду қисми ҷумларо пайваст нам.

1 Он рӯз иди

Яхудоро васваса мекард.

2 Исо шогирдонашро

бармегашт.

3 Исо бо шогирдонаш

Фисҳ буд.

4 Шайтон

дӯст дошт.

5 Исо назди Худо

хӯроки шом хӯрдани буд.

/5


- Калимаҳои матни Китоби Муқаддасро истифода бурда, россвордро пур кун.

Аз чап ба рост

1. Номи дуҷуми Шимъун.
5. Исо пойҳои онҳоро бо чӣ шуст?
3. Исо пойҳоиро шуст.

Аз боло ба поён

1. Исо чиро шуст?
2. Исо пойҳои онҳоро бо чӣ пок кард?
4. Исо обро ба кучо рехт?



/6

3
САТҲИ

Петрус фаҳмида наметавонист, ки чаро Исо пойҳои шогирдонашро мешуст. Ӯ намехост, ки Худовандаш ҳамчун хизматгор пойҳои ӯро шӯяд!

- Дар гирди суханоне ки Петрус ба Худованд Исо гуфт, давра каш.



Ман пагоҳӣ
пойҳоямро
шуста будам.



Ман худам ин
корро карда
метавонам.



Пойҳои маро
ҳаргиз
нахоҳӣ шуст.



Биё, ман
пойҳои Туро
мешӯям.

/2

- Ояти 13-ро хонда ҷойҳои холиро пур кун.

Агарчи Худованд Исо монанди хизматгор рафтор мекард, дар асл Ӯ

ва

-и онҳо буд.

/2

Худованд Исо ба шогирдон намунаи хуби муҳаббат ва хоксориро нишон дод.

Дар замони мо одати шустани пойҳои меҳмонон нест. Аммо мо, ба монанди Исо, набояд худро аз дигарон боло гирем, балки онҳоро дӯст дорем.

- Ояти тиллоиро хон ва дар поён навис.

/2

Худованд Исо ба шогирдон намунаи нишон дода, онҳоро даъват намуд, ки ба дигарон хизмат кунанд. Ин осон нест, аммо ҳангоме ки мо ба Худованд боварӣ мекунем, Ӯ ба мо ёрӣ медиҳад.

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки Худо бояд дар ҳаёти мо дар ҷои аввал бошад, баъд одамони дигар, ва худамон – дар ҷои охир.

- Калимаҳои қайдшударо аз рӯи тартиби дуруст навис.

Дигарон

Ман
(номи худро навис)

Худо

	ҷои 1-ум	
ҷои 2-юм		ҷои 3-юм

/3

“Ҳар гоҳ инро донистед, хушо шумо, агар инро ба амал оваред”. (Ояти 17)

ҲАМАГӢ:

ДАРСИ 2-ЮМ:**Ҳаёти Петрус***Петрус Исоро инкор мекунад*

Луқо 22: 31-34,
54-62-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Луқо 22: 32

Мирзо дар мактаб дӯстони бисёр дошт. Боре дар рӯзи ҷумъа талабагони синфи ӯ дар бораи нақшаҳои рӯзи якшанбе сӯҳбат доштанд.

“Ман ба назди бибиям меравам”, - гуфт яке. “Ман ба кӯл меравам”, - гуфт дигарӣ. “Мирзо, ту чӣ кор мекуни?” “Ман ба ҷамоат меравам”, - гуфт Мирзо. Дӯстони ӯ хеле ҳайрон шуданд ва пурсиданд, ки оё ӯ ҳар рӯзи якшанбе ба он ҷо меравад.

“Не”, - дурӯғ гуфт Мирзо, зеро тарсид, ки дӯстонаш ӯро масҳара мекунанд.

Оиди ҳамин гуна рафтори ҳавворӣ Петрус мо дар ҳикояи Китоби Муқаддас барои ин дарс мехонем.

Пас аз хӯроки шом Исо бо шогирдонаш ба кӯҳи Зайтун рафт. Ӯ Петрусро огоҳ карда буд, ки баъди андак муддат Петрус мегӯяд, ки Исоро намешиносад.

- Оятҳои зеринро навис.**

Ояти 33.

Вай ба Исо ҷавоб дод:

Ояти 54.**Ояти 55.**
 /3

- Рақами оятеро навис, ки дар он ба саволҳои зерин ҷавобҳо ҳастанд.**

Дар кадом оят гуфта мешавад, ки Петрус аз дурӣ аз пайи Исо мерафт?

Ояти:

Дар кадом оят гуфта мешавад, ки бо вучуди огоҳкунии Исо, Петрус лоф мезад?

Ояти:


Дар кадом оят гуфта мешавад, ки Петрус дар назди гулхан бо душманони Худованд Исо нишаста буд?

Ояти:


 /3

- Петрус се бор Устои худро инкор кард. Навис, ки ҳар дафъа Петрус чӣ мегуфт.


Канизак гуфт:
“Ин ҳам бо Ҷ буд”.



Як одам гуфт:
“Ту ҳам яке аз онҳо
хастӣ”.



Боз як каси дигар гуфт:
“Дар ҳақиқат ин ҳам бо Ҷ буд,
зеро ки вай ҷалилист.”



/6

Петрус Худованд Исоро ИНКОР КАРД.

Ин маънои онро дорад, ки ӯ пайрави Исо буданахро рад кард.

- Калимаҳои партофташудаи матни Китоби Муқаддасро навис ва кроссвордро пур кун.

Дарҳол хурӯс _____ (3). Ва Худованд рӯй гардонда,
ба Петрус _____ (5).


Ва Петрус сухани Худовандро _____, (2)

ки ба вай гуфта буд: “Имрӯз, пеш аз он ки хурӯс

бонг занад, Маро _____ инкор

хоҳӣ кард (4)”. Ва берун рафта,

зор-зор _____ (1).



/5

Бечора Петрус! Ҷ Худованд Исоро хеле дӯст медошт, аммо Устодашро саҳт хафа кард. Петрус худро хеле бад ҳис мекард. Чаро Петрус Худованд Исоро инкор кард? Шояд ӯ аз он чи метарсид, ки душманони Худованд ба ӯ гуфта ё карда метавонистанд. Барои ҳар кадоми мо гоҳо душвор аст, ки пайрави Исо буданамонро эътироф намоём.

- Ояти тиллоиро истифода бурда, ҷойҳои холии ҷумларо пур кун.

Исо барои П _____ с д _____ г _____, то ки

и _____ вай суғна нашоад.


/3

Худованд Исо имрӯз низ барои касоне ки аз пайи Ҷ мераванд, ин корро мекунад.

ҶАМАҒӢ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

Ҳаёти Петрус
Марги Худованд Исо



Дар охири дарси гузашта мо фаҳмидем, ки Петрус зор-зор гиря кард. Худованд Исоро ба салиб меҳкӯб кардани буданд. Агарчи дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс номи Петрус зикр намешавад, мо медонем, ки Ӯ азобҳои Худованд Исоро медид. (1 Петрус 5:1-ро хон).


- Сарбозон бо либоси Исо чӣ карданд?



/2

Дар замони Исои Масех яҳудиён ҳисобкунии вақти шабонарӯзро аз соати 6-и саҳар сар мекарданд, бинобар ин соати сеюм - барои мо соати 9-и пагоҳӣ аст; ва соати шашум - нисфирӯзӣ.

- Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс се бор вақт зикр мешавад. Дар соат ақрабақхоро тасвир намуда, БО СУХАНОНИ ХУД навис, ки дар ин вақт чӣ рӯй дод.








/6

- Дар расми тахта бо ҳарфҳои калон айбнома бар зидди Исоро навис. (Ояти 26-ро хон)

Ҳам яҳудиён, ҳам румиён Худованд Исоро дар ягон чиз айбдор карда натавонистанд. Аммо аз ҳама муҳимтар он аст, ки дар назари Худо Ӯ пурра беғуноҳ ва комил буд. Якчанд сол пас Петрус дар бораи Худованд Исо чунин навишт : “Ӯ гуноҳе накардааст” (1 Петрус 2:22-ро хон). Ба шарофати ин, Ӯ (ва танҳо Ӯ) “шахсан гуноҳҳои моро дар Бадани Худ ба дор бардошт, то ки мо аз гуноҳҳо фориғ (озод) шуда, барои адолат зиндагӣ кунем...” (1 Петрус 2:24).



/1

- **Ҳангоме ки Худованд Исо дар салиб мехкӯб буд, одамон ба Ӯ чӣ гуна муносибат мекарданд? Хат кашида аввал ва охири ҳар як ҷумларо пайваст намо.**

о. 39 *Мирисад*

Ӯро дашном меододанд ва сар меҷунбонданд.

о. 31 *Саркоҳинон ва дигарон*

бовар кард, ки Исо Писари Худост.

о. 29 *Роҳгузарон*

Ӯро масҳара мекарданд.

/3


- **Худованд Исо бо овози баланд фарёд зада, гуфт: “Элӣ! Элӣ! Ламма сабақтанӣ?” Маънои дурусти ин суханонро ранг кун.**

"Илès! Илès! Ҳозир омада ба ман ёрӣ деҳ".

"Худои Ман! Худои Ман!
Чаро Маро тарк кардӣ?"

/1

- **Бо пардаи калони вазнини маъбад (Хонаи Худо) чӣ шуд?**



/2


- **Дар назди ҷумлаҳо ҲА ё НЕ навис:**

Ба Худованд Исо нӯшидани доданд.

Худованд Исо аз салиб фаромад.

Бо Ӯ боз се каси дигарро ба салиб мехкӯб карданд.

Якчанд нафар занон аз дур нигоҳ мекарданд.



/4

- **Ояти тиллоиро навис.**

/1

Дар хусуси ин суханон ҳайратовар хуб фикр кун!

“Писари Худо маро дӯст дошт ва Худро барои ман таслим намуд”.

Ту метавонӣ ҳозир ба Ӯ боварӣ намоӣ ва барои муҳаббате ки ба Ту дорад, ташаккур гӯӣ.

Як шахсе ки барои муҳаббати Худованд Исо шукргуздор буд, чунин суханонро навиштааст:


*Дар салиб Ту ҳаёти Худо додӣ,
Ва баҳри мо қурбонии мӯъҷизаосо шудӣ.
Акнун ба шарофати хуни муқаддаси Ту
Ман назди Парвардигор омада метавонам.*

ҲАМАГӢ:

ДАРСИ 4-УМ:

Ҳаёти Петрус

“Оё Маро дӯст медорӣ?”



Пас аз он ки Худованд Исо аз мурдагон зинда шуд, шогирдон ба Ҷалил рафтанд ва ба кори муқаррарии худ баргаштанд, ки бо он пеш аз онҳоро даъват кардани Исо машғул буданд.

- Кӣ пешниҳод кард, ки рафта, моҳӣ сайд кунанд?

/1

- Боз шаш шогирд ҳамроҳи ӯ рафтанд. Номҳои ду нафари онҳоро навис.

/2

- Пагоҳии рӯзи дигар кӣ дар соҳил истода буд?

/1

Хеле ҳайратовар аст, аммо шогирдон ӯро нашинохтанд. Ҳангоме ӯ пурсид, ки оё онҳо чизе сайд кардаанд, онҳо “Не” гуфтанд.

- ӯ ба онҳо чӣ карданро фармуд? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.

"Рӯзи дигар боз сайд карда бинед"

"Ба чуқуроб биронед"

"Тӯрро ба тарафи рости қаиқ партоед"

/1

Ҳангоме ки онҳо ба гапи ӯ итоат намуданд, хеле ба ҳайрат омаданд. Тӯри онҳо пур аз моҳӣ шуд, ва онҳо фаҳмиданд, ки дар назди онҳо Кист.

- Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки ҳангоме Петрус суҳанони:
“Ин Худованд аст!”-ро шунид, чӣ кард.




/1

- Дар гирди се чизе ки онҳо дар соҳил دیدанд, хат каш. (Ояти 9-ро хон)



/1

- Дар тӯр чӣ қадар моҳӣ буд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.



/1

- **Чавобҳои дурустро бо аломати (V) ва чавобҳои нодурустро бо аломати (X) ишора нам.**

Тӯр дарид. (Ояти 11)

Исо ба Андриёс гуфт, ки моҳӣ биёрад. (Ояти 10)

Шогирдон пурсиданд: “Ту кистӣ?” (Ояти 12)

Ин аввалин бор буд, ки Исо баъд аз зинда шуданаш аз мурдагон, ба шогирдони Худ зоҳир шуд (Ояти 14)

 /4

Пас аз хӯроки хуби сахарӣ Худованд Исо қарор дод, ки бо Петрус гуфтугӯ кунад.

- **Калимаҳои партофташударо навис.**
Исо гуфт: “Шимъун! Оё Маро бештар аз инҳо дӯст медорӣ?”

Шимъӯни Петрус ҷавоб дод:

Исо гуфт:

Исо гуфт: “Шимъун! Оё Маро дӯст медорӣ?”

Шимъӯни Петрус ҷавоб дод:

Исо гуфт:

Исо гуфт: “Шимъун! Оё Маро дӯст медорӣ?”

Шимъӯни Петрус ҷавоб дод:

Исо гуфт:

 /6

Худованд Исо ба Шимъӯни Петрус супориши нав дод. Ӯ бояд пайравони Худованд Исоро таълим меод ва дар ҳақиқи онҳо ғамхорӣ мекард.

- **Худованд Исо бори сеюм аз Петрус пурсид: “Оё Маро дӯст медорӣ?” Амали ҷавобии Петрусро аз матн ёб ва бо суҳанони худ тасвир нам.**

 /2

Лекин муносибати ту ба Худованд Исо чӣ гуна аст?

Бо вучуди он ки Петрус аз Худованд Исо рӯ гардонда буд, акнун ӯ бахшида шуд ва тайёр буд барои Ӯ кори муҳимеро ба ҷо оварад. Чунин мешавад, ки масеҳиён низ ба Худованди худ хиёнат мекунанд, аммо агар онҳо самимона бахшиш пурсанд ва аз гуноҳҳои худ тавба намоянд, Ӯ тайёр аст онҳоро аз нав қабул намояд.

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲАМАГӢ:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ДАРСИ 1-УМ: _____

ДАРСИ 2-ЮМ: _____

ДАРСИ 3-ЮМ: _____

ДАРСИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:


Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ДАРСИ 1-УМ: **Петрус**
Дарси фурутанӣ



Юҳанно
13: 1-17-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Юҳанно 13: 15



Хониши иловагӣ: • Луқо 22: 13-20 • 1 Петрус 5: 5 • Филипийн 2: 5-8

Ҳар сол яҳудиён аз ғуломӣ дар Миср озод шудани халқашонро ҷашн мегиранд. Ин ид Фисҳ ном дорад. Ҳангоме ки Худованд Исо Фисҳро ҷашн мегирифт, ҳамроҳи шогирдон "Шоми Худованд"-ро ба ҷо овард (ки ҳамчунин шикастани нон номида мешавад). Ӯ нонро ҳамчун рамзи бадани Худ, ки барои мо дода шуд, ва косаи майро ҳамчун рамзи хуни Худ, ки барои мо рехта шуд, истифода бурд (Луқо 22: 13-20-ро хон).

- **Дар Юҳанно 13: 1-3 мо оиди се чизе ки Исо медонист, мехонем. Онҳоро навишта гир.**

/3

Ҳангоми шом Худованд Исо аз сари дастархон хест ва дар назари шогирдон рафтори хеле аҷиб намуд. Ҳангоме ки онҳо ба хона омаданд, касе набуд, ки пойҳои онҳоро шӯяд. Худованд Исо ин вазифаи фурутанонаро ба ӯҳда гирифт! Ҳеҷ яке аз ҳаввориён, инчунин Петрус, фикр накард, ки пой Устодашро шӯяд. Он шаб онҳо бояд дарси муҳимро аз худ мекарданд.


- **КРОССВОРДРО ПУР КУН.**

Аз ҷап ба рост

1. Номи дуюми Шимбӯн.
5. Исо пойҳои онҳоро бо чӣ шуст?
3. Исо пойҳоиро шуст.

Аз боло ба поён

1. Исо чиро шуст?
2. Исо пойҳои онҳоро бо чӣ пок кард?
4. Исо обро ба кучо рехт?



/6

- **Петрус ба Исо чӣ савол дод?**

/1

Худованд Исо гуфт, ки замоне мерасад, ки Петрус маънои ин амали Ҷро мефаҳмад.

- **Петрус дар ҷавоб ба Худованд Исо чӣ гуфт?**

/1

Исо ба Петрус фаҳмонд, ки агар ӯ "шуста нашавад", бо Исо ҳиссае нахоҳад дошт. Инро шунида, Петрус хоҳиш кард, ки на фақат пойҳояшро шӯяд!

- **Суханонери, ки ӯ ба Худованд Исо гуфт, навис.**

на танҳо
маро, балки д..... ва
..... маро бишӯй.

/1

- **Чаро Исо гуфт, ки на ҳамаи онҳо пок ҳастанд? (Оятҳои 10 ва 11-ро хон).**

/1

Бо ин амали одӣ ва нек Худованд Исо ба Петрус ва дигар шогирдон аҳамиятнокии фурутанӣ ва ба хизмати якдигар тайёр буданро нишон дод. Ин барои онҳо дарси душвор буд!

- **Луқа 22: 24-ро хонда, он чиро, ки онҳо дар бораи он баҳс мекарданд, навис.**

/1

Аммо амали Худованд Исо маънои чуқуртар дорад.


- **Филиппиён 2: 5-8-ро хон ва дар рӯ ба рӯи баёноти ҷавоби ҶА ё НЕ навис:**

Худованд Исо – Худост.

Ҷ монанди одам нашуд.

Ҷ мисли ғулом шуд ва Худро фурутан намуд.

Ҷ то дами марг дар салиб итоаткор буд.



/4

Шустани пойҳои шогирдон намунаи он чизе буд, ки Худованд Исо барои тамоми ҷаҳон кард. Ҷ бо омодагӣ Осмонхоро тарк кард ва ба замин омад. Ҷ ҳамчун одам таваллуд шуда, Худро фурутан намуд ва мисли ғулом гардид, ва ба хости Худо итоаткор буд. Ҷ дар салиб мурд, то ки гуноҳҳои мо бо хуни гаронбаҳои Ҷ шуста шаванд.


- **1 Петрус 5: 5-ро навис. Аз ин оят аён мегардад, ки Петрус ин дарси фурутаниро фаромӯш накард.**

/1

- **Хулосаи дарс дар ояти тиллоӣ навишта шудааст. Ин оятро навишта гир.**

/1

НАТИҶА:



ДАРСИ 2-ЮМ:

Петрус

Дарси вафодорӣ



Хониши иловагӣ: • Юҳанно 18:10-11 • 1 Қўринтиён 10:11-13
• 1 Петрус 1:13-16, 5:8-9

Ҳангоме ки Худованд Исо пойҳои ҳаввориёнро шуст, Ӯ ба онҳо дар бораи он чи гуфт, ки бояд ба зудӣ рӯй диҳад: Петрус се бор Исоро инкор мекунад!

• **Чавобхоро дар ҷойҳои холӣ навис, баъд онҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.**

1. Исо Петрусро номид.
2. Петрусро кӣ меҳост озмоиш кунад?
3. Шайтон меҳост шогирдонро чун гандум аз гузаронад.
4. Исо дуо карда буд, кии Петрус таназзул накунад (суст нашавад).
5. Петрус бояд бародарони худро гардонад (ояти 32).
6. Кадом паранда бояд бонг мезад?
7. Ин паранда бояд чанд бор бонг мезад?
8. Петрус гуфт, ки тайёр аст бо Исо ба кучо биравад?



/5

• **Ҳарфҳои боқимондари навишта гир, ва мефаҳмӣ, ки Худованд Исо хангоми хӯроки шоми охирин ба шогирдонаш чӣ гуфт.**

/2

Петрус, ки чун ҳамеша ба худ боварӣ дошт, ваъда дод, ки ба Худо вафодор мемонад. Аммо Худованд Исо гуфт, ки Петрус, бо вучуди дилпурияш, Ӯро инкор мекунад. Мо бояд боэҳтиёт бошем, ки дилпуриямон моро ба гуноҳ оварда нарасонад.

• **1 Қўринтиён 10: 12-ро хон ва фикр кун, ки ин оят дар бораи чӣ мегӯяд.**

/1

Баъди муддате онҳо аз хонае ки дар он хӯроки шом хӯрданд, баромада ба боғи Ҷатсамонӣ рафтанд. Ин боғ дар назди кӯҳи Зайтун буд.



• **Ҳангоме ки онҳо омаданд, Исо ба онҳо чӣ гуфт?**

/1

• **Ҳангоме ки Исо пас аз дуо гуфтан назди онҳо баргашт, Ӯ чиро дид?**

Афсӯс, ки Петрус ва шогирдони дигар бедор монда натавонистанд! Он чи баъд рӯй дод, дар хотири Петрус муддати зиёд боқӣ монд!

- **Суханони Петрусро аз 1 Петрус 5: 8 дар бораи зарурати бедор мондан навишта гир.**

 /2

Дар Юҳанно 18:10 мо мехонем, ки чӣ тавр Петрус бефикрона рафтор намуд.

- **Ў чӣ кор кард?**

 /1

Вазъият торафт бадтар мешуд. Петрус ба ҷои он ки ба Худованд боварӣ намуда, фармонҳои Ўро интизор шавад, худхоҳона амал кард. Ин шояд аз тарс барои ҳаёти худ ва ҳаёти Худованд буд. Мутаассифона, вазъият бадтар шудан мегирифт. Дилпурии ӯ акнун кучо шуд? Агар мо барои дуо гуфтан бознаистем, мо на ба Худованд, балки ба қувваи худ такя карда амал менамоем.

- **Калимаҳои партофташударо аз Инҷили Луқо 22: 54-60 навис.**

Ва _____ дастгир карда бурданд, ва ба хонаи _____ оварданд. Ва Петрус аз дур аз паи онҳо _____ шуд. Вақте ки онҳо дар рӯи ҳавлӣ оташ даргиронда, даври он якҷоя нишастанд, Петрус низ дар миёни онҳо нишаст. Ва канизе вайро назди оташ нишаста дид ва синчақунон ба вай нигоҳ карда, гуфт: «_____». Лекин вай инкор карда, ба зан гуфт: «Ман Ўро намешиносам». Пас аз муддате як одами дигар вайро дида, гуфт: «Ту ҳам яке аз онҳо ҳастӣ». Аммо Петрус ба он одам гуфт: «_____». Тахминан _____ соат гузаштан баъд, боз як каси дигар бо исрор гуфт: «_____», зеро ки вай ҷалилист». Аммо Петрус ба он кас гуфт: «_____». Ва ҳанӯз вай сухан меронд, ки дарҳол хурӯс бонг зад.

- **Рақамҳои аз 1 то 4-ро навишта, ҷумлаҳои бо тартиби дуруст гузор.**

- Петрус баромада, зор-зор гиря кард.
- Худованд рӯй гардонда, ба Петрус назар андохт.
- Петрус суханони Худовандро ба ёд овард.
- Петрус ҳанӯз сухан меронд, ки хурӯс бонг зад.

 /4 /2

Шунидани бонги хурӯс шояд барои Петрус хеле даҳшатовар буд! Суханоне ки Исо дар хона гуфт, иҷро шуданд! Ҳайратовар нест, ки Петрус зор-зор гиря кард, зеро фаҳмид, ки ба Худованд хиёнат кардааст! Ҳол он ки Ў Устодашро хеле дӯст медошт! Ба қарибӣ ӯ ваъда дода буд, ки то охир ба Ў вафодор мемонад, аз ҳамин сабаб ба ин ҷо омад, агарчи шогирдони дигар гурехта буданд! Ҳамагӣ якчанд сухани каниз ва касоне ки дар назди ӯ буданд, ӯро тарсонданд!

Оё дар ҳаёти ту ҳам ҳамин тавр намешавад? Ту дар дил хоҳиши зиёди аз пайи Худованди худ рафтан дорӣ. Аммо гоҳо фақат як-ду сухани дӯстон туро метарсонанд, ва ту тайёр ҳастӣ Ўро инкор кунӣ.

- **Суханонеро, ки Петрус дар номааш ба шогирдони Исо навиштааст, навишта гир (1 Петрус 1: 16).**


 /2

НАТИҶА:

ДАРСИ 3-ЮМ:

Петрус

Дарси ғам ва шодӣ



Хониши иловагӣ: • Юҳанно 16: 20-22 • Аъмол 13: 38-39 • 1 Петрус 2: 21-25

Исоро инкор кардани Петрусро фаҳмида, мо мехоҳем фаҳмем, ки оё ӯ доварӣ ва ба салиб мехкӯб шудани Худованд Исоро дид ё не.



- **1 Петрус 5: 1-ро хон ва он қисми оятро навис, ки дар он оиди он гуфта мешавад, ки ӯ азобҳои Худовандро дида буд.**

/1

Дар номаҳои ӯ боз дигар исботҳои он ҳастанд, ки ӯ шоҳиди марги Худованд Исо буд.

- **1 Петрус 3: 18-ро хон ва сабабҳои азобҳои Масеҳро навишта гир.**

/2

- **Луқо 24: 46-ро навис ва дар гирди он чизе, ки дар рӯзи сеюм рӯй дод, хат каш.**

/2

Марги Масеҳ ба Петрус таъсири зиёд расонд. Ба ту чӣ? Оё ту сарфаҳм меравӣ, ки Масеҳ барои ту мурд? Оё ту мефаҳми, ки ӯ барои гуноҳи ту чазо дид, ва аз ҳамин сабаб ту наҷот ёфта метавонӣ?

Рӯзи марги Исо барои Петрус рӯзи даҳшатовар буд. Шубҳае нест, ки ӯ мехост ба Худованди худ гӯяд, ки барои ӯро инкор карданаш хеле шарм медорад. Аммо аз матни Китоби Муқаддас мо мефаҳмем, ки чӣ тавр ғами Петрус ба шодӣ мубаддал мегардад!

- **Дар ҷумлаҳо дар зери калимаҳои дурусти қайдшуда хат каш.**

Дар рӯзи якшанбе, хеле **БАРВАҚТ \ ДЕР**, назди қабр **ҲАВВОРИЁН \ ЗАНҲО \ КОҶИНОН** омаданд. Онҳо диданд, ки **ПАРДА \ ДАР \ САНГ** аз сари қабр ғалтонда шудааст. Онҳо дарун даромада, **ҶАСАДИ \ ЛИБОСИ** Худованд Исоро наёфтанд. **ЧОР \ СЕ \ ДУ** мард, ки либоси дурахшон дар тан доштанд, ба онҳо гуфтанд, ки ӯ эҳё (зинда) шудааст, аз ҳамин сабаб онҳо рафта, ба **ДАҲ \ ЁЗДАҲ \ ДУВОЗДАҲ** нафар ҳаввориён воқеаи рӯйдодаро нақл намуданд.

/3

- **Дар Инҷили Маркус 16: 7 гуфта шудааст, ки занҳо бояд рафта маҳсус ба як шахс дар бораи зинда шудани Худованд Исо мегуфтанд. Номии ӯро навис.**

/1

- Петрус ва ҳаввориён суханони занҳоро шунида, чӣ фикр карданд? (Луқо 24:11-ро хон)

 /1

Петрус назди қабр давида рафт, то худаш боварӣ ҳосил кунад.

- Бо СУХАНОНИ ХУД он чиро, ки ӯ дид ва ҳис кард, тасвир нам.

 /2

Петрус, шояд, ҳайрон шуд, ки Фаришта номи ӯро зикр намуд, ҳангоме касонеро номбар кард, ки бояд аввалин шуда дар бораи зинда шудани Худованд Исо мефаҳмиданд. Оё дар ҳақиқат Худованд Исои зиндашуда мехост Петрусро, ки ба ӯ хиёнат кард, бинад? Дар худи ҳамин рӯз Исои зиндашуда бо Петрус вохӯрд! Мо намедонем, ки онҳо дар бораи чӣ гап заданд.

- Аммо дар ояти 34 дар бораи он гуфта мешавад, ки онҳо ҳақиқатан вохӯрданд. Ин оятро навишта гир.

 /1


- КРОССВОРД

Аз боло ба поён:

1. Исо инро хӯрд.
3. Исо инро ба шогирдон гуфт (о. 36).
5. Рӯҳ инро надорад.
6. Исо инро низ хӯрд.

Аз чап ба рост:

1. Шогирдон аз хурсандӣ мешуданд. (о. 41)
2. Калимае ки шабахро ифода мекунад (о. 37).
4. Исо ба онҳои Худро нишон дод.
7. Исо ба онҳо инчунини Худро нишон дод.


 /4

- Чаро ҳаввориён тарсида буданд? (Ба Луқо 24:37 нигар)

 /1

Ин дар ҳаёти Петрус ва дӯстони ӯ ҳодисаи бениҳоят ҳайратовар буд! Акнун онҳо ғамгин набуданд – акнун онҳо шод буданд, ки Худованди зиндашудаи худро мебинанд.



Ҳангоме ки мо аз гуноҳҳои худ пушаймон мешавем ва бовар мекунем, ки Худованд Исо мурд ва зинда шуд, то ки Наҷотдиҳандаи мо бошад, он гоҳ ғами мо ба шодӣ табдил меёбад, мо бахшида мешавем ва ҳаёти абадӣ ба даст меоварем. Ин он чизест, ки Худованд Исо фармуд, то Петрус ва дигар шогирдон ба ҳамаи одамон нақл кунанд.

- Навис, ки чиро онҳо бояд мавъиза мекарданд. (Ояти 47-ро хон).


 /2

НАТИҶА:

ДАРСИ 4-УМ:

Петрус

Дарси муҳаббат



Хониши иловагӣ: • Забур 114: 1-6 • Луқо 7: 36-50 • 1 Юҳанно 4: 19-21

Худованд Исо баъд аз зинда шуданаш ба шогирдон дар Яҳудо зоҳир шуда буд. Баъд ӯ инчунин ба ҳаввориён дар қисми шимолии кишвар, ки Ҷалил ном дошт, зоҳир шуд. Китоби Муқаддас дар бораи ин воқеаи рӯйдода нақл мекунад. Петрус боз бо Исо сӯҳбати махсус дошт.

- **Якчанд шогирдон якҷоя чамъ шуда буданд. Дар кроссворд номҳои шогирдон ва ҳешовандони онҳоро навис.**

1. Номи ӯ экизак буд.
2. Номи дуюми Петрус.
3. ӯ аз Қоно буд.
4. Номи падари Яъқуб ва Юҳанно

				Қ	
1				О	
				Н	
				О	
3				И	
				Ҷ	
	4			А	
				Л	
		2		И	
				Л	

/2

- **Яке аз ҳаввориён гуфт, ки ба сӯи баҳр рафтан меҳаҳад. Ишора намo, ки ӯ кӣ буд ва чӣ кор кардани буд.**

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Юҳанно | <input type="checkbox"/> Яъқуб | <input type="checkbox"/> Петрус |
| <input type="checkbox"/> Сайр | <input type="checkbox"/> Моҳигирӣ | <input type="checkbox"/> Шиноварӣ |

/2

- **Ҷавоби ҲА ё НЕ ва рақами оятеро, ки ҷавобатро тасдиқ менамояд, навис:**

- Исо дар соҳил истода, онҳоро мушоҳида мекард.
- Он шаб онҳо ҳеч чиз сайд накарданд.
- Исо гуфт, ки тӯрро ба тарафи чапи қаиқ партоянд.
- Тумо ба Петрус гуфт: "Ин Худованд аст".
- Онҳо саду ҳафтад моҳӣ сайд намуданд.
- Исо оташ ва хӯрок тайёр намуд.

<input type="text"/>	Ояти	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Ояти	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Ояти	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Ояти	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Ояти	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Ояти	<input type="text"/>

/6

- **Чаро ҳеч яке аз шогирдон аз Исо напурсид, ки ӯ кист?**

/1

- **То ин лаҳза Исо чанд бор ба шогирдони Худ зоҳир шуда буд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.**

2 бор 3 бор 5 бор 10 бор

/1

Ҳаввориён, шояд, Исоро дар соҳил дида, хеле ҳайрон шуданд. Ғайр аз ин, Исо барои онҳо хӯрок тайёр намуд. Петрусро боз як сӯҳбат бо Устод интизор буд. Ҳангоми хӯрокхӯрӣ Худованд Исо ба ӯ се савол дод.

- Саволи якумеро, ки Исо ба Петрус дод, навис.

/2

- Он чиро, ки Петрус бори сеюм ҷавоб дод, навис.

/2

Ҷолиби диққат аст, ки Худованд Исо се бор аз Петрус пурсид, ки оё вай ӯро дӯст медорад.

- Петрус чанд бор Худовандро инкор карда буд? (Ба дарси 2 нигар)

/1

Худованд ба Петрус имкон дод, ки ҳама чизро аз нав сар кунад. Петрус дар ҳузури шогирдон гуфт, ки Устодашро дӯст медорад. Петрус фаҳмид, ки бо вучуди ҳамаи фуруғалтиданҳои ӯ, Худованд ханӯз ҳам ӯро дӯст медорад.

Биё, фаромӯш намекунем, ки Худо муҳаббати Худо ба мо чӣ тавр нишон дод – Начотдиҳандаи мо дар салиб мурд. Ӯ ҳеч гоҳ ба мо хиёнат намекунад, агарчи мо метавонем ба Ӯ хиёнат кунем!

- Ду фармонро навис, ки Худованд Исо ба Петрус дод, хангоме Петрус гуфт, ки ӯро дӯст медорад (Ба Юҳанно 21:19 нигар).

/2

Дар матни Китоби Муқаддас "шогирде ки Исо ӯро дӯст медошт" зикр шудааст (ояти 7 ва 20). Ин шогирд (худи Юҳанно) муҳаббати Худовандро хеле қадр мекард. Оё ту онро қадр мекуни? Петрус низ дар бораи муҳаббати Худованд бисёр чизхоро фаҳмид. Акнун Худованд мехост ба Петрус дар амал ба ӯ муҳаббат зоҳир намуданро ёд диҳад.

- Дар зери суҳанони Худованд Исо, ки ӯ ду бор ба Петрус гуфт, хат каш.

“Аз Ман битарс” “Маро фаромӯш кун”

“Аз пайи Ман биё” “Маро тарк кун”

/1

Агар ту самимона "Худовандо, ман Туро дӯст медорам" гуфта тавонӣ, пас аз худ бипурс: **“Ман барои нишон додани муҳаббати худ ба ӯ чӣ мекунам? Ман барои Худованд чӣ карда метавонам?”**

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ДАРСИ 1-УМ: _____

ДАРСИ 2-ЮМ: _____

ДАРСИ 3-ЮМ: _____

ДАРСИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Иброҳим 1

Петрус 3



Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A5

Омӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикояи 1-ум: Абром хонаашро тарк мекунад

Ин ҳикоя дар бораи боварии Абром ба Худо аст.



Ҳастӣ 12: 1-9-ро
хон

Абром дар шаҳри калоне зиндагӣ мекард. Боре Худо гуфт: “Абром, Ман мехоҳам, ки ту хона ва дӯстонатро тарк карда, ба замини дигар рави. Ман туро ба он ҷо роҳнамоӣ мекунам”.

Абром ба Худо боварӣ кард ва ба сафари дуру дароз баромад. Ҳамроҳи ӯ занаш Сорай ва ҷианаш Лут рафтанд.

Номҳои шахсонро, ки ҳамроҳи Абром рафтанд, пурра кун.

С _____ ва Л ____ .

Пас аз сафари дуру дароз Худо боз бо Абром гап зад: “Ин заминро Ман ба ту ва оилаат медиҳам”.

Ин замин чунин ном дошт:

К А Н Ё Н



Нуқтаҳро пайваस्त намо ва расмро ранг кун.

САТҲИ 1

/10



Ҳастӣ
13: 1-18-ро хон

Ҳикояи 2-юм:

Иброҳим ва Лут

Ин ҳикоя дар бораи интиҳоби худпарастонаи Лут аст.

Абром ва Лут рамаҳои калони гӯсфандон ва хизматгори бисёр доштанд, ки ин рамаҳоро ниғаҳбонӣ мекарданд. Боре хизматгори онҳо аз он сабаб бо ҳам чанҷол карданд, ки барои ҳамаи гӯсфандон ба қадри лозимӣ алаф набуд. Абром чанҷол кардан намехост. Аз ҳамин сабаб ӯ гуфт, ки ӯ ва Лут бояд дар ҷойҳои гуногун зиндагӣ кунанд.

Абром ба Лут пешниҳод намуд, ки аввалин шуда заминро интиҳоб кунад. Абром одами некӯкор буд. Лут бошад бештар дар бораи худ фикр мекард. Ӯ барои худ ҷои беҳтарро интиҳоб намуд, агарчи барои эҳтироми амакаш метавонист аз он даст кашад. Пас аз он ки ӯ рафт, Худо ба Абром гуфт, ки ТАМОМИ ин заминро ба ту медиҳам. Иброҳим танҳо барои худ фикр намекард, аз ҳамин сабаб Худо дар ҳаққи ӯ хеле хуб ғамхорӣ намуд.



Худо ба Иброҳим чӣ қадар заминро ваъда кард? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.

Андак заминро Тамоми он заминро Ҳеч қадар

Калимаҳо ва расмро ранг кун.

Худои ман ҳар
эҳтиёҷи шуморо шур
хоҳад кард.

Филиппиён 4:19

/10



Ҳастӣ
15: 1-7-ро хон

Ҳикояи 3-юм:

Ваъдаҳои Худо

Ин ҳикоя дар бораи боварӣ ба ваъдаҳои Худо аст.

Абром аз он ғамгин буд, ки фарзанд надошт. Ӯ мехост писар-ворис дошта бошад ва дар ин бора ба Худо гуфт. Худованд ба Абром фармуд, ки аз хайма баромада, ба осмон нигарад ва ситораҳоро шуморад. Аммо Абром ҳамаи ситораҳоро шуморида наметавонист. Онҳо беҳад зиёд буданд!

Он гоҳ Худо ба Абром писар ваъда кард. Аммо ин тамоми гап набуд! Дар оянда авлодони ӯ мисли ситораҳои осмон бисёр мешаванд. Абром ба гуфтаҳои Худо бовар кард. Ӯ медонист, ки Худо ваъдаҳояшро ба ҷо меоварад. Худо номи Абромро ба Иброҳим иваз намуд, ки маънояш “падари бисёр касон” аст. Ӯ ҳамчунин номи Сорайро дигар кард, акнун номи вай Соро буд (Ҳастӣ 17:5, 15).

Акнун номи Абром чӣ буд? _____



Дар расм ситораҳои бисёро тасвир кун, ва баъд тамоми расм ва сухани Китоби Муқаддасро ранг кун.

...ЯК СУХАН ҲАМ
ИҶРОНАШУДА НАМОНДААСТ.

Ҳикояи 4-ум:

Меҳмонони Иброҳим

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр ваъдаи Худо иҷро шуд.



Ҳастӣ 18:1-15;
21:1-3-ро хон

Рӯзи гарм буд. Иброҳим дар назди хаймаи худ нишаста буд. Назди ӯ се меҳмони ғайриодӣ омаданд. Онҳоро Худо аз Осмон фиристода буд! Иброҳим онҳоро хуб қабул намуд ва ба истироҳат даъват кард. Ӯ ва Соро хӯроки бомаза тайёр карданд.

Меҳмонон хӯрокро хӯрда, ба Иброҳим гуфтанд, ки ба қарибӣ Соро писареро, ки Худо ваъда карда буд, таваллуд мекунад. Сорои пиронсол инро шунида хандид!

Аммо Худованд гуфт:



“Магар барои Худованд
чизии мушқиле ҳаст?”

Ҳастӣ 18:14

Расм ва суҳанони Китоби Муқаддасро ранг кун.

Ва дере нагузашта онҳо писардор шуданд. Худо ваъдаашро иҷро кард! Онҳо кӯдакро Исҳоқ ном гузоштанд.

Номи кӯдакро навис. И _ _ _ _ .

Воқеаи Иброҳим ба мо нишон медиҳад, ки ба Худо боварӣ намудан ва ба Ӯ итоаткор будан то чӣ дараҷа муҳим аст.

/10

Баллҳо (дастурдиханда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A5

Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Худо Иброҳимро даъват мекунад



Ҳастӣ
12: 1-9-ро хон



ОЯТИ ТИЛЛОӢ:
Масалҳо 3: 5

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.



Оё ту ягон вақт ба хонаи дигар кӯчидаӣ?
Ҳангоми кӯчидан чӣ қадар чизҳоро
бандубаст кардан даркор аст! Аммо ба ҳар
ҳол дар хонаи нав зиндагӣ кардан шавқовар
аст!

Абром он касе буд, ки зодгоҳи худро тарк
карда, ба кишвари дигар, ки дар масофаи
садҳо километр буд, рафт.

Ӯ барои ин сабаби махсус дошт. Худо ба
Абром гуфт, ки кишвари худро тарк карда, ба
замине ки Ӯ нишон медиҳад, равад.

- Он чиро, ки Худо ба Абром гуфт, навис. (Ба Ҳастӣ 12:1 нигар)

Аз з _____ худ

сӯи заmine ки ба ту

н _____ медиҳам, равона шав.

/5

Чаро Худо ба Абром гуфт, ки кишвари худро тарк кунад? Чунки барои ҳаёти
вай Худо нақшаҳои олидарача дошт. Худо мехост аз ӯ халқи махсус ба вучуд
оварад. Абром бояд шахси хеле аҳамиятнок мешуд!

САТҲИ 2

- Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Абром аз хона рафт, чунки бо аҳли оилааш ҷанҷол кард. _____

Худо мехост, ки аз Абром халқи махсус ба вучуд оварад. _____

Абром кишвари худро аз сабаби гуруснагӣ тарк кард. _____

Абром бояд шахси аҳамиятнок мешуд. _____

/4

Акнун Абром чӣ мекунад? Оё ӯ ба Худо итоат мекунад ва оё ба ваъдаи ӯ бовар менамояд? Ё шояд ӯ ба он чи Худо ба ӯ мегуфт, диққат намедихад? Абром хирадмандона рафтор намуд – ӯ ба Худо ИТОАТ КАРД ва БОВАР НАМУД. Ин барои мо низ чизи беҳтарин аст!

- Калимаҳои ояи тиллоиро ранг кун.

Бо тамоми дили худ ба
Худованд таваккал нам.

- Ин суханон дар китоби Масалҳои Сулаймон,

боби , ояи навишта шудаанд. (Ояи тиллоӣ) /5

Ҳамин тариқ, Абром ба роҳ баромад, ва намедонист, ки Худованд ӯро ба кучо бурда мерасонад. Баъди рӯзҳои зиёд ӯ ба замини Канъон омад. Худо ваъда дод, ки ин заминро ба Абром ва насли ӯ медиҳад.

- Номи заминро, ки Худо онро ба Абром ваъда кард, навис.

К _____ /2

Ҳамроҳи Абром зани ӯ Сорай ва ҷианаш Лут рафта буданд.

- Номҳои онҳоро дар зери расмҳо навис.



С _____




Л _____

/4

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:


Абром ва Лут



Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.


Абром шахси хеле сарватманд шуд. Ӯ бисёр шутурҳо, бузхову гӯсфандон дошт. Ӯ Лут низ рамаҳои калон дошт.

Гоҳо хизматгорони онҳо бо ҳам чанҷол мекарданд, чунки барои ҳамаи ҳайвонот алаф кам буд.




• **Ҷавоби саволҳоро дар КРОССВОРД навис.**

1. Чӯпонон гоҳо чӣ мекарданд?
2. Абром ва Лут _____ калон доштанд.
3. Абром чӣ гуна шахс шуд?



/6



Абром аз сабаби чанҷолҳои байни чӯпонон ғамгин мешуд. Ӯ ба хулосае омад, ки ӯ ва Лут бояд аз ҳам ҷудо шуда, ба ҷойҳои гуногун раванд. Абром шахси нақӯкор буд. Лут бошад бисёртар дар бораи худаш фикр мекард. Ӯ барои худ қисми беҳтарини чарогоҳҳоро интиҳоб намуд, агарчи метавонист аз рӯи эҳтиром ба амакаш гузашт кунад.

- **Расми шахеро бо тасвири хислатҳои ӯ пайваст кун.**



Лут

Инчунин дар
борай дигарон
фикр мекард.

Бисёртар дар
борай худаш
фикр мекард.




Абром

/4

Лут ба шарқ нигариста, дарёи Урдунро дид. Ӯ ҳамчунин чарогоҳҳои хуби сералафи обёришавандаро дид. Лут бисёр фикр накарда, қарор дод, ки ба шарқ меравад.

- **Расми он чизеро каш, ки Лут дар шарқ дид ва ба он аҳамият дод.**




инчунин



/4

Абром ва Лут ба тарафҳои гугогун рафтанд. Баъд Худо боз ба Абром муроҷиат намуд. Ӯ ба Абром ваъда дод, ки ТАМОМИ заминеро, ки бо нигоҳаш фаро гирифта метавонад, ба вай медиҳад. Ин замин аз ӯ ва насли ӯ мешавад. Сипас ӯ сафарашро давом дода, дар назди Хебрӯн сокин шуд. Дар ин ҷо вай қурбонгоҳ сохт ва Худоро шукргузори намуд.



- **Ҷойҳои холии ҷумлаҳоро пур кун.**

Абром дар назди _____ сокин шуд ва дар он ҷо _____
сохт ва Худоро _____ намуд.

/3

Лут қарор дод, ки дар назди шаҳри Садӯм, ки сокинонаш хеле бадқирдор буданд, сокин шавад. Афсӯс, ки ӯ интихоби нодуруст кард.

- **Дар пеши номи шаҳре ки Лут дар назди он сокин шуда буд, аломати (V) гузор.**

Мамре

Сомария

Садӯм

/3


Дар ҳаёти худ қарорҳои дуруст қабул кардан хеле муҳим аст. Мо бояд он чиро интихоб намоем, ки ба Худо писанд меояд ва ба одамоне неки меоварад.

Дар ин масъала ба ту Худованд ёри дода метавонад.

Исои Масеҳ намунаи чунин зиндагиро нишон дод.

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Ваъдаи Худованд




Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Агар ягон касе ки ту ба вай боварӣ дорӣ, ба ту ваъда диҳад, ту хеле хурсанд мешавӣ. Чунки медонӣ, ки ягон вақт ӯ ваъдашро иҷро мекунад.

Худо ба Абром ваъдаҳои бисёр дод. Абром медонист, ки Худо ҳамаи он чиро, ки ваъда додааст, ба ҷо меоварад. Аммо, шояд, барои ӯ фаҳмидани он душвор буд, ки чӣ тавр Худо аз ӯ халқи калоне ба вучуд меоварад, ҳол он ки ӯ ва Сорай ҳеҷ фарзанд надоштанд!

• **Кроссвордро пур кун.**

1. Абром ба кӣ бовар мекард?
2. Зани Абром чӣ ном дошт?
3. Худо ба Абром чӣ дод?
4. Худо аз Абром чӣ ба вучуд меоварад?



/8

Худо боз дар рӯёи мӯъҷизанок (дар хоб) бо Абром гап зад. Худо ба Абром ваъда дод, ки ӯ соҳиби писар мешавад. Дар оянда аз ин писар боз бисёр фарзандон таваллуд мешаванд, ва оилаҳои нав пайдо мешаванд. Онҳо "халқи бузурге" мешаванд, ки Худо дар бораи онҳо гуфта буд.

• **Худо чӣ тавр бо Абром гап зад?**

Дар _____ мӯъҷизанок.

• **Худо ба Абром ва Сорай ваъда дод, ки ба онҳо**

п _____ медиҳад.

/4

Худо ба Абром гуфт: “Ба осмон нигоҳ кун. Оё ситорахоро ҳисоб карда метавонӣ?”

Албатта, ӯ наметавонист!
Ситораҳо чунон бисёр буданд,
ки онҳоро ҳисоб кардан
ғайриимкон буд!

Худо гуфт, ки насли Абром ба
монанди ситораҳои осмон
сершумор мешавад.

Абром он қадар ба Худо боварӣ
дошт, ки ба ҳеч як сухани Худо
шубҳа намекард.



- Дар расм ситораҳои бисёрро каш, ва баъд тамоми расм ва калимаҳои ояти тиллоиро ранг кун.

Абром ба Худо бовар кард.

Ҳастӣ 15: 6

/4

Худо номи Абромро дигар кард, то ки вай суханони Худоро фаромӯш накунад. Аз ин вақт Абромро Иброҳим меномиданд, ки маънояш "падари халқҳои бисёр" аст.

Номи Сорай низ дигар карда шуд. Акнун вай Соро ном дошт. (Ҳастӣ 17:5, 15)

- Номҳои нави Абром ва Сорайро навис.



/4

И _____ ва С _____

НАТИҶА:



ҲИКОЯИ 4-УМ: Иброҳим ва меҳмонҳои ӯ

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.



Оё ба ту маъқул аст, ки ба хонаатон меҳмонҳо оянд? Дар яке аз рӯзҳои гарм, хангоме ки Иброҳим дар даромадгоҳи хаймааш нишаста буд, ӯ се шахси ношиносро дид ва зуд ба пешвози онҳо шитофт.

ӯ ба онҳо пешниҳод намуд, ки бо обе ки ба онҳо оварда мешавад, пойҳояшонро шӯянд, ва баъд каме нон хӯранд.

- **Иброҳим чӣ қадар меҳмон дошт?**

1 2 3 /1

Иброҳим зуд ба сӯи хайма назди Соро шитофт ва аз ӯ хоҳиш кард, ки нон пазад. Баъд гӯсолаеро интиҳоб намуда ба хизматгор дод, то ки кушта, гӯшти онро пазад. Иброҳим ба меҳмонон равған ва шир бурд ва то даме ки онҳо хӯрок меҳӯрданд, дар назди онҳо буд.


- **Он чиро, ки меҳмонон меҳӯрданд, навис.**

Н _____, Р _____,
Ш _____ ва Г _____ . /8

Ин меҳмонон махсус буданд, чунки онҳоро Худо фиристода буд. Яке аз меҳмонон ба Иброҳим хабари бисёр хуб расонд.



- **Хонаҷаҳои нуқтадорро ранг кун, ва мефаҳмӣ, ки ба қарибӣ Соро ва Иброҳим бояд соҳиби кӣ мешуданд.**



Азбаски Иброҳим ва Соро аллақай пир буданд, Соро аз фикри он ки /4 фарзанддор мешавад, ханда кард.

Аммо рӯзе фаро расид, ки онҳо писардор шуданд ва ӯро Исҳоқ ном доданд. Акнун Соро бо сабаби дигар механдид. ӯ аз хурсандӣ механдид! ӯ фаҳмид, ки барои Худо ҳеҷ чизи ғайриимкон нест, ӯ ҳамеша ба ваъдаҳои Худ вафо менамояд.

- **Худо ба чӣ ҳамеша вафо мекунад?**

В _____ Х _____ /1

Мо ҳам метавонем аз Худо миннатдор бошем, ки ӯ ваъдаашро дар бораи Начотдиҳанда ба чо оварда, Худованд Исоро фиристод, ва ӯ барои мо мурд. Оё ту барои ин ба ӯ ташаккур гуфтӣ? _____

- **Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:**

Соро ҳангоми писардор шуданаш ҷавон буд.

ӯ писарашро Исҳоқ номид.

Худо ҳама корро карда метавонад.

/6

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A5

Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: **Ҳаёти Петрус**

Петрус мавъиза мекунад



Аъмол
2: 1-43-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Аъмол 1: 8



Худованд Исо аз кӯҳи Зайтун ба осмон рафт, то ки бо Падари Худ бошад. Ӯ ба Петрус ва дигар ҳаввориён кори нав супурд – ба тамоми аҳли ҷаҳон дар бораи Худо нақл кардан. Петрус, эҳтимол худро барои иҷрои чунин супориши калон на он қадар дилпур ҳис мекард. Оё ӯ аз ӯҳдаи ин кор мебарояд?

- **Ояти тиллоиро, ки дар он Худованд Исо ба ҳаввориёни Худ қувват ваъда медиҳад, навис.**

/2

- **Калимаҳоро ба ҷумлаҳо навис.**

тундбод Рӯҳулқудс оташ Панतिकост

Дар рӯзи _____ ҳамаи ҳаввориён дар як ҷо ҷамъ омада буданд. Ногоҳ аз осмон ғулғулае шунида шуд, чун садои _____ ва бар ҳар як шогирд забонаҳои _____ пайдо шуданд. Ин Р _____ буд. Аз ҳамин лаҳза онҳо хеле тағйир ёфтанд. Акнун ҳаввориён далер гардиданд ва метавонистанд супориши Худованд Исоро ба ҷо оваранд.

/4

САТҲИ 3

- Баъд аз фуруд омадани Рӯҳулқудс як воқеаи ҳайратовар рӯй дод. Дар гирди калимаҳое хат каш, ки ин воқеаи рӯйдодаро дуруст тасвир менамоянд.

- | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1. Петрус бо | <i>дах нафар</i> | <i>ёздах нафар</i> | <i>дувоздах нафар</i> | бархост. | |
| 2. Одамон дар | <i>Рум</i> | <i>Ериҳӯ</i> | <i>Ерусалим</i> | буданд. | <input type="checkbox"/> /4 |
| 3. Ин | <i>пагоҳӣ</i> | <i>беғоҳӣ</i> | <i>рӯзона</i> | буд. | |
| 4. Петрус суханони | <i>Юнуси</i> | <i>Ишаъёи</i> | <i>Юили</i> | набиरो ёдрас намуд. | |

Мо мебинем, ки Петрус наметарсид ва далерона ба шунавандагон дар бораи Исо нақл мекард. Ӯ мегуфт, ки онҳо Ӯро дар салиб мехкӯб карданд, аммо Худо Ӯро зинда намуда, Худованд ва Масеҳ гардонд.

- **Ҷумларо пурра кун (ояти 37).**

Ҳангоме ки одамон мавъизаи Петрусро шуниданд, онҳо _____
ва ба Петрус ва дигар ҳаввориён гуфтанд: _____

- **Ҷавобхоро дар ҷумлаҳо навис, ва онҳоро дар муаммо ёфта дар гирдашон хат каш.**

/2

Т	Т	А	В	Б	Ӯ	А	К	А
Ҳ	А	В	В	О	Р	И	Ё	Н
Ӯ	В	У	Н	Е	И	Д	В	О
Р	В	А	Т	А	С	Ъ	М	Х
Г	У	Н	О	Ҳ	О	И	Д	Г
И	Қ	Р	Е	Д	Н	О	Т	А

1. Шумо _____ хоҳед ёфт (1: 8)
2. Садои тундбод тамоми _____-ро пур кард (2: 2)
3. Худо гуфт, ки _____ и Худо хоҳад рехт (2: 17)
4. Исои _____ (2: 22)
5. Чӣ бо бояд бахшида шаванд? _____ хо (2: 38)
6. Рӯҳулқудс ҳамчун _____ (тӯҳфа) дода мешавад (2: 38)
7. Киҳо мӯъҷизаҳо ва аломатҳоро ба амал меоварданд? _____ (2: 43)

/7

- **Ҳарфҳои боқимондари навишта гир, ва мефаҳмӣ, ки Петрус чӣ гуфта маъвиза мекард.**

/1

Петрус Худованд Исои зиндашударо дида буд ва аз ҷониби Ӯ бахшида шуда буд. Акнун ӯ Рӯҳулқудсро пайдо кард, ки ба ӯ қувват дод ба ин миқдори зиёди одамон мавъиза намояд, то ки онҳо тавба кунанд, бахшида шаванд ва тӯҳфаи Рӯҳулқудсро ба даст оваранд.

“Тавба кардан” - аз роҳҳои пургуноҳи худ рӯ гардонда, роҳи Худоро интиҳоб намудан аст.

Петрус одамонро даъват мекард, ки муносибати худро ба Худованд Исо дигар кунанд ва тавба намоянд.

Оё ту тавба карда, ба Ӯ бовар намудӣ? _____


Петрус паҳн намудани хушхабарро дар бораи Худованд Исои зиндашуда сар кард. Аз он вақт ин хабар дар тамоми ҷаҳон паҳн карда мешавад, ва миллионҳо одамон тавба карданд ва ба Худованд Исо бовар намуданд.



ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

Ҳаёти Петрус

Петрус шифо медиҳад



Гоҳо хангоме ки мо дар барномаи ахбор гуруснагӣ кашидани одамонро дар Африко ё ҷойҳои дигар, ҳалок шудани одамонро дар садамаҳо ва дигар офатҳо мешунавем ва мебинем, ғамгин мешавем ва афсӯс мехӯрем.

Петрус ва Юҳанно, эҳтимол, ҳамин чизро ҳис карданд, хангоме ки барои дуои пагоҳӣ мерафтанд ва дар назди даромадгоҳи Маъбад (Хонаи Худо) лангеро нишаста диданд. Ў аз онҳо пул пурсид, аммо Петрус ва Юҳанно ба шарофати он қувваи махсусе ки Худованд Исо ба онҳо дод, ба Ў як чизи беҳтареро дода метавонистанд.



- **Ба ин расмҳо нигар, матро аз Китоби Муқаддас хон ва бо СУХАНОНИ ХУД ҷумлаҳоро ба охир расон.**

Марди ланге буд, ки ҳар рӯз



/2

Вақте ки ланг

дид, аз онҳо пурсид. Петрус гуфт:

“Мо надорем”.



/2

Петрус лангро аз _____ гирифта

Пойҳо ва шитолингҳои ланг



/2

Ланг



/2

Тамоми мардум

. Онҳо



/2

Албатта, ин шахс аз Петрус ва Юҳанно дур шудан намехост. Бисёр касон дар равоқи Сулаймон чамъ шуданд, ва Петрус ба онҳо гап зад.

- **Ҳарфҳои калимаҳои қайдшударо ҷо ба ҷо гузор:**


Онҳо аз он ҳайрон шуданд, ки ланге ки чандин сол инҷониб назди

(**ДАОЗАРВИ ҶАИЛМ**) _____ -и Маъбад

нишаста садақа мепурсид, сихат шудааст.

/2

- **Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи Шахсе ҳосил мешавад, ки ланг бо қувваи Ҷ шифо ёфт.**



/2


- **Ояти тиллоиро навис.**

/3

Оё медонӣ, ки боварӣ ба Худованд Исои Масеҳ ҳаёти туро низ дигаргун карда метавонад? Эҳтимол, ту ланг нестӣ, аммо ҳамаи мо гуноҳкорем, бинобар ин бояд ба воситаи боварӣ ба Худованд Исои Масеҳ бахшида шудани гуноҳхоямонро пайдо кунем.

Дар оятҳои 14 ва 15 ту метавонӣ се сифати Худованд Исои Масеҳро хонӣ, ки Петрус баён кардааст.


- **Ин се сифати Ҷро дар расми дарвоза дар се чоркунҷа навис.**



/3

Агар ту ба Худованд Исо бовар намояӣ ва ба Ҷ умед бандӣ, Ҷ туро низ дигаргун менамояд.

ҶАМАГӢ:



ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

Ҳаёти Петрус

Петрус шаҳодат медиҳад

Петрус ба одамоне ки барои дидани шахси ланги шифоёфта чамъ шуда буданд, мавъиза кард. Петрус фаҳмонд, ки мӯъчиза бо қувваи Худованд Исои зииндашуда рӯй дод. Ӯ ба онҳо гуфт, ки Худо Писари Худ Худованд Исоро зинда кард, то ҳар як инсон ба Худо рӯ оварда роҳҳои гуноҳкоронаи худро ислоҳ карда тавонад.

Ҳангоме ки Петрус ва Юҳанно ҳанӯз гап мезаданд, баъзе касон барои ҳабс кардани онҳо омаданд.

- **Кӣ аз он нороҳат ва хашмгин мешуд, ки мардум ба суханони Петрус ва Юҳанно гӯш медоданд? Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор.**

1. КҲОНИОН

2. Сардори посбонони БМАДАЪ

3. ДИСДУАҚНЁ


/3

- **Ояти дуҷумро ёб ва навис, ки ҳаввориён дар бораи чӣ мавъиза мекарданд.**

/2

Саддуқиён умуман ба эҳёи (боз зинда шудани) мурдагон бовар намекарданд. Аммо Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки ҳамаи мурдаҳо замоне боз зинда мешаванд. Касоне ки ба Худованд Исо бовар кардаанд, дар Осмонҳо хоҳанд буд. Марг дар ин ҳаёт барои онҳо анҷом ёфтани ҳама чиз нест!

- **Дар расм тасвири панҷараҳоро кашада, онро пурра кун, то нишон диҳӣ, ки Петрус ва Юҳанно то рӯзи дигар дар кучо буданд.**



- **Номи ин ҷойро навис.**

/2

- **Ҷумларо пурра кун:**

Бисёр одамон ИМОН _____

/1

Миқдори касоне ки имон меоварданд, рӯз аз рӯз меафзуд. Худо Калисои (Ҷамоати) Худро бунёд мекард. Худованд Исо – таҳкурсии бузург аст, ва ҳамаи имондорон “сангҳои зинда” мебошанд, ки бар Ӯ мустаҳкам истодаанд. (Ба 1Петрус 2: 5 нигар)

Рӯзи дигар сарварони муҳими яҳудиён дар Ерусалим чамъ шуданд.

- **Ду нафари онҳоро номбар кун.**

/2

• **Харфҳои калимаҳои қайдшударо ҷо ба ҷо гузор:**

Онҳо аз Петрус ва Юханно пурсиданд:

/2

“Бо кадом (ҚВАУВТ) _____ ва бо кадом (ИМС) _____ ин корро кардаед?”

Худо Рӯҳулқудс ба Петрус далерӣ ва қувват дод, то ки ба сарварони яҳудӣ ҷавоби дуруст диҳад.

• **Ҷавоби саволҳои зеринро дар сангҳои сохтмони мувофиқ навис.**

1. Петрус ва Юханноро барои чӣ пурсуков карданд? (ояти 9)
2. Ланг бо номи Кӣ шифо ёфт? (ояти 10)
3. Исроилиён бо Худованд Исо чӣ карданд? (ояти 10)
4. Аммо Худо чӣ кард? (ояти 10)
5. Худованд Исо дар ояти 11 чӣ тавр тасвир ёфтааст?
6. Сардорон ба Петрус ва Юханно чиро манъ карданд? (ояти 17)
7. Чаро Петрус ва Юханно ваъда надоданд, ки дар бораи Худованд Исо гап заданро бас мекунанд? (ояти 19, 20)
8. Петрус мегӯяд, ки мо танҳо ба воситаи имон ба Худованд Исо наҷот ёфта метавонем. (**Ояти тиллоиро навишта гир**).


1. Барои неки _____ _____	2. Бо номи _____ _____ _____	3. Онҳо _____ _____ _____	
4. Худо _____ _____ _____	5. Ӯ _____ _____ аст, ки _____ _____	6. Ба онҳо гуфтанд, ки _____ _____ назананд.	7. Онҳо _____ _____ _____
8. _____ _____ _____ _____			

Худованд Исо бояд асоси имони мо бошад.

/8

Пайравони Худованд Исо қисме дар сохтмони Худо мешаванд. Ба монанди Петрус, онҳо бояд тайёр бошанд, ки новобаста ба вазъиятҳо, ба одамон дар бораи Ӯ нақл кунанд!

ҲАМАГӢ:



ҲИКОЯИ 4-УМ:


Ҳаёти Петрус
Петрус дар зиндон


Бисёр одамон пайравони Худованд Исо мешуданд. Онҳо пул, хӯрокро бо ҳам медиданд ва бисёр вақт якҷоя чамъ мешуданд, то ки дуо гӯянд ва Худоро ситоиш намоянд. Онҳо ба ҳама Хушхабарро дар бораи Худованд Исо нақл мекарданд. Коҳинон ва ҳокимон дар Ерусалим мехостанд ҳамаи инро боздоранд, бинобар ин ба бисёр масеҳиён лозим омад, ки аз ин шаҳр раванд. Петрусро ҳабс карда ба зиндон партофтанд, Истефанусро сангсор карда куштанд, бисёр касони дигар ҷазо дода шуданд. Ҳамаи ин “таъқибот” ном дорад.

- **Оятҳои 1-4-ро аз нав хон ва дар назди ҳар як расм бо СУХАНОНИ ХУД он чиро, ки рӯй дод, навис.**









/4

- **Ҳарфҳои калимаҳои қайдшударо ҷо ба ҷо гузор.**

Ҳиродус мехост ба **ДУЯҲНИЁ** _____ маъқул шавад.

ӯ мехост Петрусро назди **ҚАХЛ** _____ барорад.

/2

Он шабе ки Ҳиродус Петрусро назди халқ баровардани буд, як ҳодисаи аҷоиб рӯй дод.

- **Хат кашида қисмҳои аввал ва охири ҷумлаҳоро дуруст пайваст намо.**

Аҳли калисо (имондорон) _____ бо занҷирҳо ба Петрус баста шуда буданд.

Ду сарбоз _____ сахт хобида буд.

Петрус _____ барои Петрус боғайрат ба Худо дуо меғуфтанд.

/3

● **Ояти тиллоиро навис.**

/1


● **Чавоби саволҳоро дар кроссворд навис.**

Аз чап ба рост

1. Худо Петрусро аз кучо озод намуд?
3. Имондорон дар хонаи кадом зан чамъ мешуданд?
4. Касоне ки дар хона буданд, гумон карданд, ки ин на Петрус, балки _____-и ӯ аст.
8. Канизак чӣ ном дошт?

Аз боло ба поён

2. Канизак _____ Петрусро шинохт.
5. Оё Худо ба дуоҳо ҷавоб медиҳад?
6. Аз рӯи суханони Петрус, ӯро кӣ наҷот дод?
7. Кӣ дари хонаро тақ-тақ мекард?



/10

Худованд роҳ дод, ки Яъқубро қатл кунанд. Ӯ Яъқубро ба монанди Петрус дӯст медошт. Барои мо фаҳмидан душвор аст, ки чаро Худо баъзе бемориҳои ҷиддиро шифо медиҳад, ва дар айни замон роҳ дода метавонад, ки касе бимирад ё ба фалокат дучор шавад. Китоби Муқаддас мегӯяд, ки Худо моро дӯст медорад ва медонад, ки чӣ чиз барои мо беҳтар аст.

Бинобар ин мо дар ҳама чиз ба Ӯ боварӣ карда метавонем. Бисёр муҳим аст, ки мо ба Худованд Исо боварӣ дошта бошем, ҳар рӯз дуо гӯем ва ҳамеша бо шукргузорӣ хости Ӯро барои ҳаётамон қабул намоем.

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҶАМАГӢ:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A5

Омӯзиши Китоби Муқаддас

ДАРСИ 1-УМ: **Ҳаёти Петрус**
Панतिकост



Хониши иловагӣ: • Луқа 24: 49 • 2 Петрус 3: 18 • Яҳудо 20 ва 21



Аъмол
2: 1-42-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Аъмол 2: 38

Ин рӯзи Панतिकост буд! Калимаи "Панतिकост" маънои "панҷох"-ро дорад. Ин иди махсуси яҳудиён буд, ки дар рӯзи 50-ум пас аз иди Фисҳи яҳудиён чашн гирифта мешуд, ва ин зикри он рӯзе буд, ки Мусо шариатро дар кӯҳи Сино гирифт.

Аммо аз матни Китоби Муқаддас мо мефаҳмем, ки ин иди Панतिकост ғайриодӣ буд, зеро маҳз дар ҳамин рӯз як воқеаи ҳайратовар рӯй дод.

Худованд Исои зиндашуда ба шогирдон гуфт, ки дар Ерусалим монда тӯхфаи ваъдашударо аз Падар интизор шаванд. Чил рӯз пас аз зинда шуданаш Худованд Исо ба осмон рафт. Шогирдон ба Ерусалим баргаштанд ва рӯзи Пантикостро. ки бояд баъди даҳ рӯз фаро мерасид, интизор буданд.

- **Ҳангоме ки Рӯҳулқудс дар рӯзи Панतिकост бар шогирдон фуруд омад, онҳо чиро шуниданд ва диданд? (оятҳои 2 ва 3)**

/2

- **Шогирдон чӣ кор карданд?**

/1

Дар атрофи онҳо бисёр одамон чамъ шуданд. Ин одамон аз мамлакатҳои гуногун омада буданд, то ки идро дар Ерусалим чашн гиранд.

- **Одамон чиро шуниданд?**

/1

- **Ин ҳодиса ба одамон чӣ гуна таъсир кард? (оятҳои 6, 7, 12)**

/1

- **Онҳо ба яқдигар чӣ савол медоданд? (оятҳои 12)**

/1

САТҲИ 4

Баъзе одамон масхара карда, мегуфтанд, ки шогирдон маст шудаанд. Петрус бархоста, ба халқ мурочиат намуд. \bar{U} ба масхаракунандагон фаҳмонд, ки шогирдон маст нашудаанд, ва ба саволҳои ҷиддӣ, ки аз байни одамон шунида мешуданд, ҷавоб дод.


- **Ин кроссворд дар асоси пайғамбарии Юил тартиб дода шудааст (Аъмол 2: 17-21).**

Аз боло ба поён

1. Ҷавонон чӣ хоҳанд дид?
2. Моҳ ба чӣ табдил меёбад?
3. Офтоб ба чӣ табдил меёбад?

Аз чап ба рост

4. Рӯзи Худованд чӣ гуна мешавад?
5. Худо ба тамоми башар чиро мерезад? (ду калима)
6. Ҳар касе ки номи Худовандро бихонад, чӣ меёбад?



/3

Акнун ба он чиз аҳамият деҳ, ки Петрус дар бораи Исои Носирӣ мегуфт (оятҳои 22-37).

- **Худо ба воситаи Исо дар байни одамон чӣ кард?**

Кӣҳо, аз рӯи суханони Петрус, Исоро бар салиб меҳаҷӯб карда, куштанд?

Кӣ Исоро аз мурдагон зинда кард?

Исо ҳозир дар кучост? (оятӣ 33)

Одамон Петрусро гӯш карда, чиро ҳис мекарданд?

Онҳо ба Петрус ва дигар ҳаввориён чӣ савол доданд?

/6

Петрус аниқ фаҳмонд, ки аз онҳо чӣ талаб карда мешавад. Ин дар ояти тиллоӣ навишта шудааст.

- **Петрус онҳоро даъват кард, ки кадом ду амалро ба ҷо оваранд?**

/1

Он гоҳ гуноҳҳои онҳо омурзида (бахшида) мешавад.

- **Онҳо ҳамроҳи наҷот кадом аторо (тӯҳфаро) пайдо мекунанд?**

/1


Ҳар рӯз одамони нав тавба мекарданд ва ба Калисо (Ҷамоат) ҳамроҳ мешуданд. Масеҳиён, таълимоти ҳаввориёнро гӯш карда ва дар ҳаёти Калисо иштирок карда, дар бораи Худованд Исо маълумоти бештар пайдо мекарданд.

- **Дар поён навис, ки масеҳиёни аввал чӣ кор мекарданд? (оятӣ 42).**

/3

Масеҳиёни ҳақиқӣ имрӯзҳо ҳам ба ин чизҳо аҳамияти калон медиҳанд.

НАТИҶА:



ДАРСИ 2-ЮМ:

Ҳаёти Петрус
Шифоёбии ланг



Хониши иловагӣ: • Забур 102: 1-5 • Аъмол 13: 26-39

МУАММО

- Дар матни Китоби Муқаддас номҳои панҷ одамони гуногун зикр шудаанд. Онҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. Баъд ин номҳоро дар чорчӯбаи мувофиқи поён навис.

Дар зери ҳар ном ҷумлаеро аз порчаи Китоби Муқаддас дар бораи он шахс навис.

И	С	А	М	У	И	Л
Р	Б	Д	О	В	Ў	Н
А	О	Р	Л	С	И	П
П	И	Л	О	Т	У	С
О	Н	Н	А	Ҳ	Ю	М
Н	А	Р	У	Б	И	Ҷ
У	Н	Ҳ	О	Р	У	М

1. [Empty box] ояти 1

[Empty line for writing]

/2

2. [Empty box] ояти 13

[Empty line for writing]

/2

3. [Empty box] ояти 22

[Empty line for writing]

/2

4. [Empty box] ояти 24

[Empty line for writing]

/2

5. [Empty box] ояти 25

[Empty line for writing]

/2

Дар ин воқеа Ҳудованд ба воситаи ҳаввориён ба як шахс дилсӯзӣ нишон медиҳад. Худо дар ҳаққи ҳар як шахс алоҳида ғамхорӣ мекунад. Ў дар ҳаққи ҳар яки мо ғамхорӣ мекунад. Дар ҳаққи ту низ!


• **КРОССВОРД**

Аз боло ба поён

- 1. Петрус гуфт, ки ин чизи гаронбаҳоро надорад.
- 3. Петрус аз кучои ланг гирифта, ӯро ба по ҳезонд.
- 6. Боз як чизи гаронбаҳое ки Петрус нашофт.

Аз чап ба рост

- 2. Номи дари маъбад.
- 4. Як қисми пойҳои ланг, ки шифо ёфт.
- 5. Мардум лангро роҳравон ва Худоро диданд.



/3

Петрус ва Юханно дар вақти даркорӣ дар ҷои даркорӣ буданд – дар он ҷое ки Худо мехост, ки онҳо бошанд! Онҳо ба маъбад барои дуо гуфтан мерафтанд, аммо Худо барои онҳо мақсади махсус дошт. Петрус инро фаҳмид. Худо ба онҳо имконият дод, ки:

- 1) ба ланг дар бораи Исои Масеҳ ва оиди он чи ӯ барои вай карда метавонад, нақл кунанд;
- 2) хушхабарро оиди Масеҳ ба одамони атроф расонанд.

• **Дар кадом оят гуфта шудааст, ки ланг дарҳол шифо ёфт?**

ояти:

/1

Дар Инҷил нақл карда мешавад, ки Худованд Исо Худаш мӯъҷизаҳо ба амал меовард (Марқус 2: 10, 11), ва дар китоби Аъмол тасвир ёфтааст, ки ҳаввориён "ба номи Исо" мӯъҷиза ба амал меоварданд.

• **Дар кадом ду ояти ин боб дар ин бора гуфта шудааст?**

ояти: ояти:

/2

• **Ояти тиллоиро, ки инчунин дар ин бора мегӯяд, навишта гир.**

/3

Ҳамин тариқ, ба воситаи ин вазъият на ҳаввориён, балки Худованд Исо ҷалол ёфт. Ланг на бо қувваи инсон, балки маҳз бо қувваи Худо шифо ёфт. Имон ба номи Худованд Исо ин шахсро шифо дод. Петрус ба ҳар касе ки ҳамаи инро дид, мурочиат намуд, ва даъват кард, ки тавба карда, ба Худо мурочиат намояд.


• **Аз рӯи суҳанони ӯ, дар натиҷа бо гуноҳҳои онҳо чӣ рӯй медиҳад?**

/1

Худованд меҳодад баракатҳои Худро бар ҳамаи касоне фурӯ резад, ки аз гуноҳҳои худ рӯ мегардонанд ва ба Худо рӯ меоваранд. Аз нотавонӣ озод шудани ланг шодӣ ва ҳамд овард (ояти 8).

Касоне ки аз гуноҳҳо озод мешаванд, дар дил хурсандӣ доранд ва Худо, Худованд ва Наҷотдиҳандаи худро ҳамд мегӯянд.

НАТИҶА:



ДАРСИ 3-ЮМ:

Ҳаёти Петрус

Дар назди шӯрои пирон



Хониши иловагӣ: • Луқа 12: 11 ва 12 • 2 Тимотиос 1: 8-9; 4: 2 • 1 Петрус 2: 20-24

1. Петрус ва Юҳанно дар назди Шӯрои пирон (оятҳои 1-22)

Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс нақл карда мешавад, ки Петрус ва Юҳанно ҳанӯз дар маъбад дар равоқи Сулаймон буданд ва бо одамоне ки дар атрофшон ҷамъ шуда буданд, гуфтугӯ мекарданд. Ҳамроҳи онҳо шахси ланг низ буд, ки Петрус ӯро ба номи Исои Масеҳи Носирӣ шифо дод.

- **Ҳангоме ки Петрус ва Юҳанно бо одамон гуфтугӯ мекарданд, киҳо ба назди онҳо омаданд?**

/3

- **Онҳо аз чӣ норозӣ буданд?**

/1

Бинобар ин онҳо Петрус ва Юҳанноро ҳабс карданд ва то рӯзи дигар дар зиндон нигоҳ доштанд, то ки онҳоро ба Шӯрои пирон дар Ерусалим оваранд. Шӯро аз сарварони динии халқи яҳудӣ иборат буд.

- **Чорчӯбаҳоро пур кун:**

Номи Саркоҳин.

/1

Се шахс аз оилаи ӯ, ки номҳояшон навишта шудаанд.

/3

Се гурӯҳи одамон (оятҳои 5)

/3

Якчанд моҳ пеш аз ин Петрус аз он метарсид, ки ҷонибдори Исо будани худро нишон диҳад (Юҳанно 18: 17, 25, 26-27), аммо акнун мо мебинем, ки бо омадани Рӯҳулқудс ба ҳаёти ӯ дар ӯ чӣ дигаргуниҳо рӯй додаанд.

Ҳоло Петрус ақидаҳои худро оиди он ки Худованд Исо кист, бо ҷасорат баён мекунад (оятҳои 8-12). Тамоми Шӯро аз суханони далеронаи Петрус ва Юҳанно хайрон буд. Чун онҳо фаҳмиданд, ки ҳаввориён аз мардуми оддӣ мебошанд, боз бештар хайрон шуданд.

- **Дар Аъмол 4:13 гуфта мешавад, ки Шӯрои пирон оид ба ҳаввориён як чизро пай бурданд. Маҳз чиро?**

/1

Шӯрои пирон эҳтимол пай бурд, ки онҳо ба шарофати он дигаргун шуданд, ки бо Исо буданд. Мақоми чамъиятии ту он қадар муҳим нест. Он чиз муҳим аст, ки ту Худованд Исоро ҳамчун Начотдихандаат мешиносӣ ё не. Агар ҳа, пас Рӯҳулқудс дар дили ту сокин аст ва ҳангоме ки туро барои имонат таъкиб мекунад, ба ту суҳанони даркориро медиҳад. Масеҳиён ҳам дар мактаб ва ҳам дар хона бояд дар ҷониби Худованд бошанд. Аммо ту танҳо нестӣ! Рӯҳулқудс бо туст, то ба ту ёрӣ диҳад (Луқо 12: 11-12).

- **Шӯро ба Петрус ва Юҳанно чӣ фармуд?**

/2

- **Шӯро оиди кадом масъала байни худ маслиҳат мекард.**

/2

Шаҳси шифоёфта исботи зиндаи он буд, ки мӯъҷиза дар ҳақиқат рӯй додааст. Шӯрои пирон медонист, ки ҳаввориён наметавонистанд онҳоро дар пеши назари тамоми мардум фиреб диҳанд. Мутаассифона, пирон ба ҳақиқат ва одамон таваҷҷӯҳ надоштанд. Онҳо фақат дар бораи худ ва он ташвиш мекашиданд, ки агар таълимот дар бораи Исо паҳн шудан гирад, бо онҳо чӣ мешавад.

- **Онҳо ба чӣ қарор омаданд?**

/1

- **Бо СУХАНОНИ ХУД ҷавоби Петрус ва Юҳанно ба ин фармон навис.**

/1

Дар ин боб Петрус ва Юҳанно дар аввал Инчилро ба одамони оддӣ мавъиза мекарданд, баъд ба Шӯрои пирон. Ба мавъизаи онҳо муносибатҳои гуногун буд: як қисми одамон имон оварданд (ояти 4), Шӯрои пирон бошад зиддият мекард (ояти 18). Аммо лаҳзаи муҳимтарини ин боб на он аст, ки Шӯрои пирон ба ҳаввориён муқобилат мекард, балки он аст, ки ин ба имондорон чӣ гуна таъсир расонд.

2. Амали ҷавобии имондорон (оятҳои 23-31).

- **Вақте ки имондорон аз Петрус ва Юҳанно дар бораи ин воқеа фаҳмиданд, чӣ карданд?**

/1

Онҳо дар аввал Худоро ҳамчун Офаридгор ситоиш намуданд (ояти 24) ва ҳамчун Хӯчаини Соҳибхитиёр, ки ниятҳои боздоштан ғайриимкон аст (ояти 28). Имондорон дар бораи ҳимояи худ ё оиди он хоҳиш намекарданд, ки Худо онҳоро аз таҳдиди марг ҳимоя кунад.

- **Хоҳиши онҳоро ба Худо БО СУХАНОНИ ХУД фаҳмон (оятҳои 29 ва 30).**

/1


Худо ба қисми якуми дуои онҳо дарҳол ҷавоб дод (оятҳои 31). Давоми китоби Аъмодро хонда, мо мефаҳмем, ки чӣ тавр Худо ба қисми дууми дуои онҳо ҷавоб дод. Ҳангоме ки фарзандони Худо мувофиқи хости Ӯ хоҳиш мекунад, Ӯ ба дуоҳои онҳо ҷавоб доданро дӯст медорад.

НАТИҶА:

ДАРСИ 4-ЮМ:

Ҳаёти Петрус

Дар зиндон



Аъмол
12: 1-19-ро хон



Ояти тиллоӣ:
1 Юҳанно 5: 5



Хониши иловагӣ: • Забур 4: 9 • Луқо 11: 9-10 • Эфесӯсиён 3: 20-21

Аз он вақте ки Петрус ва Юҳанно дар назди Шӯрои пирон истода буданд, бисёр воқеаҳо рӯй доданд. Таъқиботи масеҳиёни аввалин зиёдтар мешуданд.

- Барои дуруст тасвир намудани воқеаҳое ки баъд аз ин рӯй медоданд, дар назди ҷумлаҳо рақамҳои аз 1 то 10-ро гузошта, онҳоро аз рӯи тартиби дуруст гузор.

- Фаришта ба паҳлӯи Петрус зад.
- Петрус дар байни ду сарбоз меҳобид.
- Занҷирҳо аз дастони Петрус афтиданд.
- Ҳиродус Петрусро ҳабс карда, ба зиндон партофт.
- Зиндон равшан шуд.
- Петрус бедор гардид.
- Петрус аз пайи Фаришта аз зиндон баромад.
- 1 Ҳиродус Яъқубро кушт.
- Петрус либос ва пойафзолашро пӯшид.
- Ногоҳ Фаришта пайдо шуд.



/5

- Чаро Ҳиродус Петрусро ҳабс кард?

/1

Ин ҳодиса ба Худо боварӣ намуданро ёд медиҳад. Петрусро шонздаҳ сарбоз посбонӣ мекарданд, ӯ занҷирбанд шуда буд ва интизори қатл буд. Аммо ӯ чунон саҳт хоб рафта буд, ки ба фаришта лозим омад, ки ӯро тела диҳад, то ки бедор кунад! Фақат шахсе ки ба Худо боварӣ дорад, дар чунин вазъият хоб рафта метавонад.

- Забур 4:9-ро хон ва навишта гир.

/1

Дар воқеаи аз зиндон озод карда шудани Петрус қоидаи муҳими илоҳӣ нишон дода шудааст. Фаришта занҷирро шикаст ва дари бастаро кушод, аммо ба худди Петрус лозим омад, ки либосашро пӯшад ва аз зиндон барояд. Худо ҳар он чиро, ки лозим мешуморад, ба ҷо меоварад, ҳатто он чиро, ки барои мо имконнопазир аст. Аммо мо вазифадорем, ки он чи аз дастамон меояд, бикунем. Лекин натиҷаҳои охириро мо бояд ҳамчун аз Худо қабул намоем.

Аз ин ҳикоя мо инчунин метавонем барои худ дарси дуо карданро ёд гирем. Калисо (Ҷамоат) боғайрат барои Петрус дуо мекард, гарчанде онҳо муъҷизаро интизор набуданд.

- **Мо аз кучо дар ин бора донистем? Ҷавобро бо СУХАНОНИ ХУД навис.**


/2

Худо ба дуоҳои мо на ҳама вақт ончунон ҷавоб медиҳад, ки мо интизорем, ва ин барои мо аз ҳама беҳтар аст. Барои мо муҳим аст фаҳмем, ки ҷавоб ба дуоҳои мо на ба имони мо, балки ба Худо вобаста аст.

- **КРОССВОРД**

Аз боло ба поён

1. Номи канизак чӣ буд?
2. Оё канизак Петрусро шинохт?
4. Фаришта Петрусро дар кучо тарк кард?
6. Петрус гумон дошт, ки он чи рӯй дод, воқеият нест, балки чист?
7. Дари зиндон чӣ гуна буд?



/9

Аз чап ба рост

3. Имондорон дар хонаи Марям чӣ мекарданд?
5. Хиродус аз Яҳудо ба кучо равона шуд?
8. Дар кадом боб ин воқеа нақл карда шудааст?
9. Оё канизак дарро ба Петрус дарҳол кушод?
10. Оё Хиродус Петрусро ёфт?

Хиродус шахси бераҳм буд. Ӯ посбононро набахшид.

- **Бо онҳо чӣ шуд?**

/1

Дар аввали боб гуфта мешавад, ки ӯ Яъқубро бераҳмона қатл кард. Агар Фаришта Петрусро аз зиндон намебаровард, ӯ ҳам ҳатман кушта мешуд. Ин воқеа нишон медиҳад, ки қудрати Худо аз қудрати инсон бештар аст.

Агар мо масеҳӣ бошем, метавонем ба қувват ва қудрати Худо умед бандем.

- **Ояти тиллоиро навис.**

/1

НАТИҶА:

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ДАРСИ 1-УМ: _____

ДАРСИ 2-ЮМ: _____

ДАРСИ 3-ЮМ: _____

ДАРСИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

САТҲИ 4

Иброҳим 2



Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A6

Омӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикояи 1-ум: Иброҳим ба Худо гӯш мекунад

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки Худоро беш аз ҳама чиз дӯст доштан чӣ маъно дорад.



Ҳастӣ
22: 1-12-ро хон

Боре Худо ба Иброҳим як кори хеле душворро фармуд. Худо гуфт: “Писари худ Исҳоқро ба Ман деҳ”.

Иброҳим Исҳоқро гирифта бо ӯ ба кӯҳи Мӯриё рафт. Дар он ҷо ӯ бояд писари дӯстдоштаашро ба Худо меод. Иброҳим Исҳоқро хеле дӯст медошт, аммо Худоро боз ҳам бисёртар дӯст медошт.

Расми Иброҳим ва Исҳоқро дар болои кӯҳ каш.

Иброҳим киро бисёртар дӯст медошт – Худоро ё Исҳоқро?

Худо писари Иброҳимро гирифтани набуд. ӯ доништан мехост, ки оё ӯ барои Иброҳим аз ҳама муҳимтар аст ё не.

/10

САТҲИ 1



Ҳастӣ
22: 9-14-ро хон

Ҳикояи 2-юм: Иброҳим ба Худо итоаткор аст

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр барра ҷои Исҳоқро гирифт.

Ҳангоме ки Худо ба воситаи фаришта ба Иброҳим гап зад, ӯ ба ақиб нигариста, барраро дид, ки бо шохҳояш дар буттаҳо андармон шудааст. Он гоҳ Иброҳим барраро ба ҷои Исҳоқ ба қурбонгоҳ гузошт. Барра ба ҷои писарак мурд.



Ҳангоме ки Худо Писари Худ Худованд Исоро ба ҷаҳон фиристонд, ӯро дар салиб меҳкӯб карданд.

ӯ дар салиб ба ҷои мо мурд.
Ҳеч каси дигар ин корро карда наметавонист!

ӯ аз он сабаб ин корро кард, ки моро дӯст медорад.



Кӣ дар салиб барои гуноҳҳои мо мурд?

И _____ М _____ .

Расмҳоро ранг кун.

Оятеро, ки дар он дар бораи Худованд Исо гуфта мешавад, ранг кун ва аз ӯ намо.

...бо имон ба Писари
Худо зиндагӣ мекунам,
ки ӯ маро дӯст дошт ва Худо барои ман таслим кард.



Ҳастӣ
24: 1-28-ро хон

Ҳикояи 3-юм:

Мадади Худо

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Худо роҳнамоӣ мекунад.

Ту дар расм мебинӣ, ки мард бо духтаре гуфтугӯ дорад. Ин хизматгори Иброҳим аст, ки роҳи тӯлониро тай намудааст. Иброҳим ӯро фиристод, то ки барои Исҳоқ арӯс ёбад.

Ин хизматгор аз Худо хоҳиш намуд, ки барои ёфтани духтари хуб ба ӯ ёрӣ диҳад.

Мард дар назди чоҳи об истод. Бисёр духтарон ба назди ин чоҳ меоманд. Ривқо ном духтаре ба ин шахс ва ба шутурони ӯ об дод. Худо ӯро барои Исҳоқ интихоб намуд.

Хизматгор аз Худо чӣ пурсид?

Хизматгор аз Худо пурсид, ки барои ёфтани духтари _____ ба ӯ ё _____ диҳад.

Расм ва оятро ранг кун.

Хизматгор гуфт:

“Худованд маро
овард”


Ҳастӣ 24: 27

Мард аз Ривқо пурсид, ки оё дар хонаи онҳо барои шабгузаронии ӯ чой ҳаст. Ӯ ҷавоб дод, ки дар хонаи онҳо чой бисёр аст. Мард Худоро барои мадад шукргузорӣ намуд. Агар мо аз Худо хоҳиш кунем, Ӯ ба мо ҳам ёрӣ мерасонад.

/10

Ҳикояи 4-ум: Интихоби Худо

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Исҳоқ Ривқоро ба занӣ гирифт.




Ҳастӣ
24: 28-67-ро хон

Ривқо ба хона давида рафт, то ба аҳли оилааш дар бораи хизматгори Иброҳим хабар расонад. Бародараш Лобон ин шахсро пешвоз гирифта, ба хона даъват намуд.

Хизматгор ба аҳли оила дар бораи супориши махсусе ки Иброҳим ба ӯ дод, нақл намуд. Ӯ ҳамчунин нақл намуд, ки чӣ тавр Худо ӯро назди Ривқо овард. Онҳо аз Ривқо пурсиданд, ки оё ӯ розӣ аст бо хизматгор рафта, зани Исҳоқ шавад. Духтар розӣ шуд.

Пас аз сафари тӯлонӣ онҳо ба хонаи Исҳоқ омаданд. Даре нагузашта Ривқо зани Исҳоқ шуд. Исҳоқ Ривқоро хеле дӯст дошт. Худи Худо барои ӯ зан интихоб намуд! Онҳо хушбахт буданд. Худо онҳоро баракат дод.



Худо барои Исҳоқ киро ба занӣ интихоб намуд?

Р _____ ро.

Расм ва суханони Китоби Муқаддасро ранг кун. Дар чорҷӯба расми чеҳраҳои хушбахти домод ва арӯсро каш.



Хушо қавме ки
Худованд Худои ӯст.

Забур 143: 15

То чӣ дараҷа хушбахтанд касоне ки ҳалли масъалаҳои муҳимро ба ихтиёри Худо вомегузоранд!

/10

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A6

Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Иброҳим ба Худо
гӯш мекунад



Ҳастӣ
22: 1-9-ро хон



Ояги тиллоӣ:
Нав. Ирмиё 3: 25

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Худо ваъдаи ба Иброҳим ва Соро додашро иҷро кард ва ба онҳо писаре дод.

- Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи ӯро мефаҳмӣ.



/3

Онҳо ӯро хеле дӯст медоштанд. Боре Худо ба Иброҳим гуфт, ки писарашро ба кӯҳе бурда, ӯро барои Худо қурбонӣ кунад. Худо доништан мехост, ки Иброҳим киро бештар дӯст медошт – ӯро ё Исҳоқро. Иброҳим хеле ғамгин шуд, аммо ба Худо иттиқод кард, чунки Худоро аз Исҳоқ ҳам зиёдтар дӯст медошт. Ӯ медонист, ки дар ҳама чиз ба Худо боварӣ карда метавонад.

- Дар назди номи он касе ки Иброҳим аз ҳама бисёртар дӯст медошт, аломати (V) гузор.



Худо

Исҳоқ

Соро

/3

САТҲИ 2

Пагоҳии барвақт Иброҳим ба сафар баромад. Ӯ барои қурбонӣ кардан ҳезум тайёр кард ва ду хизматгор ва як харро бо худ бурд. Баъди се рӯз онҳо ба кӯҳе ки Худо интиҳоб намуд, омаданд.

- Онҳо чанд рӯз роҳ рафтанд? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.


Як рӯз. Ду рӯз. Се рӯз. /3

Иброҳим ба хизматгорон гуфт, ки дар поён бо ҳар интизор шаванд. Исҳоқ ҳезумро бардошта мебурд, падараш корд ва оташро мебурд.

- Хат кашида расми ҳар шахсро бо расми он чизе ки ӯ мебурд, пайваст кун.



Иброҳим



Корд



Ҳезум



оташ




Исҳоқ

/6

Ҳангоме ки онҳо ба кӯҳ мебаромаданд, Исҳоқ пурсид: “Падар, ман оташ ва ҳезумро мебинам, пас барраи қурбонӣ дар қучост?” Иброҳим хеле ғамгин шуд. “Писарам, - гуфт ӯ, - Худо барраи қурбониرو барои Худ ҳозир мекунад”.

- Он чиро, ки Иброҳим ба Исҳоқ гуфт, навис.



/5

Иброҳим ба Худо гӯш мекард ва бо ҷону дил ба Ӯ итоат намуд, чунки Ӯро аз ҳама бисёртар дӯст медошт. Барои мо хеле муҳим аст, ки ба он чи дар Китоби Худо навишта шудааст, итоат кунем. Ҳамин тариқ мо ба Худо нишон медиҳем, ки Ӯро дӯст медорем. Иброҳим ба Худо бовар кард ва дӯсти Ӯ шуд. Ту ҳам метавонӣ ба Худо бовар кунӣ, ва Ӯ Дӯсти ту мешавад.



НАТИҶА:




ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Иброҳим ба Худо итоаткор аст

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Инак Иброҳим ва Исҳоқ ба болои кӯҳ баромада, дар он ҷо аз сангҳо қурбонгоҳ сохтанд. Иброҳим ҳезумро бар қурбонгоҳ гузошт, Исҳоқро баст ва бар болои ҳезум монд.

- **Аз ҳарфи 'И' сар карда, ба самти ақрабак ҳаракат кун ва ҳар ҳарфи катакчаи дуҷумро навишта гир, ва мефаҳмӣ, ки Иброҳим дар болои кӯҳ чӣ кор кард.**



- **Аз ҷумлаи зерин 4 калимаи дар зераш хат кашидаро дар кроссворд навис.**

/2

Баъд ӯ кордро бардошта, хост писарашро кушад. Аммо хангоме ки ӯ чунин кард, аз осмон фариштае пайдо шуда, ба Иброҳим гуфт, ки биистад ва писари худро накушад.


/10



Иброҳим ба сухани Худо итоат намуд ва дар амал нишон дод, ки Худоро бисёр дӯст медорад.

Баъд Иброҳим чашмонашро бардошта, қўчқореро дид, ки шоҳхояш ба дарахт маҳкам монда буд.


- Дар гирди ҳайвоне ки Иброҳим дид, хат каш.



хукча



барра



пишак



гов


/2

Барра ҷои Исҳоқро дар қурбонгоҳ гирифт. Иброҳим хеле хурсанд буд, ки писараш зинда монд!

Ҳангоме ки Худо Писари Худо, Худованд Исоро ба ҷаҳон фиристод, Ҷро ба салиб меҳкӯб карданд. Ҷ ихтиёран ба ҷои ту мурд. Касе набуд, ки ҷои ҶРО гирифта тавонад. Ҷ барои ҳар яки мо мурд.

Оё ту Ҷро дӯст медорӣ?

- Ояти тиллоиро, ки ба мо дар бораи Худованд Исо меғӯяд, ранг кун ва аз ёд намо.



“...бо имон ба

Писари Худо

зиндагӣ мекунам, ки Ҷ

маро дӯст дошт ва Худо
барои ман таслим намуд.


Ғалотиён 2: 20

/6

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

Мадади Худо



Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Иброҳим пир шуд, ва мехост боварӣ ҳосил намояд, ки Исҳоқ соҳиби оилаи хушбахт мешавад. Аз ҳамин сабаб ӯ ба хизматгори асосии худ фармуд, ки аз байни хешовандон барои писари ӯ арӯс ёбад.

Иброҳим ба хизматгор гуфт, ки Худо дар интихоби зан барои Исҳоқ ёрӣ медиҳад.

- **Иброҳим ба хизматгори худ чӣ гуфт?**

ӯ ба хизматгор гуфт, ки Х _____ дар интихоби зан барои Исҳоқ _____ .

/3

Пас аз сафари тӯлонӣ хизматгори Иброҳим дар назди чоҳ дар наздикии шаҳри Нохӯр бозистод. Аллакай бегоҳ шуда буд, ва ҳамаи духтарон барои обгири ба назди чоҳ меомаданд.


- **Дар зери он чое ки хизматгори Иброҳим истод, хат каш.**



чоҳ



дарахт



хона



қурбонгоҳ

/2

Баъд хизматгор аз Худо хоҳиш намуд, ки аз байни духтарон ҳамонеро нишон диҳад, ки бояд зани Исҳоқ мешуд. ӯ дуо гуфт, ки духтаре ки ба ӯ об медиҳад, ва баъд ба шутурони ӯ об доданро пешниҳод мекунад, ҳамоне бошад, ки Худо барои Исҳоқ интихоб намудааст.


- **Чоркунҷаи назди ҷавоби дурустро ранг кун.**

Ҳангоме ки хизматгор ба шаҳр омад:

ӯ барои истодан чой ёфт.

ӯ аз Худо мадад пурсид.

ӯ шутурхоро фурӯхт.



/3

Дере нагузашта ӯ духтари хеле ситорагармро дид, ки ба сӯи чоҳ меомад. Вай Ривқо ном дошт. Ҳангоме ки ӯ аз вай об хоҳиш намуд, вай бо хушнудӣ ба ӯ об дод ва ба шутуронаш низ об дод. Ҳамин тариқ, хизматгор фаҳмид, ки Худо ба ӯ духтареро нишон додааст, ки арӯси Исҳоқ мешавад.

- Номи духтарро навис.

Р _____

/1

- Расми чоҳро каш ва баъд тамоми расмро ранг кун.



/4

Хизматгор ба ӯ тӯҳфаҳои хӯҷаинаш Иброҳимро дода, пурсид, ки оё дар хонаи онҳо чой барои шабгузаронӣ ёфт мешавад. Ҳангоме Ривқо гуфт, ки дар хонаи онҳо чойи бисёр ҳаст, хизматгор сарашро ҳам карда, ба Худо барои ба дуо ҷавоб доданаш ташаккур гуфт.

- ӯ ба Ривқо чӣ дод? Т _____ хо.

ӯ шабро дар хонаи кӣ гузаронд? Дар хонаи оилаи Р _____.

ӯ ба кӣ ташаккур гуфт? Ба Х _____ .

/3

- Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

1. Ривқо ба хизматгори Иброҳим об надод. _____

2. Хизматгори Иброҳим аз Худо хоҳиш намуд,
ки ӯро ба назди одами даркорӣ равона кунад. _____


/4

Оё ту аз Худо хоҳиш мекуни, ки ӯ туро роҳнамоӣ кунад, ва ба ту ёрӣ диҳад?

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Интиҳоби Худо





Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Ривқо ба хона давид, то ба аҳли оилааш он чиро, ки рӯй дод, нақл кунад. Бародари ӯ Лобон назди чоҳ шитофта, хизматгори Иброҳимро ба хона овард ва хуб меҳмондорӣ намуд. Пеш аз хӯроки шом хизматгор ба аҳли оилаи Ривқо дар бораи мақсади сафари худ гап зад.

• **Ба саволҳо ҷавоб деҳ ва кроссвордро пур кун.**


1. Ривқо ва хизматгори Иброҳим дар назди чӣ вохӯрданд?
2. Кӣ ба назди хизматгор шитофт?
3. Кӣ ба аҳли оили худ дар бораи хизматгор гап зад?



/6

Баъд хизматгор ба онҳо дар бораи Исҳоқ нақл кард ва пурсид, ки оё Ривқо розӣ аст бо ӯ назди Исҳоқ равад. Падари Ривқо ва бародараш Лобон чунин гуфтанд: “Ин кор аз ҷониби Худованд аст; бигузор Ривқо зани Исҳоқ шавад, бо хости Худованд”.

• **Суханони падари Ривқо ва Лобонро навис.**



/5

Пагоҳӣ аз Ривқо пурсиданд, ки оё ӯ розӣ аст бо хизматгор равад ва зани Исҳоқ шавад. Ривқо розӣ шуд.

Ривқо ҷияни Иброҳим буд, яъне Ривқо ва Иброҳим хешовандон буданд. Худо ба дуои хизматгор ба таври мӯъҷизаосо ҷавоб дод. Худо ӯро назди духтаре овард, ки ӯ барои Исҳоқ ҳамчун ҳамсар интиҳоб карда буд.

• Дар $r\bar{u}$ ба $r\bar{u}$ и ҷумлаи дуруст ҲА навис.

Падари Ривқо ҳамаашро ба нақша гирифта буд. _____


Худо Ривқоро барои Исҳоқ интиҳоб намуд. _____

Хизматгор Ривқоро маҷбур кард, ки бо \bar{u} равад. _____

/3

Исҳоқ дар хона интизор буд ва шояд дар бораи он фикр мекард, ки сафари хизматгор чӣ гуна натиҷаҳо овардааст. Боре бегоҳӣ ҳангоми гаштугузор \bar{u} шутурҳои омадаистодаро дид. Ва дере нагузашта \bar{u} Ривқоро ба хаймаи модари худ – хонаи нави вай қабул намуд.

• Хат кашада нуқтаҳоро пайваст кун, то ки хонаи нави Ривқо аён шавад.



/3

Номи шавҳари Ривқоро навис. И _____.

Исҳоқ Ривқоро ба занӣ гирифт, ва \bar{u} ро хеле дӯст дошт. Онҳо бо ҳам хушбахт буданд, зеро Ривқоро барои Исҳоқ Худо интиҳоб карда буд.

• Ҷойҳои холиро пур кун.

Боре бегоҳӣ И _____ шутурҳои омадаистодаро дид.

Исҳоқ Р _____ро ба хаймаи модари худ овард.

Ривқо з _____ Исҳоқ шуд.

/3

Баллҳо (дастурдиханда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ҶОМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A6

Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Сафарҳои Иброҳим Бо боварӣ ба Худо



Ҳастӣ
12: 1-9-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Ибриён 11: 8


Ба маҳалли нав кӯчидан шавқовар аст! Одамон Ҳангоми кӯчидан хонаи нав, дӯстони нав, атрофиёни нав пайдо мекунанд. Аммо рӯбучини хонаи кӯҳна, ҷамъ кардани чизҳо ва худи кӯчидан душвор ва нофорам буда метавонанд!

Оилаи Абром (ки дертар Иброҳим номида шуд) низ мекӯчид. Падари ӯ шаҳри калони Урро тарк карда, ба Канъон равона шуд. Аммо дар роҳ, дар Ҳоррон, падари Абром вафот кард. Он гоҳ Худо ба Абром фармуд, ки маҳалли зист ва хешовандонашро тарк карда, ба кишваре равад, ки ӯ нишон медиҳад.

- Навис, ки Худо ба Абром тарк кардани чиро фармуд. (Ояти 1-ро хон)

 /3

- Дар харита дар гирди маҳалле ки онҳо ба он ҷо равона буданд, давра каш.



/1

Ҳангоме ки мо мекӯчем, медонем, ки хонаи мо дар кучо мешавад. Аммо мо мебинем (ояти 1), ки Абром наредонист, ки Худо ӯро ба кучо даъват мекунад! Худо мехост, ки Абром ба ӯ боварӣ кунад. Боварӣ дар Китоби Муқаддас калимаи хеле муҳим аст, аммо он чӣ маъно дорад?

Ба Худо боварӣ намудан - бе тарс ва шубҳа ба ӯ бовар кардан аст.


САТҲИ 3

- Дар рӯ ба рӯи ҳар ҷумла ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Абром Худоро шунид, аммо итоат накард.

Абром он чиро ки мехост, кард.

Абром ҳамон тавре ки Худо ба ӯ гуфт, амал намуд.



/1

- Ҳарфҳои партофташударо навис.

Худо ҳамчунин ба Абром ваъдаҳои хеле хуб дод. Оилаи Абром чунон калон мешавад, ки х _____ номида мешавад. Абром шахси хеле муҳим мешавад, ва н _____ ӯ маъруф мегардад. Ба шарофати Абром ҳатто бо тамоми халқҳои з _____ як чизи нек рӯй медиҳад.

/3

Барои Абром ҳамаи ин ваъдаҳо муаммо буданд, чунки он вақт ӯ тамоман фарзанд надошт! Аммо бо вучуди он ки ӯ ҳамаи инро намефаҳмид ва ба кучо рафтаниро наредонист, ӯ тайёр буд ба Худо боварӣ намояд.

- Ояти тиллоиро навис.

/2

- Дар гирди он рақам давра каш, ки ҳангоми аз Ҳоррон рафтани Абром чандсола будани ӯро ифода мекунад.

45 65 75 90

/1


- Ояти 5-ро хон ва навис, ки ҳамроҳи Абром кӣ рафт.



/2

- Навис, ки ҳангоме онҳо ба Канъон омаданд, чӣ рӯй дод. (Оятҳои 6-8-ро хон)

Худо гуфт:



Абром

_____ сохт,
то ки Худоро
шукргузори намояд



Абром дар

_____ зиндагӣ
мекард



/3

Абром аз он шод буд, ки ваъдаи Худоро бори дигар шунид. Ҳамчунин ӯ тақроран шунид, ки Худо аллакай ӯро ба замине роҳнамоӣ карда истодааст, ки як замоне ба авлодони ӯ тааллуқ хоҳад дошт. ӯ ба Худо боварӣ карданро бас намекард ва ба ваъдаҳои ӯ умед мебаст. Худо барои ҳар яки мо низ нақшаи махсус дорад. Дар бораи ин нақша мо аз Сухани Худо - аз Китоби Муқаддас фаҳмида метавонем, ки ӯ ба воситаи он ба мо гап мезанад.

- Ҳарфҳои калимаҳои қайдшударо ҷо ба ҷо гузор.

Мо бояд ба он чи Худо ба мо мегӯяд, **ИАТТО** _____ кунем ва дар
ҳама чиз ба ӯ **БАРОВӢ** _____ намоем.


/2

ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

Сафарҳои Иброҳим

Интиҳоб





Ҳастӣ
13 : 1-18-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Забури 24: 12

Тасаввур кун, ки холаат ба ту пул тӯхфа кард. Ту он пулро чӣ тавр сарф мекардӣ? Ба ту лозим меояд, ки интиҳоб намоӣ! Дар давоми ҳаёт одамон доимо бояд интиҳоб намоянд. Абром ва Лут низ бояд нисбати маҳалли зист дар Канъон, ки Худо онҳоро ба он ҷо овард, интиҳоби муҳим мекарданд. Абром ва Лут дар Канъон хеле сарватманд шуданд.

- Дар назди расмҳо навис, ки онҳо чӣ доштанд.


 / 2

Пас аз якчанд вақт барои ҳамаи чорво об ва алаф пайдо кардан душвор шуд, ва хизматгори Абром ва Лут бо якдигар ҷанҷол мекарданд. Абром медонист, ки ба Худо ҳам ин маъқул нест. Бинобар ин беҳтар мебуд, ки ӯ ва Лут аз ҳамдигар ҷудо шуда, ба тарафҳои гуногун мерафтанд.

- Аз ояти 9 он суҳанонро навис, ки нишон медиҳанд, ки Абром ба Лут имкон дод аввалин шуда, ҷои мерафтаашро интиҳоб намояд.

 / 1

- Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавобҳоро навис. Баъд ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. Онҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Ин шахс аз Миср баромад. (о. 1)
2. Мардуми ин шаҳр бад буданд. (о. 13)
3. Ин шаҳр дар назди Садӯм буд. (о. 10)
4. Лут ба ин тараф равона шуд. (о. 11)
5. Ин шахс бо Абром рафт. (о. 5)
6. Абром номи киро хонд?-ро (о. 4)
7. Замине ки Лут интиҳоб кард, мисли
Худованд буд. (о. 10)

Х	Ш	А	Р	Қ
У	И	Ғ	О	Б
Д	О	Т	А	М
О	М	У	М	О
В	Ў	Л	Ў	Р
А	Д	Е	Р	Б
Н	А	С	О	А
Д	С	И	А	Ф

 / 7

Лут фикр мекард, ки интихоби дуруст кардааст. Аммо маълум шуд, ки ин интихоби бад буд.

- Дар гирди он калимаҳое ки сокинони Садӯро тасвир менамоянд, давра каш.

Бад

Хуб

Гуноҳкор

Нек

/3

Лут ба хатаре дучор мешуд, ки зери таъсири ҳамин гуна одамони гуноҳкор афтад. Абром набояд аз он ташвиш мекашид, ки замини ӯ бадтар буд. Ҳамин ки Лут рафт, Худо боз бо Абром гап зад ва ба ӯ як чизи беҳтарро ваъда дод.

- Дар зери калимаи дурусти қайдшуда хат каш:

Худо ба Абром гуфт, ки ба атроф нигарад ва ваъда дод, ки

АНДАКИ / ҲЕЧ ҚАДАРИ / ТАМОМИ / НИСФИ

он заминро, ки ӯ мебинад, ба ӯ ва оилааш медиҳад.

/1

Ба мо ҳам лозим меояд, ки дар вазъиятҳои гуногун интихобҳо намоем. Гоҳо интихоби мураккаб, гоҳо на он қадар мураккаб. Гоҳо интихоби мо дуруст аст, гоҳо не.

- Дар поён дар зери интихоби нодуруст хат каш:

Ба падару модар итоат кардан. / Бадӣ кардан.

Ба касе ки ба мо зарба задааст, зарбаи ҷавобӣ задан. / Ҷӯро бахшидан.

/2

Интихоби муҳиме ки мо бояд кунем - оид ба Худованд Исо аст.

- Дар рӯ ба рӯи баёнот ҷавоби ДУРУСТ ё НОДУРУСТ навис.

Ба ӯ “Не” гуфтан ва давом додани ҳаёти гуноҳкоронаи худ.

“Ҳа” гуфтан ва ӯро ҳамчун Наҷотдиҳанда ва Худованди худ интихоб намудан.

/2

Ҳар кадоми мо бисёр вақт дар назди интихоб меистад. Мо набояд ба Лут монанд шавем, ки интихоби нодуруст кард. Ҳозир ту худат интихоб менамояи, ки бо кӣ дӯстӣ кунӣ - бо касоне ки некӣ мекунамд, ё бо касоне ки калонсолонро эҳтиром намекунамд ва дигаронро ғамгин менамоянд. Абром бо боварӣ тамоми некӯаҳволии худро ба ихтиёри Худо месупорид, ва ҳангоме ки Лут чарогоҳҳои беҳтарро интихоб намуд, ӯ аз ин натарсид. Ва Худо Абромро баракат дод.

- Ояти тиллоиро хон ва бо СУҲАНОНИ ХУД навис, ки бо кадом шарт Худо дар интихоби дуруст кардани ту ёрӣ мерасонад.

/2

Худованд Исо барои ту мурд ва аз ту қарори дурустро интизор аст.

ҲАМАГӢ:


ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

Сафарҳои Иброҳим

Ваъдаҳои Худо



Ҳастӣ 17:1-8,
18:1-15,
21:1-5-ро хон



Ояги тиллоӣ:
Матто 1:21


Ба Толиб ваъда доданд, ки дар рӯзи таваллудаш ба ӯ дучарха мекарданд. Ба ӯ инро муддати зиёд интизор шудан лозим буд! Гоҳо ӯ шубҳа мекард, ки оё падару модараш ваъдашонро иҷро мекунанд, ё ягон чизи дигар тӯҳфа мекунанд. Ҳафтаҳо ва моҳҳо охишта мегузаштанд ... ва ниҳоят рӯзи таваллуди ӯ расид. Толиб чунон ба изтироб омада буд, ки сабр карда наметавонист. Хушбахтона, ӯро дучархаи нав интизор буд, айнан ҳамон хел дучарҳае ки ӯ мехост! Падару модараш ба ваъдаи худ вафо карданд!



- Дар ин чо ягон чизеро, ки ба ту ваъда дода буданд, навис.

Худо ба Абром оилаи калон ваъда дод. Боре Худо ваъдаи Худо такрор кард ва дар ин вақт номи Абромро дигар намуд.

- Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи нави Абромро мефаҳмӣ:



 /1

Номи нави ӯ Иброҳим ваъдаи Худоро хотиррасон мекард.

- Навис, ки номи нави ӯ, мувофиқи Ҳастӣ 17:5, чӣ маъно дошт.

 /2

Солҳо мегузаштанд. Иброҳим аллакай 99-сола буд, аммо зани ӯ Соро ханӯз фарзанд надошт. Иброҳим, эҳтимол, ҳайрон мешуд, ки чӣ тавр Худо ваъдаи Худо ба чо оварда метавонад. Боре Худо рӯйро ба Иброҳим гуфт, ки кай ваъдаашро ба чо меоварад.

- Дар назди ҷумлаҳо рақамҳои аз 1 то 5-ро гузошта, ҷумлаҳоро чунон рақамгузори намो, ки воқеаҳо тартиби дуруст пайдо кунанд.

Иброҳим се мардро дид.

Иброҳим ба онҳо хӯрдани ва нӯшидани пешниҳод намуд.

Иброҳим барои ин одамон хӯроки нисфирузи тайёр кард.


Иброҳим дар даромадгоҳи хайма нишаста буд.

Иброҳим ба пешвози ин одамон шитофт.

 /5

Се меҳмон аз осмон ба Иброҳим аз Худо хабар оварданд.

- **Аз боби 18, ояти 10, навишта гир, ки баъди як сол бояд чӣ рӯй меод.**



/1

- **Чаро Соро инро шунида, хандид? Чавоби дурустро ишора нам.**

Чунки ӯ хеле хурсанд буд.

/1

Чунки ӯ гумон мекард, ки ин ғайриимкон аст.

- **Ҳарфҳоро ҷо ба ҷо гузошта, номи кӯдакро навис. ИҲОҚС _____**

/1

- **Қадам оятҳои Ҳастӣ, боби 21 мегӯянд, ки Худо ба ваъдааш вафо кард?**

Ҳастӣ, боби 21, оятҳои ва .

/2

- **Дар гирди он рақам давра каш, ки ҳангоми таваллуд шудани кӯдак чандсола будани Иброҳимро ифода мекунад.**

99 100 80 101 82 96 125

/1

Агарчи ба Иброҳим лозим омад, ки муддати зиёд интизор шавад, Худо ба ҳар ҳол ваъдаашро ба ҷо овард. Ҳамааш ҳамон тавр шуд, ки Худо гуфта буд. Китоби Худо пур аз ваъдаҳои Худо мебошад, ва дар он инчунин дар бораи таваллуд шудани Кӯдаки дигар ваъда дода шудааст.

- **Ояти тиллоиро навис. Ин яке аз беҳтарин ваъдаҳост, ки Худо додааст!**

/1

- **Калимаҳоро рамзкушоӣ нам, ва мефаҳмӣ, ки ин чӣ тавр рӯй дод.**

(а = 1, б = 2, в = 3, г = 4 ва ғ.)

3/ 1/16/7 28/1/17/11/18 14/11 20/24/21/21/1/4/11/11 10/1/17/19/18

6/ 1/ 21/21/1/22/11/6 27/24/6/19 20/11/22/1/21/11 27/24/6/21/19

26/11/21/11/22/ 23/ 19/6

5/1/16/19/23/11/8/18

:

г г

/5


Ояти рамзикардашуда ба мо нишон дод, ки Худо боз ваъдаи Худо оиди фиристодани Наҷотдиҳанда ба ҷо овард. Мо то чӣ андоза бояд шукргузор бошем, ки Худованд Исо ба ин ҷаҳон таваллуд шуд, то ки моро аз гуноҳхоямон наҷот диҳад! Биёед фаромӯш накунем, ки ҳангоме ки Худо чизеро ваъда медиҳад, Ӯ ҳамеша ба ҷо меоварад. Мо ҳамеша ба сухани Ӯ боварӣ карда метавонем.

ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Сафарҳои Иброҳим

Санҷиши имон



Ҳастӣ
22: 1-14-ро хон



Ояги тиллоӣ:
Юҳанно 1: 29

Ҳамаи мо дар давоми ҳаётамон бо санҷишҳои гуногун рӯ ба рӯ мешавем, яъне аз санҷишу имтиҳонҳои ҳаёти мегузарем.

- Дар расмҳо кадом намудҳои санҷишу имтиҳонҳо нишон дода шудаанд?



Ш Б
М Н К
Ы М Б Ш
Б Ы Н К М
И Н Ш М К
Н Ш Ы И К Б
Ш И Н Б К Ы



 /3

Исҳоқ ба воя мерасид, ва Иброҳим писари худро дида, шод мешуд. Худо ба Иброҳим ва Соро меҳрубон буд. Ҷ ба ваъдааш вафо карда, дар пиронсолияшон ба онҳо хурсандӣ дод. Иброҳим Исҳоқро хеле дӯст медошт, аммо оё ӯ Худоро бештар дӯст медошт? Биё мефаҳмем!

Боре Худо қарор дод, ки Иброҳимро санҷад. Ин санҷиш хеле душвор буд.

- Ҷумларо пурра кун, ва мефаҳмӣ, ки ин чӣ гуна санҷиш буд.

Худо ба Иброҳим гуфт, ки И _____ гирифта, ба замини М _____ равад ва писари ягонаашро дар болои к _____ қурбонӣ кунад.

 /3

То ин лаҳза Иброҳим борҳо ба Худо итоат намуда буд. Агарчи ин супориш хеле душвор ва нофаҳмо меофт, ӯ ба Худо итоат намуд, зеро Худоро эҳтиром менамуд ва ба Ӯ боварӣ мекард.

Аз Худо тарсидан - Ӯро дӯст доштан, ба Ӯ итоат кардан ва Ӯро эҳтиром намудан мебошад, чунки Ӯ Худои Таовно аст.

Иброҳим боварӣ дошт, ки Худо ӯро фиреб намедихад.

- Дар рӯ ба рӯи ҳар ҷумла ҲА ё НЕ навис:

1. Иброҳим шутурсавор равона шуд.

2. Ҳамагӣ чор кас ба сафар бароманд.

3. Дар рӯзи сеюм хизматгорон дар назди кӯҳ монданд.

 /3

Иброҳим медонист, ки Худо ниятҳои нек дорад. Ва агар зарур шавад, Худо метавонад Исҳоқро аз мурдагон зинда кунад! Иброҳим боварӣ дошт, ки Худо ба ваъдаи Худ оиди он ки ҳамаи халқҳои замин ба воситаи Исҳоқ баракат меёбанд, вафо мекунад.

- Хат кашида расми ҳар шахро бо расми он чизе ки ӯ мебурд, пайваст кун.



Исҳоқ



кord



ҳезум





оташ



Иброҳим

/3

- Он чиро, ки Исҳоқ аз падараш пурсид, ҳангоме ки онҳо якҷоя ба кӯҳ мебароманд, ва ҷавоби Иброҳимро навис.



/2

- Ҷойҳои холиро пур кун:

Ҳангоме ки онҳо ба кӯҳ бароманд, Иброҳим _____ сохт ва Исҳоқро бар он гузошт. Исҳоқ итоаткорона он чиро, ки Иброҳим мегуфт, ба ҷо меовард. Ҳамин, ки Иброҳим _____ гирифт, _____ ӯро боздошт. Иброҳим бо итоаткорӣ исбот намуд, ки Худоро беш аз ҳама дӯст медорад. Ба ҷои Исҳоқ _____ қурбонӣ карда шуд.

/4

- Ояти тиллоиро, ки дар он оиди қурбонии беҳтарин гуфта мешавад, навис.

--

/2

Хеле муҳим аст, ки мо ҳам мисли Иброҳим ба Худо боварӣ дошта бошем. Худо Писари ягонаашро, ки дӯст медошт, ҳамчун қурбонӣ барои гуноҳҳои мо дод, ва баъд ӯро аз мурдаҳо зинда кард. “Масех, мувофиқи Навиштаҳо, барои гуноҳҳои мо мурд... Ва ӯ дафн карда шуд ва, мувофиқи Навиштаҳо, дар рӯзи сеюм эҳё (зинда) шуд”. **1 Қўринтиён 15 : 3 ва 4.**

Ту ба ин бовар мекунӣ? Ҳангоме ки Худованд Исо дар салиб мурд, ӯ инро ихтиёри ба хотири мо кард. Ҳеч кас ба ҷои ӯ ин корро карда наметавонист. Худо ҳамаи инро барои мо пешбинӣ намуд. Чун Иброҳим, ба Худо пурра боварӣ намо, ва ӯро барои он шукргузори кун, ки Писари Худо дод, то ки ТУ аз гуноҳ наҷот ёбӣ.

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:


A6

Омӯзиши Китоби Муқаддас

ДАРСИ 1-УМ: Иброҳим - даъват шудани ӯ



Ҳастӣ 11: 27-32
12: 1-9-ро хон



ОЯТИ ТИЛЛОӢ:
Аъмол 7:2



Хониши иловагӣ: • Еҳушаъ 24: 2 ва 3 • Ибриён 11: 8-10

Бо вучуди он ки Иброҳим якчанд ҳазор сол пеш зиндагӣ кардааст, боварии ӯ ба Худо барои масеҳиёни чандин асрҳо то ҳол намунаи ибрат аст. Номии аввали Иброҳим Абром буд.


- **Номҳои аъзоёни оилаи Абромро навис.**

Падари ӯ зани ӯ чияни ӯ /3

Падари Абром Торах, оилаашро гирифта, ба замини Канъон равона шуд.

- **Дар харита ишора кун:**

1. Шаҳре ки онҳо аз он баромаданд.
2. Шаҳре ки онҳо ба он омаданд.
3. Замине ки онҳо ба он равона шуданд.



/3

Онҳо то Ҳоррон расида, дар он ҷо сокин шуданд. Дар Ҳоррон падари Абром, Торах, вафот кард.


- **Кӣ ба Абром зоҳир шуд (Ояти тиллоӣ)**

- **Ӯ ба вай чӣ гуфт? (Ҳастӣ 12: 1)**

- **Чаро Абром рафт? (Ибриён 11: 8 - ро хон)**

/3

Тай кардани масофаҳои зиёд дар он замон хеле душвор буд. Илова ба ин Абром танҳо набуд – ҳамроҳи ӯ на танҳо одамони бисёр, балки рамаҳои зиёди ҳайвонот мерафтанд. Ҳеч кас ҷуръат намекард ба чунин сафар равад, агар боварӣ ҳосил накунад, ки ин қарори дуруст аст.



Худо мехоҳад, ки мо ба ӯ итоаткор бошем. Масеҳиён, ки ба Сухани Худо (Китоби Муқаддас) бовар намекунанд, ҳеч гоҳ наметавонанд ба Худо писанд оянд ва баракатҳоеро, ки ӯ ба онҳо додан мехоҳад, ба даст оваранд.

Иброҳим Худоро дӯст медошт, аз ҳамин сабаб мехост ба ӯ итоаткор бошад. Худо ҳамчунин ба ӯ яқчанд ваъдаҳои муҳим дод.

- **Панҷ ваъдаи Худоро ба Абром навис. (12 : 2-3)**

/5

Абром намедонист, ки ба кучо бояд равад (Ибриён 11:8), аммо бовар мекард, ки Худо ӯро роҳнамоӣ мекунад. Мо дар бораи сафари ӯ муфассал намедонем, аммо медонем, ки дар охир ӯ бо оилааш ба Канъон омад.

- **Ҳамаи қасонеро, ки бо Абром ба Канъон омаданд, номбар кун.**

/3

Шояд, Абром ҳангоми ба Канъон омаданааш ғамгин шуд. Дар ин сарзамин аллақай одамоне сокин шуда буданд, аммо Худо ба ӯ ваъдаи бузург дод, ки бояд ӯро рӯҳбаланд мекард (Ҳастӣ 12:7).

- **Абром чӣ кард, ҳангоме ки аз Худо ин ваъдаи навро гирифт?**

/2

Ҳамаи он чи дар ҳаёти Абром рӯй дод, натиҷаи воҳӯрии ӯ бо Худо буд. Худо ӯро дар давоми тамоми зиндагияш нигоҳдорӣ менамуд. Ва Абром Худоро дӯст медошт ва ба ӯ боварӣ мекард.


- **Ояти тиллоиро, ки дар ин бора мегӯяд, навис.**

/1

Ҳангоме ки Худо моро даъват мекунад, монанди он ки ӯ Абромро даъват намуд, мо бояд ба ӯ боварӣ кунем, ӯро пайравӣ намоем ва ба ӯ итоаткор бошем.

НАТИҶА:

ДАРСИ 2-ЮМ: Иброҳим - интиҳоби ӯ




Хониши иловагӣ: • Матто 6: 33 • Марқус 8: 36

Ба мо доимо лозим меояд, ки интиҳоб намоем: ба кучо барои таҳсил равам, ба кадом фанҳо дар мактаб диққати бештар диҳем, бо кадом намуди варзиш машғул шавем, ва чӣ гуна дӯстон дошта бошем. Мо ҳамчунин бояд нисбати Худо интиҳобе кунем – аз пайи ӯ равам ё бо роҳи худ равам. Дар ин дарс мо оиди он гап мезанем, ки чӣ тавр дар ҳаёти худ интиҳоби дуруст кардан даркор аст.

• **Кроссвордро пур кун, то ки муқаддимаи ин дарсро донӣ.**

Аз боло ба поён

1. Чизе ки Абром аз он бой буд.
3. Дар назди Байт-Ил Абром номи Худовандро
4. Кӣ бо Абром буд?
6. Подшоҳи Мисрро чӣ меномиданд? (12: 20)



Аз чап ба рост

2. Абром аз кучо баромад?
3. Номи он чизе ки Абром дар он зиндагӣ мекард.
5. Маконе ки Абром ба он чо рафт.
7. Абром дар Байт-Ил чӣ сохт?

• **Бо СУХАНОНИ ХУД фаҳмон, ки чаро Абром ва Лут якҷоя зиста натавонистанд.**

[Blank box for answer]

[] / 2

Абром ба Лут имкон дод, ки аввалин шуда ба қароре ояд.

• **Он чиро, ки Абром ба Лут пешниҳод кард, навис.**

[Blank box for answer]

[] / 1

• **Дар зери он калимаҳое хат каш, ки заминеро, ки Лут интиҳоб кард, тасвир мекунад.**

*Обшор буд / ғарб / водии Урдун / шарқ / водии Нил
назди Садӯм ва Амӯро / биёбон / назди Ерихӯ.*

[] / 2

Лут се хато содир намуд, ҳангоме ки қарор қабул мекард:

1. ӯ аз Худо напурсид, ки бояд ба кучо равад.
2. ӯ ба амакаш Абром ҳуқуқи интиҳоб карданро наод, агарчи ин аз рӯи одоб мебуд, зеро Абром аз Лут калонсолтар буд ва барои ӯ корҳои бисёр кард.
3. ӯ қарор дод назди шаҳре сокин шавад, ки одамонаш бадкирдор буданд.

Ҳангоми интиҳоб кардан мо бояд ҳамеша аз Худо пурсем, ки ӯ чиро мехоҳад, то мо бикунем. Мо набояд он чиро интиҳоб кунем, ки моро ба васвасаи гуноҳ кардан оварда метавонад.

Абром дар Канъон монд.

- **Пас аз он ки Лут рафт, Худо ба Абром дар хусуси замин боз як ваъда дод. Онро навишта гир.**

/1

Ба шарофати итоаткориюи худ, Абром оид ба наслҳои ояндаи худ ваъда гирифт.

- **Дар рӯ ба рӯи баёноти ҷавоби ҶА ё НЕ навис:**

Лут ба шарқ рафт, замини Абром бошад дар ғарб буд.

Насли Абром мисли дарахтони ҷангал сершумор мешавад.

Абром метавонист ба ҳар ҷои он замин равад.

Худо ваъда дод, ки ба Абром тамоми он заминро медиҳад.

/4

Абром аз ваъдаҳои Худо шодӣ мекард.

- **Ў чӣ кард, то ки Худоро шукргузори кунад?**

/1

Баъди муддате Лут дар шаҳри гуноҳкори Садӯм сокин шуд.

Баъд дар он ҷое ки Лут зиндагӣ мекард, ҷанг сар шуд (Ҷастӣ 14: 1 ва 2).

- **Хат кашида рақамҳоро пайваस्त кун. Барои ҳар хат ранги алоҳидаро истифода бар.**

5

4

4 подшоҳон бар зидди

7

подшоҳон ҷанг карданд.

3

5

/1

- **Фаҳмон, ки дар муҳориба бо Лут чӣ рӯй дод. (14: 12)**

/1

- **Абром чӣ қадар одамонро бо худ гирифт? Кай онҳо ҳучум карданд?**

/2


Ҳамин тариқ, Абром Лут ва моликияти ӯро наҷот дод. Интиҳоби Лут нодуруст буд, ва ӯ бо роҳи нодуруст рафт. Фақат ба шарофати далерии амакаш ӯ боз дар озодӣ буд.

Дар мактаб, дар ҷои қор, бо дӯстон ва ҳатто дар хона қарори нодуруст кардан то чӣ андоза осон аст. Оё ту тайёр ҳастӣ он гуна интиҳобе намой, ки Еҳушаъ ибни Нун кардааст? (Ба ояти тиллоӣ нигар)

- **Ояти тиллоиро ёб ва қисми охири онро навишта гир.**

/1

НАТИҶА:



Ҳастӣ 15: 1-7;
17: 1-19;
18: 1-15-ро хон



ОЯТИ ТИЛЛОӢ:
Ҳастӣ 18: 14
(қисми якум)

ДАРСИ 3-ЮМ: Иброҳим - боварии ӯ



Хониши иловагӣ: • Румиён 4: 16-22 • Ибриён 11: 11, 12

Оё ту ба ҳамаи он чи мегӯянд, бовар мекуни?

Ин, шояд, ба он вобаста аст, ки гӯянда кист. Абром ба Худо пурра боварӣ мекард. Ӯ боварӣ дошт, ки ҳамаи суҳанони Худованд пурра иҷро мешаванд.

Абром мушкилӣ дошт. Худо ба вай насл ваъда дод, аммо ӯ то ҳол фарзанд надошт.



- **Ҳастӣ 15: 1-7-ро бо диққат хон ва баъд ҷойҳои холиро бо СУХАНОНИ ХУД пур кун, то ки он чи ҳосил шавад, ки Худо ба Абром гуфт.**

..... (Сухани) Худованд ба Абром расид (оятҳои 1 ва 4).

“..... ки аз камари ту барояд, ту хоҳад буд (яти 4). Ба назар кун, ва бишумур, насли ту ҳамин қадар хоҳад шуд» (ояти 5). Ва ба Худованд овард, ва ин барои ӯ адолат (росткорӣ) ҳисоб карда шуд (ояти 6).

Ва боз Худо гуфт: "Манам Худованд, ки туро аз калдониён"

овардам, то ки ин заминро ба ирсият ба ту бидиҳам" (ояти 7).

/4

- **Номҳо ва унвонҳо дар Китоби Муқаддас хеле муҳиманд. 17: 1-19-ро хон ва ба саволҳо ҷавоб деҳ.**

Худованд Худро чӣ тавр номид?

Номи нави Абром чӣ буд?

Он чӣ маъно дошт?

Номи нави зани ӯ чӣ буд?

(Маънои номи ӯ "Малика" аст, чунки вай бояд модари бисёр халқҳо ва подшоҳон мешуд).

Писарро бояд чӣ ном мегузоштанд?

/5

Чӣ ваъдаи ҳайратовар! Ана навигарӣ барои Иброҳим!

- **Абром чӣ кард? (17:17-ро хон)**

/1

- **Ӯ дар дили худ чӣ гуфт?**

/1

Худо боз ба Иброҳим ба таври махсус зоҳир шуд. Ин дафъа $\bar{У}$ ба меҳмони вай омад!

- **Ҳастӣ 18: 1-15-ро хон ва ҷавобҳоро дар ҷойҳои холи навис, ва баъд ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.**

Ин ҳангоми рӯз буд.

Ва чашм андохта дид, ки инак мард омадаанд.

Иброҳим онҳоро ба даъват намуд.

Соро пухт.

Иброҳим фармуд, ки тайёр карда шавад.

$\bar{У}$ ба онҳо дод, то бинӯшанд.

$\bar{У}$ худаш дар зери истода буд.

Соро дар буд.

Г	Д	Ш	Ё	Т	К	Ӣ
$\bar{У}$	А	И	Т	О	З	Н
С	Р	Р	И	Т	А	О
О	А	Ҷ	М	М	О	М
Л	Х	Е	Ӣ	О	С	Ҳ
А	Т	А	П	З	И	Е
$\bar{У}$	Х	Б	Н	О	Н	М

/4

Яке аз ин меҳмонон Худованд буд.

Ин яке аз ҳолатҳои аҷоиб буд, ки $\bar{У}$ ба монанди одам Худо зоҳир намуд.



- **Яке аз Меҳмони Иброҳим чӣ гуфт? (ояти 10-ро хон)**

/2

- **Соро ин хабарро шунида, дар ҷавоб чӣ кор кард?**

/2

- **Он қисми ояти тиллоиро навис, ки дар он гуфта мешавад, ки барои Худо ҳеҷ чизи ғайриимкон нест.**

/1


Худо ҳамеша ваъдаҳояшро иҷро мекунад! Худо ваъда дод, ки ҳар касеро, ки аз $\bar{У}$ хоҳиш кунад, аз гуноҳҳо наҷот медиҳад. $\bar{У}$ ҳамчунин ба фарзандони Худо ваъда дод, ки ҳама чизи дарқориро барои ҳаёти ҳаррӯза медиҳанд. Аз боварӣ қардан ба Худо натарс!

НАТИҶА:

ДАРСИ 4-УМ: Иброҳим - санчиши имони ӯ



Хониши иловагӣ: • Румиён 8: 32 • Яъқуб 2: 20-24



Иброҳим бояд аз санчиши душвортарини ҳаёти худ мегузашт. ӯ муддати зиёд интизори таваллудшавии Исҳоқ буд, аммо акнун писари ӯ дар маркази ин санчиш буд.

- **Калимаҳои партофташударо навис, то донӣ, ки Худо аз Иброҳим чиро меҳост.**

«Писари худро, ки ягонаи туст,
ва ӯро, яъне Исҳоқро; ва ба замини Мӯриё
бирав, ва дар он ҷо ӯро бар яке аз ки ба ту хоҳам гуфт, барои
..... барор».

/3

Дар он замонҳо қурбонӣ кардани фарзандон барои халқҳои, ки Худои ҳақиқиро наменинохтанд, як одати муқаррарӣ буд. Барои Иброҳим, эҳтимол, фаҳмидан душвор буд, ки чаро Худо инро аз ӯ меҳост. Охир ӯ Исҳоқро хеле дӯст медошт! Чӣ тавр ӯ ба писараш даст мебардошт?! Ва агар ӯ Исҳоқро қурбон намояд, ваъдаҳои Худо чӣ тавр иҷро мешаванд?


- **Дар назди ҷумлаҳо рақамҳои аз 1 то 5-ро гузошта, онҳоро аз рӯи он тартибе ки воқеаҳо рӯй медоданд, гузор.**

- 5 ӯ ба он ҷое равона шуд, ки Худо фармуда буд.
- 4 Дар рӯзи сеюм ӯ аз дурӣ он ҷойро дид.
- 3 Иброҳим харро зин кард.
- 2 ӯ барои қурбонии сӯхтанӣ ҳезум шикаст.
- 1 ӯ ҳамроҳи худ ду нафар хизматгорунаш ва Исҳоқро гирифт.

/5

- **Кроссвордро пур кун, ва мефаҳмӣ, ки баъд чӣ рӯй дод.**

- Он чӣ Исҳоқ бардошта мебуд.
- Иброҳим ва Исҳоқ ба он омаданд, ки Худованд гуфта буд.
- Иброҳим дар он ҷо бино кард.
- Иброҳим гуфт, ки Худо барои Худ барраро хоҳад кард.
- Иброҳим ва Исҳоқ ба кӯҳ рафтанд, то ки кунанд.
- Он чӣ Иброҳим бо ҳезум кард (ояти 9).
- Он чӣ Иброҳим дар дасташ мебуд.
- Он чӣ Худо ҳамчун қурбонӣ муҳайё намуд.
- Он чӣ Иброҳим дар дасташ мебуд.
- Он касе ки дар қурбонгоҳ хобида буд.
- Он касе ки ба Иброҳим гап зад, хангоме ки ӯ кордро гирифта, писарашро куштани буд.




/5

Аз кроссворд калимаеро, ки аз чап ба рост ҳосил шуд, навишта гир.

Иброҳим овард.

- **Фариштаи Худованд Иброҳимро ба номаш хонда, ба ӯ чӣ гуфт?**



/1

Иброҳим тайёр буд, ки ба Худо ҳама чизро диҳад. ӯ ба Худо то ба он дараҷа итоаткор буд ва боварии зиёд дошт, ки метавонист писари худро диҳад.

- **Иброҳим ба ҷои Исҳоқ чиро қурбонӣ намуд?**

/1

- **Иброҳим ба чӣ боварӣ дошт? (Ибриён 11: 19)**

/2

- **ӯ ин ҷойро чӣ номид?**

/1

Ҳангоме ки Фариштаи Худованд бори дуюм ба Иброҳим муроҷиат намуд, гуфт, ки барои итоаткорӣ ба фармудаи Худо Иброҳим баракати зиёд ба даст меоварад.

Ба воситаи ин воқеаи ҳаёти Иброҳим мо намунаи он чиро мебинем, ки Худо кард, ҳангоме ба Писари Худ Худованд Исои Масеҳ имкон дод, ки дар салиб бимирад. Ҳеч кас ба ғайр аз ӯ ин корро карда наметавонист, аз ҳамин сабаб ӯ барои ҳамаи одамон мурд.

- **Дар Румиён 8:32 дар ин бора гуфта шудааст. Ин оятро дар поён навис.**

/2

Оё ту қурбонии бузурги Худоро қабул намудай? _____

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ДАРСИ 1-УМ: _____

ДАРСИ 2-ЮМ: _____

ДАРСИ 3-ЮМ: _____

ДАРСИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Яќуб 1

Петрус 4



Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:




Омӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикояи 1-ум: Петрус мавъиза мекунад

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Рӯҳулқудс омад.



Аъмол 2: 1-14,
36-39-ро хон




Расми Петрусро, ки ба халқ гап мезанад, каш

Худованд Исо ба осмон рафт. Баъди якчанд рӯз Ӯ Рӯҳулқудсро (Рӯҳи Худоро) фиристод, то ки Ӯ ба шогирдон ёрӣ диҳад. Ба онҳо мадади Рӯҳулқудс даркор буд, то ки ба одамон дар бораи Худованд Исо нақл кунанд.

Кӣ ба мадади шогирдон омад? Р _____ .

Ҳангоме ки Рӯҳулқудс фуруд омад, шогирдон дар хона буданд. Фуруд омадани Рӯҳулқудс ба садои шамоли саҳт монанд буда, чун оташ метофт. Ба шарофати ин шогирдон қувват ва далерӣ пайдо намуданд, то дар бораи Исо ба ҳама нақл кунанд.



Дар берун бисёр одамон чамъ шуда буданд. Петрус ба онҳо мавъиза карданро сар кард. Ӯ фаҳмонд, ки Исо, ки онҳо Ӯро ба наздикӣ дар салиб меҳкӯб карда куштанд, Наҷотдиҳанда аст. Худо Ӯро зинда кард. Ва акнун Худованд гуноҳҳои хар касеро, ки ба Ӯ боварӣ кунанд, мебахшад.

Расмро ранг кун.

/10



Аъмол
3: 1-12-ро хон

Ҳикояи 2-юм: Петрус лангро шифо медиҳад


Ин ҳикоя дар бораи қувваи шифобахши Худо аст.

Чанде пас аз он ки Рӯҳулқудс фуруд омад, Петрус ва Юҳанно ба Маъбад (Хонаи Худо) мерафтанд.

Дар назди дарвоза шахсе нишаста, садақа мепурсид. Ӯ ланг буд ва роҳ рафта наметавонист. Ланг фикр кард, ки Петрус ва Юҳанно ба ӯ пул медиҳанд, аммо Петрус як чизи аз пул хеле беҳтар дошт! Петрус ба ӯ гуфт: “Ба номи Исои Масеҳи Носирӣ, бархез ва роҳ рав.”

Петрус аз дасти ӯ гирифта, ба по хезонд, ва ланг дарҳол солим шуд!


Расмро ранг кун.



Ин шахс роҳравону частухезкунон барои солим гардиданаш Худоро шукргузори менамуд. Бисёр одамон чамъ омаданд, ва Петрус ба онҳо дар бораи Худованд Исо нақл намуд. Ӯ гуфт, ки одамон Исоро дар салиб меҳкӯб карда куштанд, аммо Худо Ӯро зинда кард. Қувваи Худованд Исо шахси лангро солим гардонд.

Суханони Петрусро ранг кун:

Ба номи Исо
бархезу роҳ рав.




Ҳикояи 3-юм: Петрус дар зиндон

Ин ҳикоя дар бораи вафодорӣ ва боварии ҳаввориён аст.

Петрус ва Юҳанно ба одамон нақл мекарданд, ки Худованд Исо зинда шуд. Хизматгори Маъбад низ назди онҳо омаданд. Онҳо аз Петрус ва Юҳанно хеле хашмгин шуданд, чунки ба хабари хуш дар бораи зинда шудани Исо бовар намекарданд. Аз ҳамин сабаб онҳо Петрус ва Юҳанноро то саҳарӣ дар зиндон нигоҳ доштанд.

Номҳои ду ҳаввориро, ки ба зиндон партофта шуданд, навис ва расмро ранг кун.



Пагоҳии рӯзи дигар Петрус ва Юҳанноро ба доварӣ оварданд. Доварикунандагон ба онҳо фармуданд, ки дигар ҳеҷ гоҳ оиди Худованд Исо гап назананд. Аммо ҳаввориён натарсиданд. Бо вучуди хатарҳо, онҳо мехостанд ба Худованд Исо итоткор бошанд. Мо низ, ба монанди ҳаввориён, бояд Худовандро дар ҳаёти худ муҳимтарин ҳисобем.

Калимаҳоро аз Китоби Муқаддас ранг кун ва онҳоро аз ёд намо.

Худованд
мададгори ман аст.




Аъмол
4: 23-31-ро хон

Ҳикояи 4-ум: Озод шудани Петрус

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки **чӣ тавр Худо ба дуоҳо ҷавоб медиҳад.**

Ҳангоме ки доварикунандагон Петрус ва Юҳанноро иҷозати рафтани доданд, онҳо хурсанд шуданд. Онҳо дарҳол назди бародарони имондори худ рафтанд. Петрус ва Юҳанно воқеаро ба онҳо нақл карданд. Онҳо якҷоя дар дуо ба Худо муроҷиат намуданд. Онҳо аз \bar{U} хоҳиш намуданд, ки далерӣ диҳад, то ки ба одамони оиди Худованд Исо нақл карданро давом диҳанд.


Расми Петруси хурсандро каш ва ҳарфҳои партофташударо навис.



Масеҳиён якҷоя дар _____ ба _____ муроҷиат намуданд.

Оё Худо ба дуои онҳо ҷавоб дод? Албатта, ҷавоб дод. Ҷое ки онҳо дар он буданд, ларзидан гирифт, ва қувваи Худо ҳар яки онҳоро пур кард. Акнун онҳо далерии боз ҳам бештар пайдо намуданд. Онҳо ба Худованд Исо итоаткор буданд, ва \bar{U} ба онҳо ёрӣ медиҳад.

Расми биноро ранг кун ва дар ҷумлаи поён як калимаро пурра кун.



Ҷое ки онҳо дар он буданд,
л _____ гирифт.

Ҳангоме ки мо ба Худо итоаткор ҳастем ва ба \bar{U} боварӣ мекунем, метавонем боварӣ дошта бошем, ки \bar{U} ба мо низ ёрӣ мерасонад.

/10

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-УМ: _____

ҲИКОЯИ 3-УМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

САТҲИ 1

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном: _____

Адрес: _____


Соли таваллуд: _____

Муаллим/а: _____



Омӯзиши Китоби Муқаддас


ҲИКОЯИ 1-УМ: Петрус мавъиза мекунад



Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Худованд Исо мурд ва дар рӯзи сеюм зинда шуд. Баъди якчанд ҳафта Ё ба Осмон рафт. Пеш аз он ки заминро тарк кунад, Ё ваъда дод, ки Рӯҳулқудсро (Рӯҳи Худоро) мефиристад. Рӯҳулқудс ба шогирдон ёрӣ медиҳад, то ба одамон дар бораи наҷот гап зананд.

- **Чоркунҷаҳои нуктадорро ранг кун, ва номи Мададгореро, ки Худованд Исо фиристодани Ёро ба шогирдонаш ваъда дода буд, мефаҳмӣ.**




/4

Дере нагузашта ин ваъда иҷро шуд! Ҳаввориён дар Ерусалим дар хона буданд. Ногоҳ садои ғулғулае, чун садои тундбод (шамоли саҳт), шунида шуд. Баъд бар ҳар яки онҳо забонаҳои оташ пайдо шуданд. Ин хеле аҷиб буд! Рӯҳулқудс фуруд омад!

- **Кроссвордро пур кун.**


1. Онҳо садои чиро шуниданд?
2. Бар шогирдон оташ қарор гирифтанд.
3. Ҳамаи онҳо аз Рӯҳулқудс шуданд.



/4

Дувоздаҳ шогирди Худованд Исоро ба таври махсус меномиданд.

- Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки онҳоро чӣ тавр меномиданд.



В **Й** /3

Ба шарофати Рӯхулқудс ҳаввориён дар бораи Худо ба забонҳои ки то ҳол намедонистанд, гап зада метавонистанд. Ва одамоне ки аз кишварҳои дигар ба ид омада буданд, онҳоро мефаҳмиданд! Баъзеҳо хандида, мегуфтанд, ки ҳаввориён маст шудаанд, аммо онҳо маст набуданд.

- Дар назди ҷумлаҳои дуруст аломати (V) ва ҷумлаҳои нодуруст аломати (X) гузор.

Ҳангоме ки Рӯхулқудс фуруд омад,

- ... ҳамаи ҳаввориён беҳуш шуданд.
- ... ҳамаи ҳаввориён маст буданд.
- ... ҳаввориён чунон тарсиданд, ки бо ҳеч кас гап намезаданд.
- ... ҳаввориён ба забонҳои дигар мавъиза карданро сар карданд. /4

Петрус ба одамоне ки дар атроф чамъ шуда буданд, мавъиза мекард. Ҳангоми мавъиза Петрус ба онҳо фаҳмонд, ки фуруд омадани Рӯхулқудс иҷрошавии пешгӯиҳои пайғамбарҳост. Ва Исо, ки онҳо Ӯро дар салиб меҳкӯб карданд – Масеҳи ҳақиқӣ аз чониби Худо аст. Аз ҳамин сабаб Китоби Муқаддас мегӯяд, ки Ӯ ...


- Ҳарфҳоро бо эҳтиёт ранг кун.

Худованд Исрои
Масеҳ аст. /4

Петрус ба одамон гуфт, ки онҳо бояд барои гуноҳҳои худ бахшиш пурсанд ва ба Худованд Исо чун ба Начотдиҳандаи худ бовар кунанд. Дар он рӯз бисёр одамон ба Худо рӯ оварданд.

Ҳоло агар ту ҳам аз гуноҳҳоят рӯ гардонӣ ва Худованд Исоро ҳамчун Начотдиҳанда ва Худованди худ қабул кунӣ, Худо туро мебахшад.


НАТИҶА:



ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Петрус лангро шифо медиҳад


Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Тасаввур кун, ки агар роҳ гашта наметавонистӣ, худро чӣ тавр хис мекардӣ! Ту давидан, бо варзиш машғул шудан, сайру гашт кардан наметавонистӣ! Ҳаёти ту тамоман дигар мебуд. Ҳозир мо дар бораи як шахси ланг мефаҳмем. \bar{U} аз вақти таваллудаш ланг буд, ва акнун синну солаш аз 40-сола зиёд буд! Аз сабаби он ки \bar{u} роҳ гашта наметавонист, \bar{u} садақа мепурсид; ҳар рӯз дӯстонаш \bar{u} ро назди дарвозаи Маъбади Ерусалим меоварданд. Дар он чо \bar{u} тамоми рӯз менишаст, бо умеди он ки одамони раҳмдил ба \bar{u} каме пул медиҳанд.



- **Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис. Баъд онҳоро дар кроссворд навис.**

1. Шаҳре ки дар он чо Маъбад (Хонаи Худо) буд, ном дошт.
2. Шаҳс аз одамон мепурсид.
3. \bar{U} дар назди Маъбад менишаст.
4. Ин шахс аз вақти таваллудаш буд.



Боре, хангоме ки Петрус ва Юҳанно ба Маъбад мерафтанд, ланг онҳоро ҷеғ зада, аз онҳо пул пурсид. Ҳаввориён истода, ба тарафи \bar{u} нигоҳ карданд. "Ба мо нигоҳ кун", – гуфт Петрус. Ланг бо умеди он ки онҳо ба \bar{u} ягон чиз медиҳанд, ба онҳо бо диққат нигарист!

/4

- **Номҳои ду нафар ҳаввориёро навис.**



П _____



Ю _____

/4



Он рӯз Петрус бо худ пул надошт, аммо ӯ як чизи беҳтар дошт! "Ман нукра ва тилло надорам, – гуфт Петрус, – лекин он чи дорам, ба ту медихам. Ба номи Исо бархез ва роҳ рав".

Баъд Петрус аз дасти ӯ гирифта, барои бархестанаш ёрӣ дод. Дар ин лаҳза пойҳо ва зонуҳои ӯ қувват пайдо карданд. Бори аввал дар ҳаёти худ ӯ роҳ гашт!

• **Дар назди ҷумлаҳо ҲА ё НЕ навис.**

Петрус ба ланг каме пул дод.

Қувваи Худованд Исо лангро шифо дод.


Юҳанно барои бархестани ланг ёрӣ дод.

Устухонҳои тахтапушти ланг мустаҳкам шуданд.

/4

Шахси шифоёфта хеле хушбахт буд! Ӯ қадам мезад ва мечаст. Аммо аз ҳама муҳим он буд, ки ӯ Худоро ситоиш мекард. Ӯ медонист, ки қувваи Худованд Исо ӯро шифо додааст.

• **Суханони Петрусро ба охир расон.**



/4

Ба мо низ Худованд Исо даркор аст. Фақат Ӯ метавонад дилҳои моро аз гуноҳ шифо диҳад ва моро барои корҳои нек боқувват гардонад. Худованд Исо ҳаёти Худо барои мо дода, шифо ёфтани дилҳои моро имконпазир намуд. Оё ту барои ин ба Ӯ ташаккур гуфтай?


Ҳама аз ин воқеаи рӯйдода дар Маъбад хеле хурсанд буданд. Одамон хеле ҳайрон мешуданд. "Чаро ҳайрон мешавед? – гуфт Петрус. – Худо ин шахсро бо қувваи Худованд Исо шифо дод". Ин мӯъҷизаи аҷоиб нишон дод, ки Исо, ки дар салиб мурд, ҳозир зинда аст, дар Осмон аст ва кореро, ки дар замин сар карда буд, давом медиҳад.

• **Ин калимаҳоро ранг кун.**

Қувваи Худованд Исо
лангро шифо дод.

/4

НАТИҶА:



ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Петрус дар ҳабс

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёри расонад.




Одамон дар атрофи Петрус ва Юҳанно торафт зиёдтар чамъ мешуданд. Ҳама медонистанд, ки Исо мурдааст. Петрус ба онҳо мегуфт, ки Худо Исоро аз мурдаҳо зинда кардааст. Ва акнун ланг бо қувваи Худованд Исои зиндашуда шифо ёфт.

- **Петрус дар бораи он чи Худо бо Исо кард, чӣ мегуфт?**

Худо Ӯро аз м _____ з _____ к _____ . /4

Вақте ки Петрус мавъиза мекард, сардорони посбонони Маъбад омаданд. Ҳангоме онҳо шуниданд, ки Петрус ба одамон дар бораи аз мурдагон зинда шудани Исо нақл мекунад, хеле хашмгин шуданд. Онҳо зуд ҳар ду ҳаввориро ҳабс карданд ва то пагоҳӣ дар зиндон нигоҳ доштанд.

- **Номҳои ду ҳаввори ҳабсшударо навис.**



/4

Пагоҳии рӯзи дигар бисёр яҳудиёни боэътибор чамъ шуданд, то ба қароре биёянд, ки бо Петрус ва Юҳанно чӣ кунанд. Ҳангоме ки ҳаввориён дар назди онҳо истоданд, онҳо пурсиданд: "Бо қадом қувват ва бо қадом ном ин корро кардаед?" Петрус дар довари ҳуди ҳамон суҳанонро гуфт, ки бегоҳии рӯзи гузашта ба мардум гуфта буд.

- Калимаҳоро дар ҷумла дуруст ҷо ба ҷо гузор, то бифаҳмӣ, ки Петрус чӣ гуфт.

мехкӯб кардед Исо мард зинда кард

Бо номи, ки Ҷро шумо
дар салиб м..... к....., ва Худо Ҷро аз
мурдаҳо з..... к....., бо номи Ҷ ин дар
хузури шумо истодааст.

/4

Доварикунандагон наметавонистанд, ки бо Петрус ва Юҳанно чӣ кунанд. Онҳо ин масъаларо байни худ муҳокима намуданд. Онҳо наметавонистанд инкор кунанд, ки мӯъҷиза рӯй додааст, зеро дар назди онҳо шахси шифоёфта истода буд. Ягона коре ки онҳо карда тавонистанд, ин буд, ки онҳо дар бораи Исо мавъиза карданро ба Петрус ва Юҳанно манъ намуданд ва баъд онҳоро сар доданд.

- Танҳо ДУ ҷумла дуруст аст. Дар назди онҳо ҶА навис.

1. Петрус ва Юҳанно сар доданд.
2. Дар он вақте ки доварикунандагон байни худ маслиҳат мекарданд, Петрус ва Юҳанно гурехтанд.
3. Доварикунандагон барои шифо додани ланг ба ҳаввориён миннатдорӣ баён намуданд.
4. Ба ҳавориён дар бораи Исо гап заданро манъ карданд.

/4

Ҷаввориён ба қадри кифоя часорат доштанд. Онҳо тамоман натарсиданд. Инак он чи онҳо гуфтанд:



Мо наметавонем аз гуфтани он чи дидаем
ва шунидаем, даст кашем!



Рӯҳулқудс ба онҳо ёрӣ меод, ки барои Худованд Исо устуворӣ нишон диҳанд. Агар мо хости Худовандро ба ҷо оварем, Ҷ ба мо ҳам ёрӣ медиҳад!

- Ояти зерини Китоби Муқаддасро ранг кун ва аз ёд намо.


Худованд мададгори
ман аст.

Ибриён 13: 6

/4

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 4-УМ: Петрусро озод мекунанд



Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Ҳангоме ки Петрус ва Юҳанноро пас аз доварӣ дар Ерусалим озод карданд, онҳо хеле хурсанд шуданд! Онҳо зуд рафта, воқеаро ба дигар масеҳиён нақл карданд, ва инчунин гуфтанд, ки ба онҳо дар бораи Худованд ва Наҷотдиҳанда Исо гап заданро манъ карданд.



- **Дар ҳар як ҷумла дар зери калимаи дурусти қайдшуда хат каш:**

1. Ҳаввориёнро пас аз доварӣ ЗАДАНД / ЗИНДОНӢ КАРДАНД / ОЗОД НАМУДАНД.
2. Доварӣ дар РУМ / ЕРУСАЛИМ / БАЙТ-ЛАҲМ баргузор гардид.
3. Ҳангоме ки онҳо аз доварӣ берун омаданд, ба назди ПОНТИУС ПИЛОТУС / ПОДШОҲ ҲИРОДУС / ДӢСТОНИ МАСЕҲИАШОН рафтанд.


/3

Ҳама нақли ҳаввориёнро бо диққат гӯш карданд. Пас аз он ки онҳо ҳама чизро фаҳмиданд, имондорон якдилона ба Худо дуо карданд, то ба онҳо қувват диҳад, ки далерона дар бораи Худованд Исо суҳан гӯянд.

Худованд Исо ба онҳо фармуд, ки хушхабарро дар бораи Ӯ дар тамоми ҷаҳон паҳн намоянд. Имондорон Худованд Исоро дӯст медоштанд ва хеле мехостанд ба Ӯ иттиҳор бошанд. Фармони доварикунандагон ва таҳдидҳои сардорон онҳоро натарсонданд.

- **Кроссвордро пур кун.**

1. дар бораи Худованд Исо барои ҳама аст.
2. Номи яке аз ҳаввориён.
3. Кӣ дар бораи Исо гап заданро манъ карданд?
4. Номи ҳаввори дигар.
5. Ҳар як масеҳӣ бояд ба Худо бошад.



/6

Шогирдон дар дуо ҳамчунин аз Худо хоҳиш мекарданд, ки Ӯ ба номи Исо мӯъҷизаҳо ба амал оварад. Ин нишон меод, ки суханони онҳо дар бораи Исо ҳақиқат мебошанд.

• **Ҳарфҳои калимаҳои қайдшударо ҷо ба ҷо гузошта, навис.**

1. Онҳо қарор доданд, ки на ба РАСОРОДИН _____ яҳудӣ, балки ба Худованд Исо ТИАОТ _____ менамоянд.
2. Онҳо ба Худо УДО _____ гуфтанд, то ки барои нақл кардан дар бораи Худованд Исо ба онҳо ДЛЕАРӢ _____ диҳад. /8

Гоҳо ба мо лозим меояд, ки муддати зиёд интизор шавем, то ки ба дуоямон ҷавоб гирем. Аммо бо Петрус, Юҳанно ва дӯстони онҳо ин тавр набуд! Худо ба дуои онҳо дарҳол, ба таври мӯъҷизанок ҷавоб дод. Тамоми бино ларзид, ва Рӯҳулқудс ҳамаи онҳоро пур кард. Онҳо далерона, бе тарс Сухани Худоро мавъиза мекарданд.



Баъзе вақт қарори дуруст қабул карданамон душвор аст. ҲАМЕША аз ҳама беҳтар он аст, ки Худованд Исоро ДАР ҶОИ АВВАЛ гузорем ва ба Ӯ ИТОАТКОР БОШЕМ.

• **Оятро ранг кун ва аз ёд намо.**

Аввал Подшоҳии
Худоро ... бичӯед.

Матто 6: 33

/3

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:


Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: **Ҳаёти Яъқуб**
Фиребгар



Ҳастӣ 25: 21 -34
ва 27:1 -29-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Забур 31: 1

Оё ту шиносҳои дугоник дорӣ? Яъқуб, ки мо дар бораи ҳаёти ӯ меҳонем, бародари дугоник дошт. Падару модари онҳо Исҳоқ ва Ривқо буданд. Мутаассифона, ин оилаи на он қадар хушбахт буд. Падар ва модарашон писари дӯстдоштаи худро доштанд. Чунон ки мебинем, аз ин сабаб дар хонадони онҳо мушкилот ба вуҷуд омад.

- **Хат кашида ҷумлаҳоро бо расми мувофиқ пайваст нам.**



Эсов

1. Писари дӯстдоштаи Исҳоқ.
2. Бародари хурдӣ.
3. Писари дӯстдоштаи Ривқо.
4. Шикорчӣ.
5. Ӯ дар хона буданро дӯст медошт.
6. Бародари калонӣ.




Яъқуб

/6

Азбаски Эсов аввал таваллуд шуда буд, бародари калонӣ ҳисобида мешуд. Ӯ ҳуқуқи нахустзодагӣ дошт. Ин маънои онро дошт, ки ӯ соҳиби имтиёзҳои махсус мегардад ва сардори авлод мешавад. Ӯ бояд мефаҳмид, ки ҳуқуқи нахустзодагӣ барои ӯ аҳамияти зиёд дошт.


- **Боре Эсов ба хона омад. Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки он гоҳ чӣ рӯй дод.**

Эсов гуфт:



Ба ман хӯрдани дех, чунки
ман _____.

Яъқуб гуфт:



Аввал _____
ба ман бифурӯш.

/3

Яъқуб ҳилагарона аз вазъият истифода бурд, то чизи мехостаашро ба даст оварад. Дертар модараш ба ӯ ёрӣ дод, то боз як чизро ба ҷои бародараш Эсов ба даст оварад. Дар мавриди дуҷум Яъқуб худро Эсов вонамуд кард, то ки падари пиронсоли нобинояшро фиреб кунад.

- **Ҷумлаҳоро аз 1 то 4 бо пайдарҳамии дуруст рақамгузорӣ намो. (Ҳастӣ 27:1-25)**

Ривқо бо истифодаи либоси Эсов ва пӯсти бузғолаҳо Яъқубро ба Эсов монанд намуд.

Эсов ба шикор рафт, то ки барои падари худ аз нахчир хӯрок тайёр кунад.

Яъқуб Исҳоқро бовар кунонд, ки Эсов аст, ва баракатро гирифт. /4

Ривқо ду бузғоларо гирифта, чунон ки Исҳоқ дӯст медошт, хӯрок тайёр кард.

- **Дар гирди ибораҳое ки амалҳои Яъқубро тасвир мекунанд, давра каш.**

дуруғ меғуфт

аз рӯи виҷдон амал мекард

ҳилагарӣ кард

падарашро фиреб дод

рафтори дуруст мекард

/3

Яъқуб дар натиҷаи баракатдиҳии падар бисёр чизҳоро ба даст овард.

- **Ҳарфҳои калимаҳои қайдшударо ҷо ба ҷо гузор, ва мефаҳмӣ, ки ин ҷӣ гуна баракат буд (Ҳастӣ 27:28-29).**

Худо ба ӯ аз **ШНААБМИ** _____ осмон ва

ФАЕҲРБИИ _____ замин ато менамояд. /3

Қабилаҳо ба ӯ **ТАИМЪЗ ЕМНАЯНДМО** _____.

Хуб аст, ки Яъқуб мехост ба воситаи падар баракати Худоро ба даст оварад. Аммо бадӣ дар он аст, ки ӯ инро бо роҳи ноинсофона ба даст овардани буд: падарашро фиреб дод ва нисбат ба бародараш ҳиларо истифода бурд. Ин сабаби бадбахтиҳои зиёд шуд. Ба ҷои рафтори худпарастона ва ҳилагарона, Яъқуб бояд ба Худо боварӣ мекард, то некӯиҳоеро, ки Худо барои ӯ тайёр кардааст, ба даст оварад.

Худо ҳар яки моро баракат додан меҳаҳад.

Ӯ меҳаҳад гуноҳоямонро бахшида, моро фарзандони Худ гардонад.


- **Ояти тиллоиро навис.**

/1

Мо бо кӯшишҳои худ баракат ва бахшида шудани гуноҳоямонро пайдо карда наметавонем. Фақат ҳамон вақте ки мо ба Худованд Исо бовар мекунем, Худо моро мебахшад.

ҲАМАГӢ:

--



ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

Ҳаёти Яъқуб
ӯ хобе мебинад

Шахсони фиребгар ба ҳеч кас маъқул нестанд, хусусан агар фиреби онҳо шахсан ба мо таъсир мерасонда бошад. Яъқуб бо роҳи фиреб ҳуқуқи нахустзодагӣ ва баракати падарро аз Эсов гирифт. Эсов аз Яъқуб хеле хашмгин шуд.



● **Эсов қарор кард, ки чӣ кор мекунад?** /1

Ривқо фаҳмид, ки Эсов чӣ ният дорад. Вай макони беҳатареро ба ёд овард, ки Яъқуб дар он ҷо пинҳон шуда метавонист.

● **Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки Исҳоқ ба кучо ва ба назди кӣ рафт.**

Ривқо бародаре дошт бо номи


ӯ дар ин ҷой зиндагӣ мекард:



Он шаҳр аз хонаи Яъқуб дур буд. Аён аст, ки ӯ ҳеч гоҳ дар он ҷой набуд ва бо тағояш вонаҳӯрда буд. Илова ба ин ӯ намедонист, ки кай ба хона баргаштан мумкин мешавад. Ҳамаи ҳила ва дурӯғи ӯ бисёр мушкilot оварданд. Акнун ӯ сабабҳои бисёр дошт, то дар хусуси ояндаи худ ба ташвиш ояд. Он шаб, пас аз сафари дуру дароз, Яъқуб дар саҳро дар зери осмони кушод хобид.

● **Кроссвордро пур кун.**

1. Нардбон бар чӣ истода буд?
2. Яъқуб ба таги сари худ чиро монд?
3. Кихо бар нардбон мебаромаданд ва мефаромаданд?
4. Худованд бар нардбон чӣ мекард?
5. Ҳангоме ки Яъқуб барои шабгузаронӣ истод, чӣ фаромада буд?
6. Яъқуб ҳамаи инро дар дид.
7. Сари нардбон ба кучо мерасид?



Он гоҳ Худо ба Яъқуб гап зад ва ба ӯ ваъдаи олидараҷае дод. ӯ ба Яъқуб ёдрас намуд, ки ӯ авлодони зиёд хоҳад дошт, ва онҳо одамони хеле аҳамиятнок мешаванд. Ҳамчунин Худо ба Яъқуб ваъдаи махсус дод.

● **Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор, ва мефаҳмӣ, ки ин чӣ ваъда буд.**

НМА ___ ОБ ___ УТ ___ АҲСТМА _____

/2

- Се ваъдаро аз ояти 15 навишта гир.

1. ... туро
2. ... туро
3. ...туро тарк накунам.

 /3

Ҳангоме ки Яъқуб бедор шуд, хеле хайрон шуд ва тарсид! Шаби гузашта ӯ гумон дошт, ки ӯ танҳо аст, аммо акнун ӯ медонист, ки ин тавр нест.

- Аз ояти тиллоӣ он чиро, ки Яъқуб гуфт, навишта гир.


 /1

Ҳангоме ки мо ба Худованд Исо бовар мекунем, мефаҳмем, ки ба ҳар ҷое ки равем, ӯ ҳамеша бо мост. ӯ ҳеҷ гоҳ моро тарк намекунад.


- Ваъдаҳои Худоро аз Ибриён 13:5 навис (қисми охири оят).

1.
2.

 /2

Бо вучуди он рафтор, ки Яъқуб дар хона дошт, Худо ӯро дӯст медошт. Худо ӯро тарк накард. Ин ба мо муҳаббати мӯъҷизаноки Худоро хотиррасон менамояд. Мо гуноҳ кардем ва шариати Худоро вайрон намудем, аммо ӯ ба ҳар ҳол моро дӯст медорад ва ба мо чизи беҳтаринро додан меҷӯяд, агар мо Писари ӯро ҳамчун Наҷотдиҳанда ба дили худ қабул намоем. Саҳарии рӯзи дигар Яъқуб сангеро мисли сутуне рост монд ва бар он равған рехт.

- Дар расми санг навис, ки Яъқуб он ҷойро ҷӣ номид, ва дар зери маъноӣ дурусти ин ном хат каш. (Ба оятҳои 17, 19 ва 22 нигар)



Нардбоне ба осмон

Ҷои хобҳо

Хонаи Худо

 /2


Ин воқеаи махсус ба Яъқуб таълим дод, ки Худо ҳамеша бо ӯ аст. Ва Яъқуб ин дарси таълимро дар ҳаёти худ қайд намуд.

ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

Ҳаёти Яъқуб

Зиндагии ӯ дар хонаи тағояш




Нихоят Яъқуб ба Ҳоррон омад. Дар он ҷо тағояш Лобон зиндагӣ мекард. Яъқуб дар назди ҷоҳ истод, то фаҳмад, ки тағояш дар қучо зиндагӣ мекунад. Кӣ дар ин лаҳза бо гӯсфандон назди ҷоҳ омад?

- Дар гирди ҷавоби дуруст давра каш. **Лобон** **Роҳел** **Эсов** /1

Яъқуб хурсанд шуд, ки бо хешаш вохӯрд.

- Ӯ чӣ кард, то ки ба Роҳел ёрӣ диҳад?



/2

Баъдтар Лобон фаҳмид, ки ҷиянаш Яъқуб омадааст.

- **Қадам оят ба мо мегӯяд, ки Лобон ӯро бо хушнудӣ ба оила қабул намуд?**

Ояти: _____

/1

Яъқуб дар хонадони Лобон ба кор сар кард. Пас аз як моҳ Лобон қарор дод, ки барои кори Яъқуб музд диҳад.

- **Дар рӯ ба рӯи ҳар як ҷумла ҷавоби ҲА ё НЕ навис:**

1. Яъқуб музди худро интиҳоб карда метавонист.
2. Леё духтари хурдӣ буд.
3. Яъқуб мехост Роҳелро ба занӣ гирад.
4. Барои ба занӣ гирифтани Роҳел, Яъқуб бояд 6 сол кор мекард.

/4

- **Қалимаҳои партофташударо навис. (ба оятҳои 21-26 нигар)**

Пас аз ҳафт сол Яъқуб аз Лобон хоҳиш кард, ки Р _ _ _ _ -ро ба ӯ ба занӣ диҳад.

Аммо Лобон Яъқубро фиреб дод! Лобон чунин кард, ки Яъқуб ба ҷои Р _ _ _ _

Л _ _ -ро ба занӣ гирифт. (Дар он замонҳо рӯи арӯс пӯшида буд, аз ҳамин сабаб

Яъқуб то рӯзи дигар ҳеҷ чизро фаҳмида наметавонист.)

/3

- **Саҳарии рӯзи дигар Яъқуб ба Лобон чӣ гуфт?**



/1

Яъқуб Роҳелро хеле дӯст медошт. Лобон ба Яъқуб иҷозат дод, ки Роҳелро пас аз як ҳафта ба занӣ гирад, аммо ба як шарт.


- **Ў аз Яъқуб барои Роҳел чӣ талаб кард?**

/1

Дар он замонҳо баъзе мардҳо зиёда аз як зан доштанд, аммо ин ба Худо писанд набуд. Ў мехост, ки мард фақат як зан дошта бошад. Матто 19:5 ва 6-ро хон.

Вақте ки Яъқуб ҳафт соли дигар барои тағояш кор мекард, ӯ, эҳтимол, бисёр вақт дар бораи аъзоёни оилаи худ, ки пештар онҳоро фиреб дода буд, фикр мекард.

- **Номҳои онҳоро навис.**



/2

Фиреби Лобон дар ҳаёти Яъқуб ба тасодуф монанд нест.

Яъқуб, ки падарашро ин қадар саҳт фиреб дода буд, акнун худаш фиреб хӯрд!

Дар ояти тиллоӣ оиди натиҷаҳои рафтори бад гуфта шудааст. Аммо мо метавонем бахшидашавии гуноҳоямонро ба даст оварем ва донем, ки аз ҷазои абадӣ наҷот меёбем. Аммо дар ин зиндагӣ мо бисёр вақт самарҳои рафтори бадро меғундорем ва аз сабаби ин душвории зиёд дорем.

- **Ояти тиллоиро навис.**

/2

- **Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис.**

Дехқон тухми гандум кишт мекунад. Дертар ӯ ҳосили даравро _____ .



Яъқуб “тухм”-и фиреб ва ҳилагарӣ кишт кард.

Дертар ӯ “ҳосил”-и _____ ва _____-ро


ғундошт.

/3

Дар ёд нигоҳ дор, ки ҳаёти мо “кишт кардан” ва “ғундоштани ҳосил” аст. Он чи мо ҲОЗИР меғуем ва мекунем, ба ояндаи мо таъсир мерасонад. Ин ҳамчунин ба муносибати мо ба Худованд Исо дахл дорад. Ба Ў бовар кун ва барои ҳамеша наҷот меёбӣ! Ўро рад кунӣ – халок мешавӣ!

Дар бораи он фикр кун, ки ба Ў чӣ тавр ҷавоб медиҳӣ.

ҲАМАГӢ:




ҲИКОЯИ 4-УМ:

Ҳаёти Яъқуб

ӯ ба ватанаш бармегардад

Бист сол гузашт, ва агарчи ҳаёти Яъқуб вазнин буд, ӯ хеле сарватманд шуд. Акнун ӯ оилаи калон дошт. Худо бо ӯ буд, чунон ки ӯ дар Байт-Ил ваъда дода буд. Худо ӯро чунон муваффақиятнок намуд, ки ҳатто Лобон ба ӯ ҳасад мебуд! Худо Яъқубро фаромӯш накард, ва акнун вақти он расида буд, ки қисми навбатии нақшаи Худо барои ҳаёти Яъқуб нишон дода шавад.

- **Ҳастӣ 31: 3-ро хон ва дар ишораи роҳ дастурҳои Худоро барои Яъқуб навис.**



/2



Ҳангоме ки ту пас аз сафари дуру дароз ба хона бармегардӣ, чиро ҳис мекуни? Агарчи сафар кардан ба бисёр одамон маъқул аст, аммо ҳангоми баргаштан онҳо аз дидани аҳли оила ва дӯстонашон шод мешаванд. Аммо Яъқуб чиро ҳис мекард, ҳангоме ки пас аз 20 сол бояд ба хона бармегашт? Бояд дигаргуниҳо рӯй меоданд. Беш аз ҳама ӯ аз он хавотир буд, ки бародараш Эсов метавонад ӯро кушад.

Яъқуб қарор дод, ки пешопеш қосидонро фиристад, то фаҳманд, ки Эсов чӣ ният дорад. Онҳо бо хабаре баргаштанд, ки Эсов бо одамонаш ба пеши онҳо омада истодааст.

- **Навис, ки дар “лашкар”-и Эсов чӣ қадар одам буд.** /1
- **Яъқуб худро чӣ тавр ҳис кард? Ҷавоби дурустро ишора нам (ба Ҳастӣ 32:8 нигар).**

хушбахт ҳис кард тарсид хурсанд шуд шарм дошт /2

- **Мухтасар бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Яъқуб пеш аз вохӯри бо Эсов чӣ кард.**

1. Ҳастӣ 32:4
2. Ҳастӣ 32:10-12
3. Ҳастӣ 32:14

/3

- Дар ин муаммо дар гирди номҳои ҳайвоноте хат каш, ки дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс зикр шудаанд. Калимаҳо дар самтҳои гуногуни муаммо навишта шудаанд.

О	И	Н	Г	Т	Ү	Ҳ
Ҳ	Ф	А	Ү	Ҳ	О	О
В	О	А	С	З	Ҳ	Ҳ
О	Ҳ	Я	Ф	Р	Ъ	З
Г	Р	Қ	А	У	Б	У
А	У	Х	Н	Б	А	Б
З	Т	Р	Д	О	И	Э
Р	У	С	О	О	В	Б
А	Ш	У	Н	Д	А	Н
Б	Г	О	В	Ҳ	О	Д

*барзаговҳо харҳо шутурҳо
бузҳо гӯсфандон говҳо*

Ба самти тирча ҳаракат карда, ҳамаи ҳарфҳои боқимондари навишта гир, ва мефаҳмӣ, ки ҳамаи ин ҳайвонот барои чӣ даркор буданд.

Яъқуб пешопеши худ тӯҳфаҳоро равона кард. /6

- Бо СУҲАНОНИ ХУД навис, ки чаро ӯ чунин кард. (Ояти 20-ро хон)

/2

Тасаввур кун, ки Эсов чӣ қадар ҳайрон шуд, ҳангоме ки рамаҳои чорворо вомехӯрд ва ба ӯ меғуфтанд, ки ҳамаи ин барои ӯст! Ниҳоят вақти он расид, ки бародарон рӯ ба рӯ вохӯрданд.

- Дар қадом ояти боби 33 гуфта мешавад, ки Эсов аз дидани Яъқуб шод буд ва фиреби бародарашро, ки 20 сол пеш рӯй дода буд, бахшид?

Ояти _____

/1

Яъқуб шод буд, ки бародараш ӯро бахшид ва қабул намуд.

- Дар гирди суҳанони Яъқуб оиди марҳамат ва меҳрубонии Худо давра каш.

Ман ҳамаи инро дар ҷанг ба даст овардам. Дар зиндагӣ қорам омад кард.

Худо ба ман меҳрубон буд ва ҳамаи инро ба ман дод.

/1

Яъқуб хушбахт буд, ки бародараш Эсов ӯро бахшид. Ва Худо низ ӯро бахшид! Моро ҳам Худо бахшида метавонад. Мо наметавонем ба Худо чизе дода, дар ивази он бахшида шавем, Худо онро ба мо муфт медиҳад. Худованд Исо барои он мурд, ки гуноҳҳои мо бахшида шаванд.

- Ояти тиллоиро навис, то фаҳмӣ, ки барои бахшида шудан чӣ қор кардан лозим аст.

/2

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-УМ: _____

ҲИКОЯИ 3-УМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ДАРСИ 1-УМ: Яъқуб - Фиребгар



Ҳастӣ 25: 19-34
27: 1-41-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Румиён 5: 8



Хониши иловагӣ: • Масалҳо 11: 18 • Ғалотиён 6: 7-8 • Ибриён 12: 16-17

Дар ин силсилаи дарсҳо мо бо оилаи Исҳоқ, писари Иброҳим шинос мешавем.

- **Порчаи якуми матни Китоби Муқаддасро хонда, ҷойҳои холии ҷумлаҳоро бо калимаҳои дуруст пур кун:**

Зани Исҳоқ ном дошт. Ӯ модари дугоникҳо буд, ки ва ном доштанд. Калонӣ ном дошт. То таваллудшавии кӯдакон Худованд ба модари онҳо гуфт, ки ба хизмат хоҳад кард. /3

Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс нақл карда мешавад, ки чӣ тавр пешгӯӣ оиди ҳаёти ояндаи писарон ба таври аҷоиб иҷро шуд. Яъқуб бо роҳи фиреб он чиро, ки барои Эсов муқаррар шуда буд, ба даст овард, ва ҳамин тариқ бар бародараш қудрат пайдо намуд.

БОРИ ЯКУМ – НАХУСТЗОДАГИРО

Оятҳои 25: 29-34-ро бори дигар хон. Нахустзодагӣ ба писаре тааллуқ дошт, ки дар оила аввалин таваллуд шудааст. Ин маънои онро дошт, ки ӯ сардори оила мешуд ва аз падар мероси дучанд мегирифт (Такрори Шариат 21: 17-ро хон). Яъқуб, писари ХУРДӢ, хост нахустзодагии Эсовро ба даст оварад!

- **Дар кадом вазъият Яъқуб аз Эсов нахустзодагияшро гирифтани шуд?**

/2

- **Эсов дар иваз чӣ гирифт?**

/1

Ин воқеа нишон медиҳад, ки Яъқуб шахси манфиатҷӯӣ буда, тайёр буд ҳар касро, ҳатто бародарашро фиреб диҳад, то ки чизи мехостаашро ба даст оварад. Аммо он чиз муҳим аст, ки Худо аллакай барои ҳаёти ин шахси ҳилагар ва маккор нақшаи махсус дошт, ва Ӯ ин нақшаро дар ҳаёти Яъқуб ба амал меовард. Холо ҳам чунин аст: Худо моро дӯст медорад ва мехоҳад, ки мо, бо вучуди ҳамаи камбудихоҷмон, фарзандони Ӯ бошем.

- **Ояти тиллоиро, ки дар ин бора мегӯяд, хон ва дар поён навис. Баъд дар зери он қисми оят хат каш, ки аён мекунад, ки аз кадом сабаб Худо моро наҷот додан меҳоҳад.**

 /2

БОРИ ДУЮМ – БАРАКАТРО: ҲАСТӢ 27: 1-29

Исҳоқ мехост Эсовро баракат диҳад, аммо Яъқуб бо ҳила он чиро ба даст овард, ки ба Эсов тааллуқ дошт!

- **Кадам норасоии падар ба Яъқуб ёрӣ дод, ки ӯро фиреб диҳад?**

 /1

- **Яъқуб чӣ кор кард, то ки ба Эсов монанд бошад?**

 /2

- **Дар ин фиреб Ривқо чӣ нақше дошт?**

 /2

Исҳоқ андаке дудила шуд, лекин Яъқубро баракат дод (оятҳои 27-29-ро хон). Чуноне ки Худо чандин сол пеш аз ин воқеа пешгӯӣ карда буд, Яъқуб қудрати бештар ба даст овард.

- **Ояти 29-ро хон ва навис, ки қудрати ӯ дар чӣ зоҳир мегардад.**

 /2

- **Дарҳол пас аз он ки Исҳоқ Яъқубро баракат дод, кӣ омад?**

 /1

Мӯйсафеди нобино ба изтироб афтод, Эсов ғамгин ва хашмгин шуд.

- **Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳои навис ва охири ин ҳикояро ҷамъбаст нам.**

Эсов зор-зор ва аз илтиҷо намуд, ки ба ӯ низ баракат диҳад. Исҳоқ фаҳмонд, ки ӯ Яъқубро бар вай гузоштааст, ва инро тағйир додан ғайриимкон аст. Эсов бояд бо худ зиндагӣ кунад ва ба бародараш хизмат кунад.

 /3

Мутаассифона, ин воқеа бо нафрати бародари калонӣ ба бародари хурдӣ анҷом меёбад.

- **Эсов бо бародараш чӣ кардани шуд?**

 /1

Ин ҳикоя ба мо таълим медиҳад, ки дурӯғ ва фиреб ба ҳаётимон бадбахтӣ ва мушкилиҳо меоварад. Ҳамин тариқ мо ба Худо имкон намедиҳем, ки нақшаашро дар ҳаётимон бо роҳи ӯ ва дар вақти ӯ иҷро намояд.

Яъқуб ба қарибӣ мефаҳмад, ки роҳи бадкирдорон саҳт аст. (Масалҳо 13: 15)

НАТИҶА:

Ҳастӣ 27: 41-46
28: 1-22-ро хонОЯТИ ТИЛЛОЙ:
Ҳастӣ 28: 16**ДАРСИ 2-ЮМ:****Яъқуб хобе мебинад**

Хониши иловагӣ: • Ҳастӣ 35: 1-15 • Айюб 33: 14-18 • Юҳанно 1: 45-51

Таҳдидҳои Эсов оид ба куштани бародараш чунон қиддӣ буданд, ки ба Яъқуб лозим омад ба ҷои беҳатар гурезад.

- Модараш ба назди кӣ рафтандро ба ӯ маслиҳат дод?

- Ин одам дар кучо зиндагӣ мекард?

 /2

Ривқо фикр мекард, ки ғазаби Эсов ба зудӣ хомӯш мешавад, ва Яъқуб, фарзанди дӯстдоштаи ӯ, ба хона баргашта метавонад! Аммо чунон ки дар давоми ҳикоя мебинем, ин тавр нашуд!

- Яъқуб дар охири рӯзи якуми роҳ чӣ кард?

 /1

- Он чиро, ки ӯ дар хоб дид, бо суҳанони худ тасвир намод.

 /2

Аз ҳама муҳим он буд, ки ХУДО БА ЯЪҚУБ МУРОҶИАТ МЕКАРД!

Худо чӣ гуфт:

- - оиди замине ки Яъқуб дар он буд

 /2

- - оиди "насл" ё авлодони ӯ?

 /2

- - оиди ояндаи Яъқуб?

 /2

Ҳар дафъа Худо ба Яъқуб ваъдаҳои хеле хуб меод, чунон ки ӯ ба Иброҳим ва Исҳоқ ваъда дода буд. Мо бовар мекунем, ки Худо ҳамеша ваъдаҳои Худро ба ҷо меоварад. Бо вучуди ҳамаи амалҳои нодурусти Яъқуб, Худо дар ҳаққи ӯ ғамхорӣ мекард ва дар ҳаёти ӯ кор карданро давом меод.

- Яъқуб аз хобаш бедор шуд ва аз хоби дидааш ба хайрат афтод. Он чиро, ки ӯ гуфт, навис (Ҳастӣ 28: 16).

 /1

Шояд, Яъқуби гуреза ва ба ҳарос афтода фикр мекард, ки он шаб дар кучо будани ӯро ҳеч кас намедонист! Аммо ин фикри ӯ хато буд, Худо дар кучо будани ӯро медонист! Яъқуб аз чизи дар хоб дидааш чунон ба хайрат омада буд, ки бояд инро бо ягон тарз баён менамуд.

- **ӯ чӣ кард, ҳангоме ки бедор шуд?**

/1

Ин вохӯри бо Худо барои Яъқуб он қадар муҳим буд, ки ӯ он ҷойро "Байт-Ил (Хонаи Худо)" номид.

- **Навис, ки Яъқуб он ҷоро чӣ номид ва маънояш чӣ буд.**

 маънояш

/1

Имрӯз ҳар яки мо аз ягон ҷиҳат ба Яъқуб монанд аст. Мо, ба монанди ӯ, гуноҳ мекунем, аммо Худо дӯст доштани моро давом медиҳад ва моро наҷот додан мехоҳад. Ба мо лозим нест, ки ба ягон ҷои махсус равем то ки бо ӯ вохӯрем, ё ки хобҳои махсусро интизор шавем. Ба шарофати марғи Худованд Исо барои гуноҳхоямон, мо метавонем "бо боварӣ" назди Худо оем. Ин маънои онро дорад, ки ту бовар мекуни, ки ӯ ҳаст ва туро дӯст медорад, ва ту Худованд Исоро ба дили худ даъват мекуни ва аз ӯ хоҳиш мекуни, ки Худованд ва Наҷотдиҳандаи Ту шавад. Оё ту ин "Нардбон ба осмонҳо"-ро ба сӯи ӯ ёфтай?

Пеш аз он ки роҳашро давом диҳад, Яъқуб ба Худо ваъдаҳо дод.

- **Яке аз ваъдаҳои ӯро навис.**


/2



- **КРОССВОРДРО пур кун.**

Аз чап ба рост

2. Онҳо мебароманд ва мефароманд.
5. Яъқуб ваъда кард, ки ин қисми даромадашро ба Худо медиҳад.
6. Маҳалле ки Яъқуб аз он баромад.
3. Номи нави маҳалле ки Яъқуб дар он ҷо шабро гузаронд.




Аз боло ба поён

1. Зинапоя бар он истода буд.
3. Номи бобои Яъқуб (28:2).
4. Маҳалле ки Яъқуб ба он ҷо равона буд.
7. Номи пештраи маҳалле ки Яъқуб дар он ҷо шабро гузаронд.

/4

НАТИҶА:



ДАРСИ 3-ЮМ: Яъқуб дар хонаи тағояш



Хониши иловагӣ: • Забур 102: 1-5 • Румиён, боби 7

Пас аз воқеаи ҳайратовар дар Байт-Ил Яъқуб садҳо километр роҳ рафт, то ба Ҳоррон расад, ба он ҷое ки пештар модараш зиндагӣ мекард. Яъқуб дар он ҷо хешовандонашро ёфтани мехост. Беҳтарин ҷой барои ин – ҷоҳи об буд.

- **Ҳар рӯз ҷӯпонон барои ҷӣ дар назди ҷоҳи об ҷамъ мешуданд?**

/1

- **Вақте ки Яъқуб ба назди ҷоҳ омад:**

ПЕШ АЗ ҲАМА ӯ ҷӣ савол дод?

ПЕШ АЗ ҲАМА ӯ киро пурсид?

АВВАЛИН хеше ки ӯ бо вай вохӯрд, кӣ буд?

АВВАЛИН ёрӣ, ки Яъқуб ба ӯ расонд, ҷӣ буд?

/4

Он рӯз Яъқубро дар хонаи тағояш хуш қабул намуданд. Ҳис кардани ҷунин меҳмоннавозӣ ба ӯ маъқул буд. Худо ваъдаҳояшро иҷро мекард! (Ҳастӣ 28: 15).

- **Тағои ӯ ду духтар дошт. Номҳои онҳоро дар поён навис.**

1.

2.

/1

- **Акнун ба саволҳо дар бораи онҳо ҷавоб деҳ:**

Кадоме аз онҳоро Яъқуб бӯсид? _____

Кадоме аз онҳо духтари калонӣ буд? _____

Кадоме аз онҳо зебо буд? _____

Кадоме аз онҳо бо ҷашмонаш мушкилот дошт? _____

Мувофиқи анъанаҳои маҳаллӣ, кадоми онҳо бояд аввал ба шавҳар мебаромад? _____

Яъқуб кадоми онҳоро дӯст дошта буд? _____

/3

Лобон талаб кард, ки Яъқуб бояд ҳафт сол кор кунад, то ки арӯс ба ӯ дода шавад.

- **Ҷаро барои Яъқуб ҳафт сол ҷун якчанд рӯз гузаштанд?**

/1

- **Чӣ тавр баъди гузаштани ҳафт сол, дар рӯзи туй Лобон Яъқубро фиреб дод?**

 /2

Дар ин бора фикр кун! Акнун фиребгар худаш фиреб хӯрд! Шахси ҳилагар ҳамин гуна хӯчаини ҳилагарро вохӯрд! Дар ҳаёт бисёр вақт ҳамин тавр мешавад! Он тарзи рафтор, ки мо нисбати дигарон мекунем, ба худамон бармегардад! Китоби Муқаддас инро бо кишт ва дарав монанд мекунад.


- **Ғалотиён 6: 7-ро дар поён навис ва дар зери он қисми оят, ки ба мо ин қонидаро мефаҳмонад, хат каш.**

 /2

Дар он замон баъзе мардон зиёда аз як зан доштанд, аммо ин нақшаи Худо набуд. Худо ҳамеша мехост, ки мард фақат як зан дошта бошад. Матто 19:5 ва 6-ро хон.

Дар боби 31 Яъқуб қарор кард, ки аз Ҳоррон меравад. Ӯ аллакай 20 сол инҷониб дур аз хона буд (Ҳастӣ 31: 38-ро хон). Ҳаёти ӯ вазнин ва пур аз меҳнат буд, аммо Худо ӯро фаромӯш накард! Дар хоб Худо ба Яъқуб баъзе дастурҳо дод.

- **Ӯ бояд чӣ мекард?**

 /2

Аз он чизе ки Худо мехоҳад ту дар ҳаётат ба чо оварӣ, ту чиро ба чо овардаӣ?

- **Ҳастӣ 31:14-16-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Роҳел ва Леё оиди қарори Яъқуб, ки рафтани мехост, чӣ гуфтанд.**

 /2

Ҳангоме ки ӯ ба Ҳоррон омад, ӯ тамоман танҳо буд ва ҳеч чиз надошт. Аммо акнун, ҳангоме ки ӯ рафтани буд, ӯ сарватманд буд ва оилаи калон дошт.


- **Аз оятҳои 17 ва 18 ҳамаи калимаҳои навишта гир, ки нишон медиҳанд, ки ӯ танҳо намерафт.**

 /2

Худованд ба сухани Худ вафодор буд! Лобон борҳо Яъқубро фиреб кард (Ҳастӣ 31:7, 36-42-ро хон). Аммо Худо, чӣ тавре ки ваъда дода буд, ӯро танҳо намегузошт ва бо бойигарӣ ва оила баракат дод. Илова бар ин, Худо дар ҳаёти ӯ кор мекард ва дили ӯро тағйир меод.

Фаҳмидан муҳим аст, ки итоаткорӣ ба Худо ҳамеша беҳтар аз дурӯғгӯӣ ва худпарастӣ аст!

НАТИҶА:



ДАРСИ 4-УМ: Яъқуб ба ватанаш бармегардад



Хониши иловагӣ: • Қўлассиён 3: 12-14 • Яъқуб 4: 8 • 1 Юҳанно 1: 6-10

Акнун Яъқуб ба хона бармегашт. Бист сол пеш ӯ аз бародари хашмгиншудааш Эсов гурехт. Ҳангоме ки ӯ ба маҳалли зисти Эсов наздик мешуд, пешопеш қосидонро фиристод, то ки ба Эсов оиди омадани ӯ гӯянд.

- **Ин қосидон ба Яъқуб чӣ навигариҳо оварданд?**

/1

Хабари онҳо Яъқубро хавотир кард! Чунин метофт, ки Эсов ба муҳориба баромадааст! Яъқуб якчанд корхоеро кард, ки фалокатро пешгири карда метавонистанд.

- **Дар назди ҳар як ҷумла ДУРУСТ ё НОДУРУСТ навис:**

ӯ ҳамаи одамон ва ҳайвонҳоро ба ду гурӯҳи калон тақсим кард.

ӯ худаш ба тепша баромад, то ки аз Эсов пинҳон шавад.

ӯ ба Худо дуо гуфта, аз ӯ мадад хост.

ӯ қарор дод, ки назди Лобон баргардад.

ӯ ба Эсов тӯҳфаҳои калон фиристод.

ӯ пешопеши ҳама мерафт, то ки аввалин шуда бо Эсов вохӯрад.

/6

Шабона бо Яъқуб воқеаи ачибе рӯй дод.

- **Бори дигар Ҳастӣ 32: 22-31-ро хонда, ҷавобҳоро навис. Баъд ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.**

1. Он вақт Яъқуб чанд писар дошт?
2. Номи маъбар (гузаргоҳи дарё), ки ӯ тамоми оилаашро аз он гузаронд, чӣ буд?
3. Ба саволи зерин ҷавобро ёб: "Номи ту чист?"
4. Касе то субҳ бо Яъқуб гирифт.
5. Яъқуб чӣ номи нав гирифт?
6. Яъқуб он маҳалро чӣ ном гузошт?

Х	Н	И	Т	Ш	ӯ	Г	У	И
Д	О	Р	О	Р	ӯ	Б	С	Л
Б	У	Қ	Ъ	Я	А	Р	Р	И
ӯ	Д	ӯ	И	Д	О	А	М	У
В	А	Б	Ч	И	О	Н	А	Н
М	Р	Б	Л	А	Ҳ	О	Ё	А
Ф	Т	Я	Ё	З	Д	А	Ҳ	Ф

/6

- **Ҳарфҳои боқимондари аз рӯи тартиб навис, ва суҳанони Яъқуб дар бораи ин воқеа ҳосил мешаванд.**

/2

Ин калидест барои фаҳмидани воқеае ки дар он шаб рӯй дод. Барои Яъқуб вохӯрдан бо ХУДО хеле муҳим буд. Воқеаҳои он шаб бори дигар Яъқубро бовар кунонданд, ки Худо барои ҳаёти ӯ нақшаҳо дорад. Худо ӯро тарк карданӣ набуд. Баръакс, ӯ мехост ӯро одами нав кунад. Аз ҳамин сабаб Худо ба ӯ номи нав дод.

Ҳоло ҳам барои ҳар яки мо вохӯрӣ бо Худо муҳим аст. Чунин вохӯрӣ метавонад ҳаёти туро низ дигаргун кунад.

- **Дар 1 Юҳанно 1:9 оиди он чизе ки Худо барои мо кардан мехоҳад, гуфта мешавад. Онро навишта гир.**

/2

Рӯзи дигар бародарон вохӯрданд! Яъқуб муддати зиёд аз ин вохӯрӣ метарсид, аммо ҳамааш хуб гузашт.

- **Бо як чумла баён намо, ки Эсов Яъқубро чӣ тавр қабул кард.**

/1

Ҳангоме Яъқуб фаҳмид, ки Эсов ӯро баҳшидааст, хеле хурсанд шуд!

Дар ин воқеа мо мебинем, ки Яъқуб Худоро бештар фаҳмид. Худо ҳилагариин ӯро, ки нисбати падараш ба бародараш карда буд, баҳшид, ва ба Яъқуб баҳшидани ҳилагариин Лобонро ёд дод. ӯ дар бораи Худое ки мушкилиҳои ӯро медонист ва ӯро бо бародараш ошғӣ кунонд, бештар фаҳмид. ӯ дар бораи Худое фаҳмид, ки натавонад мебахшад, балки инчунин баракат медиҳад.

- **Эфесусиён 4:32-ро хон ва дар поён навис.**

/2



Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

ДАРСИ 1-УМ: _____

ДАРСИ 2-ЮМ: _____

ДАРСИ 3-ЮМ: _____

ДАРСИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Петрус 5

Масехй будан



Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:


Муаллим/а:

A8

Омӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикояи 1-ум: Петрус ба Тобито ёрӣ медиҳад

*Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки **чӣ тавр Петрус Тобиторо зинда кард.***



Петрус ба бисёр шахрҳо рафта, дар он ҷойҳо дар бораи Исои Масеҳ нақл мекард. Дар шаҳри Ёфо Тобито ном зане зиндагӣ мекард.

Шаҳре ки Тобито дар он зиндагӣ мекард, чӣ ном дошт?

Ё ____.

Тобито Худованд Исоро дӯст медошт, аз ҳамин сабаб ҳама кори аз дасташ меомадаро мекард, то ба одамони дигар ёрӣ расонад.

Боре Тобито бемор шуд ва мурд. Ҳама хеле ғамгин шуданд.

Имондорон Петрусро даъват карданд, ва ӯ дарҳол ба шаҳре ки Тобито зиндагӣ мекард, равона шуд. Ҳангоме ки ӯ ба хонаи вай омад, ба Тобито наздик шуда, ба зону истод ва ба Худо дуо гуфт. Баъд Петрус гуфт: “Тобито, бархез!”



Петрус ӯро аз дасташ гирифта, ба по хезонд. Тобито акнун зинда ва солим буд! Бисёр касоне ки ин мӯъҷизаро диданд, ба Худованд Исо бовар карданд, ва масеҳӣ шуданд.

Расмро ранг кун.

/10

САТҲИ 1



Аъмол
10: 9-23-ро хон

Ҳикояи 2-юм:

Петрус рӯё мебинад

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки Худо ҳар як инсонро дӯст медорад.



Пас аз он ки Тобито зинда шуд, Петрус боз муддате дар Ёфо монд.

Нисфирӯзӣ, хангоме ки Петрус дуо мегуфт, Худованд ба вай гуфт, ки ҳамаи офаридаҳои Худо дӯст медорад. Ҳар як инсон барои Ӯ махсус аст.

Петрус нисфирӯзӣ чӣ кор мекард? Д _____ м _____ .

Пас аз ин ба назди Петрус се кас аз ҷониби Корнилюс омаданд, ки Петрусро ба хонаи худ даъват намуд. Аммо Корнилюс бутпараст буд. Пеш аз ин Петрус ҳанӯз ба ғайрияхудиён мавъиза накарда буд. Ва акнун ӯ чӣ карданӣ буд? Петрус он чиро, ки ҳозир аз Худованд фаҳмид, ба ёд овард, - барои Худо ҳар кас арзишнок аст.

Бинобар ин рӯзи дигар Петрус бо ин се кас равона шуд, то бо Корнилюс вохӯрад ва дар бораи Худованд Исо нақл намояд.

Аз Худо хоҳиш кун, ки Ӯ ба ту низ ёрӣ диҳад, то ба дигарон дар бораи Исои Масеҳ нақл намой.

Расми шахси сеюми аз ҷониби Корнилюс фиристодашударо каш, ва баъд тамоми расм ва суханони ояти Китоби Муқаддасро ранг кун.



“Зеро Худо ҷаҳонро
чунон дӯст дошт, ки
Шисари ягонаи Худо
дод...”



Аъмол

10: 23-48-ро хон

Ҳикояи 3-юм:**Петрус ва Корнилиус***Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Худо мирисади румиро наҷот дод.*

Бегоҳии рӯзи дуюм Петрус ва ин се шахс ба хонаи Корнилиус омаданд. Корнилиус ҳамаи хешовандон ва дӯстонашро даъват намуд, то гӯш кунанд, ки Петрус ба онҳо чӣ мегӯяд.

“Худо ба ман фармуд, ки туро даъват намоям, - гуфт Корнилиус ба Петрус. - Мо ҳама доништан мехоҳем, ки Худо ба воситаи ту ба мо чӣ гуфтан мехоҳад”.


Кӣ ба Корнилиус фармуд, ки Петрусро даъват намояд?

Дар зери ҷавоби дуруст хат каш:

Шимъӯн

Тобито

Худо



Либосҳои Корнилиусро ранги сурх кун, либосҳои Петрусро – ранги кабуд.

Он гоҳ Петрус ба Корнилиус ва ба аҳли оила ва ба дӯстони ӯ дар бораи Исо нақл намуд.

Онҳо суханони Петрусро шунида, ҳама ба Худованд Исо бовар карданд, ва гуноҳҳои онҳо баҳшида шуданд.

Петрус акнун медонист, ки Хушxabарро дар бораи Исои Масех бояд ҳар як шахс дар ҷаҳон шунавад.

 /10

Ҳикояи 4-ум: Петрус боз дар зиндон аст

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки **чӣ тавр Худо ба дуоҳо ҷавоб дод.**



Аъмол
12: 1-19-ро хон


Подшоҳ Ҳиродус пайравони Исои Масехро бад меид. Ӯ фармуд, ки Яъқубро қатл кунанд. Баъд аз ин Петрусро ба зиндон партофт.

Ҳамаи масеҳиён, дӯстони Петрус, чамъ шуданд, то ки барои ӯ ба Худо дуо гӯянд.

Шаби пеш аз доварӣ Петрус саҳт хобида буд. Ӯ ба ду посбон занҷирбанд шуда буд. Ногоҳ фаришта омада ӯро бедор кард! “Зуд бархез”, - гуфт фаришта. Ҳамон дам занҷирҳо аз дасташ афтоданд. Ӯ бархеста аз пайи фаришта равона шуд ва аз дарвозаи зиндон баромад.

Кӣ Петрусро бедор кард?

Ф _____ .



Петрус фикр кард, ки ин хоб аст. Аммо ҳангоме ки фаришта ӯро ба кӯча баровард, Петрус фаҳмид, ки ӯро Худо озод намудааст.

Петрус ба хонае рафт, ки дӯстонаш дар он ҷо барои ӯ дуо мегуфтанд. Ҳангоме ки ӯ дарро тақ-тақ кард, канизак (хизматгорзан) Рудо баромад, то пурсад, ки дар берун кист. Ӯ овози Петрусро шунида, аз шодӣ ба хона давида даромад, то ба дигарон хабар диҳад: “Петрус дар назди дар истодааст!” Аввал ба ӯ бовар накарданд. Аммо ҳангоме ки дарро кушода, Петрусро диданд, ҳама шод шуданд ва Худоро ситоиш карданд, ки ба дуоҳои онҳо ҷавоб дод ва Петрусро озод кард.

/10

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:


Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A8

Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Петрус ба Тобито - кӯмак мерасонад



Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Петрус дар шаҳрҳо ва деҳаҳо гашта, ба одамон дар бораи Худованд Исо нақл мекард.

Дар як шаҳре ки Ёфо ном дошт, дар соҳили баҳр Тобито ном масеҳии нек зиндагӣ мекард.



- Шаҳре ки Тобито дар он зиндагӣ мекард, чӣ ном дошт?

Ё

/3



Тобито Худованд Исои Масехро дӯст медошт. Маҳз аз ҳамин сабаб \bar{y} ба бисёр одамон неки мекард.

\bar{y} ба камбағалон ёрӣ меод.

\bar{y} барои эҳтиҷмандон либос медӯхт.

- Чаро Тобито ба одамон ёрӣ мерасонд?

Чунки \bar{y} Худованд Исоро

д _____ м _____.

/4

Боре Тобито бемор шуд ва мурд. Ҳама хеле ғамгин шуданд.

- Дар зери он чумлае хат каш, ки дар бораи он мегӯяд, ки одамон аз сабаби мурдани Тобито чиро ҳис мекарданд.


Ҳама шодӣ мекарданд.

Ҳама ғамгин шуданд.

/3

Дар ин вақт Петрус дар шаҳри Лидда буд. Ду шогирд аз Ёфо назди ӯ омада, хоҳиш карданд: "Ба зудӣ назди мо биё".

- Шогирдон аз Петрус чӣ хоҳиш карданд?



/4



Петрус дарҳол ба Ёфо равона шуд. Ҳангоме ки ӯ ба хонаи Тобито омад, ба зону истода ба Худо дуо гуфт. Баъд аз дасти вай дошта, гуфт: "Тобито! Бархез."

Тобито чашмонашро кушод ва Петрус ба ӯ ёрӣ дод, ки бархезад. Тобито сиҳату саломат шуд!

Ба шарофати ин мӯъҷиза бисёр одамон ба Худованд Исо имон оварданд ва масеҳӣ шуданд.

Оё ту ба Худованд Исо бовар мекуни? _____

- Ин суҳанонро ранг кун.


“... бисёр касон ба Худованд Исо имон оварданд”.

/6

Аъмол 9:42

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Петрус рӯъё мебинад



Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёри расонад.

Пас аз он ки Тобито зинда шуд,
Петрус боз якчанд рӯз дар Ёфо дар
хонаи Шимъӯн монд.

Петрус фикр мекард, ки Худованд
Исо фақат барои халқи Худ – барои
яхудиён мурд.

Дар ин чо, дар Ёфо, Худо ба Петрус
дарси муҳиме дод.



- **Петрус пас аз зинда шудани Тобито дар хонаи кӣ буд?**
(Дар зери ҷавоби дуруст хат каш)

Дар хонаи Шимъӯн Дар хонаи Тобито Дар хонаи Филиппус

/3

Нисфирӯзӣ Петрус дуо мегуфт. Худо бо ёрии рӯъё ба ӯ фаҳмонд, ки Исои Масех на танҳо барои яҳудиён мурд.

- **Нисфирӯзӣ Петрус чӣ кор мекард?**

Д _____ м _____.

/3

Се бор Худо ба Петрус нишон дод, ки на танҳо халқи яҳудӣ, балки ҳама барои ӯ муҳим мебошанд.

Ҳангоме ки Петрус оиди он чи Худо ба ӯ гуфт, андеша мекард, се кас ба назди хона омаданд. Онҳо Петрусро даъват намуданд, ки ҳамроҳи онҳо ба хонаи афсари румӣ, ки Корнилиус ном дошт, равад.

- **Чанд нафар барои даъват намудани Петрус омаданд?**
Рақами даркорино ранг кун.

1

4

6

3


/3

Аз Қайсария, ки Корнилиус он чо зиндагӣ мекард, то Ёфо 64 км буд. Корнилиус барои Петрус хориҷӣ буд. Петрус ханӯз ҳеҷ гоҳ ба хориҷиён мавъиза накарда буд. Акнун ӯ чӣ кор мекарда бошад?

Петрус он чиро, ки Худо ба ӯ ёд дод, дар хотир нигоҳ дошт. Ҳар як шахс барои Худо махсус аст, ва аз кадом кишвар будани ӯ аҳамият надорад.

• **Ҷавобҳоро ба ин саволҳо дар кроссворд навис.**

1. Номи шахсе ки Петрусро ба хонааш даъват намуд.
2. Номи шахре ки Тобито дар он зиндагӣ мекард.
3. Номи шахсе ки Петрус дар хонаи ӯ меҳмон буд.
4. Петрус хангоми нисфирӯзӣ чӣ кор мекард?



Рӯзи дигар Петрус бо ин се мард ба хонаи Корнилиус равона шуд, то ки ба онҳо дар бораи Худо гап занад.

Агар мо ба Худованд Исо бовар кунем – ин хеле хуб аст! Аммо Хушxabар дар бораи Худованд Исо на танҳо барои мост – он барои ҳар кас аст. Барои касоне ки ҳамроҳи ту дар мактаб мехонанд, барои ҳамаи онҳое ки дар кӯча мебошанд, ва барои тамоми ҷаҳон!

Аз Худо хоҳиш кун, ки барои дар бораи Исо ба дигарон нақл кардан ба ту ёрӣ диҳад.

• **Ин суханонро ранг кун.**


“Ҷалолли ӯро дар
миёни халқҳо баён
намоед”

Забури 95: 3

НАТИҶА:

/3

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Петрус ва Корнилюс



Аъмол 10: 23-48-ро
хон



Ояги тиллоӣ:
Аъмол 10: 43

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.




Петрус ва ин се марди дигар фақат рӯзи дигар ба хонаи Корнилюс, ки дар Қайсария буд, расида омаданд. Корнилюс аллақай онҳоро интизор буд. Ӯ дӯстони наздик ва хешовандонашро ба хонааш даъват намуд, то суҳанони Худовандро, ки Петрус бояд ба онҳо баён менамуд, гӯш кунанд.

- Корнилюс кихоро даъват намуд, то ки суҳанони Петрусро гӯш кунанд? /4

Х _____ ва д _____.


Ҳангоме ки Петрус ба хона даромад, Корнилюс дар назди ӯ ба зону афтид. Аммо Петрус гуфт: “Бархез, зеро ки ман ҳам одам ҳастам”.

- Петрус ба Корнилюс чӣ гуфт?



/4

“Худо ба ман фармуд, ки барои даъват намудани ту одамонро фиридам”, – гуфт Корнилюс ба Петрус. – Мо ҳама хеле мехоҳем он чиро, ки Худо ба мо мегӯяд, шунавем”.



- Кӣ ба Корнилюс гуфт, ки барои даъват намудани Петрус одамонро фириштад? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.

Шимъун



Тобито

Худо

/3

Ва Петрус ба Корнилюс, аҳли оилаи ӯ ва дӯстонаш мурочиат намуд.

- Харфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ ки Петрус дар бораи кӣ мегуфт.



/5

Ҳангоме ки Петрус мавъиза мекард, ҳамаи касоне ки ба хонаи Корнилиус омада буданд, ба Худованд Исо имон оварданд (бовар карданд), ва гуноҳҳои онҳо бахшида шуданд.

Акнун Петрус медонист, ки Хушxabар дар бораи Худованд Исо на танҳо яҳудиёро, балки хар як шахсро, новобаста ба миллаташ, наҷот медиҳад.

- Ин суханони Китоби Муқаддасро ранг кун


“ҳар кӣ ба ӯ имон
оварад, ба воситаи
номи ӯ гуноҳҳояш
бахшида мешаванд”

/4

Аъмол 10: 43


НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 4-УМ: Петрус боз дар ҳабсхона



Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Подшоҳ Ҳиродус
пайравони Худованд
Исоро бад медид. Вай
ҳатто яке аз ҳаввориён,
Яъқубро, кушт. Чанде
пас аз ин воқеа
Петрусро ҳабс карда,
ба зиндон партофтанд.



- Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Кӣ пайравони Худованд Исоро бад медид? *Подшоҳ Ҳиродус* *Петрус* *Яъқуб*

Кӣ кушта шуд? *Подшоҳ Ҳиродус* *Петрус* *Яъқуб*

Киро ба зиндон партофтанд? *Подшоҳ Ҳиродусро* *Петрусро* *Яъқубро*

/6

Ҳамаи масеҳиён, дӯстони Петрус якҷоя чамъ шуда буданд, то ки барои ӯ дуо гӯянд.

Дар зиндон, шаби пеш аз доварӣ, Петрус саҳт хобида буд. Ӯ ба ду посбон бо занҷир баста шуда буд. Ногоҳ фаришта пайдо шуда, ӯро бедор намуд!

- Кӣ омада, Петрусро бедор кард?

Ф _____

/2

"Зуд бархез", – гуфт фаришта. Занҷирҳо аз дастони Петрус афтоданд. Ӯ бархест ва аз паси фаришта рафт ва аз дари зиндон баромад. Ҳеч кас онҳоро нигоҳ надошт. Чунин метофт, ки ҳама саҳт хобидаанд.

Петрус гумон кард, ки хоб мебинад. Аммо ҳангоме ки фаришта ӯро аз зиндон ба шаҳр баровард, Петрус фаҳмид, ки Худо ӯро халос кардааст.

- Дар рӯ ба рӯи ҷумлаи дуруст “ҲА” ва нодуруст “НЕ” навис.

Ҳангоме ки фаришта пайдо шуд, Петрус хобида буд.


Дар аввал Петрус гумон кард, ки хоб мебинад.

Петрус фаҳмид, ки Худо ӯро халос кардааст.

/6

Петрус дарҳол ба хонае рафт, ки дӯстони ӯ – масеҳиён барои ӯ дуо мегуфтанд. Ҳангоме ки ӯ дарро тақ-тақ кард, Рудо ном канизаке (хизматгорзана) баромад. ӯ Петрусро дида, ба хона давида даромад ва ба дӯстон гуфт: “Петрус назди дар истодааст”. Дар аввал онҳо ба ӯ бовар накарданд.

- Рудо ба дӯстон чӣ гуфт?



/4

Аммо ҳангоме ки онҳо дарро кушоданд, боварӣ ҳосил намуданд, ки ин дар ҳақиқат Петрус аст! Онҳо хеле хурсанд шуданд ва Худоро ситоиш мекарданд, ки ба дуоҳои онҳо ҷавоб дод ва Петрусро халос кард.

- Ин калимаҳоро ранг кун.

Аз Яъқуб 5:16 мо фаҳмида метавонем, ки

ДУОИ ШАХСИ РОСТКОР
ҚУВВАТИ БУЗУРГЕ
ДОРАД .

/2

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-УМ: _____

ҲИКОЯИ 3-УМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

A8

Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Дуо чист?



Забур
5: 1-9-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Забур 5: 2

Оё ту дар ҳаётат бо шахси хеле муҳим вохӯрдаӣ? Гоҳо дар чунин вазъият мо худро гум мекунем, намедонем, ки чӣ гуна рафтор намоем, ва баён намудани фикрҳои мо душвор аст. Дуо - гуфтугӯ бо Худо аст. Ӯ бар ҳама сарвар аст. Лекин ҳангоми ба Ӯ муроҷиат кардан худро гум кардан лозим нест.

Подшоҳ Довуд (муаллифи таронаи 5-уми Забур) ҳиссиёти дарунии худро ба Худо хеле оддӣ ошкор менамояд. Якчанд дарси оянда дар бораи дуо хоҳанд буд. Онҳо барои фаҳмидани он ёрӣ медиҳанд, ки гуфтугӯ бо Худо чист.



- **Хониш барои ин дарс - дуо аст. Довуд нисбати Шахсе ки вай ба Ӯ дуо мегӯяд, кадом се ном, ё муроҷиатро истифода мебарад?**



1.
2.
3.

/3

Ҳангоме ки мо дуо мегӯем, бояд дар ёд дошта бошем, ки ба Шахсияти хеле Махсус муроҷиат менамоем. Бо вучуди он ки Худо беандоза бузург аст, Ӯ мехоҳад, ки мо ба Ӯ муроҷиат намоем. Аммо гоҳо Худо ба дуоҳо ҷавоб намедиҳад.

- **Оятҳои 5, 6 ва 7-ро хон ва бо суханони худ навис, ки чӣ чиз ба Худо маъқул нест.**

/2

Ин ба мо оиди он мегӯяд, ки гоҳо дуоҳои мо бечавоб мемонанд, чунки мо на он тавре ки Худо мехоҳад, рафтор менамоем.

3
САТҲИ

Ин таронаи Забур ҳамчунин ба мо мегӯяд, ки Худо меҳрубон аст (ба ояти 8 нигар)

Худо моро ҷазо намедиҳад, чуноне ки мо сазовори он ҳастем, балки муҳаббат нишон медиҳад, ва ин марҳамати Ӯ номида мешавад.

- Довуд ба шарофати марҳамати Худо чӣ карда метавонист? (ба ояти 8 нигар)

/2

- Дар рӯ ба рӯи баёноти зерин ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

1. Довуд пагоҳӣ дуо мегуфт.

2. Довуд умедвор намешуд, ки Худо ба дуои ӯ ҷавоб медиҳад.

3. Бадкирдорӣ ба Худо маъқул аст.


4. Бадкирдорон ва дурӯғгӯён дар ҳузури Худо буда наметавонанд.

/4

- Дар ояти тиллоӣ гуфта шудааст, ки Довуд дар дуо ба Кӣ муроҷиат мекард. Ин оятро дар поён навис.

/2

- Кроссвордро ҳал нам.



Аз боло ба поён:

1. Худо одами-ро дӯст намедорад. (ояти 5)

2. Довуд аз Худованд хоҳиш мекард, ки ба ӯ шавад. (ояти 9)

4. Довуд дар хонаи дуо мегуфт. (ояти 8)

5. Вақти рӯз, ки он гоҳ Довуд дуо мегуфт (ояти 4)

Аз чап ба рост:

6. Худо дурӯғгӯёнро хоҳад кард. (ояти 7)

5. Довуд аз Худованд хоҳиш мекунад, ки ба-и ӯ гӯш андозад (ояти 2)

7. Маъбадро гоҳо-и Худо меномиданд (ояти 8)


3. Довуд-он дошт (ояти 9)

/7



Инак, дуо - муроҷиат ба Худои тавоно аст. Ӯ меҳоҳад, ки мо бо Ӯ гуфтугӯ кунем! Ту метавонӣ худи ҳозир ба Ӯ дуо гӯӣ ва аз Ӯ хирад хоҳиш намоӣ, то ки инро беҳтар фаҳмӣ.

ҲАМАГӢ:



Луқо
18: 9-14-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Яъқуб 4:6

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Оё Худо дуоҳои моро мешунавад?

Баъзе касон дар бораи худ гап заданро хеле дӯст медоранд. Онҳо бо майли зиёд ба дигарон нақл мекунанд, ки чӣ доранд ё бо чӣ кор машғуланд. Дар ин дарс ҳикояте пешкаш мешавад, ки Худованд Исо нақл кардааст. Он дар бораи ду шахс аст, ки яке аз онҳо ФАРИСӢ, яҳудиин хеле диндор буд. Шахси дигар бочгир буд, яъне андоз меғундошт. Ӯро ҳама бад медиданд, чунки ӯ барои румиён кор мекард.


- Ояти 9-ро хон ва бо суханони худ навис, ки чаро Исо ин ҳикояро нақл кард.

/3

- Кӣ аз росткориин худ фахр мекард?

Кӣ гуноҳкор будани худро мефаҳмид?

/2



- Онҳо дар кучо дуо меғуфтанд?

/1

Дар замони Худованд Исо ин ҷоест буд, ки яҳудиён барои дуо гуфтан меоманд. Ҳозир бисёр касон барои дуо гуфтан ба калисоҳои гуногун меоянд. Аммо доништан муҳим аст, ки мо метавонем ДАР ҲАР ҶОӢ ва ДАР ҲАР ВАҚТ ба Худо дуо гӯем.

- Фарисӣ ба Худо оиди кадом корҳои неки худ гап зад?

1.
2.
3.

/3


Хуб аст, ки фарисӣ ин корҳоро мекард. Аммо он чиз бад аст, ки ӯ на ба марҳамати Худо, балки ба росткориин худ така менамуд.

- **Ояти тиллоиро навишта гир. Худо на ҳар касро дар ҷавоби дуои вай сафед мекунад. Барои дониستاني он ки киҳо сафед карда мешаванд, дар зери калимае ки боҷгирро тасвир мекунад, хат каш.**

/3

Дуои боҷгир кӯтоҳ ва самимӣ буд. \bar{U} медонист, ки бисёр корҳои нодуруст кардааст. \bar{U} аз ин корҳои афсӯс меҳӯрд ва аз Худо хоҳиш менамуд, ки ба \bar{U} марҳамат намояд.

• **КРОССВОРД**



Аз чап ба рост:

3. Ин ҳикояро инчунин бо кадом калима номидан мумкин аст? (ояти 9)
4. Боҷгир ва фарисӣ барои ба маъбад омаданд.

Аз боло ба поён:

1. Боҷгир худро кӣ меномид?
2. “Боҷгир ҳатто чуръат надошт, ки чашмонашро сӯи баланд кунад”
3. Фарисӣ ва боҷгир ба кучо омаданд?
4. Кӣ ин ҳикояро нақл кард?

/6

Пас аз дуо онҳо ба хонаҳои худ рафтанд. Аммо, аз рӯи суханони Исо, фақат яке аз онҳо сафед карда шуд. Худо \bar{u} ро бахшид, чунки \bar{u} ба Худо дар гуноҳҳои иқрор шуд ва фӯрӯтанона аз Худо хоҳиш кард, ки ба \bar{u} марҳамат намояд. \bar{U} ба хона баргашт, ва медонист, ки байни \bar{u} ва Худо муносибатҳо ба тартиб дароварда шудаанд.

- **Кӣ дар назди Худо сафед шуда ба хона баргашт?**

/1

- **Ояти 14-ро хон ва расми ҳар шахсро бо баёноте ки ба \bar{u} мувофиқат мекунад, бо хат пайваст намо.**



Шахси фӯрӯтан

Худо \bar{u} ро болобардор мекунад

Худо \bar{u} ро паст мезанад



Шахси ҳавобаланд


/1

Худо дуоҳои фӯрӯтанона ва самимиро мешунавад. \bar{U} ба дуоҳои ҳавобаландон ва худситоён ҷавоб намедихад. Ҳозир дуо гӯӣ ва аз Худо хоҳиш намо, ки ҳама корҳои нодурусти тӯро бахшад. Сипас \bar{U} ро барои он шукргузорӣ намо, ки \bar{U} Худованд Исоро ба ин ҷаҳон фиристод, то ки барои ту бимирад.

Агар чунин кунӣ, муносибатҳоятро бо Худо ба тартиб медарорӣ.

ҲАМАГҲ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Мо бояд чӣ гуна дуо гӯем



Бисёри одамон ақаллан як бор дар ҳаёти худ дуо гуфтаанд. Шояд, ин он вақте буд, ки касе аз хешовандон бемор шуд, ё мушкилие ба миён омад.

Аммо Худо мехоҳад, ки мо на танҳо ҳангоми ба ягон мушкилӣ дучор шудан, балки ҳамеша дуо гӯем. Худованд Исо дуо гуфтанро ба шогирдонаш ёд дод.



Дар замони Худованд Исо баъзе касон дар кунҷҳои кӯчаҳо истода, бо суҳанони хеле зиёд дуоҳои дароз мегуфтанд. Онҳо барои ба дигарон нишон додани худ ин тавр мекарданд.

- **Дар ҷумлаҳо дар зери калимаҳои дурусти қайдшуда хат каш, то фаҳмӣ, ки Худованд Исо дар бораи дуо чӣ гуфт.**

Худованд Исо гуфт, ки дуоҳои мо бояд **ПЕШИ НАЗАРИ ҲАМА / ПИНҲОНӢ** бошанд. Он гоҳ Падари Осмонӣ, ки пинҳонро мебинад, ба таври ошкоро **МУКОФОТ / ҶАЗО** медиҳад.

/2

- **Ояти тиллоиро навис. Он ёдрас мекунад, ки Падари мо медонад, ки мо дар хусуси чӣ дуо гуфтан мехоҳем.**

/2

- **МУАММО**

О	Р	И	З	Қ	У	Б
Ӣ	Ӯ	Ҷ	У	Б	У	Р
Ҳ	З	А	Р	Б	А	В
О	Ӣ	Ҷ	А	Д	У	О
Ш	И	Х	А	Р	А	Х
Д	Ш	П	Е	Ч	И	З
О	Н	О	М	С	О	У
П	У	Б	Г	А	М	С
Ё	Ш	И	О	М	З	О

Ин калимаҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. Онҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

- ОСМОН**
- ПАДАР**
- ПОДШОҲӢ**
- РИЗҚУ РӮЗӢ**
- БУБАХШ**
- ОЗМОИШ**

/6

Ин суҳанонро ту дар дуо ки Исо онро ба шогирдонаш ёд дод, ёфта метавонӣ. Ин дуоро одатан дуои “Эй Падари мо” меноманд.

Худованд Исо намехоҳад, ки мо фақат ҳамин дуоро такрор намоем. Ӯ онро фақат ҳамчун намуна додааст.

- **Оятҳои 9 ва 13-ро дар ин дуо хон ва рақамҳои 1 то 5-ро гузошта, ҷумлаҳоро бо тартиби дуруст ҷо ба ҷо нам.**



Бахшиш пурсидан.

Номи Худовандро хонда, Ӯро парастииш кардан.

Бахшидани дигарон.

Љустани хости Худо.

Барои ҳамин рӯз ризку рӯзи хоҳиш кардан.

/5

- **Се калимаи аввали ин дуоро навис (ояти 9)**

/1

Мо бояд фаҳмем, ки фақат ҳамон вақте ки гуноҳхоямон бахшида шудаанд, ба Худо чун ба Падари худ муроҷиат карда метавонем.

Оё Худо Падари ту мебошад? Оё ту ба оилаи ӯ тааллуқ дорӣ? Ин фақат ҳамон вақт мешавад, ки мо аз Худованд Исо хоҳиш мекунем, ки гуноҳхоямонро бахшад ва Начотдиҳандаи мо шавад.

Якчанд намуд дуоҳо ҳастанд.

- **Ҳарфҳои калимаҳои зеринро ҷо ба ҷо гузор, ва се намуд дуоро мефаҳмӣ.**

/3

1. Дуоҳои (**шуоркан**) _____ ба Худо

2. Дуоҳои (**пастираш**) _____-и Худо

3. Дуоҳои (**хошхи**) _____ аз Худо



Агар мо аз Худованд Исо хоҳиш намоем, ки Начотдиҳандаи мо бошад, Худо гуноҳхоямонро мебахшад. Лекин нисбат ба касоне ки моро меранҷонанд, мо бояд чӣ кунем?


- **Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор, ва ту мефаҳмӣ, ки Худо аз мо чиро интизор аст.**

АБХШИНАД _____

/1

Худованд Исо шогирдони Худо таълим меод, ки хангоми дуо кардан бояд тайёр бошанд, ки касонро, ки онҳоро ранҷондаанд, бахшанд.

ҲАМАГӢ:



ҲИКОЯИ 4-УМ: Оё Худо ба дуо ҷавоб медиҳад?

Худо на ҳамеша ба дуоҳоямон он тавр ҷавоб медиҳад, ки мо мехоҳем. Гоҳо ӯ на он қадар зуд ҷавоб медиҳад. Аммо ҷавоби ӯ ва нақшаҳои ӯ ҳамеша барои мо беҳтарин мебошанд!

Аз матни Китоби Муқаддас барои ин дарс мо мефаҳмем, ки Ҳанно фарзанд надошт. Аз ҳамин сабаб ӯ хеле ғамгин буд. Аъзоёни оила ғами ӯро намефаҳмиданд.


- **Фанинно ба Ҳанно чӣ мекард? (ба ояти 6 нигар)**

 /1

- **Дар гирди ҳамон расм хат каш, ки беҳ аз ҳама нишон медиҳад, ки Ҳанно то кадом муддат ба таънаҳои Фанинно тоб меовард.**



Якчанд рӯз



Якчанд соат



Якчанд сол

 /1

- **Элқоно ба Ҳанно чӣ мегуфт? Суханони аввали ӯро навис. (ба ояти 8 нигар)**

 /1

Ҳанно аз сабаби ғами худ гиря мекард ва хӯрок намехӯрд. Гоҳо одамон ба Худо ҳамон вақт муроҷиат мекунанд, ки аҳволашон тамоман бад мешавад. Худо ҳамеша дуоҳои моро мешунавад.

- **Ҷойҳои холии ҳикояро бо суҳанони зерин пур кун:**

ДУО МЕГУФТ ПИСАР МЕГИРИСТ ВАЪДА

Ҳанно сӯи Худо _____ ва _____. Вай ба Худо _____ дод, ки агар ӯ ба вай _____ диҳад, вай ин писарро барои ба Худованд хизмат кардан медиҳад.

 /4

Ҳангоме ки мо дар дуо чизро мепурсем, бояд тайёр бошем ки ҳама чизро ҳамон тавр қабул намоем, ки Худо мехоҳад. Ва танҳо барои дилхушии худ хоҳиш накунем.

- **Дар рӯ ба рӯи баёнот ҷавоби ҲА ё НЕ навис:**

Ҳанно бо овози баланд дуо мегуфт.

Коҳин Эли гумон кард, ки Ҳанно маст аст.

Эли ба Ҳанно гуфт: “Ба саломатӣ бирав”.

 /3

● **Кроссвордро пур кун ва номи писари Ҳанноро мефаҳмӣ.**

1. Коҳин гумон кард, ки Ҳанно аст.
2. Чои парастииш дар-и Худованд буд.
3. Ҳанно чунон ғам дошт,
ки гирия мекард ва хӯрок
4. Ҳанно сӯи дуо мегуфт
5. Ҳанно дар худ дуо мекард.
6. Номи шавҳари Ҳанно.

1									
2									
3									
4									
5									
6									

□ /6

Дар ҳаёти Ҳанно пас аз дуои ӯ дигаргуни рӯй дод! Агарчи ба дуои ӯ ханӯз ҷавобе набуд, ӯ хӯрок меҳӯрд ва дигар ғамгин набуд. Ҳанно бовар кард, ки Худо ба дуои ӯ ҷавоб мегардонад ва ба ӯ писар медиҳад.

Ҳамин аст дуо бо имон (боварӣ).

● **ҚИСМИ ДУЮМИ 1 Подшоҳон 1:20-ро навис, ки он чо гуфта шудааст, ки чаро Ҳанно писари худро Самуил ном гузошт.**

_____ □ /1

Худо хоҳиши Ҳанноро иҷро намуд. Мо бояд ба Худо бовар кунем, ки ҳамаи он чи ӯ ба мо медиҳад, ё намедиҳад - нишонаи муҳаббати ӯ ба мост.

● **МУАММОРО бо кодҳо рамзкушоӣ намо ва фаҳм, ки Худованд Исо дар бораи дуо чӣ мегӯяд.**

(Масалан, А1 “БИТАЛАБЕД” аст. Онро дар рӯ ба рӯи ҳарфи А зери рақами 1 ёфтан мумкин аст).

	1	2	3
А	БИТАЛАБЕД	БА ШУМО	ДОДА
Б	ХОҲАД ШУД	БИЧҶҮЕД	ДАРРО БИКҶҮБЕД
В	ХОҲЕД ЁФТ	КУШОДА	ОН БА РҶЯТОН

A1 БИТАЛАБЕД	A2	A3	B1
B2	B1		
B3	B3	B2	B1

□ /3

Таваллуд шудани Самуил - ҷавоби Худо ба дуои Ҳанно аст. Ҳанно, чуноне ки ваъда дода буд, ӯро барои ба Худованд хизмат кардан дод. Ва Худо Ҳанноро фаромӯш накард. ӯ ба вай боз панҷ фарзанд дод (ба 1 Подшоҳон 2 : 21 нигар). Гоҳо Худо ба таври мӯъҷизанок ба дуоҳои мо ҷавоб медиҳад. Оё ту аз Худо чизе хоҳиш кардаӣ ва ба ин хоҳишат ҷавоб гирафтаӣ?

Агар ҷавоб гирифта бошӣ, пас худӣ ҳозир Худоро шукргузорӣ намо.

□

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲАМАГӢ:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-УМ: _____

ҲИКОЯИ 3-УМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:


Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Масеҳӣ будан

Ёд гирифтани дуоғӯӣ



Луқо 11: 1-10 ва
Матто 6: 5-15-ро
хон




ОЯТИ ТИЛЛОӢ:
Луқо 11: 9



Хониши иловагӣ : • Луқо 18: 1-14 • 1 Тимотиюс 2: 1-6 • Филиппиён 4: 6, 7

Дар Инчили Луқо бисёр мавридҳое сабт ёфтаанд, ки Исо дуо мегуфт. Ӯ намунаи беҳтарини шахси дуоғӯӣ аст. Аз ҳамин сабаб ҳамаи масеҳиён бояд ба намунаи Исо пайравӣ намоянд, ва вақтро бо гуфтугӯ бо Худо, яъне дар дуо гузаронанд.

- **Ҳангоме ки Худованд Исо дуо гуфтанро ба охир расонд, яке аз шогирдон аз Ӯ дар бораи чӣ пурсид?**



/1

- **Ба фикри ту "дуо" чист, навис.**

/1

Он чизро қайд намудан муҳим аст, ки мо ба КӢ дуо мегӯем. Агар мо боварӣ дошта бошем, ки Худованд Исо барои гуноҳхоямон қурбон шуд, то ки мо бахшида шавем, он гоҳ бо Худо чун бо Падарамон гуфтугӯ карда метавонем. Он гоҳ мо аъзоёни оилаи Худо мешавем, ва Худо – Падари мо.

Дуое ки Худованд Исо ба шогирдонаш ёд меод, на барои он аст, ки мо онро фақат такрор намоем. Он – намунаест, ки дар бораи чӣ дуо гуфтан ва дар дуо ба Худо чӣ гуфтанро ёд медиҳад.

- **Луқо 11:2-4-ро хон ва КРОССВОРДО хал кун.**


1. “Эй _____ мо, ки

2. дар _____!

3. Номи Ту _____ бод;

4. _____ (подшоҳии) Ту биёяд;

5. _____ (хости) Ту, чунон ки дар осмон аст, дар замин ҳам ба амал ояд;



/5

Баъзе одамон танҳо вақте ки душвориҳо ба миён меоянд, дуо мегӯянд. Дигарон фикр мекунанд, ки дуо гуфтан – танҳо чизи барояшон даркорино аз Худо хоҳиш кардан аст.

- **Бо ёрии ҳарфҳо калимаҳоро пур кун, то бидонӣ, ки дуо дар асл аз чӣ иборат аст:**

ИАСАТР П _____ Ш
Худоро барои муҳаббат ва меҳрубонияш ситоиш кардан.

ВАБА Т _____
Ба Худо гуноҳҳои худро эътироф намудан.

ОРКУГЗУ Ш _____ РӢ
Ба Худо барои он чи бароямон кардааст, ташаккур гуфтан.

МОЛИТ И _____ С
Аз Худо чизеро хоҳиш намудан.

ОАФА Ш _____ Т
Аз Худо барои дигарон мадад пурсидан.



/5

Акнун биё мебинем, ки ЧӢ ТАВР ва ДАР КУЧО мо бо Худо гуфтугӯ карда метавонем.

- **Матто 6:5-15-ро хон, то бифаҳмӣ, ки Исо чиро таълим медод. Дар рӯ ба рӯи баёноти зерин ҷавоби ҲА ё НЕ навис:**

Дуо бояд дар алоҳидагӣ бо Худо бошад. _____

Дуо бояд аз ибораҳои бисёр ва такроршаванда иборат бошад. _____

Дуо бояд бо итоат ба Худо гуфта шавад ва на барои _____

ёфтани шӯҳрат аз одамон, балки ёфтани шӯҳрат аз Худо. _____

/3

- **Мо оиди Худо, ки ба Ӯ дуо мегӯем, аз Матто 6:8 чиро мефаҳмем?**

/1

Дар Инҷили Луқа (18:1-8) Исо моро таълим медихад, ки боисрор ва доимо дуо гӯем.

- **Ояги тиллоиро, ки моро барои бо исрор дуо кардан даъват менамояд, навис.**

/1

Ҳеч гоҳ фаромӯш нақун, ки мо дар ҲАР ВАҚТ ва ҲАР ҚОӢ дуо гуфта метавонем.

- **Нишон деҳ, ки ҳар яки ин одамон дар кучо дуо мегуфт.**

ЮНУС (Юнус 2: 1-2)

Петрус (Аъмол 10: 9)

Павлус ва Сило (Аъмол 16: 24-25)

/3


Ту аз ин дарс дар бораи дуо чӣ чизи нав фаҳмидӣ?

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

Масеҳӣ будан

Омӯхтани Китоби Муқаддас



Хониши иловагӣ: • Забур, таронаи 1 • Аъмол 18: 24-28
• 1 Петрус 1: 23-25 • Яъқуб 1: 21-25

Яке аз воситаҳои асосии маълумот пайдо кардан дар бораи Худо – хондан ва омӯхтани Сухани Ӯ, Китоби Муқаддас аст, ки онро боз "Навиштаи Муқаддас" меноманд.

- **Ояти тиллоиро навишта гир ва дар зери он калимаҳое хат каш, ки мегӯянд, ки Китоби Муқаддас барои мо чӣ карда метавонад.**

/2

- **Аъмол 17:10-12-ро хон ва ба саволҳо бо СУХАНОНИ ХУД ҷавоб деҳ.**

1. Онҳо Каломи (Сухани) Худоро чӣ тавр қабул намуданд?
2. Онҳо сари чанд рӯз Навиштаҳоро меомӯхтанд?
3. Чаро онҳо "Навиштаҳоро меомӯхтанд"?



1. _____

2. _____

3. _____

/3

- **Натиҷаи Навиштаҳоро омӯхтани онҳо чӣ буд, ва кадом оят ба мо дар ин бора мегӯяд?**

Ояти:

/2



Барои хондани Китоби Муқаддас вақт чудо кардан лозим аст. Монанди он ки одамон дар Бирия карданд. Мо бояд саъю кӯшиш кунем, ки чизи хондамонро фаҳмем.

Барои он ки хониши ҳаррӯзаи Китоби Муқаддас бароят одат шавад, мо маслиҳат медиҳем, ки "Рӯзномаи хониши Китоби Муқаддас"-ро истифода бар. Агар онро ба даст оварданӣ бошӣ, ба мо навис.

- **Ҳангоме ки Павлус маҷбур буд равад, кӣ дар Бирия монд?**

..... ва

/2

Суханон дар 2 Тимотиюс 3:14-17 ба яке аз онҳо гуфта шуда буданд. Павлус ба ӯ дар бораи аҳамиятнокии Сухани Худо навишт.

- **Ин шахс аз кадом вақт инчониб Навиштаи Муқаддасро медонист?**

/1

- Мувофиқи 2 Тимотиюс 3:16, омӯхтани Китоби Муқаддас барои чӣ ба мо лозим аст?



1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____

/2

- 2 Тимотиюс 3:17-ро дида баро ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки натиҷаи омӯзиши Навиштаҳо чӣ аст.

/2

Биё оиди ду кас, ки ҳамин тавр Сухани Худоро кадр карда, меомӯхтанд, маълумот пайдо менамоем (яке аз онҳо пеш аз омадани Исо, ва дигарӣ – пас аз омадани Ў зиндагӣ кардааст).

- Эзро 7:10-ро хон. Эзро Тавроти Худовандро (як қисми Аҳди Қадимро) меомӯхт. Ў боз чӣ кор мекард?

/2

Эзро ба омӯзиши Сухани Худо вақт чудо мекард. Ў намунаи хуб барои тақлид аст.

- Аъмол 18:24-28-ро хон. Кӣ назди эфсусиён омада, ба онҳо Навиштаро таълим меод?

/1

Дар ояти 26 мо оиди он мехонем, ки дигар масеҳиён барои дуруст фаҳмидани Сухани Худо ба ӯ ёрӣ доданд. Мо ҳеч гоҳ тамоми Сухани Худоро фаҳмида наметавонем. Аз ҳамин сабаб мо ҳамеша бояд кӯшиш кунем, ки Китоби Муқаддасро бештар омӯзем!

- Ин шахс кӯшиш мекард, ки оид ба Навиштаҳо бисёртар маълумот пайдо кунад. Ояти 28-ро хон ва навис, ки яке аз натиҷаҳои чунин кӯшиши ӯ чӣ гуна буд?

/1

Дар ҳаёти ҳаррӯзаи худ ба кор бурдани Сухани Худо аҳамияти калон дорад. Яъқуб 1: 21-25-ро хон.

- Яъқуб 1:22-ро навишта гир ва дар зери он қисми оят хат каш, ки ба мо ғайр аз “гӯш кардани Калом (Сухани Худо)” боз чӣ кор кардан даркор аст, мегӯяд.

/2


Дар назди худ мақсад гузор – ҳар рӯз порчаеро аз Китоби Муқаддас хондан. Аз Худо хоҳиш намо, ки барои дар амал истифода бурдани ҳамаи он чизе ки ту аз Китоби Муқаддас мефаҳмӣ, ёрӣ диҳад!

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

Масеҳӣ будан


Барои Худо зиндагӣ кардан



Хониши иловагӣ: • Ғалотиён 5: 16-24 • Румиён 6: 20-23

Боғпарварон одатан буттаҳои гулҳои садбаргро дар охири зимистон мебуранд. Агар ту ягон вақт инро мушоҳида карда бошӣ, шояд фикр кардаӣ, ки онҳо бераҳм мебошанд. Зеро вақте ки буттаҳои гули садбарг бурида мешаванд, аз онҳо қариб ҳеҷ чиз боқӣ намонанд. Аммо тобистон ҳуди ҳамон буттаҳо аз нав месабзанд ва пур аз гул мешаванд. Ин ба мо ёдрас мекунад, ки ҳаётамон аз як чихат ба ҳаёти растаниҳо монанд аст. Чунон ки буттаҳои садбарг гулҳои хеле зебо мерӯёнд, дар ҳаёти мо низ бояд ҳар чӣ бештар сифатҳои Худованд Исо зоҳир гарданд.

- Суханони Худованд Исоро аз Юҳанно 15: 1-6 хон ва дар зери ҳар як расм ҷумла ё ибораи мувофиқро навис.



Падар

ОЯТИ

Масеҳии пурсамар

ОЯТИ

Масеҳии бесамар

ОЯТИ

/3


- Ояти тиллоиро навишта гир ва дар зери он қисми оят, ки ба мо сирри ҳаёти пурсамари масеҳиро ошкор менамояд, хат каш.

/2

- Дар оятҳои 3 ва 7 он чиро ёб, ки барои инкишофи рӯҳонии шахси масеҳӣ муҳим аст. Ин чизро дар доҳили чорҷӯба навис.

/1

- 2 Тимотиюс 3 :16-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД хулосаи хурдеро оиди арзишнокии Сухани Худо дар ҳаёти масеҳӣ навис.



/2

- Юҳанно 15:12-17-ро бо диққат хон ва навис, ки чӣ тавр мо ба Худованд нишон дода метавонем, ки дӯстони Ӯ ҳастем.

/1


Барои нашъунамо кардан масеҳиён бояд бо Худованд Исо муносибатҳои наздик дошта бошанд. Ин маънои онро дорад, ки Сухани Ҷиро омӯхтан ва ба Ҷиро итоаткор будан даркор аст.

- **Масеҳиён иро ба чо оварда, ба кадом ду натиҷа мерасанд? (Ба оятҳои 10-11 нигар).**

1. _____
2. _____

/2

Акнун Ғалотиён 5: 22-23-ро хон. Агар масеҳиён ба Рӯҳулқудс, ки дар онҳо сокин аст, имкон диҳанд, ки дар ҳаёти онҳо хислати Худованд Исоро ташаккул диҳад, он гоҳ онҳо ба Ҷиро монанд мешаванд. Нӯҳто нишонаи хислати Худованд Исо ҳаст. Ва онҳо дар ҳаёти ҳар як масеҳӣ зоҳир мешаванд ва нишон медиҳанд, ки ӯ ҳақиқатан ба Худо тааллуқ дорад.



/5

- **Онҳоро дар донаҳои ангур навис.**



- **Бори дигар Юҳанно 15:1-8-ро хон ва рақами оятеро навис, ки дар он гуфта мешавад, ки ба шарофати ҷӣ имондор метавонад самари фаровон оварад.**

Ояти:

/2

- **Қўлассиён 1:10-ро навишта гир. Бигузор ин дуои ту буда, баёнгари он бошад, ки меҳохӣ дар ҳаёти худ хислати Худованд Исоро инъикос намой.**

/2

Дар ёд нигоҳ дор, ки пурсамар будани навдаҳо ба ширае ки аз ток меояд, вобаста аст. Исо гуфтааст: "Ман токи ҳақиқӣ ҳастам". Ҳаёти мо он вақт барои Ҷиро самар оварда метавонад, ки мо бо Ҷиро пайваст бошем, чунон ки навда бо ток пайваст аст. Мо он вақт навдаи токи ангур мешавем, ки Ҷиро ҳамчун Худованд ва Начотдиҳандаи худ қабул мекунем. Танҳо ҳамон вақт мо ҳаётеро сар карда метавонем, ки барои Худо самар меоварем.




НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Масеҳӣ будан

Барои Худо хайр кардан



Хониши иловагӣ: • 1 Қуринтиён 16: 1 ва 2 • 2 Қуринтиён 8: 1-9 ва 9: 1-15

Дар ин дарси охирин мо мавзӯи хайр карданро дида мебароем. Чӣ қадар мо бояд хайр кунем? Сари чанд вақт бояд хайр кунем? Чӣ тавр мо бояд хайр кунем?

- **Аъмол 20:35-ро хон ва навис, ки Павлус оиди он чи Исо дар хусуси хайр кардан таълим меод, чӣ гуфт.**

/1


- **Мувофиқи Марқус 12:41-44, Исо шогирдонро таълим дода, киро намуна овард?**

/1

КРОССВОРД

*Ба саволҳо ҷавоб дода, кроссвордро пур кун.
(Ба Марқус 12: 41-44 нигар)*

1. Одамон пулро ба кучо меандохтанд?
2. Зани камбағал чанд фулус хайр кард?
3. Ду фулус он вақт чӣ қадар арзиш дошт? (ду калима)
4. Сарватдорон ба ганчина чӣ қадар пул меандохтанд?
5. Кӣ аз ҳама бисёр хайр кард?



/5

- **Бо СУХАНОНИ ХУД бигӯй, ки чаро Исо гуфт, ки он бевазан назар ба ҳамаи дигарон бештар хайр кард.**

/2

- **Аз ин ҳикоя ту барои худ чӣ дарси ибрат гирифтӣ?**

/1

Худованд Исо дили он занро меид ва медонист! Исо ба он аҳамият дод, ки бевазан ҳамаи пули доштагяшро барои Худо дод! Оё он чиро, ки ту хайр мекуни, хайроти ҳақиқӣ ҳисобидан мумкин аст?

- **Ояти тиллоиро навишта гир ва дар зери калимаҳое хат каш, ки ба он ишора мекунанд, ки муносибати мо ба хайрот бояд чӣ гуна бошад.**

/2

Аз Матто 6: 1-4 мо дар бораи таълимоти Худованд Исо оиди он ки чӣ тавр хайр кардан лозим аст, бештар маълумот пайдо мекунем.

- 1. Чиро мо бояд ниҳонӣ кунем?
- 2. Чаро мо бояд инро ниҳонӣ кунем?
- 3. Ҳангоми хайр кардан мо бояд ба кӣ монанд набошем?
- 4. Аз рӯи суханони Худованд Исо, чӣ тавр мо бояд ба дигарон ёрӣ расонем?

1.	
2.	
3.	
4.	

/4

- Дар ин дарсҳо мо боз дар бораи як чиз хондем, ки онро ниҳонӣ кардан даркор аст. Ин чист?

/2

Набояд фикр кард, ки хайр кардан бо пул додан ё кори нек кардан маҳдуд мешавад. Ин метавонад вақти шахсии мо ва қобилиятҳои мо бошад.



- 2 Қўринтиён 8:1-5-ро бо диққат хон ва навис, ки масеҳиён пеш аз он ки ба масеҳиёни дигар ва ба ҷамоатҳо ёрӣ диҳанд, ба Худованд чиро пешкаш карданд (доданд)?

/2



Арзишноктарин чизе ки додан мумкин аст – ҳаёти худ аст. Худованд Исо Худро барои мо дода, дар салиб мурд. Ҳангоме ки мо инро дарк мекунем, камтарин коре ки кардан метавонем, – худро ба ӯ додан аст.

- 2 Қўринтиён 9:15-ро навишта гир, ва баъд ба худ савол дех: “Агар Худо ба ман чунин тўхфа дода бошад, ман чӣ тавр барои ин миннатдории худро ба ӯ баён карда метавонам?”

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-УМ: _____

ҲИКОЯИ 3-УМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Яќуб 2

Павлус 1




Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикояи 1-ум: Худдӯстдорӣ дар ҳаёти бародарон

Ин ҳикоя дар бораи худдӯстдорӣ аст.



Ҳастӣ
25: 27-34-ро хон

Эсов и Яъқуб бародарони дугоник буданд. Аммо онҳо тамоман аз ҳамдигар фарқ доштанд. Эсов шикор карданро дӯст медошт. Яъқуб бошад бо хушнудӣ дар хона мемонд. Мутаассифона, падар писари дӯстдоштаи худро дошт, модар - аз они худро.

Номҳои онҳоро навис ва расмҳои ранг кун.



Исҳоқ Э _____-ро дӯст медошт.

Ривқо Я _____-ро дӯст медошт.

Азбаски Эсов аввал таваллуд шуда буд, нахустзодагӣ ба ӯ тааллуқ дошт. Ин маънои онро дошт, ки ҳангоме ки падар вафот мекунад, ӯ сардори авлод мешавад.



Боре Яъқуб хӯрок мепухт. Ин хӯрок бӯи хуш дошт. Ҳамин вақт Эсов аз шикор баргашт.

“Аз ин хӯрок ба ман бидех, зеро ки саҳт гурусна шудаам”, - гуфт Эсов. Яъқуб дар ивази ин чизе мехост:

“Ман ба ту хӯрдани медихам, аммо ту нахустзодагӣро ба ман деҳ”, - гуфт Яъқуб.

Эсов сабукфикрона розӣ шуд ва дар ивази хӯрок нахустзодагии худро фурӯхт. Яъқуб нахустзодагии Эсовро гирифта, худпарастона рафтор намуд.



Расми деги калони хӯрокпазиро каш.

Гоҳо мо ҳам, чун Эсов ва Яъқуб, фақат дар бораи он чӣ фикр мекунем, ки худамон мехоҳем. Ба Худо маъқул нест, ки мо фақат дар бораи худ фикр кунем.

/10



Ҳикояи 2-юм: Яъқуб падарашро фиреб медиҳад

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Яъқуб падараш ва бародарашро фиреб дод.



Исҳоқ пир шуд ва чашмонаш тамоман хира шуданд. Боре ӯ хост аз хӯроке ки писари дӯстдоштааш Эсов мепахт, хӯрад. Ӯ ҳамчунин мехост ба вай баракати махсус диҳад.

“Ба сахро рафта, барои ман нахчире сайд намо, - гуфт ӯ ба Эсов. - Онро барои ман пухта биёр, ва ман туро баракат медиҳам”.

Ривқо гуфтугӯи онҳоро шунид! Ӯ мехост, ки писари дӯстдоштааш Яъқуб баракат ба даст оварад. Бинобар ин ӯ ба Яъқуб гуфт, ки ба вай ду бузғола биёрад. Ӯ гуфт, ки худаш барои Исҳоқ хӯрок тайёр мекунад.

Яъқуб мефаҳмид, ки нохушиҳо буда метавонанд: “Агар падарам ба ман даст расонад, пай мебарад, ки ман Эсов нестам. Пӯсти бадани ман мӯйдор нест, аммо аз Эсов - сермӯй аст”.

“Гуфтаи маро кун”, - гуфт Ривқо. Ва онҳо нақшае тартиб доданд, ки чӣ тавр Исҳоқи пирро фиреб диҳанд.

Ҳангоме ки хӯрок тайёр шуд, Ривқо ба гардан ва дастони Яъқуб пӯсти бузғолаҳоро баст. Яъқуб либосҳои Эсовро пӯшида, гӯшти пухтаро ба падараш бурд!

Исҳоқ аниқ намедонист, ки дар назди ӯ кист!

Барои дониستاني он ки ин кӣ буд, чоркунҷаҳои нуқтадорро ранг кун.

.		
.					

.		
.			
													.									

Ҳамин тавр Исҳоқ Яъқубро баракат дод. Ҳангоме ки Эсов аз шикор баргашта, воқеаро фаҳмид, хеле хашмгин шуд. Исҳоқ низ ғамгин шуд.

/10



Ҳастӣ
28: 1-22-ро хон

Ҳикояи 3-юм: Яъқуб бо Худо вомехӯрад

Ин ҳикоя дар бораи ғамхориҳои Худо аст.

Оё ту ҳамеша дар ҳамон як хона зиндагӣ кардаӣ? Гоҳо ба мо лозим меояд, ки ба ҷои дигар кӯчем.

Исҳоқ ба писараш Яъқуб маслиҳат дод, ки назди тағояш Лобон ба Ҳоррон равад, ва яке аз духтарони ӯро ба занӣ гирад. Ва азбаски Эсов таҳдиди куштани бародарашро мекард, Яъқуб дарҳол ба роҳ баромад!

Ҳамин тавр, Яъқуб ба роҳ баромад. Шабро ӯ дар Луз ном маҳал гузаронд. ӯ ба зери сараш сангеро гузошт. Шабона Яъқуб хоби хеле ҳайратовар дид. Нардбони калоне бар замин истодааст, ки сараш ба осмон мерасад. Фариштаҳои Худо бар он поён мефароянд ва боло мебароянд.



Расмро ранг кун.

Ин шаб Худо бо Яъқуб гап зад. ӯ ваъда дод, ки ӯро ва оилаашро баракат медиҳад. Худо гуфт: “Ба ҳар ҷое ки рави, ман бо ту буда, туро ҳимоят мекунам. Ман ба воситаи ту ҳамаи халқҳоро баракат медиҳам”.

Худованд Исо ҳеҷ гоҳ касонеро, ки ба ӯ боварӣ мекунанд, тарк намекунад.

Суханони зерини Китоби Муқаддасро ранг кун.

ӯ ба шумо ғамхорӣ
мекунад.



Ҳикояи 4-ум: Яъқуб ба худ зан меёбад

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки **чӣ тавр Яъқубро тағояш фиреб дод.**

Ҳастӣ

29: 1-30-ро хон

Яъқуб ба Ҳоррон ба назди тағояш Лобон равона шуд. Пас аз сафари дуру дароз ӯ дар назди чоҳи об чӯпононро бо рамаҳои гӯсфандон вохӯрд.

Яъқуб пурсид, ки оё онҳо тағои ӯ Лобонро мешиносанд.

“Ҳа, - ҷавоб доданд онҳо. - Ана духтари ӯ Роҳел бо гӯсфандони падараш меояд”.



Расми рӯйҳои чӯпононро пурра намо ва баъд тамоми расмро ранг кун.

Номи духтари Лобонро навис. Р _____ л

Роҳел ба гӯсфандонаш об додани буд. Яъқуб ба ӯ ёри расонд. Роҳел ба хона рафта ба падараш дар бораи Яъқуб нақл кард. Лобон ӯро ба хонааш даъват намуд.

Яъқуб розӣ шуд, ки дар назди Лобон зиндагӣ ва кор кунад. Лобон ваъда дод, ки Роҳелро ба ӯ ба занӣ медиҳад. Ҳангоми тӯй Лобон Яъқубро фиреб дод ва на Роҳел, балки хоҳари калонияш Леёро ба занӣ дод!

Барои Роҳел бошад ба Яъқуб лозим омад, ки боз ҳафт сол кор кунад. Бечора Яъқуб! Ӯро фиреб доданд - чунон ки ӯ бародар ва падарашро фиреб дода буд.

Дар Китоби Муқаддас гуфта шудааст:

“Бидонед, ки барои ин гуноҳатон ҷазо хоҳед ёфт!”

Ададҳо 32: 23

Худо Яъқубро тарбият менамуд, ва ӯ ба Худо итоаткор шуд.
Худо ваъдаҳояшро ба ҷо овард ва Яъқубро баракат дод.

/10

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Нагиҷа: _____

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:


Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Худдӯстдорӣ дар ҳаёти бародарон



Ҳастӣ
25: 19-34-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Аъмол 10: 43 (б)

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.


Оё ту дугоникхоро дидаӣ? Ё шояд ягон нафари онхоро мешиносӣ? Дугоникҳо то ба он дараҷа ба якдигар монанд мешаванд, ки гоҳо онхоро аз якдигар фарқ кардан хеле душвор аст.

Исҳоқ ва Ривқо аз таваллуд шудани ду писар хеле хурсанд буданд. Эсов ва Яъқуб дугоникҳо буданд, аммо аз якдигар хеле фарқ доштанд. Бадани Эсов сермӯй буд, ӯ ба шикор рафтандро хеле дӯст медошт. Мо намедонем, ки намуди зохирии Яъқуб чӣ хел буд, аммо медонем, ки ӯ дар хона вақт гузаронданро дӯст медошт.



- Номҳои аъзоёни оиларо дар ин "дарахти оилавӣ" навис.

/8



Афсӯс, аммо ин оила комил набуд. Падар ва модар ҳар яке фарзанди дӯстдоштаи худро доштанд.

- Ҳарфҳои номҳои ҷо ба ҷо гузошта, навис.

Исҳоқ _ _ _ _ _ ро (освЭ) дӯст медошт.

Ривқо _ _ _ _ _ ро (ъқбуЯ) дӯст медошт.

/2


Эсов аввал таваллуд шуд. Бинобар ин имтиёзҳои махсус дошт. Пас аз вафоти падар ӯ сардори авлод мешуд. Ҳамчунин қисми зиёди мерос ва баракатҳо ба ӯ мегузаштанд. Ин ҳуқуқҳои махсус нахустзодагӣ номида мешаванд.

Боре Яъқуб аз наск хӯрок мепохт, Эсов бошад аз шикор баргашта буд ва хеле гурусна монда буд. Ӯ бӯи хӯрокро ҳис карда, гуфт: "Ба ман аз ин хӯрок дех, зеро ки ман аз гуруснагӣ мурда истодаам".

Яъқуб қарор дод, ки аз ин вазъият истифода бурда, хӯрокро ба як чизи дигар иваз кунад. "Агар ту ба ман нахустзодагии худро диҳӣ, ман ба ту аз ин хӯрок медиҳам", – гуфт Яъқуб.

Гуруснагӣ ва хоҳиши хӯрок хӯрдан Эсовро чунон фаро гирифта буданд, ки парвои нахустзодагии худро надошт. Яъқуб аз бародараш беҳтар набуд, зеро дар ивази як коса хӯрок аз Эсов нахустзодагии ӯро гирифт.

- **Калимаҳоро пурра кун.**




Ба ман аз ин
х _____ дех.

Ба ман
н _____ и
худро дех.

/5

Гоҳо мо, мисли Эсов ва Яъқуб, худхоҳона фақат дар бораи он фикр мекунем, ки чӣ тавр хоҳишҳои худро қонеъ намоем. Ва ин нодуруст аст.

- **Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки Китоби Муқаддас қорҳои нодурусти моро чӣ менамояд.**



/5


Мо ҳама гуноҳ кардаем ва ба он эҳтиёҷ дорем, ки Худо моро бахшад. Фақат ҳамин тавр мо ба осмон рафта метавонем. Исои Масеҳ барои гуноҳҳои ту мурдааст, то ки ту ҳам бахшида шудани гуноҳҳоятро ба даст оварда тавонӣ.

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

Яъқуб падари худро

фиреб медиҳад



Ҳастӣ
27: 1-29-ро хон



Ояти тиллоӣ:
1 Юҳанно
5: 17 (а)

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин ояту аз Китоби Муқаддас ба ту ёри расонад.



Ҳангоме ки Исҳоқ пир шуд, чашмонаш тамоман хира шуданд. Ӯ мехост пеш аз марги худ писари дӯстдоштааш Эсовро, ки нахустзода буд, баракат диҳад.

“Ба шикор рав, нахчиреро сайд кун ва барои ман хӯроке тайёр карда биёр. Пас аз ин ман туро баракат медиҳам” – гуфт ба вай Исҳоқ. Эсов камон ва тирҳоро гирифта, ба шикор рафт.

- **Камон ва тири Эсовро каш ва баъд тамоми расмро ранг кун.** /3


Ривқо инро шунид! Ӯ мехост, ки писари дӯстдоштааш Яъқуб баракат ёбад. Ӯ ба Яъқуб гуфт, ки ду бузғоларо биёрад, ва худаш хӯрок пухт. “Ба падарат бар, – гуфт ӯ, – бигузур ӯ туро баракат диҳад”.

Яъқуб мефаҳмид, ки нохушиҳо метавонанд рӯй диҳанд. “Агар падарам ба ман даст расонад, – гуфт ӯ, – мефаҳмад, ки ман Эсов нестам. Бародарам Эсов сермӯй аст, аммо ман бемӯй ҳастам”.

“Аз рӯи гуфтаи ман амал намо!” – ҷавоб дод Ривқо. Ва Яъқуб ҳамашро чунон ки модараш ба ӯ фармуда буд, кард. Онҳо якҷоя Исҳоқро фиреб кардани шуданд.

- **Ба саволҳо ҷавоб дода, кроссвордро пур кун.**

1. Фарзанди дӯстдоштаи падар кӣ буд?
2. Кӣ фарзанди дӯстдоштаи модар буд?
3. Кӣ гуфтугӯи падар ва Эсовро шунид?
4. Эсов ба кучо рафт?
5. Аз кадом ду ҳайвон Ривқо барои Исҳоқ хӯрок тайёр кард?




/10

Ривқо хӯрок тайёр кард ва ба гардан ва дастони Яъқуб пӯсти бузғолаҳоро баст. Яъқуб ҳамчунин либоси Эсовро пӯшида, хӯрокро гирифт ва назди падар рафт! “Ту кистӣ, писарам?” – пурсид Исҳоқ. “Ман Эсов ҳастам”, – ҷавоб дод Яъқуб.

- Яъқуб ба падари пири худ чӣ гапи дурӯғ гуфт?
Яъқуб гуфт: “ _____ ”.

 /2

- Яъқуб падари нобинояшро чӣ тавр фиреб дод? Ҳарфҳои даркори ро илова намоед. Ҷ л _____ и Э _____ пӯшид.

 /1


Исҳоқ шубҳа кард. Охир, овоз овози Яъқуб буд. Аммо ҳангоме ки ба писараш даст расонд, фикр кард, ки ин ба ҳар ҳол Эсов аст.

-Ҷ либоси Эсовро пӯшида буд.

-Бо ламс кардан низ ӯ чун Эсов буд.

-Бӯи либосаш низ чун бӯи либоси Эсов буд.

Ин кӣ буд?

- Чоркунҷаҳои нуқтадорро ранг кун ва номи ӯро мефаҳм.

.		
.		
	
	
.		
.		
									.							.	

 /4


Исҳоқ Яъқубро баракат дод. Ҳангоме ки Эсов аз воқеа бохабар шуд, хеле хашмгин шуд ва бародарашро бад дид.

Ҳангоме ки мо ягон кори нодуруст мекунем, ҳилагарӣ мекунем, ё фиреб медиҳем, мо дигаронро хашмгин мекунем, аммо беш аз ҳама бар зидди Худо гуноҳ мекунем.



НАТИҶА:


**ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Худо ба Яъқуб баракатро
ваъда медиҳад**



Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Оё ту ҳамеша дар ҳамон як хона зиндагӣ кардаӣ? Гоҳо ба мо лозим меояд, ки ба шаҳр ё деҳаи дигар кӯчем. Исҳоқ ба писараш Яъқуб маслиҳат дод, ки назди тағояш Лобон ба Ҳоррон равад, ва яке аз духтарони ӯро ба занӣ гирад. Ва азбаски Эсов ба бародараш таҳдиди куштан мекард, Яъқуб дарҳол ба роҳ баромад!

- Дар ишораи роҳ номи шаҳреро навис, ки Яъқуб сӯи он равона шуд.


 /5

- Дар гирди номи тағоии Яъқуб хат каш.

Иброҳим Лобон Эсов

 /2


Ҳамин тариқ, Яъқуб ба роҳ баромад. Дар назди шаҳри Луз ӯ барои шабгузаронӣ ист кард, ва ба тағи сараш сангеро ба ҷои болишт гузошта, хобид.

Ӯ хоби ачибе дид. Нардбони калоне бар замин истодааст, ки нӯгаш ба осмон мерасад.

- Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки кихо бар нордбон мебароманд ва мефуроманд.


 /5


И А

Худо дар хоби Яъқуб бо ӯ гап зад. Ӯ ваъда дод, ки Яъқуб ва аҳли оилаашро баракат медиҳад. Худо гуфт: "Ба ҳар чое ки равӣ, Ман бо ту хоҳам буд. Ва ба воситаи насли ту ҳамаи халқоро баракат медиҳам".

Ту корҳои гандаи Яъқубро дар хотир дорӣ?

Агарчи Яъқуб на ҳамеша мувофиқи хости Худо амал мекард, Худо ба ҳар ҳол ӯро дӯст медошт! Ҳар як шахс аз ягон ҷиҳат ба Яъқуб монанд аст. Ҳама гуноҳ кардаанд, аммо Худо ҳар як шахсро дӯст медорад, чунон ки Ӯ Яъқубро дӯст медошт. Ва аз ҳамин сабаб Худо Писари Худ Исро дарег надошт, ва Исо ба ҷои мо дар салиб мурд. Исо бо марги Худ барои мо аз замин ба осмон, сӯи Худо "нардбоне" гардид.

ОСМОН



ОДАМОН

• Дар рӯ ба рӯи ҷумлаи дуруст аломати (V) ва ҷумлаи нодуруст аломати (X) гузор.

1. Яъқуб ба таги сараш болишти пар гузошт.

2. Худо Яъқубро дӯст медошт.

3. Худо моро дӯст медорад.

4. Исо барои мо дар салиб мурд.

/4

Яъқуб хеле тарсид. Ӯ дар бораи Худо андеша карданро сар кард. Ва ба Худо чунин ваъда дод: "Агар ман ба саломатӣ ба хонаи падарам баргардам, Худованд Худои ман хоҳад буд".

• Ҳарфҳои партофташудаи суханонери, ки Худо аллакай ба Яъқуб гуфта буд, навис.

“Ман бо ту ҳ _____ т _____

ва туро м _____ ҳ _____ ф _____ т _____

м _____ а _____ я _____”.




/4

Солҳо мегузаранд, ва Яъқуб боварӣ ҳосил мекунад, ки Худо ваъдаҳои Худро иҷро мекунад! Аз ҳамин сабаб мо бояд аз боварӣ намудан ба Худо натарсем.

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 4-УМ: Яъқуб барои худ зан меёбад



Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Яъқуб назди тағояш Лобон ва оилаи ӯ ба Ҳоррон рафт. Ӯ онҳоро ҳеч гоҳ надида буд, ва онҳо намедонистанд, ки Яъқуб ба назди онҳо омада истодааст. Пас аз сафари дуру дароз Яъқуб якчанд чӯпононро бо рамаҳояшон дар назди чоҳи об вохӯрд.



“Шумо аз кучоед?” - пурсид Яъқуб аз онҳо.

“Аз Ҳоррон”, - ҷавоб доданд чӯпонон.

“Оё Лобонро мешиносед?” - пурсид Яъқуб.

“Ҳа, - ҷавоб доданд онҳо, – ана духтараш Роҳел бо рамаи падараш омада истодааст”.

Яъқуб аз вохӯрӣ бо хешовандонаш хеле хурсанд буд! Худо ваъда дода буд, ки ӯро ҳимоя мекунад ва ӯро ба ҷои даркорӣ овард.


- **Номҳои одамонро аз ҳикояи хондаат навис.**

Я _____ Р _____ Л _____

/4

Яъқуб ба Роҳел ёрӣ расонда, ба гӯсфандонаш об дод, баъд гуфт, ки хеши ӯ мебошад. Роҳел зуд ба хона шитофта, ҳама чизро ба падараш хабар дод.

Лобон ба Яъқуб пешниҳод кард, ки дар хонаи онҳо монад. Яъқуб розӣ шуд, ки дар хонаи тағояш кор кунад. Лобон боз як духтар дошт, ки номаш Лея буд.



- **Дар "дарахти оилавӣ" ҳарфҳои партофташудаи номҳоро навис.**

/6



Як моҳ гузашт. Лобон гуфт: "Ту набояд бепул барои ман кор кунӣ. Ба ту чӣ қадар пул диҳам?"

Яъқуб пул талаб накард. Ӯ Роҳелро дӯст дошт ва гуфт, ки барои вай ҳафт сол кор мекунад.

Лобон розӣ шуд, аммо ҳангоме ки ҳафт сол гузашт, Яъқубро фиреб дода, ба ӯ Леёро ба ҷои Роҳел ба занӣ дод. Яъқуб Леёро ба занӣ гирифтани намехост!

• **Калимаҳои даркориро навис.**

"Чаро ту маро фиреб додӣ? - пурсид Яъқуб. - Ман барои

Р _____ х _____ сол ба ту кор кардам".

/4

Лобон ҷавоб дод, ки аввал Леё бояд ба шавҳар барояд, чунки ӯ калонӣ аст. Бечора Яъқуб! Ӯро фиреб доданд, чунон ки замоне ӯ падарашро фиреб дода буд.

Бисёр вақт бадие ки мо ба дигарон мекунем, ба худамон бармегардад! Китоби Муқаддас мегӯяд: "Бидонед, ки барои гуноҳатон ҷазо дода мешавед". (Адаҳо 32:23).

• **Дар гирди ҷавобҳои дуруст хат каш.**

Лобон чанд духтар дошт?

1 2 3

/3

Яъқуб пеш аз он ки Леёро ба занӣ гирад, чанд сол кор кард?

5 6 7

/3



Дар он замони мардон якчанд зан гирифта метавонистанд, агарчи ин хости Худо набуд. Як ҳафта баъд аз он ки Яъқуб Леёро ба занӣ гирифт, Роҳел низ зани ӯ шуд.

Яъқуб маҷбур буд боз ҳафт сол барои Роҳел ба тағояш кор кунад.

Худо Яъқубро тарбия мекард, ва ӯ ба Худо итоаткор шуд.

Худо ваъдаҳои худро ба ҷо овард ва Яъқубро баракат дод.

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____


Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:


Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Ҳаёти ҳавворӣ Павлус Таъқибкунанда



Аъмол
9: 1-19-ро хон



Ояти тиллоӣ:
2 Қуринтиён
5: 17

Оё ягон вақт туро дар мактаб ранҷондаанд? Ту дар бораи одами ҷангара ва бадахлоқ чӣ фикр мекуни? Тасаввур кардан душвор аст, ки Худо чунин шахсро барои кори Худ интихоб карда бошад. Ғайриимкон метобад, ки чунин шахс ба одамон дар бораи Исои Масеҳ нақл мекарда бошад. Чӣ тавр Худо ин корро карда метавонист? Фақат ба воситаи пурра дигаргун кардани дили чунин шахс!

- Ояти тиллоиро навишта гир.

/2

Ин ҳикоя дар бораи Шоул ном яҳудии ҷавон аст (дертар ба ӯ номи “Павлус” дода шуд). Ӯ боварӣ дошт, ки пайравони Исои Масеҳро таъқиб намуда, ба Худо писанд меояд. Сарварони динии яҳудиён ба ӯ иҷозат доданд, ки масеҳиёро ҳабс карда, ба Ерусалим биёрад.

- Дар ишораи роҳ номи шахреро навис, ки Шоул ба он ҷо равона буд, ва дар чаҳорҷубаи поён навис, ки барои чӣ ӯ ба он ҷо равона буд.



/2

- Калимаеро ишора нам, ки беҳтар аз ҳама муносибатҳои Шоулро ба Худованд Исо тасвир менамояд.

Таъқиб мекард

Ситоиш менамуд

/1

Ҳангоме ки Шоул ба шахр наздик шуд, як воқеаи ғайриоддӣ рӯй дод.

- Дар гирди ҷавоби ҲА ё НЕ давра каш:

Шоул баргашт.

ҲА / НЕ

Шоул нуреро дид, ки аз осмон бар ӯ медурахшид.

ҲА / НЕ

Шоул ба замин афтид ва овозеро шунид.

ҲА / НЕ

Шоул беҳуш шуд.

ҲА / НЕ

/4

САТҲИ 3

Шоул гумон мекард, ки Исои Масеҳ шахси муқаррарӣ буд, ки мурд. Аммо акнун ӯ фаҳмид, ки Исо зинда аст! Ин Шоулро бовар кунонд, ки Исо ҳақиқатан Писари Худост.

Пас аз вохӯрӣ бо Худованд Исо Шоул нобино шуд. Одамоне ки бо ӯ буданд, ӯро аз дасташ гирифта ба Димишқ бурданд.

- Шоул чанд муддат нобино буд? Аз ангушти ишорат то ҷавоби дуруст хат каш.



3 ҳафта

3 соат

3 рӯз

/1


- Шогирде ки Худованд ба ӯ дар рӯъё зоҳир шуда, дар бораи Шоул гап зад, чӣ ном дошт? Ҳарфҳоро пурра кун, ва номи ӯро мефаҳмӣ.

Ҳанонӣ

/1

Худованд барои ин шахс супориши махсус дошт.

- Дар супорише ки Худованд ба ӯ дод, ҳарфҳои даркори (а, о, у)-ро гузор.



/2

- Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор, ва мефаҳмӣ, ки ҳангоми омадани Ҳанонӣ Шоул чӣ мекард.

УОД ГУМЕТФ _____

/1

- Бо суҳанони худ навис, ки чаро Ҳанонӣ дар аввал намоҳост назди Шоул равад.

/2

Худо ҳаёти Шоулро дигаргун намуд ва мехост ӯро барои иҷрои супориши махсус фириштад.

- Аз ояти 15-ум навишта гир, ки Шоул бояд назди кӣҳо мерафт, то дар бораи Исо нақл кунад.

1. <input style="width: 90%;" type="text"/>	2. <input style="width: 90%;" type="text"/>	3. <input style="width: 90%;" type="text"/>
---	---	---

/3

- Худо ба Ҳанонӣ чӣ кор карданро фармуд, то ки Шоул боз дида тавонад?


/1

Агар Худо Шоулро ин гуна дигар карда бошад, ӯ тӯро низ дигаргун карда метавонад!

ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Ҳаёти хавворӣ Павлус

Мушкилиҳо



Аъмол
9: 19-30-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Румиён 1: 16

Оё ту ягон вақт мақолеро шунидаӣ: “Барс холҳои худро дигаргун карда наметавонад”? Ин мақолро нисбат ба шахси ислоҳнашаванда гап мезананд. Шояд бисёр касон дар бораи Шоул низ чунин фикр мекарданд. Аммо Худо ўро дигаргун намуд. Акнун ў ба ҳама дар бораи Худованд Исо гап задан мехост.

- Дар замони Шоул яҳудиён шариати Худоро дар кучо меомӯхтанд?
Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.


дар КАЛИСОҲО дар КУНИШТҲО (ободатгоҳи яҳудиён) дар ҚАСРҲО /1

- Шоул чиро мавъиза мекард? Барои донишмандони ин, ҳарфҳоро бо тартиби дуруст гузор.

___ / ___ / ___ / ___
С О И / П И Р И С А / Д Х У О / Т А С /1

Одамон суҳанони ўро шунида, хеле ҳайрон мешуданд.


- Дар поён навис, ки онҳо чӣ мегуфтанд.



/2

Шоул чунон хуб мавъиза мекард, ки ҳеч кас бо ў баҳс карда наметавонист. Бисёр яҳудиён ўро бад диданд ва нақшаи пинҳонӣ кашиданд.

- Ин нақшаро рамзкушоӣ намоед. Барои ин ҳарфи додашударо бо ҳарфе ки дар алифбо пас аз он меояд, иваз намоед.



А ба Б табдил меёбад,
Б ба В,
В ба Г,
Г ба Д,
Я ба А
ва ғайра.

ХЕЛЕ МАХФӢ

___ / ___ / ___
Н м х н / у п н / м я ж ғ з

___ / ___ / ___
ғ я п б н ж я х н з / ч я х п

___ / ___ / ___
о н з ғ я / л д з р с н ғ я м ғ

___ / ___ / ___
с н / й з / а з й т ч я м ғ

Рӯзу шаб яҳудиён поида меистоданд, ки кай Шоул аз дарвозаи шаҳр мебарояд. /3

- Расмро пурра кун, то маълум шавад, ки Шоул чӣ тавр аз шаҳр баромад. /2

- Шоул баъди гурехтан ба кучо равона шуд? Ҷавобро навис.

Хуш омадед ба

/1

- Оё ўро дар он чо бо хушнудӣ қабул намуданд? ҲА ё НЕ навис.

Шогирдон аз дидани ў шод буданд.

Шогирдон метарсиданд.

Шогирдон бовар карданд, ки Шоул ҳақиқатан пайрави Исо шудааст.

/3

- Кӣ ба Шоул ёрӣ дод ва ўро назди ҳаввориён овард? Номи ў дар гирди расм пинҳон карда шудааст.



/1

- Маҳз он чизе ки ў ба ҳаввориён дар бораи Шоул гуфт, боиси он шуд, ки онҳо фикрашонро дигар карданд. Оятеро, ки дар ин бора меғӯяд, навис.

/2

- Дертар Шоулро боз як мушкилӣ интизор буд. Маҳз чӣ? Ба ояти 29 нигар.

/1

- Шоулро дӯстони масеҳияш ба кучо бурданд, то ки аз хатар дар амон бошад? Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи он шаҳрро мефаҳмӣ.



/1

Бо вучуди мушкилоти зиёд ва он ки ўро куштани буданд, Шоул ҳеч гоҳ аз пайрави Худованд Исо буданаш шарм намедошт.


- Ояти тиллоиро навис. Шоул ба Худованд Исо имон овард ва ба ҳар чое ки мерафт, дар бораи Ў нақл мекард.

/2

ҲАМАГҲИ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Ҳаёти ҳавворӣ Павлус


Хушхабаррасон



Баъди якчанд сол Шоул ва Барнаббо боз ба Антиёхия, шаҳри калоне ки дур аз Ерусалим воқеъ буд, омаданд. Дар ин ҷо бисёр касон ба Худованд Исо имон оварданд, ва маҳз дар ҳамин ҷо бори аввал онҳоро масеҳӣ меномидагӣ шуданд.

Масеҳӣ касест, ки бовар мекунад, ки Исои Масеҳ Наҷотдиҳанда аст, ва шогирди Исо шудааст.

- Матни аз Китоби Муқаддас хондаатро истифода бурда, номҳои анбиё (онҳое ки сухани Худоро мегуфтанд) ва муаллимонро навис, ки дар қалисои Антиёхия буданд.



- Ин одамон чӣ мекарданд, ҳангоме ки Худо, Рӯҳулқудс ба онҳо гап зад? Ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Худовандро ибодат (парастииш) мекарданд. _____

Бо якдигар гуфтугӯ мекарданд. _____

Рӯза гирифта буданд. _____


/3

/3

- Навис, ки Рӯҳулқудс (Рӯҳи Худо) ба онҳо чӣ гуфт.

/2

Баъди муддате одамоне ки Худо онҳоро интиҳоб карда буд, ба қазираи Қаприс равона шуданд. Ин он қазирае буд, ки Барнаббо он ҷо таваллуд шудааст.



- Муамморо ҳал намуда, аниқ кун, ки хангоме Шоул ва Барнаббо ба Саломис омаданд, чӣ мекарданд.

(Масалан, “Б2” калимаи “Вориди” мебошад, ки дар сатри “Б” ва дар сутуни “2” ҷойгир аст).

	1	2	3
А	Каломи	куништҳои	дар
Б	Саломис	вориди	Худоро
В	шуда	мавъиза карданд	яхудиён

Б2	Вориди	Б1	В1	А3	А2
В3		А1	Б3	В2	

/ 2


- Калимаҳоро аз матни Китоби Муқаддас барои ин дарс истифода бурда, кроссвордро ҳал нам.

Аз чап ба рост:

1. Номи ҷазирае ки Павлус аз Салукия ба он ҷо омад (ояти 4).
2. Номи шахре ки дар он ҷо Шоул ва Барнаббо бо як ҷодугар вохӯрданд (ояти 6).
3. Номи ҷодугар


Аз боло ба поён:

4. Тарчимаи номи ҷодугар (ояти 8).
5. Номи шахсе ки бо Шоул сафар мекард.
6. Номи волӣ (ҳоким), ки хост Каломи Худоро шунавад.
7. Номи шахсе ки ҳамроҳи Шоул ва Барнаббо буд ва ба онҳо ёрӣ меод (ояти 5).



/ 7

- Мувофиқи суҳанони Шоул, бо Алимо барои фиреб ва ҳилагарияш чӣ рӯй медахад? (Ояти 11).



/ 1

- Оятҳои 11 ва 12-ро хон ва бо суҳанони худ навис, ки баъд бо ин шахсон чӣ шуд:



бо Алимо



бо Сарциос Павлус

/ 2


Дар давоми сафари Павлус ва Барнаббо ба Каприс бисёр одамон Хушхабари Худоро шуниданд. Баъзеҳо, чун Алимо, онро қабул накарданд, аммо дигарон, ба монанди Сарциос Павлус, бовар карданд (ояти 12) ва масеҳӣ шуданд.

Ту дар хусуси Хушхабар оиди муҳаббати Худо
ва наҷот ба воситаи Худованд Исо чӣ фикр дорӣ?

ҲАМАГӢ:

--

ҲИКОЯИ 4-УМ: Ҳаёти ҳавворӣ Павлус
“Шаҳри тақсимишуда”



Чаро калонсолон ин қадар вақти зиёдро бо хондани рӯзномаҳо мегузаронанд, доимо хабарҳоро тамошо менамоянд ё гӯш мекунанд? Зеро онҳо дар бораи ҳамаи воқеаҳои муҳиме ки дар ҷаҳон рӯй медиҳанд, фаҳмидан мехоҳанд. Рӯзномаҳо ва телевизион - танҳо ду воситаи зуд паҳн шудани хабарҳо мебошанд.

Шоул, ки акнун чун Павлус маъруф буд (ба Аъмол 13: 9 нигар), ва Барнаббо хабари ҳақиқатан ҳайратоварро паҳн мекарданд. Он Инчил ном дорад (Хушхабар дар бораи Худованд Исо).

- Агар онҳо ба рӯзнома мақола менавиштанд, сарлавҳааш чӣ гуна мебуд? Барои он ки инро дони, ҳарфҳои даркори (а, о, у, е)-ро гузор.
- Павлус дар кучо хушхабарро мерасонд? Дар гирди ҷавоби дуруст давра каш.

АХБОР Ахбор аз тамоми ҷаҳон!

Б__ Ис__ б__ в__ р__ к__ н__ д__ ва
ш__ м__ н__ ҷ__ т__ м__ ё__ б__ д__

/1

КУНИШТ

КҮЧА

КАЛИСО


/1

- Оятҳои 42-43-ро хон ва ҲА ё НЕ навис. Ҳангоме ки ҷамъомад ба охир расид, одамон...
...ҳашмигона ба сӯи онҳо фарёд мезаданд. _____
...аз онҳо хоҳиш карданд, ки рӯзи шанбеи оянда низ _____
ҳамин суҳанро бигӯянд. _____
...ба онҳо фармуданд, ки шаҳрро тарк кунанд. _____

/3

Бисёр яҳудиён ба он чи шуниданд, шавқ пайдо намуда, аз паси Павлус ва Барнаббо рафтанд.

- Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор, то фаҳмо шавад, ки Павлус ва Барнаббо одамони ба Исо имон овардари ба чӣ даъват менамуданд (оятҳои 43).



ДРА / ЗЙАФИ / УДХО / РСУВТУО / ШБАДНО
_____/_____/_____/_____/_____/_____

/2

Ин яҳудиён ба он чи Павлус мавъиза мекард, хеле шавқ пайдо намуданд. Ӯ онҳоро даъват менамуд, ки ба воситаи имон ба Худованд Исо наҷотро қабул намоянд.

- Кӣҳо рӯзи шанбеи оянда омаданд, то ки аз Павлус ва Барнаббо Каломӣ (Сухани) Худоро шунаванд? Ҷавоби дурустро ишора нам.

Ҳеч кас

Якчанд кас

Қариб тамоми аҳолии шаҳр

/1

- Яҳудиён чӣ ҳис намуданд, ҳангоме одамони бисёро диданд, ки аксарияти онҳо ғайрияҳудӣ буданд? Ҷавоби нодурустро хат зан. Онҳо:

Шоду хурсанд шуданд / Аз ҳасад пур шуданд.

/1

Павлус ва Барнаббо боварӣ доштанд, ки Хушхабар барои ҳама аст.

- Ғайрияҳудиён чӣ кор карданд, ҳангоме шуниданд, ки Худо ҳамаро наҷот додан меҳаҳад?

1.
2.

/2

- Ояти тиллоиро навишта гир, то фаҳмӣ, ки чӣ рӯй дод, ҳангоме ки Павлус ва Барнаббо Хушхабарро оиди Исо мавъиза мекарданд.

1.
2.

/2

Ҳоло ҳам одамон мисли одамони он шаҳр, ба Хушхабар муносибати гуногун доранд. Афсӯс, ки яҳудиёни беимон, чун Алимӯ аз дарси гузашта, хеле кӯшиш мекарданд дигаронро аз имон дур кунанд!

- Ояти 50-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД се пунктро навис, ки яҳудиён чӣ карданд:

1.
2.
3.

/3

- Павлус ва Барнаббо чӣ карданд? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.


Бо онҳо ошӣ шуданд.

Яҳудиёро сангсор карданд.

Чанги пойҳои худро бар онҳо афшонданд.

/1

- Онҳо ба кучо рафтанд? Ҷавобро дар ишораи роҳ навис.



/1

- Шогирдон аз чӣ пур шуданд?

--

/2

Ҳатто дар шаҳре ки бисёр касон онҳоро бад медиданд, шогирдон (имондорон) медонистанд, ки Худо ҳамеша бо онҳост.

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҶАМАҒӢ:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-УМ: _____

ҲИКОЯИ 3-УМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____


Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:




Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: **Ҳавворӣ Павлус**

Ба Худо рӯ овардани ӯ



Хониши иловагӣ: • 1 Тимотиус 1: 12-16



Аъмол
9: 1-30-ро хон



Ояти тиллоӣ:
2 Қўринтиён
5: 17

Чанде пас аз марг ва зинда шудани Исо, дар Ерусалим таъқиботи пайравони ӯ сар шуданд. Истефанус, яке аз роҳбарони калисо сангсор карда шуд. Дар Аъмоли Ҳаввориён 8:1 оиди Шоул ном шахсе нақл карда мешавад, ки дар вақти сангсоркунӣ ҳамон ҷо буд ва инро дуруст меҳисобид.

- **Аъмол 8:3-ро хон ва он чиро, ки Шоул мекард, бо СУХАНОНИ ХУД баён намо.**

/2

- **Дар кадом оятҳо гуфта мешавад, ки Шоул таъқиб кардани масеҳиёро давом меод?**

ОЯТҲОИ:

/1


- **Кроссвордро ҳал кун, ва мефаҳмӣ, ки бо Шоул дар роҳи Димишқ чӣ шуд.**

Аз боло ба поён:

1. Вақте ки Шоул масеҳиёро таъқиб мекард, аз саркоҳинон чӣ гирифт?
2. Шоул бояд ҳабсшудагонро ба кадом шаҳр меовард?
3. Чӣ бар Шоул дар роҳи Димишқ дурахшид?
4. Шоул дар роҳи Димишқ овози киро шунид?
5. Номи шогирде ки Худованд ба ӯ фармуд, ки назди Шоул рафта, ба ӯ ёрӣ диҳад.
6. Номи кӯча дар Димишқ, ки Шоул дар он ҷо буд.
7. Худованд дар ба Ҳаноние гап зад.
8. Шаҳре ки Ҳаноние дар он зиндагӣ мекард.

Аз чап ба рост:

9. Худованд ба Ҳаноние гуфт, ки Шоул ҳоло бо чӣ машғул аст?
10. Ҳаноние бар Шоул чӣ гузошта, ӯро бино кард?
11. Аз чашмони Павлус чизе афтид, ки монанди чӣ буд?
12. Шоул чанд рӯз нобино буд?
13. Ҳангоме ки Шоул аз нав бино шуд, гирифт.
14. Шоул таъмид гирифта, дар куништҳо (ибодатгоҳҳои яҳудиён) чӣ карданро сар кард?
15. Яҳудиён пас аз имон овардани Шоул бо ӯ чӣ кардан хостанд?



/8

Вохӯрии Шоул бо Худованд Исо ҳаёти Шоулро пурра дигаргун намуд. Дертар ӯ суханонеро гуфт, ки дар ояти тиллоӣ навишта шудаанд.

- **Онро навишта гир.**

/2

Дар Аъмол 13:9 мо мебинем, ки Шоул инчунин Павлус номида шудааст. Ин номи румӣ, ё лотинии ӯст. Маънои он – хурдакак аст.

Дар Аъмол 13:9 Павлус ба одамони чамъшудае ки нисбати ӯ муносибати душманона доштанд, саргузашти ҳаёти худро нақл мекунад. Ӯ гуфт, ки ба Худованд Исо ду савол дод.

- **Саволи аввал дар Аъмол 22:8 навишта шудааст. Саволи дуюмро аз Аъмол 22:10 навишта гир.**



/1

- **Худованд Исо ба саволи дуюм чӣ ҷавоб дод?**

/1

Ҳамин тариқ таъқибкунанда паҳнкунандаи Хушхабар шуд!

Аммо Павлус он чиро, ки пеш аз имон оварданаш мекард, аз хотир бароварда наметавонист.

Ӯ масеҳиёро бисёр азобу уқубат дода буд.

- **Дар кадом ояти Аъмол 9:10-16 Худованд ошкор менамояд, ки Павлус худаш барои номи Масеҳ азобу уқубат хоҳад кашид?**

Ояти

/1

Павлус дар ҳуди ҳамон куништҳои Димишқ, ки пештар ба он ҷо рафта пайравони Худованд Исоро ҳабс кардани буд, мавъиза кардани Хушхабарро сар кард!

- **Дар ин куништҳо ӯ чиро мавъиза мекард?**

/1

- **Дар рӯ ба рӯи баёноти зерин ҷавоби ҲА ё НЕ навис:**

Ҳангоме ки Павлус ба Ерусалим баргафт, шогирдон аз ӯ метарсиданд. _____

Петрус Павлусро назди ҳаввориён оварда, оиди дигаргунӣ дар ҳаёти ӯ нақл кард. _____

Ҳангоме ки ба ҳаёти Павлус хатар таҳдид мекард, ӯ дар Ҷалил пинҳон шуд. _____

/3



Аз ин дарс бисёр чизҳоро омӯхтан мумкин аст. Мо дида метавонем, ки ҳангоме ки шахс масеҳӣ мешавад, то чӣ андоза тағйир меёбад. Ҳамчунин дида метавонем, ки ҳаёти масеҳӣ бе душворихо нест, аммо Худованд ҳамеша бо мост ва ҳангоми душворихо ба мо ёрӣ мерасонад.

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

Ҳаввори Павлус


Сафарҳои ӯ



Хониши иловагӣ: • Румиён 1: 15 ва 16

Истефанусро барои имони ӯ ба Масех сангсор карданд. Масехиёнро дар Ерусалим таъқиб мекарданд. Бисёрии онҳо маҳалли зисти худро дигар мекарданд, то ки ҳаёти худро начот диҳанд. Аммо ба ҳар чое ки онҳо мерафтанд, дар ҳама ҷо Хушхабарро мавъиза мекарданд.

• Хушхабар ба кадом маҳалҳо (дар харита бо рақамҳои 1, 2, 3 рақамгузорӣ шудаанд) оварда шуд? Дар ин бора дар аввали матни Китоби Муқаддас барои ин дарс навишта шудааст. Инчунин ту метавонӣ харитаро, ки дар охири Китоби Муқаддас аст, истифода барӣ.



1. Ф

2. Қ

3. А

/3

• Мардumi Антиёхия ба мавъизаи Хушхабар чӣ гуна муносибат намуданд?

/1

Ин на ба шарофати қувва ва муқаддасии ҳаввориён рӯй дод, балки аз он сабаб ки дасти Худованд бо онҳо буд (ояти 21) ва аз рӯи файзи Худо (ояти 23).

Худо меҳнати онҳоро баракат меод.

Барнаббо яке аз шахсони бонуфуз дар калисои Ерусалим буд. Ӯро ба Антиёхия фиристоданд.

• Ҳангоме ки Барнаббо ба Антиёхия омад ва имондорони навро дид, чиро ҳис намуд?

/1

• Ӯ онҳоро ба чӣ ҳавасманд менамуд?

/1

Ба Худованд Исо имон овардан – ибтидои ҳаёти нав дар Масех аст!

• Барнаббо чӣ гуна шахс буд?

/1

• Чӣ ӯро водор намуд, ки ба Тарсус равад?

/2

• Павлус ва Барнаббо чанд муддат дар калисои Антиёхия буданд?

/1

- **Павлус ва Барнаббо дар Антиёхия бо чӣ кор машғул буданд?**

 /1

Калисо дар Антиёхия ягона калисое буд, ки аз ғайрияҳудиён иборат буд, ва имондорон бори аввал дар он ҷо масеҳиён номида шуданд. Мутаассифона, дар замони мо бисёр одамоне ки дар асл пайравони ҳақиқии Исои Масеҳ нестанд, “масеҳӣ” номида мешаванд.

Павлус, Барнаббо ва Юҳаннои Маркус як сол дар Антиёхия зиндагӣ ва мавъиза мекарданд, баъд қарор доданд, ки Хушхабарро оиди Худованд Исо ба кишварҳои дигар расонанд.

- **Аъмол 13:1-12-ро хон ва ба саволҳои зерин ҷавоб деҳ.**

Онҳо аз кадом шаҳр равона шуданд?

Онҳо ба кадом шаҳр омаданд?

 /3

Онҳо дар он ҷо чӣ мекарданд?

Онҳо секаса дар қазира аз соҳили шарқӣ то соҳили ғарбии он сафар карданд. Эҳтимол, Барнаббо ин маҳалро хуб мединист, зеро аслан аз Қаприс буд. (Ба Аъмол 4: 36 нигар).

- **Онҳо ба кадом шаҳр ворид шуданд?**

 /1

Дар ин ҷо онҳо бо ду шахси гуногун вохӯрданд. Алимо, ки Барюшаъ номида мешуд, чодугар ва пайғамбари дурӯғин буд. Сарциус Павлус бошад, ҳокими румӣ дар қазираи Қаприс буд. Ӯ шахси соҳибмаълумот буд.

- **Аз рӯи суханони Павлус, Алимо бо кадом қувва амал менамуд?**

 /1

Павлус, ки аз Рӯҳулқудс пур шуда буд, ба Алимо мурочиат намуд. Ӯ медонист, ки чодугар чӣ гуна мушкилӣ оварданӣ аст.

- **Чаро Сарциус Павлус одам фиристода, Барнаббо ва Павлусро даъват намуд?**

 /1

Алимо ба мавъизаи Инчил халал мерасонд, зеро медонист, ки ба воситаи ин мавъиза ҳокими румӣ метавонад ба Худованд Исо имон оварад.

- **Чӣ чизе ки Сарциус Павлус дид, ӯро водор намуд, ки ба Инчил бовар кунад?**

 /1

- **Чӣ чизе ки Сарциус Павлус шунид, ӯро хеле ҳайрон кард?**

 /2

Ӯ аввалин шахсе буд, ки ҳангоми сафари якуми хушхабаррасонии Павлус имон овард, ва дар ин бора мо аниқ медонем. Худо Павлусро даъват намуд, ки ба одамоне дар бораи Худованд Исо, ки ҳаёташро дигаргун карда буд, мавъиза намояд. Ёрӣ додан ба масеҳӣ шудани Сарциус Павлус барои ҳавворӣ Павлус аҳамиятнок ва хурсандибахш буд.

Ҳоло ҳам Худо одамоне, ки ба Худованд Исо умед бастаанд, истифода мебаранд, то ки дигаронро назди Ӯ оваранд.

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

Ҳавворӣ Павлус

Мавъизаи ӯ



Хониши иловагӣ: • Аъмол 28: 24 ва 28

Аъмол
13: 13-52-ро хон


ОЯТИ ТИЛЛОЙ:
Юҳанно 3:36

Павлус ва Барнаббо Пофусро тарк карда, бо киштӣ ба Пирчаи Памфилия равона шуданд ва сафари якуми хушхабаррасонии (миссионерии) худро давом доданд.

- Ҳангоме ки онҳо ба Пирчаи Памфилия омаданд, кӣ аз онҳо чудо шуда, ба Ерусалим баргашт?

 /1

Онҳо қариб 160 км рохро ба шимол ба сӯи Антиёҳияи Писидия тай намуданд (ин на он Антиёҳия аст, ки онҳо сафари худро аз он ҷо сар карданд /дарси №2/). Чун ҳарвақта, онҳо ба куништ даромаданд, ки он ҷо яҳудиён ва юнониён якҷоя чамъ мешуданд. Маҳз дар ҳамон ҷо ба Павлус имконият доданд, ки ба одамон муроҷиат намояд.



МАВЪИЗАИ ЯКУМИ ПАВЛУС (оятҳои 16-41).

ӯ таърихи халқи яҳудиёро аз подшоҳ Довуд сар карда, нақл намуд ва бовар мекунонд, ки ҳамаи ин нақшаи Худост. Сипас ӯ ваъдаро аз Аҳди Қадим дар бораи Масеҳ ёдрас намуд, ки бояд бевосита аз авлоди Довуд мебуд, ва ҳама чизро то воқеаҳои охир дар бораи Исо нақл кард. Павлус исбот намуд, ки Исо маҳз ҳамон Масеҳ (Начотдиҳанда) аст. Барои фаҳмотар кардани нақли худ Павлус аз Аҳди Қадим бисёр ҷойҳоро иқтибос овард. ӯ мавъизаи худро бо муроҷиат ба шунавандагон ба охир расонд.

- Дар ояти 26-ум ҳавворӣ Павлус ба онҳо ба таври махсус муроҷиат намуда, онҳоро чӣ номид?

 /1

- Ба саволҳо ҷавоб гардон, ва баъд ҳар ҷавобро дар муаммо ёфта, дар гирдаш хат каш. Калимаҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд. (Тирчаҳои ишоратӣ барои супориши навбатӣ мебошанд).

1. Худо халқи Исроилро аз кадом кишвар баровард?
2. Чанд сол онҳо дар биёбон буданд?
3. Чанд халқ дар замини Канъон nobуд карда шуданд?
4. Пайғамбаре ки довари охирин буд, чӣ ном дошт?
5. Подшоҳи якуми Исроил кӣ буд?
6. Подшоҳи дуюми Исроил кӣ буд?
7. Кӣ таъмиди тавбаро мавъиза мекард?
8. Номи ҳокими румӣ, ки аз рӯи хоҳиши сокинони Ерусалим Исоро ба марг маҳкум кард, чӣ буд?


→	Х	У	Я	Ҳ	Ё	Ч	Д	↪
↻	С	И	О	Р	С	И	М	↻
↻	С	О	Ш	О	У	Л	Р	↻
↻	Д	А	М	З	Т	А	О	↻
↻	О	У	М	Ф	О	Р	Д	↻
↻	В	О	А	У	Л	Г	А	↻
↻	У	Ҳ	Н	Э	И	Ҳ	Ё	↻
↻	Д	Д	Р	А	П	Л	К	↻

 /8

- **Ба самти тирчаҳои ишораткунанда ҳаракат карда, ҳама ҳарфҳои боқимондаи муамморо навишта гир, ва мавзӯи марказии мавъизаи Павлус ҳосил мешавад.**

 /2

Павлус ба шунавандагонаш хотиррасон кард, ки Яҳёи Таъмиддиханда дар бораи Худованд Исо маҳз чӣ мегуфт.



- **Ў чӣ гуфт?**

 /1


- **Аз рӯи суханони Павлус, киҳо кӣ будани Исоро нашинохтанд? (Ба ояти 27 нигар).**

 /1

Одамон чунон шавқманд шуда буданд, ки аз Павлус хоҳиш намуданд, ки боз мавъиза кунад. Баъзеҳо, пас аз он ки аз кунӣшт баромаданд, гуфтугӯро дар бораи чизҳои шундашон давом медоданд. (Оятҳои 42 ва 43).

- **Павлус ва Барнаббо онҳоро ба чӣ тарғиб (водор) менамуданд? (Ояти 43)**

Баъди як ҳафта дар кунӣшт бисёр одамон чамъ шуда, мавъизаи Павлусро бесаброна интизор буданд.

 /1

- **Ҳангоме яҳудиён одамонро ки Хушхабарро шундан мехостанд, диданд, онҳоро чӣ гуна ҳиссиёт фаро гирифт ва онҳо чӣ кор карданд?**

 /1

- **Яҳудиён бо мақсади аз Павлус ва Барнаббо халос шудан чӣ карданд?**

 /2

Натиҷаи аз Антиёҳия баромадани хушхабаррасонон он буд, ки Хушхабар дар ҳама ҷо паҳн мешуд.

- **Аъмол 13: 49-ро навишта гир.**

 /1

Шогирдон (масеҳиёни нав) дар боварияшон устувор мемонданд.

- **Мувофиқи ояти 52, шогирдон чиро аз сар гузаронданд?**

 /1


Дар Антиёҳия баъзе касон ба Хушхабар оиди Масеҳ бовар карданд ва наҷот ёфтанд; дигарон, ки онро қабул накарданд, шояд дигар ҳеч гоҳ чунин имконият надоштанд. Хуб фикр кун, ки ба даъвати Худо чӣ гуна ҷавоб медиҳӣ. (Ояти тиллоиро хон ва аз ёд кун)

НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Ҳавворӣ Павлус

Мушкилоти ӯ



Аъмол
14: 1-28-ро хон




Ояи тиллоӣ:
Марқус 16: 20



Хониши иловагӣ: • 1 Қўринтиён 1: 17-18

Сафари якуми хушхабаррасонии Павлус ва Барнаббо давом ёфт ва онҳо ба се шаҳри зерин рафтанд: Иқуния, Лустра ва Дарба.



• Ба саволҳо ҷавоб деҳ.

Павлус ва Барнаббо дар кадом шаҳр ба куништи яҳудиён даромаданд, то ки Хушхабарро мавъиза кунанд?

Дар кадом шаҳр онҳо муддати дароз монданд?

Дар кадом шаҳр аз барои Хушхабар байни халқ ҷудой ба миён омад?

Павлус ва Барнаббо ба кадом шаҳрҳои Лекония гурехтанд?

Шаҳси ланг дар кадом шаҳр зиндагӣ мекард?

Дар кадом шаҳр Павлус ва Барнабборо худоён номиданд?

Аз кадом шаҳр онҳо ба Лустра баргаштанд?

Кори хушхабаррасонон Павлус ва Барнаббо дар Иқуния осон набуд. (Оятҳо 1-6).

- **Одамони шаҳр ба ду гурӯҳ тақсим шуданд. Навис, ки киро кадом гурӯҳ дастгирӣ мекард.**


/2

- **Яке аз ин гурӯҳҳо душмани худро ба Павлус ва Барнаббо чӣ тавр зоҳир намуд?**

/1

Дар Лустра шифоёбии шахси ланг ба халқи бутпараст таассуроти калон гузошт.

- **Онҳо чӣ гуфта, фарёд мезаданд?**



/1

- **Онҳо Павлус ва Барнабборо чӣ номиданд?**

/2

- **Онҳо "худоён"-ро чӣ тавр иззату эҳтиром карданӣ шуданд?**

/2

Павлус ва Барнаббо намехостанд аз хатои онҳо истифода бурда, ситоишашонро қабул намоянд. Аз ҳамин сабаб онҳо аз иззату эҳтиром даст кашиданд. Худо лангро шифо дод, ва тамоми ситоиш бояд танҳо ба Ӯ тааллуқ дошта бошад!

- **Он чиро, ки Павлус ба одамон гуфт (оятҳои 15 то 17) чамъбаст карда, бо СУХАНОНИ ХУД баён кун.**

/2

Павлус ва Барнаббо муддате дар Дарба монданд, баъд бо ҳамон роҳи омадашон баргаштанд. Онҳо дар ҳар шаҳр масеҳиёнро даъват менамуданд, ки ба Худованд Исо вафодор монанд, ҳатто агар ин ба онҳо азобҳо ва мушкилот оварад ҳам.

- **Ояти тиллоиро навишта гир.**

/2

Ба дигарон расондани Хушхабар – вазифаи ҳар як масеҳӣ аст. Эҳтимол, боре Худованд туро ҳам ба меҳнати хушхабаррасонӣ даъват мекунад ва ту Хушхабарро ба кишварҳои дигар мерасонӣ.

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-УМ: _____

ҲИКОЯИ 3-УМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Истефанус, Филиппус, Шоул Павлус 2



Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас



Ҳикояи 1-ум: Истефанус барои имонаш ба Исо мемирад

Ин ҳикоя дар бораи муҳаббати бузурги Истефанус ба Худованд Исо аст.

Аъмол 6: 8-15 ва
7: 54-60-ро хон

Масеҳиёни аввалин бисёр корҳои нек мекарданд. Истефанус яке аз онҳо буд. Ӯ Худованд Исоро дӯст медошт ва ба камбағалон ёрӣ медод.

Истефанус дар бораи Исо бисёр мавъиза мекард. Баъзе одамон ба суҳанони ӯ бовар намекарданд. Аз ҳамин сабаб дар ҳақиқи ӯ гапҳои дурӯғро мегуфтанд. Боре онҳо чунон хашмгин шуданд, ки Истефанусро аз шаҳр бароварданд ва бо сангҳо задан гирифтанд.

Истефанус наметарсид. Худо ба ӯ Осмонро нишон дод, ва ӯ Исоро дид!



Расми тахтро каш ва баъд тамоми расмро ранг кун.

Истефанус дар осмон Киро дид?

Х _____ И _____ ро.

Истефанус пеш аз мурданаши аз Худованд Исо хоҳиш кард, ки ин одамони бераҳмро бахшад.

Истефанус Худованд Исоро хеле дӯст медошт, чунки Исо барои ӯ дар салиб мурда буд.

Суҳанонро аз 1 Юҳанно 4:19 ранг кун.

Мо ӯро дӯст медорем, чунки аввал
ӯ моро дӯст дошт.

/10



Аъмол
8: 26-40-ро хон

Ҳикояи 2-юм: Филиппус Хушхабарро мерасонад

Ин ҳикоя оиди он аст, ки **чӣ тавр шахси африқоӣ ба Худованд Исо бовар кард.**

Боре Фариштаи Худо ба хушхабаррасон Филиппус фармуд, ки ба роҳи биёбонӣ равад. Филиппус дарҳол итоат намуд. Дар он ҷо ӯ бо як шахси муҳим вохӯрд, ки ба ватанаш Африқо бармегашт.

Филиппус шунид, ки ин шахс чизеро аз Китоби Муқаддас хонда истодааст. Филиппус фаҳмид, ки ин шахс намефаҳмад, ки дар бораи Кӣ хонда истодааст. Бинобар ин Филиппус ба аробаи ӯ савор шуда, ба ӯ фаҳмонд, ки дар он ҷо дар бораи Худованд Исо навишта шудааст.



Ба зудӣ ин шахс фаҳмид, ки бояд ба Худованд Исо бовар кунад. Ӯ ҳамин тавр ҳам кард, ва гуноҳҳои ӯро Худо бахшид. Акнун ӯ хурсандона ба ватанаш бармегашт!

Калимаҳои Китоби Муқаддас ва расмро ранг кун.


Филиппус ба ӯ

Хушхабарро дар
борайи Исо нақл кард.

Вақте ки Филиппус Хушхабарро ба он шахс нақл кард, бо ӯ чӣ рӯй дод?

Ӯ ба Худованд И ___ бовар кард, ва
г ___ х ___ и ӯро Худо бахшид.

/10



Аъмол 9: 1-9-ро
хон

Ҳикояи 3-юм: Шоул ва нури дурахшон

Ин ҳикоя дар бораи қувваи Худо аст, ки ҳаётро дигаргун карда метавонад.

Шоул Исоро бад медид! Вай бовар намекард, ки Исо Писари Худо аст. Аз ҳамин сабаб ӯ касонеро, ки Исоро дӯст медоштанд, таъқиб мекард. Боре вай ба шаҳри Димишқ мерафт, то ки масеҳиёро дастгир карда, ба Ерусалим барои доварӣ оварад.



Расмро ранг кун

Ҳангоме ки Шоул ва дӯстонаш дар роҳ буданд, ногоҳ аз осмон нури дурахшоне пайдо шуд. Шоул ба замин афтид!

Баъд воқеаи ғайриодӣ рӯй дод. Худованд Исо аз худи осмон бо Шоул гап зад! Акнун Шоул фаҳмид, ки Исо Писари Худо аст, вай бошад бар зидди Исо ва пайравони Ӯ бисёр бадихо карда буд.

Ин дар ҳаёти Шоул рӯзи муҳимтарин буд, зеро ӯ ба Худованд Исо бовар кард ва ба Ӯ итоаткор шуд.

Дар рӯ ба рӯи чумлаи дуруст аломати (V) гузор.

Шоул Исоро бад медид.

Шоул ба касоне ки Исоро дӯст медоштанд, ёрӣ медод.

Исо бо Шоул гап зад.

Худованд Исо ба Шоул фармуд, ки ба Димишқ равад. Дӯстонаш ба ӯ барои роҳ рафтан ёрӣ доданд, чунки нури дурахшон ӯро нобино карда буд.

Ҳар яки мо корҳои бад кардааст. Ва танҳо Худованд Исо бахшида метавонад. Фақат Ӯ метавонад ба мо қувват диҳад, ки дуруст зиндагӣ кунем. Исо ба мо ёрӣ медиҳад, ки рафтори хуб намоем, агар мо ҳам мисли Шоул ба Ӯ бовар кунем ва итоат намоем.

/10

Ҳикояи 4-ум: Ҳаёти нави Шоул

Ин ҳикоя оиди он аст, ки **ҷӣ тавр Шоул барои Худо ғоидоовар шуд.**



Аъмол
9: 10-23-ро хон

Шоул се рӯз дар Димишқ буд.

Худованд шогирди Худ Ҳанониёро назди вай фиристод. Ҳанониё аз рафтан ба назди Шоул метарсид.

Ӯ медонист, ки пештар Шоул бо касоне ки Исоро дӯст медоштанд, ҷӣ хел рафтор менамуд.

Аммо Шоул дигаргун шуд! Акнун ӯ низ Исоро дӯст медошт. Ҳанониё бар ӯ даст гузошт, ва Худо биниши Шоулро бозгардонд. Ҳанониё фаҳмонд, ки Худо барои Шоул кори махсус дорад - ба касоне ки пештар ҳеч гоҳ дар бораи Худованд Исо нашунидаанд, дар бораи Ӯ нақл кардан.



Чашмони кушодаи Шоулро каш ва баъд тамоми расмро ранг кун.

Кӣ ба назди Шоул омад?

Ҳ _____

Муддате гузашт, ва Шоул бо дигар шогирдони Худованд Исо вохӯрд. Онҳо хеле ҳайрон шуданд, ки Шоул то ин дараҷа дигаргун шудааст. Шоул дар бораи Худованд Исо нақл намуданро сар кард.

Калимаҳоро ранг кун. Шоул ба одамон дар ин бора гап мезад:

Исо Шисарии
Худост.

/10

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:


Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: **Истефанус барои боварияш ба Исо мемирад**



Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Пас аз он ки Худованд Исо ба Осмон рафт, бисёр одамон ба Ё боварӣ карданд. Одамоне ки Худованд Исоро дӯст медоштанд, аъзоёни Калисои Худо дар Ерусалим шуданд. Истефанус яке аз аъзоёни ин калисо буд. Ё шахси хуб буд ва ба одамон ёрӣ расонда, ба Худованд Исо хизмат мекард. Ё пур аз Рӯҳулқудс (Рӯҳи Худо) буд ва бисёр вақт дар бораи Исо мавъиза мекард.

- **Навис, ки Истефанус чӣ мекард.**

Ё Ба Худованд Исо х _____ м _____.

Ё ба одамон ё _____ м _____.

Ё дар бораи Исо м _____ м _____.

/6

Дар бораи Исо мавъиза кардани Истефанус ба баъзе яҳудиён маъқул набуд. Онҳо ўро ба доварӣ оварда, бар зидди ў шаҳодати бардурӯғ медоданд ва айбдор мекарданд. Барои Истефанус ин бисёр душвор буд, аммо ў наметарсид. Ё ба айбдоркунӣ ва таҳдидҳои одамон аҳамият наметод, чунки Худованд Исо бо ў буд. Яҳудиёни ба хашм омада чехраи оромонаву осудаи Истефанусро медиданд. Китоби Муқаддас мегӯяд, ки чехраи ў мисли чехраи фаришта буд!

Вақте ки ба Истефанус сухан доданд, ў ба ҳамаи онҳое ки ба доварӣ омада буданд фаҳмонд, ки Исо Начотдиханда аст. Баъд ў ба онҳо хотиррасон кард, ки онҳо Исоро куштанд, ва ин суханонаш онҳоро хеле хашмгин намуданд. Истефанус ба боло нигариста, осмонро кушода дид ва гуфт: "Ман Исоро мебинам, ки дар тарафи дасти ростии Худо истодааст!" Аммо онҳо бештар ба хашм меомаданд, фарёд мезаданд ва гӯшҳояшонро маҳкам мекарданд.

- Дар назди ҷавоби дуруст аломати (V) ва ҷавоби нодуруст аломати (X) гузор.

Яҳудиён барои он аз Истефанус хашмгин шуданд, ки:

ӯ Худованд Исоро дар осмон дид.

ӯ ба онҳо гуфт, ки онҳо Исоро куштанд.

ӯ пули онҳоро дуздид.

/6



Акнун онҳо Истефанусро куштан мехостанд. Онҳо ба ӯ хучум карда, ӯро дастгир карданд, ва берун аз шаҳр бароварда, сангсор намуданд.

Дар он замонҳо ин яке аз намудҳои ҷазо буд, ки шариат пешбинӣ карда буд. Чунин ҷазоро нисбати касоне истифода мебуданд, ки фармудаҳои аҳамиятноки Худоро рӯйрост вайрон мекарданд, ё нисбат ба Худо бадгӯй мекарданд.

Аммо Истефанус шариати Худоро вайрон накарда буд. Ӯ Худоро дӯст медошт ва эҳтиром менамуд. Ӯ одамро низ дӯст медошт, маҳз аз ҳамин сабаб ӯ ба онҳо ҳақиқатро дар бораи Худо мефаҳмонд. Ва акнун ин одамони бад бо нафрат ба ӯ санг мезаданд. Пеш аз марг Истефанус аз Исои Масеҳ хоҳиш кард, ки ин одамони бераҳмро бахшад.

Истефанус ба Худо вафодор буд, чунки намунаи вафодории Худованд Исоро дошт, ки Ӯ ҳаёти худро барои ҳар яки мо дод.

- Ба саволҳо ҷавоб деҳ ва кроссвордро пур кун.

1. Истефанус тайёр буд барои кӣ бимирад? _ _ _ _


2. Истефанус ба кучо нигарист? _ _ _ _ _

3. Исо дар тарафи рости кӣ истода буд? _ _ _ _ _

4. Одамони бад Истефанусро бо чӣ зада куштанд? _ _ _ _ _

5. Ояти тиллоӣ дар Номаи 1-уми _____, 4: 19 навишта шудааст.


- Номи Истефанусро дар кроссворд ранг кун.



/7

/1

ҶАМАҒӢ:




ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Филиппус ва хочасарои ҳабашӣ

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Филиппус низ ба Худованд Исо боварӣ дошт ва дар бораи ӯ нақл карданро дӯст медошт. Одатан ӯ Хушхабарро дар шаҳрҳо ва деҳаҳо - ҷойҳои ки одамон бисёранд, паҳн мекард. Аммо боре Фариста ба ӯ гуфт, ки назди як роҳе равад, ки бо он одамон хеле кам сафар мекарданд.

- Дар поён ҳамон расмро ранг кун, ки ба кучо фиристода шудани Филиппусро нишон медиҳад.


 /2

Дар он ҷо ӯ аробаеро дид, ки наздик меомад. Дар ароба хазинадори маликаи Ҳабаш буд. ӯ ба Ерусалим барои дар Маъбад (Ибодатгоҳ) парастии кардан омада буд, ва ҳоло ба ватанаш бармегашт. Рӯҳулқудс (Рӯҳи Худо) ба Филиппус гуфт, ки ба ароба наздик ояд. ӯ ба ароба наздик шуда, шунид, ки ин шахс яке аз қисмҳои Китоби Муқаддасро меҳонд!

- Ҷумлаҳои нодурустро хат зан.


Ин шахс харсавор мерафт.

ӯ дар Ҳабаш зиндагӣ мекард.

ӯ посбони маликаи Ҳабаш буд.

ӯ яке аз қисмҳои Китоби Муқаддасро меҳонд.

ӯ ба хона мерафт.


 /5

“Оё он чиро, ки меҳонӣ, мефаҳмӣ?” - пурсид аз ӯ Филиппус.

“Чӣ гуна фаҳмида метавонам, агар касе набошад, ки ба ман фаҳмонад?” - ҷавоб дод ӯ.

Шахси ҳабашӣ аз Филиппус хоҳиш кард, ки ба назди ӯ ба ароба савор шавад. Дар он ҷои Китоби Муқаддас, ки ӯ меҳонд, дар бораи марги як Шахси махсус гуфта мешуд. Ин барои шахси ҳабашӣ нофаҳмо буд! Он гоҳ Филиппус фаҳмонд, ки ин Шахс – Худованд Исо аст, ки роҳ дод, то ӯро барои гуноҳҳои мо дар салиб меҳкӯб карда кушанд.

- **Ҳамаи ҳарфҳоро, ғайр аз в, н, ю, ранг кун, ва мефаҳмӣ, ки Филиппус ба ин шахс дар бораи чӣ гап зад.**

В Н Х У Ш Х А Б А Р Ю Н В Н Д А Р Н В Ю
Н В Б О Р А И В Н Ю В И С О Н В /3



Ҳабашӣ зуд фаҳмид, ки ӯ ба он эҳтиёҷ дорад, ки Худо ӯро бахшад. Филиппус фаҳмонд, ки барои ин аз Худованд Исо хоҳиш кардан даркор аст, ки Начотдиҳандаи ӯ шавад. Ҳабашӣ ҳамон замон Худованд Исоро ба дили худ даъват намуд!

Дар давоми роҳ ҳабашӣ гуфт: “Нигоҳ кун, инак об. Ба таъмид гирифтаним чӣ чиз монест мешавад?”

Онҳо аробаро нигоҳ доштанд, ва Филиппус бо ҳабашӣ ба об даромаданд. Филиппус ӯро ғўтаи таъмид дод. Ин нишон меод, ки ӯ шогирди Худованд Исо шудааст, ва акнун чунон ки Худо мехоҳад, зиндагӣ мекунад.


Пас аз ин Рӯҳулқудс Филиппусро ба ҷои дигар бурд, то мавъиза кунад. Ҳабашӣ бошад хурсандона сафари худро давом дод. Ӯ хеле хушбахт буд ва мехост ба одамони кишвари худ дар бораи Худованд Исо нақл намояд.

- **Дар назди ҷумлаҳо рақамҳои аз 1 то 6-ро гузошта, онҳоро бо тартиби дуруст ҷо ба ҷо кун. Рақами 1 аллакай гузошта шудааст.**

- ___ Онҳо ҳар ду ба об даромаданд.
- ___ Филиппус ӯро тарк намуд.
- 1 Шаҳси ҳабашӣ ба Исо бовар кард.
- ___ Филиппус ӯро ғўтаи таъмид дод.
- ___ Шаҳси ҳабашӣ ҳамчун шаҳси хушбахт ба ватанаш равона шуд.
- ___ Шаҳси ҳабашӣ обро дид.

/10

Ту бояд аз он миннатдор бошӣ, ки имконияти хондани Китоби Муқаддас – Сухани Худоро дорӣ. Онро омӯз, ва Худо ҳаёти туро низ бо хурсандӣ пур мекунад, чунон ки ҳаёти ин шаҳси ҳабаширо пур аз шодӣ кард.



ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Вохӯрии Исо бо Шоул

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Шоул Исоро бад медид! Ӯ ба он чи Исо таълим медод, бовар намекард ва низ бовар намекард, ки Ӯ Писари Худост. Шоул таъқиб намудани пайравони Исоро дуруст меҳисобид.



- Дарси 1-умро бори дигар дида баро. Шаҳсе ки сангсор карда шуд, чӣ ном дошт?

И _____ .

/2

Ҳангоми сангсор карда шудани Истефанус Шоул дар ҳамон ҷо буд. Ӯ ин амалро дуруст меҳисобид. Ӯ одамонро, ки ба Исо боварӣ доштанд сустҷӯ карда, дастгир менамуд ва ба зиндон мепартофт. Шоул шунида буд, ки баъзеи онҳо дар як шаҳри дурдаст зиндагӣ мекунанд.

- Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи шаҳреро, ки Шоул ба он ҷо рафтани буд, мефаҳмӣ.



/3

Шоул бо ҳамроҳонаш қариб ба шаҳр омада буданд, ки ногоҳ аз осмон нури равшанеро диданд. Шоул ба замин афтод. “Шоул, Шоул, чаро ту Маро таъқиб мекунӣ?” – шунида шуд овозе.

“Ту кистӣ, Худовандо?” – тарсида ҷавоб дод Шоул.


“Ман Исо ҳастам, ки ту таъқиб мекунӣ”, – ҷавоб дод овоз.

Шоул акнун фаҳмид, ки Исо – Писари Худост, Ӯ зинда аст ва дар Осмон мебошад. Ӯ фаҳмид, ки оид ба Исо фикри хато дошт! Акнун вай бояд бисёр чизҳоро дар ҳаёти худ дигар мекард! Шоул намедонист, ки акнун чӣ кунад. Он гоҳ Худованд Исо ба Шоул гуфт, ки ба шаҳр равад, ва дар он ҷо ба вай мегӯянд, ки чӣ бояд бикунанд. Аммо ҳангоме ки Шоул бархест, маълум шуд, ки ӯ нобино шудааст. Ҳамсафарони ӯ барои ба шаҳр расидани ӯ ёрӣ расонданд!



● **Ҷавобхоро дар ҷумлаҳо ва кроссворд навис.**

1. Шоул равшанеро дид.
2. Шоул намедид, чунки шуда буд.
3. Шоул имондоронро ба мепартофт.
4. Ҳангоме ки Шоул нобино шуд, ҳамсафаронаш
ӯро аз дасташ гирифта, ба бурданд.



Пас аз он ки Худованд Исо бо Шоул вохӯрд,
барои Шоул ҳаёти нав сар шуд.

/8

● **Ин чор калимаи қайдшударо дар ҷойҳои холии ояти тиллоӣ дуруст навис.**

Масеҳ қадима навест нав

“Пас, касе ки дар аст, махлуқи (офаридои);
чизҳои гузаштааст, ва инак, ҳама чиз шудааст”.

/3

Аз ҳамин лаҳза ҳаёти Шоул дигаргун шуд.

● **Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис, ва мефаҳмӣ, ки акнун дар ҳаёти Шоул кадом чизҳо набуданд, ва “чизҳои ҚАДИМА гузаштааст” чӣ маъно дорад.**

И _ _ _ _ _ бад дидан.

Ба м _ _ _ _ х _ _ _ н муносибати бад кардан.

Бовар накардан ба он, ки

Исо П _ _ _ _ _ Х _ _ _ _ аст.

/4


Ҳар як шахс рафтори бад кардааст ва гуноҳкор аст. Танҳо Худованд Исо метавонад гуноҳхоро бахшад ва аз онҳо озод намояд. Танҳо Ӯ метавонад ба мо қувват диҳад, ки бо ҳаёти нав зиндагӣ кунем.

Агар ту ҳам мисли Шоул ба Ӯ бовар кунӣ ва ба Ӯ итоаткор бошӣ, Ӯ ба ту ёрӣ медиҳад, ки ҳар рӯз дуруст рафтор намой.



ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 4-УМ: Ҳаёти нави Шоул



Аъмол
9:10-23-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Аъмол 9:20

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёри расонад.

Дар рӯё Худо ба Ҳанониё гуфт, ки назди Шоул равад. Ҳанониё дар бораи Шоул бисёр суханони бад шунида буд, ва фаҳмида буд, ки ӯ ба онҳое ки Исоро дӯст мебошанд, муносибати хеле бад мекард. Аз ҳамин сабаб Ҳанониё дар аввал назди вай рафтан наметавист. Аммо Худованд фаҳмонд, ки ҳаёти Шоул дигаргун шудааст.

Ҳанониё ба Худованд гӯш дод ва Шоулро, ки се рӯз боз ҳеҷ чизро наметавист, ёфт!

Ҳанониё ба ӯ даст гузошта, гуфт: “Бародар Шоул, Худованд маро фиристод, то ту бино шавӣ ва аз Рӯҳулқудс пур гардӣ”.

Ҳанониё Шоулро “бародар” номид, чунки онҳо ба як оила тааллуқ доштанд – оилаи Худо! Ногоҳ Шоул боз меидагӣ шуд.



Ӯ ғўтаи таъмид гирифт ва хӯрок хӯрд. Баъд Ҳанониё ба ӯ нақшаеро, ки Худо барои ӯ дошт, фаҳмонд. Даре нагузашта Шоул ду шогирди дигари Худованд Исоро, ки дар Димишқ зиндагӣ мекарданд, ёфт. Онҳо ҳайрон шуда буданд, ки Шоул дӯсти онҳо шудааст ва акнун душмани онҳо нест. Акнун Шоул ба касоне ки ҳеҷ гоҳ дар бораи Худованд Исо нашунида буданд, дар бораи Ӯ мавъиза мекард.

- **Хат кашида аввал ва охири ҷумлаҳоро пайваст нам.**

Худованд барои

ҳаёти Шоул нақшаи махсус дошт.

Худованд ба Ҳанониё

меидагӣ шуд.

Шоул боз

гуфт, ки назди Шоул равад.


/6

- **Калимаҳоро ранг кун. Акнун Шоул одамонро насихат карда мегуфт, ки**

Исо Шисари Худо аст. /2

Ҳангоме ки Шоул дар бораи Худованд Исо мавъиза мекард, гуфтаҳои ӯ ба баъзе яҳудиён маъқул нашуданд. Онҳо қарор доданд, ки Шоулро кушанд. Аммо дӯстони Шоул ба ӯ ёрӣ доданд, то аз шаҳр гурезад. Онҳо шабона ӯро дар сабаде гузошта, аз девори шаҳр фароварданд.

- Расмро пурра кун, то аён бошад, ки Шоул аз шаҳр чӣ тавр гурехт.



/2

Ҳаёти Шоул акнун тамоман дигаргун шуд.

- Он чизи НАВРО, ки акнун ба ҳаёти ӯ омада буд ва нишон меод, ки ӯ Худованд Исоро дӯст медорад, навишта пурра кун.

Акнун ӯ ба о _____ Худо тааллуқ дошт.

ӯ аз Р _____ пур шуд.

ӯ д _____ нав пайдо намуд.

ӯ дар бораи Исо м _____ ь _____ м _____.

/10

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲАМАГӢ:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-УМ: _____

ҲИКОЯИ 3-УМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:


Муаллим/а:




Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Ҳаёти Павлус

Азобҳо барои имон ба Худованд



Аъмол
14: 1-21-ро хон



ОЯТИ ТИЛЛОЙ:
1 Петрус 4: 15-16

Корҳои нодуруст одатан сабаби натиҷаҳои бад мешаванд. Аммо гоҳо чунин мешавад, ки шахс барои кори нек азоб мекашад.

Павлус ва дӯсти ӯ Барнаббо супориши Худоро ба ҷо оварда, Хушхабарро оиди Худованд Исо мавъиза менамуданд. Барои ин бисёр вақт онҳоро азобҳо интизор буданд. Аммо шогирдон ба душвориҳо тайёр буданд, зеро медонистанд, ки ба Худо итоат намуда, дуруст амал менамоянд.



- **Ояти тиллоиро навишта гир.**

/2

- **Онҳо ба Иқуния омада, ба кадом бино дароманд?**

/1

Бисёр яҳудиён ва ғайрияҳудиён аз мавъизаи Павлус ва Барнаббо имон оварданд. Дигарон ба Исо бовар намекарданд ва ба онҳо нохушиҳо ба вучуд меоварданд.

- **Ҳангоме ки ин рӯй дод, Павлус ва Барнаббо чӣ карданд?
Дар рӯ ба рӯи баёноғ ҷавоби ҲА ё НЕ навис.**

Онҳо чангро аз пойҳои худ афшонда, рафтанд. _____

Онҳо муддати зиёд дар бораи Исо нақл мекарданд. _____



Онҳо муъҷизаҳо ва аломатҳо нишон медоданд. _____

Онҳо дар Иқуния муддати кӯтоҳ буданд. _____

/4

САТҲИ 3

- **Одамон дар Иқуния ба ду гурӯҳ чудо шуданд. Дар парчамҳо навис, ки ҳар яке аз тарафҳо киро дастгирӣ менамуд.**



/2

Ҳангоме Павлус ва Барнаббо фаҳмиданд, ки онҳоро сангсор кардани ҳастанд, сафари худро давом доданд.


/2

- **Дар расми санг номи ду шахри Леконияро, ки онҳо ба он чо рафтанд, навис.**




- **Барои пур кардани кроссворд Аъмол 14: 8-13-ро истифода бар.**

1. Марди ланг барои шифо ёфтанд дошт.
2. Номи шахре ки марди ланг дар он чо мезист.
3. Одамон гумон доштанд, ки Павлус ва Барнаббо ҳастанд.



/5

- **Ҳарфҳои чоркунҷаҳои қайдшудаи кроссвордро навишта гир, ва номи Шахсиятеро мефаҳмӣ, ки Павлус ва Барнаббо дар борааш мавъиза мекарданд.**



/1

Мардуми Лустра боварӣ доштанд, ки Павлус ва Барнаббо худоён мебошанд, ва хоستانд ба онҳо қурбониҳо кунанд. Павлус ба онҳо гуфт, ки ӯ ва Барнаббо одамони одӣ мебошанд.

- **Павлус одамонро ба парастии кардани кӣ даъват намуд? Ба ояти 15 нигар.**

/1

Ва боз яҳудиёни беимон аз шахрҳои ҳамсоя мардуми Лустраро бар зидди Павлус шӯрониданд.

- **Онҳо бо Павлус чӣ карданд?**

/2

Агар ту масеҳӣ бошӣ, ҳангоме ки дигарон ба ту муносибати бад мекунанд, ғамгин нашав. Павлус ба онҳое ки барои имонашон ба Худованд Исо азоб мекашанд, намунаи хубе нишон додааст. Бо вучуди муносибати бераҳмонае ки ба ӯ карданд, Павлус ба шахр баргашт ва дар рӯзи дигар сафарашро давом дод.


Агар дӯстонат аз сабаби имондор буданат туро масхара кунанд, ба ёд овар, ки Худованд Исо - Дӯсти ту чӣ гуна азобҳо кашида буд. Ӯ шод мешавад, ҳангоме ки ту ба дигарон дар бораи Ӯ нақл мекуни, ва Ӯ ба ту қувват медихад.

ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

Ҳаёти Павлус


Дӯстӣ бо Тимотиюс



Дидорбинии дӯстон ё хешовандоне ки кайҳо надидаед, хеле хурсандибахш аст, хусусан агар онҳо ягон чизи шавқоварро нақл мекарда бошанд ё нишон мевода бошанд. Дар ин дарс Павлус бо ҷавоне вомехӯрад, ки яке аз дӯстони беҳтарини ӯ шуд.



- **Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи ӯро мефаҳмӣ.**



И Ю

/2

Эҳтимол, ӯ ба Худованд Исо он вақт бовар карда буд, ки Павлус бори аввал ба шаҳри онҳо омада буд.

- **Номи ин шаҳрро рамзкушоӣ нам.**

УЛАТСР

/1

- **Ояти тиллоиро навис, то фаҳмӣ, ки Тимотиюс аз кӯдакӣ чиро медонист.**

/2

Ҳам модар, ҳам бибии ӯ шахсони имондор буданд. Мо медонем, ки ин имонро онҳо ба Тимотиюс низ расонда буданд.

- **Онҳо чӣ ном доштанд? (2 Тимотиюс, боби 1-ро хон)**




/2

Дар бораи Худованд Исо ҳанӯз дар давраи ҷавонӣ фаҳмидан хеле хуб аст. Агар аз кӯдакӣ дар бораи Худо шунидан ва Китоби Муқаддасро хондан бароят дастрас бошад, қорат омад кардааст. Аммо аз ҳама муҳим - кардани он қорест, ки Тимотиюс қард: аз Исо хоҳиш намудан, то ки Начотдихандаи ту шавад.

● **Матнхоро аз Китоби Муқаддас истифода бурда, кроссвордро пур кун.**

1. Павлус Худоро барои Тимотиюс _____ мекард.
(2 Тимотиюс 1:3)
2. Павлус Тимотиюсро дар _____ шабу рӯз ба ёд меовард.
(2 Тимотиюс 1:3)
3. Павлус Тимотиюсро “_____ маҳбубам” меномад.
(2 Тимотиюс 1:1-5)
4. Он дар Тимотиюс, бибияш ва модараш буд. _____
(2 Тимотиюс 1:1-5)
5. Модари Тимотиюс _____ буд. (Аъмол, боби 16)
6. Падари Тимотиюс _____ буд. (Аъмол, боби 16)




/6

Ҳангоме ки Павлус ба шаҳри Тимотиюс омад, имондорони он ҷой Тимотиюсро ҳамчун масеҳии хуб таъриф намуданд. Онҳо дар бораи ӯ бисёр суҳанони хуб мегуфтанд, ва Павлус хост Тимотиюсро бо худ ба сафар барад.

● **Ин имондорон аз кадом шаҳрҳо буданд? Ҷавоби дурустро ишора кун.**

Иқуния ва Дарба Дарба ва Лустра Лустра ва Иқуния /1

● **Номҳои шаҳрҳоро дар харита пурра кун.**



/3

● **Ҷавоби ҲА ё НЕ навис.**

Падари Тимотиюс яҳудӣ буд. _____

Тимотиюс дар Ерусалим зиндагӣ мекард. _____

Павлус Тимотиюсро фарзандам меномид. _____

/3

Муошират бо Павлус ба Тимотиюс ёрӣ меод, ки ҳамчун масеҳӣ инкишоф ёбад. Ӯ торафт бештар дар бораи Исо маълумот пайдо менамуд, ва низ ба Худо умед бастанро ёд мегирифт.


Оё ту чун масеҳӣ инкишоф ёфтан мехоҳӣ? Дӯстӣ бо масеҳиёни хуб ба ту ёрӣ медиҳад, ки Худоро беҳтар шиносӣ ва мувофиқи хости Ӯ зиндагӣ кунӣ.

ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:


Ҳаёти Павлус

Павлус дар зиндон




Хушхабар дар бораи Исо хеле зуд паҳн мешуд ва то шаҳри Филиппӣ, ки дар он ҷойҳо шаҳри асосӣ буд, расид. Дар ин ҷо Павлус ва Сило бо канизаке вохӯрданд, ки соҳибонаш ўро ҳамчун пешгӯикунанда истифода мебуданд. Ин канизак чандин рӯз аз паси онҳо рафта, фарёд мезад.

- Навис, ки вай чӣ гуфта фарёд мезад.



/1

- Павлус хашмгин шуда, ба рӯҳи баде ки дар канизак буд, гуфт:



/1

Ҳангоме ки Павлус чунин гуфт, рӯҳи бад дарҳол аз канизак берун шуд. Канизак дигар наметавонист ояндаро пешгӯӣ кунад.

- Рақамҳои 1, 2, 3, 4-ро истифода бурда, воқеаҳоро бо он тартибе ки онҳо рӯй додаанд, ҷо ба ҷо гузор.

Павлус ва Силоро ба зиндон партофтанд.

Соҳибони канизак фаҳмиданд, ки дигар наметавонанд ба воситаи вай пул ба даст оваранд.

Волиён (ҳокимон) фармуданд, ки Павлус ва Силоро калтаккорӣ кунанд.

Павлус ва Силоро ба майдон оварда, дар он айбдор карданд, ки онҳо шаҳрро ба шӯр овардаанд.

/4

- Ҳарфҳои партофташударо навис (о, у, и, а), ва мефаҳмӣ, ки зиндонбон бо онҳо чӣ кард.

В _ й _ нх _ р _ б _ з _ нд _ н _ д _ х _ ли


м _ хб _ с _ к _ рд _ в _ б _ п _ йх _ ш _ н

к _ нд _ з _ д.



/2

- Сураги ақрабаки соатро кашада, нишон деҳ, ки Павлус ва Сило дар кадом вақт дуо мегуфтанд.



/1

- Онҳо дар зиндон боз чӣ мекарданд? Чавоби дурустро ишора намо.

Онҳо меҳобиданд.

Онҳо якдигарро дилбардорӣ мекарданд.

Онҳо аз дард менолиданд.

Онҳо дуо гуфта, Худоро ҳамду сано меҳонданд.

/1


- Баъд чӣ рӯй дод? Дар гирди чавоби дуруст хат каш.



Тундбод



Заминчунбӣ



Раъду барқ

/1

Зиндонбон аз тарси ҷазо қариб худро мекушт, зеро гумон дошт, ки маҳбусон гурехтаанд.

- Калимаҳоро рамзкушой намо, ва мефаҳмӣ, ки Павлус бо овози баланд ба ӯ чӣ гуфт?

А Б Д У Х О Е С Б Е Н А С О Н Р А , З О Е Р

И К М А И Х А О М А Р Д Н И О Ч С Т Е М Х А

/2

- Инро шунида, посбон чӣ кард? Чавобро бо СУХАНОНИ ХУД навис (ояти 29).

/2

- Ҳарфҳоро пурра кун, ва мефаҳмӣ, ки зиндонбон чӣ савол дод.

МАН ЧИ КУНАМ, ТО КИ НАЧОТ ЁБАМ

/2

- Ояти тиллоиро навис, то фаҳмӣ, ки Павлус ва Сило чӣ ҷавоб доданд.

/2

Дар ин шаб зиндонбон ва аҳли оилааш ба Худованд Исо имон оварданд ва масеҳӣ шуданд.

- Онҳо чӣ карданд, то нишон диҳанд, ки ҳаёташон дигаргун шудааст?

/1


Ин шаб барои зиндонбон беандоза ҳайратовар буд! Ӯ ҳеч гоҳ фаромӯш намекунад, ки чӣ тавр начот ёфт ва дар шаби заминчунбӣ масеҳӣ шуд. Ҳар касе ки ба Худованд Исо имон дорад, масеҳӣ аст.

ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Ҳаёти Павлус


Шаҳри Атино



Дар замони мо одамон зуд ва осон сафар мекунанд. Ба сафари хизматӣ, ба истироҳат, дидорбинии хешовандон ё дӯстон. Мо оиди он мехонем, ки Павлус ва дӯстони ӯ ба дигар шаҳрҳои Аврупо мераванд, то ки хабари хушро дар бораи Исо расонанд. Онҳо аз Филиппӣ баромада, ба якчанд шаҳр рафтанд, аз ҷумла ба Таслӯникӣ.

- Ояти 10-ро хон ва дар чаҳорҷӯба ва дар харита навис, ки акнун онҳо ба кадом шаҳр омаданд. /1


- Дар китоби кушода навис, ки имондорони ин шаҳр чӣ мекарданд, ҳангоме мавъизаи Павлусро дар куништ шуниданд (ояти 11). Ин барои ҳамаи мо намунаи хуб аст.



/2

Бисёр касон бовар карданд, аммо афсӯс, ки ба Павлус лозим омад аз шаҳр равад, чунки яҳудиёни душман аз Тасолуникӣ ба Бирия омада, мардумро бар зидди онҳо шӯрониданд.

- Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки Павлус баъд ба кучо рафт.



/1

Павлус омадани Тимотиюс ва Силоро интизор буд, ва дар ин вақт шаҳрро тамошо мекард.

- Павлус ин қадар бутҳои бисёрро дида, чиро хис кард?

/1

- Калимаҳои партофташударо навис.

Павлус Инчили Худованд Исоро дар худ нигоҳ дошта наметавонист. Бинобар ин Хушхабарро дар куништҳо ба _____ ва _____ ва ба ҳамаи касоне ки ба бозор меоманд, расондан гирифт. Баъд якчанд файласуфони _____ ва _____ ба ӯ саволҳо дода, бо ӯ баҳс карданд, зеро ӯ ба онҳо дар бораи _____ ва _____ башорат меод.

/6

Ин файласуфон Павлусро ба Арюпогус, ба кӯхи доварон оварданд, ки он чо масъалаҳои гуногун муҳокима карда мешуданд. Онҳо дар бораи ин таълимоти нав бештар маълумот пайдо карданӣ буданд. Павлус дар аввали суханаш қурбонгоҳро зикр намуд, ки дар Атино дида буд.

- Дар қурбонгоҳ чӣ навишта шуда буд? (Ояти 23)



/1

Павлус ба фаҳмондани он сар кард, ки Худо кист.

- Дар рӯ ба рӯи баёноти ҶА ё НЕ навис.

Худо тамоми олам ва ҳама чизи онро офаридааст.

Худо дар маъбадҳои (ибодатгоҳҳои) сохтаи одамон сокин аст.

Худо ба тилло, нуқта ё санг монанд аст.

Худо рӯзе ҳақонро доварӣ мекунад.

/4

- Ояти тиллоиро навис.

/1

- Худо барои доварӣ кардани ҳақон киро интиҳоб кардааст?
Ояти 31-ро хон ва дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Искандари Бузургро Қайсарро Худованд Исои Масеҳро

/1

- Аввалин ду амали ҷавобии одамонро ба суханони Павлус дар бораи эҳёи (зинда шудани) мурдагон навис.

/2

Боз як амали дигари ҷавобӣ низ буд: якчанд кас имон оварданд ва масеҳӣ шуданд. Амали ҷавобии ту чӣ гуна хоҳад буд? Дар ёд нигоҳ дор: агар ба Худованд Исои зинда имон оварӣ, гуноҳҳоят бахшида мешаванд. Худо акнун меҳақад, ки ту бахшида шавӣ ва бо ҳаёти нав зиндагӣ кунӣ. Ин ба шарофати он имконпазир аст, ки Исои Масеҳ дар салиб мурд.

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҶАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ДАРСИ 1-УМ: Павлус дар Филиппӣ



Хониши иловагӣ: • Румиён 10: 8-13



Аъмол
16: 9-40-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Румиён 10: 13

Павлус бо дӯстонаш сафарро давом меод, ва ниҳоят онҳо ба Трӯос омаданд. Дар Трӯос шабона Павлус аз ҷониби Худованд рӯъе дид. Дар ин рӯъе ӯ марди Макдуниро дид, ки аз ӯ чизе хоҳиш мекард.

- **Ин шахс чӣ гуфт?**

/1

Павлус ва дӯстонаш дарҳол ба Макдуния равона шуданд, зеро боварӣ доштанд, ки Худованд онҳоро даъват менамояд, то дар он ҷо Инҷилро (хушхабарро дар бораи Исои Масеҳ) мавъиза намоянд. Ин бори аввал ба Аврупо рафтани Павлус буд. Ин барои ӯ қадами муҳим буд – мавъизаи Инҷили Исои Масеҳ дар китъаи нав. Шояд аз ҳамин сабаб Худо ба Павлус бо чунин тарзи махсус муроҷиат намуд.

Павлус ба Филиппӣ омад. Ӯ ба маҳалле дар лаби дарё омад, ки баъзе занон аз куништ (ибодатгоҳи яҳудиён) баромада, дар он ҷо барои дуо ҷамъ мешуданд. Павлус ва дӯстони ӯ нишаста, бо онҳо гуфтӯгӯ карданд.

- **Кӣ аввалин шуда суханони онҳоро қабул намуд?** /1

- **Чаро ӯ қабул намуд?**

/1

Ӯ Худоро парастид мекард, аммо акнун Павлус ба вай дар бораи Худованд Исо нақл кард, ва ӯ Исоро ҳамчун Худованд ва Начотдиҳандаи худ қабул намуда, бо тамоми аҳли оилааш ғӯтаи таъмид гирифт.

- **Чӣ тавр ӯ ба хизматгори Худо, ки хушхабаре Исои Масеҳро паҳн мекарданд, некӣ зоҳир намуд?**

/1

Шахсияте ки мо дар борааш аз ояти оянда мехонем, тамоман дигар аст.

- **Ӯ чӣ тавр тасвир ёфтааст?**

/2

Ў чандин рӯз аз пайи Павлус ва ҳамроҳони ӯ мерафт.

- **Ў чӣ гуфта, фарёд мезад?**

/2

Павлус аз суханони каниз (хизматгорзан) фирефта нашуд, лекин ба ғазаб омад. Ў мефаҳмид, ки ин зан гирифтори рӯҳи бад буд, ва ин рӯҳ кӣ будани Павлус ва дӯстони ӯро медонист. Дар охир, Павлус рӯйрост ба рӯҳи бад мурочиат намуд.

- **Павлус ба вай чӣ гуфт?**

/2

Номи Исои Масеҳ кувваи махсус дорад. Рӯҳи бад ғайр аз итоат намудан илочи дигар надошт. Соҳибони каниз танҳо дар фикри даромад ба даст овардан буданд. Ба онҳо фақат пул даркор буд. Онҳо аз Павлус ва Сило қасос гирифтани буданд, аз ҳамин сабаб онҳоро дар назди сардорони шаҳр бардурӯғ айбдор намуданд. Сардорон диданд, ки халқи шаҳр тарафдори соҳибони каниз мебошанд.

- **Сардорон чӣ фармон доданд?**

/1

- **Ҷумлаҳоро бо ададҳои аз 1 то 7 рақамгузори намуда, онҳоро бо он тартибе ки рӯй додаанд, ҷо ба ҷо гузор**

..... Посбон чароғе талаб намуд.

..... Нисфишабӣ Павлус ва Сило дуо гуфта, Худоро ситоиш менамуданд.

..... Дарҳо васеъ кушода шуданд, ва занҷирҳои ҳамаи маҳбусон канда шуда, афтиданд.

..... Посбон ба зиндон давида даромад ва ларзида, пеши пойҳои Павлус ва Сило афтид.

...1... Посбон онҳоро дар зиндони дохили маҳбус кард.

..... Заминчунбии азиме рӯй дода, таҳкурсии зиндонро ба ларза овард.

..... Посбон фикр кард, ки маҳбусон гурехтаанд, ва аз тарси ҷазо шамшери худро бароварда, мехост худкушӣ кунад.

/3

Посбон фаҳмид, ки мӯъҷиза рӯй додааст. Худо на танҳо заминчунбиरो ба амал овард, балки ҳамчунин дарҳои зиндонро кушод ва маҳбусонро аз занҷирҳо озод намуд.

- **Посбон аз Павлус ва Сило чиро пурсид?**

/1

- **Ба ӯ чӣ ҷавобе дода шуд?**

/2

- **Павлус ва Сило ба посбон боз як чизро гуфтанд. Ояти 32-ро навишта гир.**

/2


Он шаб посбон ва тамоми аҳли оилааш ба Исои Масеҳ бовар карданд ва наҷот ёфтанд! Онҳо дарҳол ғўтаи таъмид гирифтанд. (Мувофиқи таълимоти Китоби Муқаддас одамоне ки аз гуноҳхояшон тавба карда ба Худованд Исо имон меоваранд, баъд ғўтаи таъмид мегиранд.)

- **Посбон ва аҳли оилааш аз сабаби ба Худо имон оварданашон чиро хис мекарданд? (ояти 34)**

/1

Пеш аз он ки Павлус ва Сило аз шаҳри Филиппӣ раванд, онҳо ба хонаи Лидия рафтанд, то бо ҳамаи касоне ки ба Масеҳ рӯ овардаанд, хайрухуш кунанд. Онҳо ҳангоми хайрбод ба онҳо суханони дилбардорӣ ва рӯҳбаландкунанда гуфтанд.

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 2-ЮМ: Павлус дар Таслӯникӣ ва Бирия




Хониши иловагӣ: • 1 Таслӯникиён 2: 1-8

Павлус дар якчанд шаҳр гашта, ба Таслӯникӣ омад. Ин шаҳр дар чорраҳа воқеъ буд: аз ғарб ба шарқ ва аз шимол ба ҷануб. Павлус мударти каме дар ин шаҳр монд.

• **КРОССВОРД**

1. Издиҳом дод зада мегуфт, ки Павлус эълон карда мегӯяд, ки Исо аст.
2. Аввалин шаҳре ки Павлус ба он ҷо омад (17:1).
3. Павлус мегуфт, ки Масеҳ аз мурдагон шудааст.
4. Яке аз шаҳрҳое ки Павлус дар он буд.
5. Яке аз ҳамроҳони Павлус ки дар Бирия монд.
6. Бародарон ба Павлус ва дӯстони ӯ ёрӣ доданд, ки Таслӯникиро тарк кунанд.
7. Павлус одатан дар кучо мавъиза мекард?
8. Шахсе ки издиҳом ба хонааш хучум кард.
9. Ба қавли яҳудиёни беимон, Павлус бар зидди фармонҳои кӣ баромад мекард?



/9

Яҳудиён аз китобҳои Аҳди Қадим медонистанд, ки бояд Масеҳ (Наҷотдиҳанда) меомад. Аммо фикр дар бораи он ки Масеҳ мемирад, барои онҳо хайратовар буд. Павлус навиштаҳои Аҳди Қадимро истифода бурд, то исбот кунад, ки бо Масеҳ бояд маҳз ҳамин тавр рӯй меод. Ӯ фаҳмонд, ки Исо ҳамаи он азобҳое ки дар бораи Масеҳ пешгӯӣ шуда буданд, аз сар гузаронид ва иҷро намуд. Ҳамин тариқ Исо дар ҳақиқат Масеҳ аст. Касоне ки ба ин бовар карданд, масеҳӣ шуданд.

- **Баъд аз якчанд вақт Павлус ба ин масеҳиёни навимон нома менависад. Мо онро "Номаи 1-ум ба Таслӯникиён" меномем. Дар ин нома ӯ ҳаёти масеҳиёни калисои навро чӣ тавр тасвир мекунад? (1Таслӯникиён 1:3)**

/3

Ба Павлус ва Сило лозим омад, ки шаҳри Таслӯникиро шитобкорона тарк кунанд. Яҳудиёни беимон мисли пештара ба шӯр омаданд, чунки ба онҳо хеле ҳасад мебурданд.

- **Онҳо чӣ тавр шахро ба шӯр оварданд?**

 /2

- **Навис, ки онҳо дар бораи Павлус ва дӯстони ӯ чӣ мегуфтанд.**

 /2

Яҳудиён гумон карданд, ки Павлус ва дӯстонаш дар хонаи Ёсӯн мебошанд. Шояд, Павлус пеш дар хонаи вай зиндагӣ мекард. Ёсӯн ва дигар имондоронро бардурӯғ айбдор карда, назди сардорони шаҳр кашида бурданд. Аммо азбаски Павлус дар байни онҳо набуд, сардорони шаҳр воқеаро таҳқиқ намуда, аз Ёсӯн ва дигарон ваъда гирифтанд, ки аз сабаби онҳо дигар дар шаҳр шӯру исён намешавад. Баъд ҳамаи онҳоро сар доданд.



Павлус аз Таслӯникӣ баромада, роҳашро ба Мақдуния давом дод. Акнун ӯ ба шаҳри Бирия омад.

- **Яҳудиёни Бирия ба суҳанони Павлус чӣ тавр муносибат намуданд?**

 /2

Муносибати мо ҳам ба Сухани Худо бояд чунин бошад. Мо бояд ба шунидан тайёр бошем, ақл ва дили мо бояд ба қабул намудани Сухани Худо тайёр бошад. Мо бояд ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, дар бораи он андеша намоем (Еҳушаъ ибни Нун 1:8). Дар натиҷаи тадқиқи самимонаи Китоби Муқаддас бисёр касон имон меоваранд – чуноне ки дар Бирия рӯй дод. Агар мо дар чустучӯи ҳақиқат Китоби Муқаддасро тадқиқ намоем, мо Ҳақиқатро – Худи Худованд Исои Масеҳро меёбем – ва имони ҳақиқиро ба даст меоварем.



- **Боз ба Павлус лозим омад, ки шитобон аз ин шаҳр равад. Чаро?**

 /2

ҲАМАГӢ:



Аъмол
17: 15-34
18: 1-18-ро хон



Оятҳои тиллоӣ:
Аъмол
17: 30 ва 31

ДАРСИ 3-ЮМ: Павлус дар Атино ва Қўринт



Хониши иловагӣ: • 1 Қўринтиён 2: 1-5, 15: 1-4

Дар Атино Павлус парастии оммавии бутҳоро дид. Шаҳр маркази фарҳангӣ ва фалсафӣ ҳисобида мешуд, аммо бутпарастӣ онро аз Худои ҳақиқӣ дур карда, ба торикии рӯҳонӣ расонида буд.

Павлус хеле ба изтироб омад ва ба одамон ҳақиқатро дар бораи Худованд Исо ва эҳё шудани Ӯ нақл мекард.

- **Қадам ду гурӯҳ Павлусро ба арюпогус (кӯҳи доварон) бурданд?**

 /1

Мавъизаи Павлус ба касоне нигаронида шуда буд, ки оиди Масех ҳеч чиз намедонистанд. Павлус дар бораи яке аз қурбонгоҳҳо мегуфт, ки ҳангоми дар шаҳр гаштанаш дида буд.

- **Дар он қурбонгоҳ чӣ навишта шуда буд?**

 /1

Павлус мавъизаи худро давом дода, дар бораи Худои Офаридгор нақл намуд. Баъд ӯ одамонро даъват намуд, ки ба Худои ҳақиқӣ рӯ оваранд.

- **Оятҳои тиллоиро хон. Худо ҳозир чӣ мефармояд?**

 /1

- **Худо рӯзеро барои чӣ муқаррар намуд?**

 /1

- **Одамон ба суҳанони Павлус се муносибати гуногун зоҳир карданд. Ин се муносибати гуногуни онҳоро дар поён баён кун.**

1.	_____
2.	_____
3.	_____

 /3

Пас аз ин Павлус ба шаҳри Қўринтус рафт.

- **Байни Павлус ва Акилову Прискила чӣ умумият буд, ки аз ин сабаб ӯ хост назди онҳо бимонад?**

 /1

- **Муносибати яҳудиёни Қўринт ба суҳанони Павлус чӣ гуна буд?**

 /1

- **Павлус дар натиҷаи чунин муносибати онҳо чӣ кард?**

/1

Аммо бисёр касоне буданд, ки имон оварданд ва таъмид гирифтанд. Дар байни онҳо яҳудиён буданд (масалан, Криспус ва оилаи ӯ) ва ғайрияҳудиён (масалан, Юстус).

Худо боз ба Павлус шабона ба воситаи рӯъё гап зад.

- **Дар натиҷаи суханони Худованд, Павлус чӣ кор кард?**

/1

Худо ба мардumi Қўринтуси гуноҳкор имконияти олидарчаи начот ёфтандро медод. Ҳоло ӯ ба ту низ ҳамин гуна имкониятро медихад. Онро аз даст надех!

Аҳамият деҳ, ки дертар Павлус ба онҳо чӣ навишт:

“Зеро ман қарор додам, ки дар миёни шумо, ба ҷуз Исои Масех, он ҳам Исои Масехи маслубшуда, чизе надонам... то ки имони шумо на бар ҳикмати инсон, балки бар қуввати Худо қарор ёбад”. (1 Қўринтиён 2: 2 ва 5)

- **Дар муаммо номҳои одамоне пинҳон карда шудаанд, ки дар Қўринтус ва Атино зиндагӣ кардаанд. Маълумотҳои зеринро истифода бурда, номҳоро ёб ва навис. Инчунин ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.**

1 ва 2. Номҳои ду кас, ки ба суханони Павлус дар Атино бовар карданд.

_____ ва _____

3 ва 4. Шавҳару зан, ки Павлус дар Қўринтус назди онҳо монд.

_____ ва _____

5. Ҳокиме ки ба ҳамаи яҳудиён фармон дод, то аз Рум раванд. _____

6. Волии (ҳокими) Охоия. _____

7. Хонаи ин шахс дар шафати (назди) куништи Қўринт буд. _____

8 ва 9. Ду сардори куништ дар Қўринтус.


_____ ва _____

П	А	С	И	Р	А	М	О	Д
Р	Ў	Ф	У	С	А	К	И	И
И	А	К	И	Л	О	К	О	Ё
С	О	С	И	Ю	Р	В	А	Н
К	Е	Н	Ю	И	Л	О	Ф	И
И	С	Ў	С	Т	И	Н	И	С
Л	А	П	У	Б	Е	Ч	О	И
А	У	В	Ю	С	У	Т	С	Ю
С	Ю	И	Д	В	А	Л	К	С

/9

ҲАМАГҲ:

ДАРСИ 4-УМ: Павлус дар Эфсӯс



Аъмол
19: 1-41-ро хон



ОЯҲОИ ТИЛЛОЙ:
Эфсӯсиён 2:8-9



Хониши иловагӣ: • Эфсӯсиён 2: 1-10

Эфсӯс бо парастии олиҳа Артамис маъруф буд. Маъбадҳои (ибодатгоҳҳои) ба ӯ бахшидашуда пур аз бадахлоқӣ ва фосидӣ буданд. Ҳавворӣ Павлус ба ин шаҳр дар охири сафари дуҷуми хушхабаррасонии худ омада буд. Акнун, баъди муддате, ӯ ба ин ҷо баргашт, чунон ки ваъда дода буд. (Аъмол 18: 19-21-ро хон)

Вақте ки Павлус ба Эфсӯс омад, дувоздаҳ шогирдро ёфт, ки таълимоти Худованд Исои Масеҳро хуб наметонистанд. Павлус ба онҳо дар хусуси имонашон якчанд савол дод.

• **Саволҳои Павлус ва ҷавобҳои онҳоро навис.**

С:

Ҷ:!

С:?

Ҷ:!

/4

Павлус ба онҳо фаҳмонд, ки таъмиди гирифташон аз таъмиди масеҳӣ фарқ дорад. Яҳёи Таъмиддиханда ба одамон дар бораи Худованд Исо, ки бояд меомад, хабар мерасонд. Аммо акнун Худованд Исо на танҳо омад, балки барои гирифтани гуноҳоямон ҳама корро кард. Ин одамон дарҳол Исои Масеҳро чун Начотдихандаи худ қабул карданд ва ба воситаи ғӯтаи таъмид ба номи Худованд Исо имони худро тасдиқ намуданд.

• **Ин рақамҳо ба чӣ ишора мекунанд? Дар бораи ҳар яке аз ин рақамҳо ҷумлае навис.**

2 сол -

2 соат -

3 моҳ -

7 писарон -

12 шогирдон -

50 000 дирҳам (тангаи нуқра)

/6



- Дар бораи ҳар яке аз ин одамон ҷумлае навис.

Арастус - (о. 22)

Димитриус - (о. 24)

Ористархус - (о. 29)

Нозири низом - (о.35)

/4

- Муносибати баъзе яҳудиён ба мавъизаи Павлус дар куништ чӣ гуна буд? (Оятҳои 8 ва 9-ро хон)

/1

- Воқеае ки бо ҳафт писари Искиво рӯй дод, ба сокинони Эфсӯс чӣ гуна таъсир кард?

/1

Он мӯъҷизаҳое ки Павлус дар Эфсӯс ба амал меовард, зоҳиршавии қувваи Худо буд (ояти 11-ро хон). Ҳангоме ки баъзе яҳудиён амалҳои Павлусро такрор кардани шуданд, ҳеч қор аз дасташон наомад.

- Бо диққат хон, ки Димитриус ба дӯстонаш чӣ гуфт (о. 24-27). Онҳо суҳанони Димитриусро шунида, чӣ қор карданд?

/2

Бо вучуди тамоми зиддият, Суҳани Худо паҳн шудан мегирифт. Тамоми сокинони вилояти Осиё, ҳам яҳудиён ва ҳам юнониён Суҳани Худоро шуниданд, ва бисёр қасон наҷот ёфтанд. (Ояти 10-ро хон)

- Оятҳои тиллоӣ ба мо меғӯянд, ки ба шарофати чӣ онҳо наҷот ёфтанд. Ин оятҳоро навишта гир.

/2

Агар ту оид ба наҷотёфта будани худ дилпур будан хоҳӣ, омӯхтани Нома ба Эфсӯсиён, боби 2 бароят ғоиданок аст. Азбаски масеҳиёни Эфсӯс пеш аз имон оварданашон мисли ману ту гуноҳқор буданд, онҳо дар назари Худо дар гуноҳҳо мурда тасвир ёфтаанд (Эфсӯсиён 2:1-3). Аммо ба воситаи имон (боварӣ) ба Худованд Исо онҳо зинда шуданд ва наҷот ёфтанд. Павлус меғӯяд, ки на бо қорҳои нек, балки танҳо ба воситаи имон ба Худованд Исо наҷот ёфтан мумкин аст (Эфсӯсиён 2:8-9). Қорҳои нек бошанд, нишон медиҳанд, ки мо аллақай наҷот ёфтаем. (Эфсӯсиён 2: 10-ро хон)

Баллҳо (дастурдиҳанда меғузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲАМАГҲ:

ДАРСИ 1-УМ: _____

ДАРСИ 2-ЮМ: _____

ДАРСИ 3-ЮМ: _____

ДАРСИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Нағиҷа: _____

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Павлус 3



Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:


Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикояи 1-ум: Павлус (Шоул) дар Антиёҳия

Ин ҳикоя оид ба мавъиза дар бораи Исо аст.



Аъмол
11:19-26-ро
хон


Оё ягон вақт аввалин шуда хабари хушро фаҳмидаӣ? Пас, шояд, мехостӣ зуд онро ба дигарон расонӣ.

Барнаббо ҳаёти худро ба паҳн кардани Хушхабар дар бораи Исо бахшид. Калисо (Ҷамоат) Барнабборо ба Антиёҳия фиристод. Баъд Барнаббо Шоулро ба ёд оварда, ӯро ёфт, ва онҳо дар он ҷо якҷоя одамонро таълим медоданд.

Кӣ ҳамроҳи Барнаббо ба таълим додани одамон сар кард?

Ш _____

Тамоми соли ояндаро Барнаббо ва Шоул дар Антиёҳия гузаронданд. Онҳо ба бисёр касон дар бораи Исои Масеҳ нақл карданд.



Расмро ранг кун

Маҳз дар Антиёҳия одамонро, ки Исои Масеҳро дӯст медоштанд,

МАСЕҲӢ

меномидагӣ шуданд.


Калимаи “масеҳӣ”-ро ранг кун.

/10

Барнаббо ва Шоул дар бораи кӣ нақл мекарданд?

Дар бораи И _____ М _____ .

Худо мехоҳад, ки касоне ки ӯро шинохтаанд, дар бораи ӯ ба дигарон нақл кунанд.



Аъмол
13: 1-12-ро хон

Ҳикояи 2-юм:**Павлус (Шоул) дар Қаприс**


Ин ҳикоя дар бораи қувваи Худо аст.

Худо мехост, ки Барнаббо ва Шоул ба ҷойҳои дигар рафта, ба одамон дар бораи Худованд Исо нақл кунанд. Аз ҳамин сабаб онҳо бо киштӣ ба ҷазираи Қаприс рафтанд.

Худованд Исо мехоҳад, ки одамони ҳар кишвар дар бораи Ӯ фаҳманд.

Барнаббо ва Шоул бо киштӣ ба кучо рафтанд?

Ба Қ _____



Баҳрро бо ранги кабуд ва киштиро бо ранги чигарӣ ранг кун.

Як шахсе ки онҳо бо ӯ вохӯрданд, ҷодугар буд ва дар хизмати ҳокими ин ҷазира буд. Воли (ҳоким) мехост Сухани Худоро шунавад, аммо ҷодугар ба ин ҳалал мерасонд. Шоул ба ҷодугар гуфт, ки барои ин Худо ӯро ҷазо медиҳад ва ӯ муваққатан нобино мешавад.

Ва ҷодугар дарҳол нобино шуд! Ҳоким қувваи Худоро дид ва ба Худованд Исо бовар кард.

Кӣ ба Худованд Исо бовар кард? Ҷавоби дурустро бо аломати (V) ишора кун.

Воли (ҳоким)

Ҷодугар


/ 10



Аъмол
16: 12-15-ро хон

Ҳикояи 3-юм: Павлус бо Лидия вомехӯрад

Ин ҳикоя дар бораи занест, ки ба Худованд Исо бовар кард.



Баъд аз якчанд вақт Павлус бо ду ёрдамчӣ, Сило ва Тимотиюс, ба сафар баромад. Худо ба онҳо гуфт, ки ба шаҳри Филиппӣ раванд.

Дар он ҷо онҳо бо занҳое вохӯрданд, ки дар лаби дарё дуо мегуфтанд. Агарчи ин занон ба Худо бовар мекарданд, онҳо дар бораи Писари Худо, Исои Масех, ки аз Осмонҳо фаромад ва барои гуноҳҳои онҳо мурд, ҳеч гоҳ нашунида буданд.

Яке аз онҳо - Лидия, фурӯшандаи матои қиматбаҳо буд. Ӯ бо хоҳиши зиёд ин хабари Павлусро гӯш кард. Худо ба ӯ ёрӣ дод, ки ҳақиқатро дар бораи Масех фаҳмад. Лидия дарҳол ба Худованд Исо бовар кард.

Баъд тамоми аҳли оилааш низ масеҳӣ шуданд, ва ӯ Павлус ва дӯстони ӯро ба меҳмонӣ чеғ зад.

Кӣ ба Худованд Исо бовар кард? Л _____ .

Расми Павлус ва Лидияро дар соҳили дарё каш ва суханони зеринро ранг кун.

Дар Китоби Муқаддас гуфта шудааст, ки

Ҳар кӣ номи Худовандро
бихонад, наҷот хоҳад ёфт.

Аъмол 2:21

Ин маънои онро дорад, ки ҲАР КӢ ба Худованд Исо бовар кунад, наҷот меёбад. Ин ба ту ҳам дахл дорад!

/ 10

Ҳикояи 4-ум: Павлус ва Сило дар зиндон

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки **чӣ тавр** боз якчанд кас ба Худо бовар карданд.



Аъмол
16: 16-34-ро хон


Павлус ва Силоро барои паҳн кардани хушхабар дар бораи Исои Масеҳ ба зиндон партофтанд! Ба пойҳои онҳо кунда заданд.

Аммо, бо вучуди он ки аҳволашон бад буд ва аз зарбу лат ҳама ҷояшон дард мекард, онҳо нисфишабӣ суруд мехонданд ва ба Худо дуо мегуфтанд.

Павлус ва Сило дар кучо буданд? Дар з _____

Ногоҳ заминчунбии саҳт рӯй дод, ҳамаи дарҳои зиндон кушода шуданд, ва занҷирҳо аз маҳбусон ғалтиданд. Зиндонбон ба даҳшат омад, зеро гумон кард, ки маҳбусон гурехтаанд.

“Чӣ бояд кунам, то ки начот ёбам?” - пурсид ӯ аз Павлус ва Сило. Ӯ наменпурсид, ки чӣ тавр аз заминчунбӣ начот ёбад, балки чӣ тавр аз гуноҳ начот ёбад.



Расми Павлус ва Силоро ранг кун

Павлус ва Сило ба ӯ гуфтанд:

Ба Худованд Исо имон овар, ва начот меёбӣ.

(Калимаҳоро бо ду ранги дӯстдоштаат ранг кун)

Посбон ва аҳли оилаи ӯ маҳз ҳамин тавр карданд! Онҳо хурсанд буданд, зеро акнун медонистанд, ки гуноҳхояшон бахшида шудаанд ва онҳо бо Худованд Исо дар Осмон хоҳанд буд.

/10

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:


Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Павлус (Шоул) дар Антиёҳия



Аъмол
11: 19-30-ро хон




Ояги тиллоӣ:
Аъмол 11: 26
(қисми дуюм)

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Аз он замоне ки Шоул (ки инчунин Павлус номида мешуд) бо Исо вохӯрд, солҳо гузаштанд. Ӯ ба шаҳри зодгоҳи худ баргашт.

- **Оинаро истифода бурда, инъикоси номи ин шаҳро навис.**

ОИНАРО
оинаро ин чо гузор  _____ /1

Хабар дар бораи Исо торафт бештар паҳн мешуд, ва калисои (ҷамоати) Худо калон мешуд. Баъзе имондорон ба шаҳри Антиёҳия кӯчида рафтанд. Дар он чо онҳо дар бораи Исои Масеҳ ба касоне ки ҳеч гоҳ дар бораи Ӯ нашунида буданд, нақл мекарданд. Бисёр касон ба Худованд Исо бовар карданд.

- **Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навишта, воқеаҳои рӯйдодаро пурра намо.**

Баъзе имондорон ба шаҳри А _____ кӯчида рафтанд.

Дар он чо онҳо ба одамон дар бораи И _____ М _____ нақл мекарданд.

Бисёр касон ба Худованд Исо б _____ карданд. /6

Дере нагузашта имондорони калисои Ерусалим дар бораи ин ҳодисаҳои аҷоиб ки дар Антиёҳия рӯй доданд, шуниданд. Имондорон аз ин хеле хурсанд шуданд. Бинобар ин қарор доданд, ки ба он чо Барнабборо фиристанд.



Барнаббо низ хангоме ки ба Антиёхия омад, хеле хурсанд шуд. Ҳа – ин рост буд! Дар он ҷо бисёр имондорони нав буданд! Барнаббо имондоронро насихат мекард, ки Худованд Исоро аз самими дил дӯст доранд.

- **Имондорони калисои Ерусалим киро ба Антиёхия фиристоданд? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.**

Истефанусро

Шоулро

Барнабборо

Филиппусро

/3

Барнаббо дар Антиёхия он қадар серкор буд, ки ба мададгор эҳтиёҷ дошт. Худо ба ӯ дар бораи Шоул, ки вай бо ӯ якчанд сол пеш шинос шуда буд, ёдрас намуд. Барнаббо ба шаҳри Тарсус рафт, то ки Шоулро ёфта, ба Антиёхия барад.

- **Барнаббо киро ҳамчун мададгор ба Антиёхия бурд? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.**

Филиппусро

Шоулро

Истефанусро

Юҳанноро

/3

Барнаббо ва Шоул як сол дар Антиёхия монда, дар он ҷо имондоронро таълим медоданд. Маҳз дар он ҷо шогирдони Исои Масеҳро бори аввал "МАСЕҲИЁН" меномидагӣ шуданд.

"МАСЕҲИ" касест, ки ба Масеҳ тааллуқ дорад ва шогирди Ӯ мебошад.

- **Онҳо дар Антиёхия чӣ қадар вақт монданд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.**

1 сол

10 сол

1 моҳ

3 сол

/3

Баъди муддате Барнаббо ва Шоул аз Антиёхия ба Ерусалим рафтанд. Антиёхия барои Шоул саршавии хуби хизматгузори буд. Дар ин ҷо ӯ кори худро ҳамчун ҳаввори саркард, – кореро, ки Худованд барои ӯ ба нақша гирифта буд.

Имондороне ки Худоро дӯст медоранд, метавонанд дар кори Ӯ фоидабахш бошанд - ба одамон хушхабарро дар бораи Худованд Исо нақл намоянд.

Г	Е	Р	У	С	И	Е	Б
А	Р	Н	Т	О	Р	А	Э
О	У	Л	У	С	Т	И	М
У	С	П	А	Т	А	Н	Е
Б	А	Р	Н	А	Б	Б	О
С	Л	В	Е	Р	А	К	И
Ӯ	И	Н	О	С	У	Т	К
В	М	А	Л	У	О	Ш	Л
У	И	Б	У	С	А	Т	И

- **Ин чор калима аз ҳикоя дар муаммо пинҳон карда шудаанд. Онҳоро ёфта, дар гирдашон хат каш. Калимаҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.**


- Ерусалим

- Тарсус

- Шоул

- Барнаббо

/4




ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Павлус (Шоул) дар Қаприс

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Боре масеҳиёни Антиёҳия якчоя чамъ шуда буданд. Дар байни онҳо Барнаббо ва Шоул низ буданд. Рӯҳулқудс (Рӯҳи Худо) ба дигар имондорон гуфт, ки Барнаббо ва Шоул бояд барои Худо кори махсусеро ба ҷо оваранд. Бинобар ин пас аз дуо Барнаббо, Шоул ва Юҳанно Маркус, ҷияни ҷавони Барнаббо, бо киштӣ ба Қаприс равона шуданд.


- **Номҳои се касро ки бо киштӣ ба сафар баромаданд, ва маҳаллоро, ки онҳо ба он ҷо равона шуданд, навис.**



Худованд Исо ба шогирдонаш гуфта буд, ки рафта ба ҳамаи халқҳо Хушхабарро расонанд, ва ин се мард ба Ӯ итоаткор буданд.

Худо мехост, ки Хушхабар дар бораи Исо ба ҳамаи кишварҳо расад. Акнун дар бораи Ӯ бояд дар ин ҷазираи дурдаст фаҳманд.

- **Ҳарфҳои партофташудаи ояти тиллоиро навис, то он супоришero, ки Худованд Исо додааст, ба ёд оварӣ.**





Онҳо ба қазираи Қаприс омада, дар он ҷо сафар мекарданд ва Хушхабарро мавъиза (пахн) менамуданд.

Дар шаҳри Пофус онҳо бо ҷодугаре вохӯрданд, ки дар назди волии (ҳокими) Қаприс кор мекард. Хангоме ки ҳоким дар бораи Шоул ва Барнаббо шунид, хост бо онҳо вохӯрад, то ки Сухани Худоро шунавад. Ҳоким бо диққат гӯш мекард, аммо Алимои ҷодугар кӯшиш мекард роҳ надихад, ки вай ба Худованд Исо бовар кунад.

Шоул мефаҳмид, ки ҷодугар кори шайтонро ба ҷо меоварад. Шоул пур аз Рӯҳулқудс шуда, ба ҷодугар бо диққат нигарист, ва бо қатъият гуфт, ки Худо барои корҳои бадаш ӯро ба муддате нобино мегардонад. Алимо ҳамон замон нобино шуд! Ӯ тарсид ва ба ҳар сӯ рӯ оварда, роҳнамое мечуст.

- **Хат кашида номи ҳар шахсро бо коре ки ӯ мекард, пайваст намо.**

Алимои ҷодугар

мехост Сухани Худоро шунавад.

Воли (ҳоким)

ба Худованд бовар кардан намехост.

/4

- **Бо Алимо чӣ шуд? Ҷавобҳои НОДУРУСТРО хат зан.**

Ӯ шунда наметавонист.

/2

Ӯ роҳ гашта наметавоист.


Ӯ дида наметавонист.

Худо ин мӯъҷизаро ба воситаи Павлус ба амал овард. Акнун ҳоким дид, ки Худое ки Павлус ба Ӯ бовар мекунад, Тавоност.

Ҳамаи он чи ҳоким дид ва шунид, ба ӯ ёрӣ дод, ки интиҳоби дуруст намояд – ба Худованд Исо боварӣ кунад.



Аз ҳамин вақт Китоби Муқаддас Шоулро Павлус меномад.



ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Павлус бо Лидия воমেҳӯрад

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Шояд ту ягон вақт аз хона дур, ва ҳатто дар кишвари дигар будӣ.



Павлус ва ду дӯсти ӯ, Сило ва Тимотиюс аз як шаҳр ба шаҳри дигар бисёр сафар мекарданд. Азбаски онҳо кори Худоро мекарданд, Рӯҳулқудс онҳоро маҳз ба ҳамон ҷое ки Худо меҳост, равона мекард. Ба ҳар ҷое ки онҳо мерафтанд, дар он ҷо бисёр одамоне буданд, ки ба шунидани Хушхабар дар бораи Худованд Исо эҳтиёҷ доштанд.


- **Ҳамроҳи Павлус кадом ду дӯсташ сафар мекарданд?**

С _____ ва Т _____

/2

Баъд онҳо ба як шаҳр, ба соҳили баҳр омаданд. Шабона Павлус рӯйе дид, ки дар он марде аз аҳли Мақдуния (Юнон) дар назди Павлус истода, аз ӯ хоҳиш мекард, ки омада, ба сокинони ин кишвар ёрӣ диҳад. Павлус медонист, ки Худо ба ӯ нишон дода истодааст, ки ба кучо бояд равад.

- **Ҳарфҳои партофташударо навишта, он чиро, ки марде аз Мақдуния ба Павлус гуфт, пурра намо.**



/4


Павлус бо дӯстонаш зуд киштиеро ёфтанд, ки ба он ҷо мерафт. Баъди якчанд вақт онҳо ба шаҳре омаданд, ки Филиппӣ ном дошт.

Рӯзи шанбе Павлус ва дӯстонаш ба беруни шаҳр назди дарё рафтанд. Дар соҳил ҷой барои дуо буд. Дар он ҷо онҳо занҳоеро диданд, ки дуо мегуфтанд.

Яке аз он занҳо Лидия ном дошт. Ў кайҳо инҷониб ба Худо бовар мекард, аммо ҳеч гоҳ нашунида буд, ки Писари Худо, Исои Масеҳ аз осмон омад ва дар салиб мурд, ва ӯ (Лидия) метавонад аз гуноҳҳои худ начот ёбад.

● **Кроссвордро пур кун.**

1. Павлус ба шаҳри калоне рафт, ки ном дошт.
2. Занҳо дар назди буданд.
3. Онҳо ба он чо барои гуфтан омада буданд.
4. Лидия ба бовар мекард.



/10



Лидия он чиро, ки Павлус мегуфт, бо диққат гӯш мекард. Ва агарчи Хушхабарро бори аввал мешунид, Худо ба ӯ ёрӣ дод, ки ҳақиқатро дар бораи Исои Масеҳ фаҳмад. Лидия ба Худованд Исо бовар кард. Ў хеле хурсанд буд, ки Павлус ба шаҳри онҳо омада, Хушхабарро дар бораи Худованд Исо расонд.

Пас аз ин аъзоёни оилаи Лидия ҳам масеҳӣ шуданд. Баъд аз он ки ӯ бо аҳли хонаводааш ғӯтаи таъмид гирифтанд, Лидия Павлусро бо дӯстонаш ба хонаи худ ба меҳмонӣ даъват намуд.

● **Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳои дуруст аломати (V) ва нодуруст аломати (X) гузор.**

Аъзоёни оилаи Лидия низ масеҳӣ шуданд.


Лидия Павлусро бо дӯстонаш ба хонааш даъват намуд.

/4


Ҳангоме ки Павлус аз Юнон мегузашт, бори аввал Хушхабарро ба Аврупо овард!

Ин ҳикоя ба мо хотиррасон мекунад, ки ҳар як шахс метавонад начот ёбад, яъне гуноҳҳои бахшида шаванд. Исо ҳар як шахсро, аз ҳар кишваре ки бошад, дӯст медорад. Кӣ будан ва дар кучо зиндагӣ кардани ту аҳамият надорад. Ту ҳам метавонӣ Исои Масеҳро ҳамчун Начотдиҳандаи худ қабул намой ва начот ёбӣ!

ҲИКОЯИ 4-УМ: Павлус ва Сило дар зиндон



Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.



Оё ту ягон вақт барои некӣ ҷазо дидаӣ? Бо Павлус ва Сило маҳз ҳамин чиз рӯй дод.

Боре дар шаҳри Филиппӣ онҳо ба як каниз (хизматгорзан) ёрӣ доданд, аммо соҳибони каниз ба ғазаб омаданд. Онҳо Павлус ва Силоро дастгир карда, ба майдони бозор бурданд ва дар ҳаққи онҳо гапҳои дурӯғ гуфтанд.

Онҳоро саҳт лату кӯб карда, ба зиндон партофтанд. Дар он ҷо зиндонбон ба пойҳои онҳо кунда зад.

Агар ҳамаи ин бо ту рӯй меод, ту на он қадар хурсанд мешудӣ! Аммо нисфишабӣ маҳбусон мешуниданд, ки Павлус ва Сило дуо мегуфтанд ва ба Худо сурудҳои ситоиш мехонданд. Ҳатто хангоме ки тахтапуштҳои онҳо аз зарбу лат дард мекарданд, ва пойҳоишон дар банд буданд, онҳо бо хурсандӣ Худоро ситоиш менамуданд.


- **Хат кашида аввал ва охири ҷумлаҳоро пайваст намо. (Барои ин ту метавонӣ қаламҳои гуногунрангро истифода барӣ)**

Павлус ва Сило	лату кӯб карданд.
Онҳоро саҳт	сурудҳои ситоиш мехонданд.
Баъд онҳо	ба зиндон партофтанд.
Нисфишабӣ онҳо ба Худо	ба каниз ёрӣ расонданд.

/8

Худи Худо қарор дод, ки онҳоро озод кунад! Ў бо заминчунбӣ таҳкурсии зиндонро ларзонд, дарҳо кушода шуданд, ва занҷирҳо аз маҳбусон ба замин афтоданд.

Зиндонбон бедор шуда, аз ҷояш ҷаста хест ва дарҳои кушодаи зиндонро дида, тарсид. Ин бадтарин воқеае буд, ки рӯй дода метавонист, – ҳамаи маҳбусон метавонистанд гурезанд, ва ў дар ин айбдор мешуд. Ў чунон ба ташвиш омада буд, ки шамшерашро гирифта, худашро куштан хост.



Ба худ осебе нарасон, – гуфт Павлус бо овози баланд, – ҳамаи мо дар ин ҷо ҳастем". Зиндонбон чароғро даргиронда, давида ба дарун даромад, ва дар назди Павлус ва Сило ба зону афтод.

"Чӣ бояд бикунам, то ки наҷот ёбам?" – пурсид ӯ. Ӯ напурсид, ки чӣ тавр аз заминчунбӣ наҷот ёбад, агарчи аз он тарсида, барои ҳаёташ хавотир шуда буд. Ӯ фаҳмид, ки гуноҳкор аст ва ба наҷот ёфтан аз ҷазо барои гуноҳхояш эҳтиёҷ дорад.

Павлус ва Сило ба ӯ ҷавоб доданд: "Ба Исои Масеҳ имон овар (бовар кун), ва ту наҷот меёбӣ".

- **Павлус ва Сило ба саволи зиндонбон дар бораи он ки чӣ тавр ӯ наҷот ёфта метавонад, чӣ ҷавоб доданд? Ду ҷавоби нодурустро хат зан:**

Ҳар рӯз се бор ба Худо дуо гӯӣ.

Ба Худованд Исо имон овар.






Ба ибодатгоҳ рав.

/4

Зиндонбон онҳоро ба хонааш бурда, ба онҳо хӯрок дод ва захмхояшонро шуст.

Павлус ва Сило ба зиндонбон ва аҳли оилааш фаҳмонданд, ки Исо дар салиб барои гуноҳҳои онҳо мурд. Ба зудӣ ҳамаи онҳо ба Худованд Исо бовар карданд ва ба номи Исо ғӯтаи таъмид гирифтанд.

- **Ин чор чизи дар поён тасвиршуда дар ҳикоя зикр мешаванд. Ҳарфҳои партофташударо дар кроссворд навис.**



Ин барои тамоми аҳли оилаи зиндонбон шаби хурсандӣ буд. Ин шабро онҳо барои тамоми умр дар ёд нигоҳ доштанд.

Оё ту ба Худованд Исо имон овардаӣ? Оё ту наҷот ёфтаӣ? _____

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲАМАГӢ

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-УМ: _____

ҲИКОЯИ 3-УМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:


Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Сафарҳои Павлус

“Ба дигарон расондани Хушхабар”



Аъмол
18: 1–11-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Аъмол
18: 9 ва 10

Ҳавворӣ Павлус пас аз вохӯрӣ бо Худованд Исо бисёр сафар карда, ба одамон дар бораи Худо нақл мекард. Акнун, ҳангоми сафари дуюми хушхабаррасонии худ, Павлус ба шаҳри бузурге равона мешавад.

- Номи ин шаҳро бо аломати (✓) ишора нам.

Кӯринтус

Искандария

Рум

/1

Дар он ҷо ӯ бо оилае шинос шуд, ки бо ҳамон касбе ки Павлус дошт, машғул буд. Онҳо дӯстӣ пайдо карда, якҷоя кор мекардагӣ шуданд.

- КРОССВОРД



Кроссвордро пур кун, ва дар бораи онҳо бештар маълумот пайдо мекунӣ.

Аз боло ба поён

1. Ин оила бо фармони кӣ Румро тарк кард?
2. Номи шаҳре ки ҳамаи яҳудиён бояд онро тарк мекарданд.

Аз чап ба рост

3. Номи мард.
4. Номи зани ӯ.
5. Касбу ҳунари Павлус ва дӯстонаш чӣ буд?
6. Номи кишваре ки зодгоҳи мард буд.



/6

Ҳар ҳафта Павлус Хушхабарро дар бораи Худованд Исо нақл мекард.

- Павлус ҳар ҳафта ба кучо мерафт?

Дар кадом рӯзи ҳафта ӯ ба он чо мерафт?

- Ӯ Хушхабарро ба кӣ мавъиза мекард? ва /4

Ҳангоме ки дӯстони Павлус ба ӯ ҳамроҳ шуданд, ӯ ба яҳудиён бо чуръати бештар мавъиза мекард.


- Номҳои онҳоро рамзкушоӣ намоед.

ИОСЛ

ИЮОИТМТС

/2

Павлус дар бораи имони худ гап заданро дӯст медошт, аммо мутаассифона, бисёр яҳудиён ба ӯ гӯш додан намехостанд. Дар натиҷа ӯ гуфт, ки акнун назди гайрияхудиён меравад. Инро гуфта, Павлус аз куништ (ибодатгоҳи яҳудиён) баромад ва дар хонае ки дар қарибӣ буд, мавъиза карданро сар кард!



- Номи соҳиби хонаро навис.

/1

Ҳангоме ки Павлус мавъиза мекард, сардори куништ ба Исо бовар кард ва масеҳӣ шуд.

- Хат кашида расми дастро бо номи сардори куништ пайваст намоед.



ҒОЛИЮН

КРИСПУС

ЮСТУС

КЛАВДИУС

/1

- Боз бисёр қўринтиёни дигар Хушхабарро шунида, чӣ кор карданд? Дар чоркунҷаҳои мувофиқ ҷавоби ҲА навис.

Онҳо... Павлусро тарсонданд

бовар карданд

/2

Павлусро заданд

таъмид гирифтанд

Боре шабона Павлус рӯёе дид, ки ба воситаи он Худо ба ӯ гап зад.

- Ояти тиллоиро хон ва дар зери он чи Худо гуфт, хат каш.

“Ба Атино баргард.”

“Натарс.”

“Ҳеҷ кас ба ту осебе намерасонад.”

/2

“Ман бо ту ҳастам.”

“Ту барои Ман азоб хоҳӣ кашид.”

Худо ба Павлус гуфт, ки бисёр одамон дар Қўринтус масеҳӣ мешаванд. Ӯ мехост Павлусро ба он рӯҳбаланд кунад, ки Хушхабарро дар Қўринтус мавъиза намояд.

- Ишора намоед, ки ӯ чанд муддат дар он чо буд.

1 сол ва 4 моҳ

2 сол ва 3 моҳ

1 сол ва 6 моҳ

/1


Бисёр муҳим аст, ки мо дар бораи боварие ки ба Худованд дорем, ба дигарон нақл намоем. Ба дигарон гуфтан - шаҳодат додан аст. Агар ту масеҳӣ бошӣ ва Худо туро бахшида бошад, пас аз Ӯ хоҳиш намоед, ки ёрӣ диҳад, то ба аҳли оила ва ба дӯстонат Хушхабарро оиди Исои Масеҳ расонӣ.

ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

Сафарҳои Павлус

Хатари марговар




Хавворӣ Павлус Исоро дӯст медошт ва ҳаёти худро ба он бахшид, ки ба ҳама дар бораи Худованди Наҷотдиҳанда нақл намояд. Аммо ба ҳар чое ки ӯ барои расондани Хушxabар меомад, дар он чо душманон пайдо мешуданд. Ин дафъа низ, хангоме ки ӯ ба Ерусалим омад, ҳамин тавр шуд.

Як гурӯҳ яҳудиён Павлусро ноҳақ айбдор намуда, дар Маъбад (Ибодатгоҳ) дастгир карданд. Агар сарбозони румӣ намебуданд, яҳудиён ӯро мекуштанд. Румиён ӯро барои бехатарӣ ба қалъаи худ бурданд. Аммо яҳудиён қатъиян қарор дода буданд, ки Павлусро кушанд.

Шаби оянда ба Павлус Худованд зоҳир шуд.

- **Навис, ки ӯ ба Павлус чӣ гуфт.**



/2

Павлус боварӣ дошт, ки Худо ҳама чизро идора мекунад. Рӯзи дигар, яҳудиёне ки бар зиди Павлус ниятҳои душманона доштанд, барои кашидани нақшаи суиқасд чамъ шуданд.

- **Онҳо қасам хӯрданд, ки то Павлусро накушанд, кадом ду корро намекунанд? Дар гирди расмҳое ки ба ҷавоби дуруст мувофиқат мекунанд, хат каш.**



/2

- **Дар расми корд навис, ки чанд кас қасам хӯрданд, ки Павлусро мекушанд.**



/1

- **Дар зери ҷумлае ки нақшаи онҳоро барои куштани Павлус тасвир мекунад, хат каш.**

Онҳо ба қалъа ҳуҷум карда, ӯро мекушанд.


Хангоме ки ӯро ба пурсуков мебароранд, онҳо ногаҳон ҳуҷум мекунанд.

Онҳо ба хӯрдани ва нӯшидани ӯ захр меандозанд.

/1


- **Аз ин нақшаи онҳо кӣ бохабар шуд?**

/1



Ҳангоме ки Павлус дар бораи суиқасд фаҳмид, ҷавонеро ба назди мириҳазор фиристод. Мириҳазор инро фаҳмида, фармуд, ки гурӯҳи сарбозон ҷамъ карда шавад, то ки Павлусро шабона бехатар ба Қайсария расонанд.

- **Гурӯҳе ки Павлусро ҳамроҳӣ мекард, аз кӣҳо иборат буд? ҲА ё НЕ навис:**



Дусад сарбоз.
 Шаст савора.
 Дусад найзаандоз.
 Ҳаштоду панҷ шамшердор.



/4

- **Номи ҳокимеро, ки Павлусро назди ӯ бурданд, навис.**



/1

Пас аз якчанд рӯз Худо боз ба Павлус имконият дод, ки оиди Масеҳ шаҳодат диҳад.

- **Аъмол 24:22-ро хон.**

Ҳоким шахсеро интизор буд, то ки қарор қабул намояд.

Номи ӯ чӣ буд?

Унвони ӯ чӣ буд?

/2

Ҳоким ва занаш Павлусро ба вохӯрӣ даъват карданд.

- **Ҷавоби ҲА ё НЕ навис:**

Павлус ба онҳо дар бораи имон ба Масеҳ мегуфт.

ӯ дар бораи доварӣ мегуфт.

Феликс имон овард ва бахшида шуд.

/3

Онҳо дар бораи Инчил бисёр гап заданд, аммо Феликс тавба накард ва бовар нанамуд. ӯ Павлусро дар зиндон нигоҳ дошт, зеро ба яҳудиён писанд омадан мехост. Баъди ду сол ҷои Феликсро ҳокими дигар гирифт.

- **Номи ҳокими навро дар калид навис.**



/1

- **Ояти тиллоиро навис.**

/2

Павлус дар зиндон буд. ӯ ҳамаи нақшаҳои Худоро нисбати ҳаёт ва хизматгузориҳои худ намедонист, аммо боварӣ дошт, ки Худованд дар ҳаққи ӯ ғамхорӣ мекунад, ва ваъдаҳои Худо рост мебошанд. Боварӣ ба Худо ба Павлус оромӣ ва осудагӣ меод.



Худованд ҳозир ҳам ҳар як одамро дӯст медорад ва дар ҳаққи ҳар одам ғамхорӣ кардан мехоҳад. ӯ туро низ дӯст медорад. Наҷотро, ки Худованд Исо пешниҳод мекунад, қабул нам. Ба ӯ боварӣ кун. Ва ҳатто ҳангоме ки бо душвориҳои ҳаёт вомехӯрӣ, боварӣ дошта бош, ки ӯ ҳама чизеро, ки дар атроф рӯй медиҳад, назорат мекунад.

ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

Сафарҳои Павлус

Дар назди подшоҳ




Аъмол 25: 13-22

Ҳоким Фестус ба подшоҳ Агрипос дар бораи Павлус нақл кард. Агрипос хост худаи суҳанони Павлусро шунавад.

Аъмол 26: 13-32

Павлус дар назди подшоҳ Агрипос худро сафед мекунад.

Оё чунин шудааст, ки ба ту лозим омад ҳамон як ҳикоятро якчанд бор нақл намой? Ту инро бо чӣ гуна ҳиссиёт мекардӣ? Оё ин ба дилат намезад? Павлус дар назди Агрипос истода, шояд худро ҳамин тавр ҳис мекард. Ба ӯ лозим меомад, ки борҳо дар назди подшоҳон шаҳодат диҳад. Аммо ӯ ин корро бо хушнудӣ мекард, чунки ҳар як имкониятро истифода мебард, то ки ба онҳо дар бораи Худованд Исо нақл кунад.



- **Чавобҳоро навис. Баъд чавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. (Чавобҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.)**

1. Ба Павлус гуфтанд, ки “дониши бисёр туро кардааст”. (26:24)
2. Кӣ ба ӯ ин тавр гуфт?
3. Киҳо Павлусро дар маъбад дастгир карданд? (26:21)
4. Шахси омада чӣ гуна унвон дошт? (25:13)
5. Кӣ Павлусро дар зиндон нигоҳ дошт? (25:14)
6. Шаҳре ки дар он аз Павлус шикоят карданд? (25:15)
7. Киҳо одамро бе довари одилона ба марг маҳкум намекарданд? (25:16)
8. Подшоҳе ки ба дидорбинии Фестус омад, чӣ ном дошт?
9. Кӣ аз Худо хоҳиш мекард, ки подшоҳ масеҳӣ шавад? (26:29)
10. Кӣ ҳамроҳи подшоҳ омада буд?
11. Фестус Павлусро назди кӣ фиристоданӣ шуд? (25:21)

О	К	И	Н	Р	Е	Б	Х
У	Ш	Х	А	Б	А	Я	Р
Д	П	О	Д	Ш	О	Ҳ	С
М	С	А	Р	Б	О	У	Р
И	О	А	И	И	Т	Д	Д
Л	П	Ф	С	С	О	И	Е
А	И	И	Е	М	А	Ё	В
С	Р	Ф	С	Л	Е	Н	О
У	Ф	Р	У	М	И	Ё	Н
Р	А	С	Й	А	Қ	К	А
Е	Ҳ	П	А	В	Л	У	С

/12

- **Ҳарфҳои дар муаммо боқӣ мондари навишта гир, ва мефаҳмӣ, ки Павлус ба подшоҳ Агрипос дар бораи чӣ гап зад.**

..... / / / /

/1

- **Ояти тиллоиро истифода бурда, ҲА ё НЕ навис:**

Худо ба Павлус дар шаҳодат додан ёрӣ мерасонд.


Павлус фақат ба одамони машҳур шаҳодат меод.

.....

.....

/2

- **Фестус суханони Павлусро шунида, чӣ гуфт?**



/1

- **Барои донишҷӯи он чи Павлус ба подшоҳ Агрипос гуфт, ҳарфҳоро дар муаммо дуруст навишта, онро ҳал кун. Масалан, “а: (3,2)”, яъне 3 аз чап ба рост ва 2 аз боло ба поён.**

а: (6,2)

к: (1,1)

д: (1,3)(3,1)(3,2)

м: (1,2)(4,4)(7,2)

е: (2,2)

н: (5,2)(6,4)

ё: (2,4)

о: (1,4)(2,3)(4,1)(4,2)(5,4)


и: (2,1)(3,4)

р: (3,3)(5,1)

й: (4,3)(6,1)

4							
3					?		
2							
1							.
	1	2	3	4	5	6	7

/4



Ту ба саволи: “Оё имон дорӣ?” чӣ ҷавоб медиҳӣ?

Оё чун Феликс, ҷавоб доданро ба ягон рӯзи дигар мегузорӣ (Аъмол 24:25)?


Ё ҳамчун Фестус фикр мекуни, ки фақат шахсони хеле аҷоиб масеҳӣ мешаванд?

Ё, шояд, ҳамчун подшоҳ Агрипос, ту қариб бовар кардаӣ, аммо ба ҳар ҳол ҳаётатро ба Худованд Исо набахшидаӣ?

Ҳамаи ин одамон имконияти ба даст овардани наҷот ва бахшида шуданро доштанд, аммо, мутаассифона, онҳо Исои Масеҳро ҳамчун Наҷотдиҳанда ва Худованди худ қабул накарданд. Хатой онҳоро такрор нақун, имконияти наҷот ёфтандро аз даст надех. Балки чун Павлус бош, ки бо боварӣ гуфта метавонист:

“Медонам, ки ба Кӣ имон овардаам”. (2 Тимотиюс 1: 12)

ҲАМАГӢ:




ҲИКОЯИ 4-УМ: Сафарҳои Павлус

Шикастани кишти

Пурра хондани бобҳои 27 ва 28 бароят шавқовар хоҳад буд.

Оё ту ягон вақт дар вазъияти душвор будӣ? Ҳангоме ки мо, чун Павлус, ба Худованд Исо имкон медиҳем, ки ҳаёти моро назорат намояд, \bar{U} ҳамаи мушкилиҳоро аз мо дур намекунад, аммо ваъда медиҳад, ки барои гузаштан аз онҳо ёрӣ мерасонад.

- Онҳо бо кишти аз кадом ҷазира рафтанд, ки тӯфон сар шуд? (ояти 13)



/1

- Дар муаммо ду калимаро ранг кун, ки оиди он чи онҳо дар давоми чандин рӯз надиданд, мегӯянд.

х	е	ҷ	о	ф	т	о	б	у	м	е	д	е
б	а	р	о	с	и	т	о	р	а	г	о	н
и	х	а	л	о	с	й	н	а	б	у	д	

/2

- Акнун ҳарфҳои боқимондари аз рӯи тартиб навис, ва мефаҳми, ки ҳама дар вақти тӯфон худро чӣ гуна ҳис мекарданд.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

/1

Павлус ҳама ро бо хабар аз ҷониби Худо рӯҳбаланд намуд.

- Аъмол 27: 24-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Худо ба \bar{u} чӣ гуфт.

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

/2

- Ояти тиллоиро навис ва дар гирди ПАНЧ КАЛИМА хат каш, ки Павлус барои тасвир намудани боварии устувор ба он, ки Худо онҳоро наҷот медиҳад, истифода бурд.

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

/2

Пас аз он ки Худо бо Павлус гап зад, Павлус ҳамаи дар кишти будагонро рӯҳбаланд намуд ва ба хӯрок хӯрдан водор намуд. (Аъмол 27: 33-44-ро хон)

● **ҲА ё НЕ навис:**

Павлус Худоро барои нон шукргузори намуд.

Одамон аз суханони ӯ ранчиданд ва хашмгин шуданд.

Мирисад мехост ҳаёти Павлусро начот диҳад.

Ҳама бо муваффақият ба соҳил расиданд.

/4

● **Ҷазирае ки кишти онҳо дар он чо шикаст, чӣ ном дошт?**

/1

Сокинони ҷазира меҳрубон буданд ва барои онҳо оташ афрӯхтанд, зеро хунук буд ва борон меборид.



● **Расми он чиро, ки ба дасти Павлус овезон шуд, каш.**

/1

● **Баъд бо Павлус чӣ шуд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.**

Ў мурд. Ҳеҷ чиз. Дашташ варам кард. Ў сахт касал шуд.

/1


● **Ҳарфҳои аввали чизҳои дар поён тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки кӣ дар ҷазира дар ҳаққи Павлус ғамхорӣ мекард.**



/1

● **Дар тақвим навис, ки чанд рӯз Павлус дар хонаи ӯ буд.**

● **Ҷавобҳои нодурустро хат зан, то фаҳмӣ, ки дар хонаи ҳоким чӣ рӯй дод.**



/1

Писари / Падари / Зани Публиус хеле бемор буд, бинобар ин Павлус **фарёд зад / гиря кард / дуо гуфт** ва дастонашро гузошта, ӯро шифо дод.

/3

Баъди се моҳ сафари Павлус ба Рум давом ёфт. Ӯро ба Рум оварда, дар ҳабси хонагӣ нигоҳ медоштанд. Ба Павлус иҷозат медоданд, ки меҳмононро қабул намояд. Ояти охиринаи китоби Аъмолро хон, ва ту мефаҳмӣ, ки ӯ чӣ мекард. Павлус то охири умраш ба одамон дар бораи Начотдиҳандаи худ Худованд Исо нақл мекард. Ӯ дар вазъиятҳои душвори ҳаёти худ ба Худованд боварӣ мекард. Ӯ медонист, ки Худо ҳеҷ гоҳ ӯро тарк намекунад. Агар ту, чун Павлус, ба Худованд Исо бовар кунӣ, Ӯ гуноҳхоятро мебахшад ва ҳамеша бо ту мешавад.

ҲАМАГӢ:

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:


Соли таваллуд:

Муаллим/а:




Омӯзиши Китоби Муқаддас

ДАРСИ 1-УМ: **Павлус дар доварӣ**
Ерусалим ва яҳудиён



Аъмол 21: 17-40
ва 22: 1-30-ро
хон



Ояти тиллоӣ:
1 Петрус
3:14 а



Хониши иловагӣ: • Румиён 1: 16 • 2 Тимотиюс 1: 8 ва 12

Дарси мо аз он сар мешавад, ки Павлус ба шаҳри калон меояд ва бо пирони калисои маҳаллӣ вомахӯрад.

- **Номи шаҳр ва номи яке аз пиронро, ки Павлус бо ӯ вохӯрд, навис.**

 /1

Павлус он чиро, ки Худо дар байни ғайрияҳудиён кард, ба онҳо нақл намуд, ва онҳо дар навбати худ ба ӯ нақл намуданд, ки бисёр яҳудиён ҳамчунин ба Хушхабар бовар карданд. Аммо онҳо аз он овозаҳо оиди он чизҳое ки гӯё Павлус таълим медиҳад, дар ташвиш буданд.

- **Он чиро, ки аз рӯи овозаҳо, гӯё Павлус таълим меод, бо СУХАНОНИ ХУД навис.**

 /2

Павлус розӣ шуд ба гурӯҳе ки дар маъбад маросимро ба ҷо оварданӣ буд, ҳамроҳ шавад, ва ба ин восита исбот намояд, ки ин овозаҳо бардурӯғанд.

- **Ҷавоби саволхоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. (21: 17-40)**

1. Чанд нафар одам назр карда буданд?
2. Киҳо ба Павлус нохушиҳо меоварданд?
3. Сокинони Юнонро чӣ меномиданд?
4. Номи ҷои парастии дар Ерусалим.
5. Онҳо мегуфтанд, ки ҷои нопок карда шудааст.
6. Одамон фарёд мезаданд, ки: "ӯро!"
7. Номи шаҳре ки зодгоҳи Павлус буд.
8. Павлусро бо чанд занчир бастанд?
9. Павлус аз мириҳазор иҷозат хост, ки ба кӣ суҳан гӯяд?

М	У	Д	Р	А	М	Н
У	С	Е	Ф	С	Ю	Ё
Қ	И	Ш	М	У	Н	И
А	М	У	А	С	О	Д
Д	О	К	Ъ	Р	Н	У
Д	У	И	Б	А	И	Х
А	Т	Б	А	Т	Ҳ	Я
С	Р	У	Д	Ч	О	Р

 /5

- **Аз ҳарфҳои боқимондаи муаммо номи он касро тартиб дода навис, ки ба фикри яҳудиён Павлус ӯро ба маъбад дароварда буд. (Ояти 29-ро хон)**

Павлусро базӯр аз дасти ин одамони ба хашм омада халос карданд. Павлус ба мириҳазор муроҷиат намуда, хоҳиш кард, ки ба халқ муроҷиат намояд.

• **Дар зери ҷавобҳои дуруст хат каш.**

Мириҳазор гумон кард, ки Павлус ҳамон **МИСРӢ / РУМӢ / СУРИЯГӢ** аст,
ки шӯриш бардошта буд ва дар он **40 / 400 / 4000** кас иштирок доштанд.

Павлус гуфт, ки ӯ **РУМӢ / ЮНОНӢ / ЯХУДӢ**
аст ва аз **СУР / ТРӢОС / ТАРСУС** мебошад.

/2

Ба Павлус иҷозат дода шуд, ки ба халқ муроҷиат намояд. Ӯ ба онҳо дар бораи он нақл кард, ки чӣ тавр ба Исои Масеҳ имон овард ва шогирди Ӯ шуд.

• **Дар назди ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ, ва рақами оятеро, ки ҷавобро тасдиқ мекунад, навис:**

1. Павлус дар назди Ҷамлиил таълим гирифта буд. ояти

2. Ӯ ба Димишқ равона буд, то ки масеҳиёро зиндонӣ кунад. ояти

3. Дар роҳ, нисфишабӣ, бар ӯ нури дурахшоне дурахшид. ояти

4. Ӯ овозеро шунид, ки мегуфт: “Ман Исои Носирӣ ҳастам”. ояти

5. Ӯ пурсид: “Худовандо, ман ба кучо равам?” ояти


/5

• **Мувофиқи суханони Ҳанонӣ, Павлус бояд кӣ мешуд? (Аъмол 22:14-15-ро хон)**

/1

Павлус шаҳодати худро бо фаҳмондани он ба охир расонд, ки Худо аз Ерусалим рафтандро ба ӯ фармуд.


• **Аз кадом суханони Павлус ногаҳон яҳудиён ба ғазаб омаданд?**



/1

Фармон дода шуд, ки Павлусро қамчинкорӣ кунанд, то фаҳманд, ки чаро одамони ба ин суханони ӯ чунин муносибати хашмгинона карданд.

• **Павлус ба сарбози румӣ, ки ӯро қамчинкорӣ карданӣ буд, чӣ савол дод?**



/1



• **Байни азсаргузарониҳои Павлус ва он чи Худованд Исо дар доварӣ аз сар гузаронд, чӣ умумият ҳаст?**

/2

Пас аз вохӯрӣ бо Худованд Исо ҳаёти Павлус дигаргун шуд. Акнун мақсади ӯ он буд, ки ба ҳар кас дар бораи он чизе ки Худованд Исо барои ӯ кардааст, нақл намояд.

Огар ту масеҳӣ бошӣ, ба дигарон дар бораи он чизе ки Исо бароят кардааст, нақл менамояӣ?

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 2-ЮМ: Павлус дар маҳкама
Қайсар ва ҳокимон



Хониши иловагӣ: • 2 Тимотиюс 2: 1-7 • 1 Петрус 4: 12-19


Баъд аз Павлусро ҳалос кардани сарбозони румӣ, ӯро роҳбарони динии яҳудиён пурсуков карданд. Он шаб Худованд ба Павлус гуфт, ки ӯ бояд дар Рум низ дар бораи Ё шаҳодат диҳад (Аъмол 23:11). Ҳангоме ки Павлус дар қалъа буд, хоҳарзодаи ӯ бохабар шуд, ки душманонаш бар зидди Павлус суиқасде ташкил кардани ҳастанд. Аз ҳамин сабаб ӯро аз Ерусалим ба Қайсария ба назди ҳокими румӣ фиристоданд.

- Дар хоначаҳо навис, ки Павлусро чӣ қадар сарбозон ҳамроҳӣ мекарданд.

Сарбоз Савора Найзаандоз /1

Мириҳазор ба ҳоким нома фиристода, воқеаро фаҳмонд.

- Номҳои ин одамонро дар номаи лӯлапеч навис.




Баъди якчанд рӯз Павлус дар назди ин ҳоким дар рӯ ба рӯи айбдоркунандагони худ меистод.

- Номи саркоҳин (сардори хизматгузори Ибодатгоҳ) ва нотиқи ӯро навис.

/1

- Павлус ҳудаш худро ҳимоя мекард. КРОССВОРДРО пур кун ва мефаҳмӣ, ки баъд чӣ рӯй дод. (Ба Аъмол 24:10-21 нигар)

1. Павлус ба кӣ хизмат мекард?
2. Мувофиқи суҳанони айбдоркунандаҳо, Павлус дар тамоми халқро ба шӯр меовард.
3. Павлус чанд рӯз дар Ерусалим буд? (24:11)
4. Павлус барои ба Ерусалим омада буд.
5. Павлус ба таълимот оиди мурдагон бовар мекард, аз ҳамин сабаб ҳоло дар назди Феликс истода буд.
6. Миллати айбдоркунандагони Павлус, ки аз вилояти Осиё буданд, буд.
7. Ё ба ҳамаи он чи дар навишта шуда буд, бовар мекард. (24:14)
8. Павлус ба Худо дошт.




/8

Муҳокимаи ин масъала ба вақти дигар гузошта шуд. Вақте ки Павлус дар ҳабс буд, ӯ бо хурсандӣ имконияти дар бораи Худованд Исо шаҳодат доданро истифода бурда, ба ҳоким ва зани яҳудии вай, ва ба онҳое ки барои мулоқот назди ӯ меомаданд, шаҳодат дод.

● **Кроссвордро пур кун.**

1. Павлус дар бораи кӣ шаҳодат меод?
2. Феликс интизор буд, ки Павлус ба вай чӣ медуҳад?
3. Феликс мехост яҳудиёро кунад.
4. Номи зани Феликс чӣ буд?
5. Миллати зани Феликс чӣ буд?
6. Баъди Феликс кӣ ҳоким шуд?




/2

● **Ҳангоме ки Павлус ба онҳо дар бораи Худованд Исо нақл мекард, ӯ ба кадом се чиз диққати махсус меод? (Аъмол 24:25-ро хон)**

1.	2.	3.
----	----	----

/3

● **Феликс ҳамаи инро шунида, тарсид. Мутаассифона, ӯ ба Павлус чӣ гуфт?**



/1

Чӣ хел ғамангез аст, ки ӯ Хушхабарро шунид ва фаҳмид, ки бояд ба Худованд Исо чун ба Начотдихандаи худ бовар кунад, аммо қабули ин қарорро ба вақти дигар гузошт. Ӯ баъдтар ҳам масеҳӣ нашуд. Қабули ин қарорро ба вақти дигар гузоштан хатарнок аст. Ҳамчун Худованд ва Начотдиханда қабул намудани Исои Масеҳ дар ҳаёти ҳар як шахс қарори муҳимтарин аст.

Павлус бори дигар дар бораи Исо нақл намуд, аммо ба ҳар ҳол ӯро боз ду сол дар зиндон монданд. Тафтиши кори ӯ ба Фестус, ки баъди Феликс ҳоким шуда буд, супурда шуд.

● **Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки чаро сарварони яҳудӣ мехостанд Павлусро ба Ерусалим баргардонанд (25: 1-3).**

/1

Худо бори дигар Павлусро начот дод ва ӯ бо хурсандӣ дар бораи имони худ нақл карданро давом меод.

● **Павлус довари киро талаб кард ва барои чӣ?**

/1

Худо гуфт, ки Павлус дар Рум шоҳиди Ӯ мешавад, ва баъди якчанд вақт ӯро маҳз ба ҳамон ҷо бурданд!

● **Ояти тиллоиро навис ва дар зери он қисми оят хат каш, ки мефаҳмонад, ки чӣ гуна ба одамон дар бораи боварии худ ба Исои Масеҳ нақл кардан даркор аст.**

/1


Чӣ гуна ту дар бораи боварият ба Исои Масеҳ ба дигарон нақл менамоя?

ҲАМАГӢ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

Павлус дар доварӣ

Қайсария ва подшоҳ



Хониши иловагӣ: • Луқо 21: 12-15 • Аъмол 22: 3-16

Пеш аз он ки Павлус ба Рум назди қайсар равад, ҳоким ду касро қабул намуд. Ӯ бо онҳо оиди масъалаи Павлус гап зад.



- **Ҳоким кӣ буд, ва ӯ дар кучо мезист?**

/1

- **Меҳмонони ҳоким чӣ ном доштанд?**

/1

Ҳоким ба шоҳ дар бораи баҳс дар миёни Павлус бо роҳбарони яҳудӣ нақл кард.

- **Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки ин баҳс дар бораи чӣ буд.**

/2

- **Павлус довари ки рои талаб мекард? Дар атрофи ҷавоби дуруст хат каш.**

Қайсарро

Подшоҳ Ҳиродусро

Искандари Бузургро

/1


- **Чаро ҳоким Павлусро даъват намуд, ки дар назди подшоҳ, сарлашкарон ва бузургони (сарварони) шаҳр баромад кунад? (25: 23-27)**

/1

Павлус ба онҳо дар бораи он нақл кард, ки чӣ тавр ӯ ба Худованд Исо имон овард.

- **Аъмол 9:15-ро хон ва он қисми суҳанони Худованд Исоро ба Ҳанониё, ки акнун иҷро мешуданд, навишта гир.**

/2



- **26: 1-23-ро хон ва ба саволҳо оиди он ки Павлус ба подшоҳ чӣ мегуфт, ҷавоб деҳ.**

Павлус пеш ба кадом гурӯҳи динӣ тааллуқ дошт?

Павлус гуфт, ки чӣ набояд барои онҳо аз ақл берун намояд? Эҳёи

Ӯ аз баъзе сарварон дар Ерусалим чӣ гирифт?

Ин сарварон чӣ гуна унвон доштанд?

Павлус бо масеҳиён дар куништҳо чӣ кор мекард?

Нуре ки Павлус дид, аз кучо буд?

Павлус дар нутқаш чанд сибти Исроилро зикр кард?

Нуре ки Павлус дид, аз нури чӣ равшантар буд?

Дар роҳ ба кадом шаҳр Худованд Павлусро нигоҳ дошт?

/4

- **Аъмол 9: 3 ва 4-ро хон ва навис, ки Худованд Исо ба Павлус чӣ гуфта мурочиат кард.**

/1

- **Суханони НОДУРУСТИ ҚАЙДШУДАРО хат зан, то донӣ, ки Павлус аз Худованд Исо кадом супоришро гирифт.**

“Чашмони яҳудиён ва ғайрияҳудиёнро **ВОЗ КУНАД / ПЎШАД**, то ки онҳо аз **ЗУЛМОТ / РЎШНОЙ** ба **ЗУЛМОТ / РЎШНОЙ** бароянд ва аз чанголи **ШАЙТОН / ҚАЙСАР** халос шуда ба Худо рӯ оваранд, ва **БАХШОИШИ ГУНОҲҲО / ҶАЗО БАРОИ ГУНОҲҲО** пайдо кунанд”.

/3

- **Павлус маъвиза карда, одамонро даъват мекард, ки чӣ кор кунанд? (Аъмол 26:20)**

1.	_____
2.	_____
3.	_____

/1

Барои масеҳӣ шудан, мо бояд он чиро кунем, ки Павлус маъвиза мекард.

- **Фестус шаходати Павлусро чӣ тавр қабул кард?**

/1

- **Подшоҳ Агрипос ба саволи Павлус, ки оё ӯ ба ин гуфтаҳо бовар мекунад, чӣ гуфт?**

/1

- **Ин одамон нисбати Павлус ва айбдоркунӣ бар зидди ӯ ба чӣ хулоса омаданд?**


/1



Подшоҳ Агрипос ба он наздик буд, ки ба гуфтаҳои Павлус бовар кунад ва масеҳӣ шавад. Аммо ӯ пурра бовар накард, ва масеҳӣ нашуд. Ҳоло бисёр одамон Хушхабарро дар бораи Худованд Исо мешунаванд, аммо бисёриҳо қарор намекунанд, ки Ӯро ҳамчун Начотдихандаи худ қабул намоянд.

Ту чӣ гуна қарор қабул менамоӣ?

ҶАМАГӢ:



ДАРСИ 4-УМ: **Павлус дар доварӣ**
Шикастани киштӣ




Хониши иловагӣ: • 2 Қўринтиён 11: 21-33 • 2 Тимотиюс 4: 16-18

Сафари Павлусро ба Рум Юлиус ном мирисад сардорӣ мекард. Дар поён ту харитаеро мебинӣ, ки дар он хатти ҳаракати онҳо ишора шудааст.



• **Ба саволҳо ҷавоб дода, кроссвордро пур кун.**

1. Онҳо баҳрро дар рӯ ба рӯи он ҷой гузаштанд. (Ояти 5)
3. Номи шахсе ки ҳамроҳи онҳо буд. (Ояти 2)
4. Шаҳре ки ӯ дар он мезист.
5. Миллати ӯ.



/5

• **Номи ҷойҳоеро, ки дар поён тасвир шудаанд, дар харита дар назди ҳарфҳо навис.**

- А. Бандаре ки онҳо дар рӯзи дуҷуми сафар ба он ҷо омаданд. (Ояти 3)
- Б. Ҷазирае ки онҳо муддате дар он буданд. (Ояти 7-9)
- В. Ҷазирае ки пеш аз шикастани киштӣ номбар мешавад. (Ояти 16)
- Г. Ҷазирае ки дар назди он киштии онҳо шикаст. (28:1)

/2

• **Дар назди ҷумлаҳо ҷавоби Ҳа ё Не ва рақами оятеро, ки ҷавоби туро тасдиқ менамояд, навис.**

- Мирисад бо Павлус муносибати бад мекард. ОЯТИ
- Мирисад ба огоҳиҳои Павлус гӯш накард. ОЯТИ
- Ҳангоме ки боди шарқӣ вазид, онҳо равона шуданд. ОЯТИ

/3

- Маллоҳон барои начот додани киштӣ чӣ кор карданд?

/2

Дар Аъмол 27:25 нишон дода шудааст, ки чӣ тавр Павлус, ба шарофати боварии худ ба ваъдаҳои Худо, дар киштӣ будагонро рӯҳбаланд менамуд.


- Суханони Павлусро, ки ба ваъдаҳои Худо боварӣ доштани ӯро исбот мекунанд, навис.

/1

- Кроссвордро пур кун, то бидонӣ, ки баъд чӣ рӯй дод.

Аз чап ба рост

1. Дар рӯзи чандум хушкӣ намудор шуд? (27: 27)
2. Павлус киро шукргузорӣ намуд? (27: 35)
3. Киҳо маҳбусонро куштани буданд? (27: 42)
4. Кӣ нагузошт, ки маҳбусон кушта шаванд? (27: 43)
5. Одамони киштӣ сихату саломат ба кадом қазира бароманд? (28: 1)



/5

Аз боло ба поён

6. Сокинони қазира ба онҳо чӣ намуданд? (28: 2)
7. Номи шахсе ки Павлус падарашро шифо дод, чӣ буд? (28: 8).
8. Худо бисёр беморони қазираро ба воситаи Павлус дод. (28: 9)

Онҳо се моҳ дар қазира буданд. Баъд Павлус ва ҳамроҳонашро ба Рум равон намуданд.

- Аъмол 28:28-ро хон ва навис, ки мувофиқи суханони Павлус, ба ғайрияхудиён чӣ фиристода шудааст?

/1

- Ҳангоме ки одамон ба назди Павлус меоманд, ӯ кадом ду корро мекард?

/1

Оё ту начот дорӣ?

Оё ту ба Худованд Исо ҳаёти худро супоридаӣ?

Оё ту ба дигарон дар бораи Ӯ нақл мекуниӣ?

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲАМАГӢ:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ДАРСИ 1-УМ: _____

ДАРСИ 2-ЮМ: _____

ДАРСИ 3-ЮМ: _____

ДАРСИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Таваллуди Наҷотдиҳанда



Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:


Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикояи 1-ум: Закарё ва Элисобаъ

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Худо ба дуо ҷавоб медиҳад.



Луқо
1: 5-25-ро хон

Закарё ва занаш Элисобаъ муддати дароз аз Худо хоҳиш мекарданд, ки ба онҳо фарзанд диҳад. Акнун онҳо пир шуда буданд, ва гайриимкон метофт, ки Элисобаъ кӯдакдор шавад.

Боре Закарё дар Маъбад (Хонаи Худо) хизматгузори мекард. Ба ӯ фаришта зоҳир шуда, гуфт, ки ба қарибӣ зани ӯ писардор мешавад. Онҳо бояд кӯдакро Яҳё ном гузоранд.



Расмро ранг кун

Кӣ писардор мешавад?

Э _____

Онҳо бояд кӯдакро чӣ ном мегузоштанд? Я ____

Аммо Закарё ба фаришта бовар накард. Он гоҳ фаришта гуфт, ки Закарё то таваллуд шудани кӯдак гунг мешавад.

Ҳангоме ки мо дуо меғӯем, бояд бовар кунем, ки Худо дуои моро мешунавад.

Суханони фариштаро ранг кун.

Закарё, дуои ту
шуннида шудааст.

Луқо 1: 13

/10



Луқо
1: 26-38-ро хон

Ҳикояи 2-юм:

Марям ва фаришта Чаброил

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки Марям ба суҳанони Худо бовар кард.

Фаришта ба Закарё ва Элисобаъ гуфт, ки онҳо писардор мешаванд. Акнун фаришта Чаброил ба Марям зоҳир шуд. Ӯ гуфт, ки вай низ Писаре таваллуд мекунад ва номашро Исо мегузорад.

Модари Исо чӣ ном дошт?

Писари Марям назар ба писари Закарё ва Элисобаъ хеле муҳимтар аст, чунки Ӯ Писари Худо аст.

Марям фаҳмида наметавонист, ки чӣ тавр чунин воқеаи бузург рӯй дода метавонад. Аммо фаришта ӯро ором кард. Ӯ гуфт:

Барои Худо

ҳеҷ чиз

ғайриимкон нест.

Луқо 1: 37

Ҳарфхоро ранг кун.

Марям ба фаришта бовар кард. Тамоман на ба монанди Закарё, ки бовар накард! Марям хости Худоро қабул намуд ва модари ин Кӯдаки хеле махсус шуд. Мо ҳам бояд пурра ба гуфтаҳои Худо бовар намоем.

Таваллуди Худованд Исо - мӯъҷизаи беҳтарин аст!

/ 10



Чехраи хурсанди Марямро тасвир
намо ва расмро ранг кун



Луқо
1: 57-80-ро хон


Ҳикояи 3-юм: Таваллудшавии Яҳё

Ин ҳикоя дар бораи иҷрошавии ваъдаҳои Худо аст.

Таваллудшавии кӯдак ҳамеша воқеаи хайратовар ва хурсандибахш аст. Таваллуди кӯдаки Элисобаъ ғайриоддӣ буд, чунки фариштаи Худо ваъда дода буд, ки ӯ таваллуд мешавад.

Аҳли оила ва ҳамсояхо барои дидани писар омаданд. Онҳо гумон мекарданд, ки ба писар номи падарашро медиҳанд, аммо Элисобаъ гуфт: “Не!”

Ҳангоме аз Закарё пурсиданд, ӯ навишт: “Номи ӯ Яҳё аст”.




Закарё чӣ навишт?

Пас аз он ки Закарё номи кӯдакро навишт, боз гап зада метавонистагӣ шуд. Закарё Худоро ситоиш кард. Ҳама аз ин воқеа хайрон мешуданд.

Яҳё ба воя расида пайғамбари Худо шуд, ки одамонро ба омадани Худованд Исо тайёр намуд.



Расми кӯдакро дар дасти Закарё каш ва баъд тамоми расмро ранг кун



Луқо
2: 1-7-ро хон

Ҳикояи 4-ум: Таваллудшавии Исо

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки **ҷӣ тавр Исо ба замин омад.**



Расмро ранг кун

Марям ва Юсуф роҳи дарозеро аз Носира ба Байт-Лаҳм тай карданд. Ин барои он даркор буд, ки фармони қайсари Рум иҷро шавад.

Дар Байт-Лаҳм бисёр касон чамъ шуданд, бинобар ин ба Юсуф ва Марям лозим омад, ки дар оғил шабро гузаронанд. Маҳз дар ҳамин ҷо Исо таваллуд шуд. Марям ӯро парпеч карда, дар охур гузошт, ки ба он ҷо барои чорво хӯрок мегузоштанд.

Дар зери ҷавобҳои дуруст хат каш.

Марям ва Юсуф дар : **меҳмонхона** / **қаср** / **беморхона** / **оғил**
ҷои хоб ёфта тавонистанд.

Исоро ба **кат** / **охур** / **аробача** гузоштанд.

Ҳар рӯз дар ин ҷаҳон садҳо кӯдакон таваллуд мешаванд, аммо ҳеҷ гоҳ мисли ӯ кӯдаке таваллуд нашуда буд. Ин Кӯдак Писари Худо аст.

Худоро барои муҳаббати бузургаш ташаккур гуфтанро фаромӯш нақун. Худо Писари Худо ба ин ҷаҳон фиристод, то ки ҳар як одам аз гуноҳҳо наҷот ёфта тавонад.

/10

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:


Соли таваллуд:

Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Закарё ва Элисобаъ




Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёри расонад.

Аз бобҳои аввали Инҷили Луқо мо дар бораи оилаи коҳин (хизматгӯзор дар Хонаи Худо) Закарё меҳонем. Ӯ ва занаш Элисобаъ фарзанд надоштанд. Акнун, ки онҳо пир шуданд, умеди фарзанддор шудан тамоман аз байн рафт.

Боре навбати дар Маъбад (Хонаи Худо) хизмат кардани Закарё расид.

- Дар зери расмҳо номи он мард ва занашро, ва номи он ҷоеро, ки ӯ хизмат мекард, навис.



/6

Ногоҳ фариштаи Худованд дар назди ӯ пайдо шуд. Закарё хеле тарсид. Фаришта гуфт: "Натарс, зеро дуои ту шунида шудааст, ва занат Элисобаъ ба ту писаре таваллуд мекунад, ва ӯро Яҳё ном мегузорӣ".

- Суханони фаришта Ҷаброилро навишта пурра кун.

З _____ Элисобаъ ба ту п _____ таваллуд
мекунад, ва ӯро Я _____ ном мегузорӣ.

/6

Фаришта фаҳмонд, ки кӯдаки таваллудшуда одами махсус мешавад. Худо ӯро барои он истифода мебарад, ки бисёр одамон аз бадӣ рӯ гардонанд ва ба Худованд боварӣ намоянд.

Закарё ба он чи шунид, бовар карда наметавонист! Ӯ ва занаш барои фарзанддор шудан пир шуда буданд. Ӯ дар ин бора ба фаришта гуфт.



Он гоҳ фаришта гуфт, ки азбаски Закарё ба фарзанддор шуда тавонистани худ бовар накард, то таваллуд шудани кӯдак гап зада наметавонад.


• **Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.**

Закарё гуфт, ки ӯ ва занаш барои фарзанддор шудан хеле пир шудаанд.

Закарё дарҳол ба фаришта бовар кард.

/6

Фаришта гуфт, ки Закарё нобино мешавад.



Ҳангоме ки Закарё аз Маъбад баромад, ӯ гап зада наметавонист, ва ба ӯ лозим омад, ки бо имову ишора гап занад. Ҳама фаҳмиданд, ки ӯ дар Маъбад як чизи махсусро дидааст.

Баъди муддате Элисобаъ интизори фарзанд буд. Суханони фаришта иҷро шуданд!

• **Суханони фаришта Ҷаброилро ранг кун.**


“Дуои ту
шуннида шуд”

/2

Луқо 1: 13

Худо ҳама вақт дуоҳои моро мешунавад. Ӯ мехоҳад, ки мо бовар кунем, ки Ӯ ба дуоҳои мо ҷавоб дода метавонад.

НАТИҶА:



ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Марям ва фаришта Чаброил

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёри расонад.

Дар он вақте ки Закарё ва Элисобаъ интизори фарзанд буданд, фариштаи Худованд боз як хабарро овард.


Ин дафъа фаришта Чаброил дар назди Марям, хеши Элисобаъ пайдо шуд. Марям ҳанӯз оиладор нашуда буд, аммо фаришта ба вай гуфт, ки вай низ писардор мешавад.

Ин Кӯдак Писари Худо аст, ва номи Ӯ Исо мешавад.



• **Кроссвордро пур кун.**


1. Номи фаришта.
2. Номи духтаре ки хеши Элисобаъ буд.
3. Номи Кӯдак.
4. Ин Кӯдак П_____ Худо аст.



/8

Марям аз он чи фаришта ба вай гуфт, ҳайрон шуд. "Ин чӣ тавр мешавад, – пурсид ӯ, – дар ҳоле ки ман ба шавҳар набаромадам?"

• **Дар саволи Марям ҷойҳои холиро пур кун.**



/6

Фаришта фаҳмонд, ки Худо Рӯҳулқудс бо қуввати бузурги Худ инро ба амал меоварад. Мӯъҷиза ба амал меояд ва дар ҳақиқат Кӯдак Писари Худо мешавад.

- **Ояти тиллоиро ранг кун ва аз ёд намо. Ин оят барои фаҳмидани он ёрӣ медиҳад, ки ин мӯъҷиза чӣ хел рӯй дод.**

Зеро ки назди Худо ҳеч каломе (сухане) бе оқибат намемонад.

/3

Луқо 1: 37

Марям ба он чи фаришта ба ӯ гуфт, бовар кард. Тамоман на ба монанди Закарё, ки ба суханони фаришта бовар накард!

Марям бо хушнудӣ тайёр буд хости Худоро қабул намояд, бинобар ин модари Кӯдаки хеле махсус шуд.

- **Дар назди ҳар як чумла ҷавоби ҲА ё НЕ навис.**

Марям ба фаришта бовар накард.

Худо Рӯҳулқудс бо қуввати бузурги Худ инро ба амал меоварад.

Марям бо хушнудӣ тайёр буд хости Худоро қабул намояд.


Марям мехост хости Худоро дар ҳаёти худ иҷро намояд. Бе шубҳа, бисёр касон, агар дар ҷои вай мебуданд, бовар намекарданд. Аммо Марям ба Худо бовар мекард.

Ту ҳам метавонӣ дар ҳамаи вазъиятҳои ҳаёти худ ба Худо бовар намой.



/3

НАТИҶА:



ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

Таваллуди Яҳё

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёри расонад.

Ниҳоят Элисобаъ фарзанддор шуд. Ин кӯдак писаре буд,
ки Худо ӯро ваъда карда буд.

Хешовандон ва ҳамаи ҳамсоҷаҳо барои онҳо хурсандӣ мекарданд.
Ҳама хушбахт буданд.

Одатан дар Исроили қадим ба кӯдак ҳангоми ҳаштрӯза шуданаш ном мегузоштанд.
Аксаран ба писарон номи яке аз хешовандонро мегузоштанд. Ҳама мехостанд, ки
кӯдакро Закарё ном монанд, аммо Элисобаъ "Не!" гуфт. Вай фармудаи фариштаро
дар ёд дошт.

- **Ҳарфҳои аввали рақамҳои дар поён тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки модар ба писараш чӣ ном гузоштани буд.**

1 17 11
□ □ □

- **Расми кӯдакро дар дасти Закарё бикаш.**

Ҳама қарор доданд аз Закарё пурсанд, ки ба кӯдак чӣ ном гузоштан лозим аст. Закарё гап зада наметавонист, аммо навишта метавонист. Ӯ навишт: "Номи ӯ Яҳё аст".

- **Дар зери анҷоми дурусти ҷумла хат каш. Закарё ҷавоб дода наметавонист, зеро:**

...ӯ ба қароре омада наметавонист.

...ӯ гап зада наметавонист.

...ӯ мехост, ки Элисобаъ қарор қабул намояд.



□ /2


□ /1

□ /3

- **Ҳарфҳои партофташударо навис, то ки он чи Закарё навишт, ҳосил шавад.**

Ҳамин ки Закарё ин суҳанонро навишт, \bar{u} дарҳол ба гап задан сар кард ва Худоро ситоиш намуд.

Ҳама аз ин воқеаи рӯйдода ҳайрон шуданд. Ин хабар зуд дар тамоми он ҷойҳо паҳн шуд. Одамон мефаҳмиданд, ки кӯдак аз дигарон фарқ дорад, ва Худо барои \bar{u} тақдири махсусро муқаррар намудааст.



/4

- **Ҳарфҳои партофташударо навис.**

Ҳамин ки \bar{z} _____ н _____, ки номи кӯдак Я _____ а _____, \bar{u} ба гап задан сар кард. \bar{u} Х _____ ситоиш кард, ва ҳамаи ҳамсоҷҳо аз ин воқеаи рӯйдода _____ х _____ ш _____.

/6

Ҳангоме ки Закарё Худоро ситоиш мекард, гуфт, ки замоне мерасад, ки писари \bar{u} пайғамбари Худованд мешавад, ва барои омадани Худованд Исо роҳро тайёр мекунад.

- **Дар гирди ҷавобҳои дурусти саволҳо хат каш:**

1) Кӣ Худоро ситоиш мекард?

Закарё / Ҷаброил / Яҳё

2) Кӣ пайғамбари Худованд мешавад?

Закарё / Ҷаброил / Яҳё

/4


Ҳангоме ки Яҳё ба воя расид, ҳамааш ҳамон тавр шуд, ки Худо ба воситаи Закарё пешгӯӣ карда буд!




НАТИҶА:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Таваллуди Исо



Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.



Марям интизори таваллуд шудани кӯдак буд.

Дар он айём қайсари Рум фармон бароварда буд, ки ҳама барои саршуморӣ ба шаҳри зодгоҳи худ раванд.

Ин маънои онро дошт, ки Марям ва Юсуф бояд ба шаҳри Довуд, ки Байт-Лаҳм ном дошт, сафари дуру дароз мекарданд.

- Дар харита номи шаҳреро, ки Марям ва Юсуф дар он зиндагӣ мекарданд, ва шаҳреро, ки бояд ба он мерафтанд, навис. /4

Ҳангоме ки онҳо ба Байт-Лаҳм омаданд, дар он ҷо он қадар бисёр одамон буданд, ки барои шабгузаронӣ ҳеҷ ҷое набуд. Ҳамаи меҳмонхонаҳо банд буданд. Дар охир онҳо ҷоеро барои шабгузаронӣ ёфтанд, ки оғил барои чорво буд.

Исо дар ҳамон ҷо таваллуд шуд. Марям ўро парпеч карда, ба охур гузошт, ки одатан дар он ҷо хӯроки чорворо мегузоштанд. Ҳеҷ кас пай намебурд, ки Кӯдаке ки ба охур гузоштанд, Худи Худо буд.



• **Кроссворд**

Аз чап ба рост


1. Дар кучо барои шабгузаронӣ чой набуд?

1			2		3		4		5

Аз боло ба поён

- Номи модари Кӯдак чӣ буд?
- Шаҳре ки Юсуф ва Марям дар он зиндагӣ мекарданд, чӣ ном дошт?
- Кӯдакро ба кучо гузоштанд?
- Шаҳре ки Марям ва Юсуф ба он чо омаданд, чӣ ном дошт?

/12



Ҳар рӯз дар ин ҷаҳон садҳо кӯдакон таваллуд мешаванд, аммо ҳеҷ гоҳ мисли Ӯ кӯдаке таваллуд нашуда буд. Ин Кӯдак Писари Худо аст.

Мо бояд ба Худо барои муҳаббати бузургаш шукргузорӣ намоем. Худо Писари Худ Исои Масеҳро ба ин ҷаҳон фиристод, то ки Ӯ Наҷотдиҳандаи ҳар як шахс гардад.

• **Ҳарфҳои партофташударо навис.**

Исо П _____ Х _____ аст.

/6

Исо барои он ба ин ҷаҳон омад, ки

Н _____ д _____ н _____ и ҳар як шахс гардад.

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

НАТИҶА:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:


Муаллим/а:



Омӯзиши Китоби Муқаддас

ҲИКОЯИ 1-УМ: Аввалин Иди Милод

Боварнокарданӣ!



Луқо 1: 5-20
ва 57-67-ро хон



Ояти тиллоӣ:
Луқо 1: 37

Беҳтарин тӯҳфае ки Ҳангоми Иди Милод гирифтаӣ, чӣ буд? Шояд ин чизе буд, ки ту оиди он ҳатто орзу ҳам намекардӣ. Дар давоми ин дарсҳо мо дар бораи аввалин Иди Милод мефаҳмем, ки он вақт Исо таваллуд шуда буд. Аммо ним сол пеш дар оилаи як пирамард, ки коҳин (хизматгор дар Хонаи Худо) буд, кӯдаке таваллуд шуд, ки бо пайдо шудани худ ба падару модараш хурсандии зиёд овард!

- **Ҳангоми таваллуд шудани ин кӯдак кӣ подшоҳ буд? Чавоби дурустро ишора нам.**

Қайсар Фиръавн Ҳиродус Яъқуб /1

Дар он замон одамон гумон мекарданд, ки агар дар оила фарзанд набошад, пас падару модар ягон кори нодуруст карда, Худоро ранҷондаанд. Аммо ба оятҳои 5 ва 6 нигар.

- **Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Закарё ва Элисобаъ чӣ гуна одамон буданд.**

/2

- **Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо чавоби ҲА ё НЕ навис.**

Закарё ва Элисобаъ аллакай пиронсол буданд.

Закарё дар қаср кор мекард.

Ба Закарё фаришта зоҳир шуд.

Закарё ва Элисобаъ писарашонро Юсуф ном гузоштанд.

Ҳамсояҳо аз ин воқеа хеле зиқ шуданд.



/5

САТҲИ 3

- Хат кашида расми дастро бо ҷавоби дуруст пайваст намo. Закарё ...



подшоҳ буд

фарисӣ буд

моҳигир буд


коҳин буд

/1

- Ин воқеарo дар Китоби Муқаддас хон ва кроссвордро ҳал намo.

Аз боло ба поён

1. Фаришта ба Закарё гуфт:
“ ту мустаҷоб (шунидa) шудааст”.
2. Элисобаъ Закарё буд.
3. Онҳо ба кӯдак чӣ ном гузоштанд?



/1

Аз чап ба рост

4. Фаришта дар тарафи рости истод. (ояти 11)

- Дар кадом оят мехонем, ки Закарё нубувват (пешгӯӣ) карданро сар кард?

Ояти:

/1

- Ояти тиллоиро навис.

/2

- Хабар дар бораи кӯдак дар кӯҳистони кадом вилоят паҳн шуд?




/1

Закарё ба суҳанони фаришта бовар карда наметавонист, аммо суҳанони фаришта иҷро шуданд! Ӯ набояд шубҳа мекард. Гоҳo ба мо ба он чизе ки дар Китоби Муқаддас навишта шудааст, бовар кардан душвор аст. Лекин мо набояд шубҳа кунем. Ояти тиллоиро хон ва дар ёд нигоҳ дор -

“Назди Худо ҳеҷ каломе (суҳане) бе оқибат наместонад!”

ҲАМАГӢ:



ҲИКОЯИ 2-ЮМ: **Аввалин Иди Милод**
Супориши махсус

Оё туро ягон вақт дар мактаб барои ягон кори махсус интихоб кардаанд? Шояд барои иштирок дар саҳнача ё дар назди тамоми мактаб баромад кардан. Ба фикрам, ин ба ту маъқул буд. Тасаввур кун, ки Марям худро чӣ тавр ҳис мекард, ҳангоме фаҳмид, ки модари Писари Худо, Худованд Исо, мешавад!

- Дар моҳи чандум фаришта Чаброил аз ҷониби Худо ба шаҳри Носира фиристода шуд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш:

Моҳи ҳафтум

Моҳи дуюм

Моҳи шашум

/1

- Ба саволҳо ҷавоб деҳ, ва баъд ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. Калимаҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Номи вилояте ки шаҳри зодгоҳи Марям дар он ҷойгир буд.

(ояти 26)

2. Номи шаҳр чӣ буд? (ояти 26)

3. Номи бокира чӣ буд? (ояти 27)

4. Марям номзади кӣ буд? (ояти 27)

5. Худо ваъда карда буд, ки ба Кӯдак тахти киро медиҳад?

(ояти 32)

6. Ин Кӯдак бар хонадони кӣ ҳукмронӣ мекунад?

(ояти 33)

7. Номи фаришта чӣ буд? (ояти 26)

Ч	А	Б	Р	О	И	Л	О
С	А	М	Я	Р	А	М	Р
Ф	Д	Л	Р	Р	Л	Т	Д
О	У	А	И	И	Л	Е	У
С	В	С	Э	Л	Д	Я	В
И	О	Е	Ю	Р	В	И	О
Н	Д	Я	Ъ	Қ	У	Б	Д

/7

- Суханонеро, ки фаришта ба Марям гуфт, рамзкушоӣ намо ва аз рӯи тартиби дуруст навис.

! ЙЭ / ПУАЙЗРФ / ХУВАНДДО / ОБ / УТСТ

_____ / _____ / _____ / _____ / _____

/2

- Ҳарфҳои аввали чизҳои дар поён тасвиршударо навис, ва номе ҳосил мешавад, ки Марям бояд ба Кӯдак меод.



/1


Маънои номи Исо Начотдиҳанда аст.

- Исо боз якчанд унвонҳо дорад. Боз ду унвони $\bar{У}$ ро навис (оятҳои 32 ва 33).

ва

 /2

- Ҳангоме Марям шунид, ки Писардор мешавад, чӣ савол дод?

 /1

$\bar{У}$ пурсид, ки чӣ тавр ханӯз ба шавҳар набаромада, кӯдакдор шуда метавонад!

- Суханонero, ки фаришта ба Марям дар бораи ин Кӯдак гуфт, навис.

1.
2.
3.

 /3

Инак мӯъҷизаи таваллуд шудани Начотдиҳанда! Худованд Исо Писари Худо аст, ки аз осмон ба замин омад. Марям $\bar{У}$ ро чун инсон таваллуд кард ва модари заминии $\bar{У}$ шуд. Фаришта ин Кӯдакро “Муқаддас”, яъне Пок номид. Агар Исо писари Марям ва Юсуф мебуд, он гоҳ $\bar{У}$ ба монанди мо гуноҳкор мебуд, ва наметавонист моро аз гуноҳҳоямон начот диҳад!

- Рақами оятеро навис, ки он ҷо гуфта мешавад, ки Каломи (Сухани) Худо ҳамеша иҷро мешавад.

Ояти:

 /1

- Суханони Марямро аз ояти тиллоӣ навис.

 /2

Марям барои супориши махсус интиҳоб шуда буд. $\bar{У}$ бояд модари Исо, Писари Худо, мешуд! Ин барои $\bar{У}$ хурсандии зиёд буд.


Худованд ба ту низ ягон супориш дода метавонад. Намунаи Марямро ба ёд овар ва ҳамеша ба Худо итоаткор бош!

ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:


Аввалин Иди Милод

Дар Байт-Лаҳм



Сафар кардан ҳамеша шавқовар аст. Аммо агар ту худро на он қадар хуб ҳис кунӣ, сафар хеле вазнин шуда метавонад. Марям бемор набуд, ӯ ҳомила буд. Ӯ ва Юсуф бояд 112 км масофаро тай мекарданд. Дар он замон қатораҳо ва мошинҳо набуданд. Сафарҳо вазнин ва гоҳо хеле хатарнок буданд.

- Оятҳои 1 то 4-ро хон ва бо **СУҲАНОНИ ХУД** навис, ки чаро Марям ва Юсуф бояд ба Байт-Лаҳм мерафтанд.


 /2

- Хат кашида ҳар саволро бо ҷавоби дуруст пайваст намо.

Кӣ ҳокими Сурия буд?
Марям ва Юсуф дар куҷо зиндагӣ мекарданд?
Шаҳри подшоҳ Довуд чӣ ном дошт?
Юсуф ва Марям дар куҷо ҷой наёфтанд?

Носира
Меҳмонхона
Киринийус
Байт-Лаҳм

 /4

- Марям чиро ҳамчун гаҳвора барои Кӯдак истифода бурд?

 /1

- Киҳо дар саҳро гӯсфандонро посбонӣ мекарданд?

 /1

- Фаришта ба онҳо дар бораи чӣ хабар расонд? Ҷавоби дурустро ранг кун.


 /2

- **Ояти тиллоиро навис.**

/2

- **Лашкари осмон Худоро ситоиш карда чӣ мегуфтанд?
Калимаҳоро аз рӯи тартиби дуруст навис.**

замин дар арши аъло бар Худоро ва осоиштагӣ чалол

--

/2

- **Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.**

Чӯпонон:

қарор доданд, ки ҳамаашро сахарӣ фаҳманд.

ба Байт-Лаҳм рафтанд ва кӯдакро дар охур хобида ёфтанд.



он чиро, ки фаҳмиданд, ба ҳеч кас нақл накарданд.

/3

- **Луқо 2: 16-20-ро хон ва рақами оятҳоеро навис, ки дар онҳо оиди он чи Марям кард (а), ва он чи чӯпонон карданд (б), гуфта мешавад.**



Марям



чӯпонон

/2


Муносибати ту ба он чи дар Байт-Лаҳм рӯй дод, чӣ гуна аст? Магар хайратовар нест, ки Писари Худо Кӯдаки нотавон шуд!

Офаридгори тамоми ҷаҳон акнун дар охур мехобид!

Оё ту ягон вақт фикр кардаӣ, ки чаро ин рӯй дод?

Ҷавоби худро навис.

Агар Юҳанно 3:16-ро хонӣ, ҷавобро меёбӣ. Худо моро чунон дӯст дошт, ки Писари Ягонаи Худо ба мо дод.




Дар Иди Милод мо бо шодӣ тӯҳфаҳоро гирифта, “ташаккур” меғӯем. Оё ту аз тахти дил Худованд Исоро ҳамчун Начотдиҳандаи худ қабул кардаӣ ва оё ба Худо барои Тӯҳфаи бебаҳои Ӯ ташаккур гуфтаӣ?

ҲАМАГӢ:

--

ҲИКОЯИ 4-УМ: **Аввалин Иди Милод**
Дар Маъбад (Хонаи Худо)



Аз таваллуд шудани Исо як моҳ зиёдтар гузашт. Юсуф ва Марям, шарияти яҳудиёнро риоя намуда, Исоро ба Маъбад (Хонаи Худо) оварданд. Дар он ҷо онҳоро вохӯрии махсус интизор буд!

- **Маъбад дар кадом шаҳр буд? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.**


Байт-Лаҳм Носира Ерусалим

 /1

- **Қадам қурбонӣ аз рӯи шариат талаб карда мешуд? (Ояти 24-ро хон)**

 /2

- **Ҳарфҳои аввали чизҳои дар поён тасвиршударо навис, ва номи он шахсро мефаҳмӣ, ки бо \bar{u} дар маъбад Марям ва Юсуф вохӯрданд.**



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ъ	Ў	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

 /1

- **Матни Китоби Муқаддасро барои ин дарс бори дигар хон. Дар \bar{r} ба \bar{r} и ҷумлаҳо дар бораи ин шахс ҷавоби ҲА ё НЕ навис.**

\bar{u} дар Ерусалим зиндагӣ мекард.

\bar{u} шахси одил ва росткор буд.

Рӯҳулқудс бар \bar{u} буд.

Худо ба \bar{u} гуфт, ки \bar{u} ҳеҷ гоҳ Масеҳро намебинад.

Рӯҳулқудс \bar{u} ро ба Маъбад овард.

 /5

- **Бо СУҲАНОНИ ХУД навис, ки ин шахс Исоро дида, чӣ кор кард.**

 /2

Ин шахс яке аз касони камшуморе буд, ки мефаҳмиданд, ки чаро Худо Писари Худо ба замин фиристодааст. Ҳатто ҳозир, пас аз 2000 сол, бисёр одамон намефаҳманд, ки Худованд Исо ба замин барои чӣ омад.

- Ояти тиллоиро навис.

/1

- Дар гирди номи ду гурӯҳи одамон, ки Шимъун хангоми „нур“ номидани Исо зикр намуд, хат каш.

Ҷалилиён Халқҳо (ғайрияҳудиён) Исроилиён Юнониён

/2

- Матни Китоби Муқаддасро барои ин дарс бори дигар хон ва ҷавобхоро дар бораи набия дар кроссворд навис.

1. ӯ Исоро дида, Худовандро хонд. (ду калима)

2. ӯ шабу рӯз ба Худо мекард.

1																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Падари ӯ чӣ ном дошт?

2																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. ӯ аз кадом сибт буд?

3																			
4																			

/4

- Номи набияро, ки дар кроссворд аз боло ба поён ҳосил шуд, навис.

--

/1

Таваллудшавии Исо ба бисёриҳо шодӣ овард. (Дар дарси гузашта Марям ва Юсуф шодӣ карданд, баъд ҷӯнон, ва дар ин дарс - Шимъун ва Ҳано!) Аммо дар ҳаёти заминӣ Худованд Исоро на танҳо шодӣ ҳамроҳӣ мекард.

- Дар кадом оят гуфта мешавад, ки Марям замоне бо дарду ғам рӯ ба рӯ мешавад? Ояти:

/1

Он чиро, ки дар ин дарс оиди ба ин ҷаҳон омадани Худованд Исо фаҳмидӣ, навис. Оё ту ба Худо барои беҳтарин тӯхфай ӯ - таваллудшавии Исо - ташаккур гуфтай?

БАРОЯТ ИДИ МИЛОДИ ХУШРО ОРЗУМАНДЕМ!

"Падар Писарро фиристод, то ки Начотдихандаи ҷаҳон гардад".

1 Юҳанно 4: 14

--

Баллҳо (дастурдиханда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

ҲАМАГӢ:

ҲИКОЯИ 1-УМ: _____

ҲИКОЯИ 2-УМ: _____

ҲИКОЯИ 3-УМ: _____

ҲИКОЯИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:




Омӯзиши Китоби Муқаддас

ДАРСИ 1-УМ: Таваллуди Начотдиҳанда

Хабари фаришта



Хониши иловагӣ: • 1 Тимотиюс 1:15 • Ибриён 1:1-3 • 1 Юҳанно 4:14



Матто 1:18-25;
Луқо 1:26-38-ро
хон



ОЯТИ ТИЛЛОЙ:
Матто 1: 21

Ба ин ҷаҳон омадани Исои Масеҳи Начотдиҳанда – воқеаи бузургтарин аст! Худо чандин садсола пештар ба воситаи пайғамбарон омадани Ёро ваъда дода буд. Акнун вақти иҷрошавии ин пайғамбариро расид. Худо қарор дод, ки нақшаҳои Худо ба таври хеле махсус амалӣ намояд! Ё хабаррасони Худо ба ду кас фиристод.

- **Матнҳои Китоби Муқаддасро дида, номҳои онҳоро навис.**

1. 2. /2

- **Ин одамон дар он вақт ба ҳамдигар кӣ буданд?**

/1

- **Ҳангоме Юсуф донист, ки арӯсаи ҳомиладор аст, чӣ қарор карданӣ шуд?**

/2

- **Ҳангоме ки ӯ ин қарор карданӣ шуд, фаришта ба ӯ чӣ гуфт?**

/2

Худо ба Юсуф гуфт, ки Начотдиҳанда, ки бояд ба қарибӣ таваллуд шавад, одами оддӣ нахоҳад буд. Маҳз аз ҳамин сабаб Ё ба ин ҷаҳон ба таври махсус меояд.

- **Юсуф бояд ба Кӯдак чӣ ном мегузошт?**

/1

- **Маънои ин ном "Начотдиханда" аст. Бо як чумла фаҳмон, ки чаро ин барои Ў номи мувофиқ буд.**

/2

Аз ин воқеаҳо аён мегардад, ки ваъдаҳои ки Худо чандин садсолаҳо пеш ба воситаи яке аз пайғамбаронаш дода буд, иҷро мешуданд.

- **Матто 1: 22 ва 23-ро хон ва он чизро, ки пайғамбар гуфт, навишта гир.**


/2

Ҳангоме ки фаришта назди Марям омад (Лука 1: 26-38), ӯ ба вай як хабари хайратовареро расонд.



- **Кроссвордро пур кун.**

1. Номи ноҳия ё вилояте ки Марям дар он чо мезист.
2. Фаришта ба Марям гуфт, ки “Эй Марям, ”.
3. Калимае ки Начотдихандаи таваллудмешударо тасвир мекунад. (ояти 32)
4. Шаҳре ки Марям дар он мезист.
5. Номе ки Марям бояд ба Кӯдак меод.
6. Номи хеши Марям, ки низ ҳомиладор буд.
7. Фаришта дар бораи Исо гуфт, ки (подшоҳии) Ў интиҳо нахоҳад дошт.



/7


- **Дар кроссворд дар гирди номи фариштае ки ба Марям зоҳир шуд, хат каш ва онро навишта гир:**

/1

Хабари фаришта дар бораи Начотдиханда хеле аҳамиятнок аст, чунки ҳамаи мо ба начот ёфтани аз гуноҳхоямон эҳтиёҷ дорем (ба ояти тиллоӣ нигар). Худо аз рӯи муҳаббати бузургаш ба мо Писари Худро дод, то ки Ў Начотдихандаи мо шавад.

Оё ту Ўро ба дили худ ва ба ҳаёти худ чун Начотдиханда даъват намудай?

НАТИҶА:



Луқо 2: 1-7-ро
хон



Ояги тиллоӣ:
Луқо 2: 7

ДАРСИ 2-ЮМ: Таваллуди Начотдиҳанда

Фармони қайсар



Хониши иловагӣ: • Масалҳо 21: 1 • Дониёл 4: 34-35 • Филиппиён 2: 5-7

Дар давоми солҳои зиёд империяи Румро императорҳо идора мекарданд, ки қайсарҳо номида мешуданд. Онҳо аз кишвари хурде ки дар он яҳудиён зиндагӣ мекарданд, дар масофаи хеле дур буданд.


- **Номи қайсарро, ки ҳангоми таваллудшавии Худованд Исо ҳукмронӣ мекард, навис.**

/1

Қайсар барои ҷамъ кардани андоз аз ҳамаи онҳое ки ба ӯ тобеъ буданд, қарор дод, ки ҳар як шаҳрванди империяи худро саршуморӣ, яъне номнавис кунад. Бинобар ин ӯ фармоне баровард.

- **Фармони қайсарро пур кун ва номи ӯро навис.**

Барои иҷро кардани фармони қайсар, одамон бояд ба маҳалли зодгоҳи худ мерафтанд. Дар матн аз Китоби Муқаддас оиди ДУ кас гуфта шудааст, ки ҳамчунин ба сафар бароманд.




- **Номҳои онҳоро навис.**

1.

2.

/1



- **Дар харита ишора намо:**

1 ва 2 Шаҳр ва вилояте ки онҳо аз он ҷо бароманд.

/2

3 ва 4 Шаҳр ва вилояте ки онҳо ба он ҷо равона шуданд.

- **Юсуф аз кадом авлоди машҳур буд? (ба Луқо 2:4 нигар)**

/1

Худо ба ин подшоҳ ваъдаҳои бузург дода буд.

- **Аз Китоби 2-юми Подшоҳон 7: 16 он чиро, ки Худо ба ин подшоҳ гуфт, навишта гир.**


 /2

Ҳамаи ин ваъдаҳо бояд дар Худованд Исои Масеҳ иҷро мешуданд.

- **Бигӯ, ки чаро сафар (тақрибан 112 км) барои Марям душвор буд.**

 /1

Мо бояд фаҳмем, ки дар ҳамаи ин воқеаҳо қудрате зоҳир шуд, ки аз қудрати қайсар бештар буд. Худи Худо вазъиятро назорат мекард, зеро вақти он расида буд, ки Писари Ӯ ба ин ҷаҳон ворид шавад. Садҳо сол пеш аз ин Худо ба воситаи пайғамбар Мико гуфта буд, ки Начотдиханда дар Байт-Лаҳм таваллуд мешавад.



- **Мико 5: 2-ро хон ва ин оятро навишта гир.**

 /3

Қайсар Августус, ки дар Рум зиндагӣ мекард, ҳатто тасаввур карда наметавонист, ки Худо фармони ӯро барои иҷрои ваъдаи Худ оид дар Байт-Лаҳм таваллуд шудани Худованд Исо истифода бурд. Начотдиханда на танҳо дар ҷои пешгӯишуда, балки ҳамчунин дар вақти пешгӯишуда таваллуд ёфт. Худо воқеаҳои ҷаҳонро чунон мувофиқ намуд, ки ин барои таваллудшавии Начотдиханда вақти муносиб гардид!

- **Он чиро, ки дар Ғалотиён 4: 4 оиди ин гуфта шудааст, навишта гир.**

 /2

Дар ояти Китоби Муқаддас дар бораи он чи дар Байт-Лаҳм рӯй дод, ба таври одӣ ва фаҳмо навишта шудааст.

- **Оятҳои 6 ва 7-ро бори дигар хон, ва баъд ояти тиллоиро навишта гир ва дар зери калимаҳои ХАТ КАШ, ки сабабаи ба охур гузошта шудани кӯдакро мефаҳмонанд.**

 /3


Ҳамин тавр ин воқеаи бузург рӯй дод! Писари Худо аз осмон фуруд омад ва инсон шуд, то ки муҳаббати Худоро нишон диҳад ва барои гуноҳҳои мо бимирад. Имрӯз Ӯ меҳодад ва метавонад ҳамаи онҳоеро, ки ба Ӯ боварӣ мекунанд, начот диҳад.

Оё ту меҳодӣ дар дили худ барои Ӯ ҷой диҳӣ? _____

НАТИҶА:

ДАРСИ 3-ЮМ: Таваллуди Начотдиҳанда

Чӯпонон



Хониши иловагӣ: • Юҳанно 5:24 • 2 Қўринтиён 6:2

Таваллудшавии кӯдак ҳамеша хурсандии зиёд аст. Хабар хеле зуд паҳн мешавад, ва ба зудӣ меҳмонон бо табриқот ва тӯҳфаҳо меоянд.

- Мувофиқи матни Китоби Муқаддас, аввалин касонеро, ки ба назди Исои Кӯдак омаданд, навис.

/1

- Онҳо чӣ тавр дар бораи таваллудшавии Ӯ фаҳмиданд?

/2

- Онҳо чӣ мекарданд, ҳангоме ба онҳо дар бораи таваллудшавии Ӯ хабар расонда шуд?

/1

- Суханонеро, ки фаришта гуфт, бо диққат хон ва СЕ УНВОНИ Исоро ёфта, онҳоро дар поён навис.

1. Н _____ 2. М _____ 3. Х _____

/3

- Дар поён МАЪНОҲОИ ин се унвон баён шудаанд, аммо онҳо бо тартиби НОДУРУСТ навишта шудаанд. Рақами унвонро аз рӯи тартиб дар назди маънои он навис.

Фармонравои Олӣ.

Озодкунанда ё Халоскунанда аз гуноҳ.

Интихобшудаи Худо.

/3

- Фаришта ба чӯпонон ДУ маълумот дод, то ки онҳо Кӯдакро ёфта тавонанд. Он маълумотҳоро навис.

/2

Ҳангоме ки фаришта гап заданро бас кард, ногоҳ лашкари осмон пайдо шуданд, ки Худоро ҳамду сано меҳонданд (ситоиш мекарданд).

- Суханони фариштаҳоро навис.

/2

Дар ҳикоят дар бораи чӯпонон се дарси барои мо муҳим ҳаст:

1. Дар бораи Начотдиҳанда ШУНИДАН муҳим аст.

Агар онҳо дар бораи Ё намешуниданд, ҳеҷ гоҳ наметавонистанд омада, Ёро бубинанд!
Мо ҳам вақте ки дар бораи Исо мешунавем, бояд бодикқат бошем.

- **Бихон, ки дар Румиён 10: 17 дар бораи шунидани Каломи Худо (Китоби Муқаддас) чӣ гуфта шудааст. Ин оятро навишта гир.**

/2

2. Дар ҷавоб ба он чи мо мешунавем, ҚАРОР ҚАБУЛ НАМУДАН ВА АМАЛ КАРДАН муҳим аст.

Чӯпонон дарҳол мувофиқи он чи шуниданд, амал намуданро сар карданд.

- **Аз Луқо 2: 15 он чиро, ки чӯпонон баъди ғайб задани фаришта гуфтанд, навишта гир.**

/1

Мо низ бояд ба он чи Худо ба мо мегӯяд, аҳамият диҳем. Шунидан бе амалҳо моро назди Худо ба Осмон намерасонад!

- **Ибриён 2: 3-ро хон. Нисбати чӣ мо бояд безътиной (бепарвой) накунем?**


/1

3. Он чиро, ки Худо ба мо мегӯяд, ДАРҲОЛ БА ҶО ОВАРДАН муҳим аст.

- **Кадам суҳанон дар ояти 16 мегӯянд, ки чӯпонон дарҳол ба Байт-Лаҳм рафтанд?**

/1


Бисёр сабабҳо ҳастанд, ки аз барои онҳо мо қабул намудани Худованд Исоро набояд ба ягон вақти дигар гузорем. Мо ҳама медонем, ки ҳаёт дар рӯи замин абадӣ нест, ва Китоби Муқаддас мегӯяд, ки Худованд Исо боз ба замин меояд. Аммо акнун на чун Кӯдак, балки чун Соҳиби ҷаҳон. Имкониятро аз даст надода, Исоро ҳамчун Худованд ва Начотдиҳанда ба дилат даъват намо.



- **Суҳанони Худованд Исоро аз Луқо 13: 24 навишта гир..**

/1

НАТИҶА:



ДАРСИ 4-УМ: Таваллуди Начотдиҳанда


Мунаҷҷимон аз шарқ



Хониши иловагӣ: • 1 Вақоеънома 29: 9-17 • Луқо 21: 1-4

Баъди муддате барои парастии намудани Худованд Исо мунаҷҷимон омаданд. Онҳоро боз "Ҳакимон" ё "Ситорашиносон" меномиданд. Ин одамон бо омӯзиши ситораҳо машғул мешуданд, ва ҳаракати онҳоро бо диққат назорат менамуданд. Бар хилофи ҷӯпонон, мунаҷҷимон масофаи хеле зиёдро тай карда, омада буданд.

- Дар роҳнамо навис, ки онҳо аз кучо ба сафар баромаданд, ва низ номи шаҳреро, ки аввал ба он чо омаданд, навис.



/2

- Дар тамоми сафар онҳоро чӣ роҳнамоӣ мекард?

/1

Онҳо ба шаҳр омада, пурсиданд: "Кучост Подшоҳи Яҳудиён, ки таваллуд шудааст?"
Ин савол диққати подшоҳеро, ки он вақт ҳукмронӣ мекард, ҷалб намуд.

- Номи подшоҳ чӣ буд?


/1

- Ин хабар ба ӯ чӣ гуна таъсир кард?

/1

Барои ёфтани ҷавоб ба саволи мунаҷҷимон, подшоҳ саркоҳинон ва китобдонро даъват кард, ки Навиштаҳои Муқаддасро (Аҳди Қадимро) медонистанд.

- Онҳо ба подшоҳ чӣ ҷавоб доданд?



/2

- Мико 5:2-ро, ки онҳо дар асоси ин оят ҷавоб доданд, навишта гир.

/2

Мунаҷҷимон дар ин бора маълумот пайдо намуда, боз 10 км то Байт-Лаҳм роҳ рафтанд. Ситорае ки онҳоро аз аввали сафар роҳнамоӣ мекард, дар болои он чо ки Исо буд, истод. Дар он чо онҳо Кӯдакро бо Марям ва Юсуф ёфтанд. Мунаҷҷимон Ӯро парастии намуданд ва ба Ӯ тӯҳфаҳои гаронбаҳо тақдим намуданд.

● **Онҳо ба Ё чӣ тӯҳфаҳо оварданд?**


1) _____ 2) _____ 3) _____

/3

● **Кроссвордро пур кун.**

Аз чап ба рост

1. Мунаҷҷимон аз кадом тараф омаданд?
2. Чӣ онҳоро ба назди Кӯдак роҳнамоӣ мекард?
3. Мунаҷҷимон ситораро дида,
..... шод шуданд.
4. Ҳиродус аз мунаҷҷимон
пайдо шудани ситораро фаҳмида гирифт.



Аз боло ба поён

5. Ҳангоме Ҳиродус фаҳмид, ки мунаҷҷимон бо роҳи дигар ба ватанашон баргаштад, шуд.
6. Юсуф дар хобаш фаҳмид, ки онҳо бояд ба раванд.
7. Кӣ дар хоб ба Юсуф зоҳир шуд?

/7

Мунаҷҷимон тӯҳфаҳои гаронбаҳо оварда, бо ин нишон доданд, ки Худованд Исоро хеле қадрдонӣ мекунад. Худо ба онҳо нишон дод, ки Подшоҳи навзод МАХСУС аст, ва онҳо мефаҳмиданд, ки Ё сазовори ганҷҳои бехтарин аст.

Ҳар яки мо бояд ба худ савол диҳад: "Оё Ё барои МАН гаронбаҳост? Оё Ё барои ман аз ҳама муҳим аст? Оё Ё Худованди МАН ва Начотдиҳандаи МАН аст?"

● **Ҳангоме ки ту дар бораи ин саволҳо фикр кардӣ, Румиён 12:1-ро навис.**

/1

НАТИҶА:

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ДАРСИ 1-УМ: _____

ДАРСИ 2-ЮМ: _____

ДАРСИ 3-ЮМ: _____

ДАРСИ 4-УМ: _____

Баллҳои иловагӣ: _____

Натиҷа: _____